

ISSN 2710-4672

ПАЁМИ ДОНИШГОХИ ОМУЗГОРӢ

Силсила: илмҳои фалсафӣ

**Нашрияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории
Тоҷикистон ба номи Садриддин Айни**



ВЕСТНИК ПЕДОГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Серия: Философские науки

**Издание Таджикский государственный педагогический
университет имени Садриддина Айни**

**HERALD OF THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY
Series: Philosophical Sciences
Publication of the Tajik State Pedagogical University
named after Sadriddin Ayni**

№ 2(6)

Душанбе – 2022

Маҷалла соли 2020 таъсис ёфтааст.

Маҷалла дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 январи соли 2022таҳти № 230/ЖР-97 ба қайд гирифта шудааст.

Суроғ: 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121, ДДОТ ба номи С. Айнӣ

Тел. : (+992 37) 224-20-12

Факс: (+992 37) 224-13-83

Почтai электронiй:
vestnik.tgpu@gmail.com

Сомонаи маҷалла:
http://filosofiya.tgpu.tj

Сармуҳаррир: Самиев Бобо Ҷӯраевич - академики Академияи илмҳои табиии Русия, доктори илмҳои фалсафа, профессор

Муовини сармуҳаррир: Назариеv Рамазон Зибучинович - академики Академияи илмҳои табиии Русия, доктори илмҳои фалсафа, профессор

Котиби масъул: Давлатов Рамазонӣ Лақаевич - номзади илмҳои фалсафа, иҷроқунандай вазифаи дотсент

Маҷалла шомили пойгоҳи иттилоотии «Шохиси иқтибоси илмии Русия» (ШИИР) шудааст, ки дар сомонаи Китобхонаи миллии маҷозӣ ҷойгир аст. <http://elibrary.ru>

ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ:

Усмонзода Хайриddин Усмон – узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, доктори илми фалсафа, профессор

Шоисматулоев Шоҳназар – узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, доктори илмҳои сотсиологӣ, профессор

Қаҳоров ГаюрFaфурович - доктори илмҳои фалсафа, профессор

Ҳайдаров Рустам Ҷурабоевич- доктори илмҳои фалсафа, профессор

Каримов Шамсиддин Турсунович- доктори илмҳои сиёсӣ, профессор

Махмадҷонова Муҳиба Талатҷоновна - доктори илмҳои фалсафа, дотсент

Акмалова Мунира Абдунабиевна- доктори илмҳои сиёсӣ, профессор

Султонзода Соқӣ Аслон - доктори илмҳои фалсафа, дотсент

Бердиев Шоҳназар Пирназарович - номзади илмҳои фалсафа, дотсент

Зикирзода Ҳобил – номзади илмҳои фалсафа, дотсент

Давлатов Рамазонӣ Laқaевич - номзади илмҳои фалсафа, иҷроқунандай вазифаи дотсент

© ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2022

Журнал зарегистрирован Министерством культуры Республики Таджикистан 27 января 2022 года за № 230/ЖР-97

ISSN 2710-4672

Тел. : (+992 37) 224-20-12

Факс: (+992 37) 224-13-83

Электронная почта:
vestnik. tgpu@gmail. com

Сайт журнала:
http://filosofiya.tgpu.tj

Главный редактор: *Самиев Бобо Джураевич – академик Российской академии естественных наук, доктор философских наук, профессор*

Зам. главного редактора: *Назариеv Рамазон Зибуджинович – академик Российской академии естественных наук, доктор философских наук, профессор*

Ответственный редактор: *Давлатов Рамазони Лакаевич – кандидат философских наук, и.о. доцента*

Журнал включен в «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ), размещенный на платформе Национальной электронной библиотеки. <http://elibrary.ru>

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Усмонзода Хайридин Усмон – член-корр. Национальной академии наук Таджикистана, доктор философских наук, профессор

Шоисматуллоев Шохназар – член-корр. Национальной академии наук Таджикистана, доктор социологических наук, профессор

Кахоров Гаюр Гафурович - доктор философских наук, профессор

Хайдаров Рустам Джуррабоевич - доктор философских наук, профессор

Каримов Шамсиддин Турсунович – доктор политических наук, профессор

Махмаджонова Мухиба Талатжоновна - доктор философских наук, доцент

Акмалова Мунира Абдунабиеva - доктор политических наук, профессор

Султонзода Соки Аслон - доктор философских наук, доцент

Бердиев Шахназар Пирназарович - кандидат философских наук, доцент

Зикирзода Хобил - кандидат философских наук, доцент

Давлатов Рамазони Лакаевич - кандидат философских наук, и.о. доцент

The Magazine was founded in 2020.

The Magazine was registered by the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan on January 27, 2022 No. 230/ZHR-97

ISSN 2710-4672

Phone: (+992 37) 224-20-12

Fax: (+992 37) 224-13-83

E-mail:

vestnik.tgpu@gmail.com

Journal website:

http://filosofiya.tgpu.tj

Editor-in-chief: Samiev Bobo Dzhuraevich - Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Doctor of Philosophy, Professor

Deputy Editor-in-chief: Nazariev Ramazon Zibudzhinovich - Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Doctor of Philosophy, Professor

Executive Editor: Davlatov Ramazoni Lakaevich - Candidate of Philosophical Sciences, docent

The Magazine is included in the database of «Russian Science Citation Index» (RISC), placed on the platform of the National Digital Library. <http://elibrary.ru>

THE EDITORIAL BOARD:

Usmonzoda Khairiddin Usmon - corresponding member. National Academy of Sciences of Tajikistan, Doctor of Philosophy, Professor

Shoismatulloev Shokhnazar - corresponding member. National Academy of Sciences of Tajikistan, Doctor of Sociological Sciences, Professor

Kakhorov Gayur Gafurovich - Doctor of Philosophy, Professor

Khaydarov Rustam Dzhuraboevich - Doctor of Philosophy, Professor

Karimov Shamsiddin Tursunovich - Doctor of Political Sciences, Professor

Makhmadjonova Muhiba Talatjonovna - Doctor of Philosophy, docent

Akmalova Munira Abdunabieva - Doctor of Political Sciences, Professor

Sultonzoda Soki Aslon - Doctor of Philosophy, Associate Professor

Berdiev Shakhnazar Pirnazarovich - candidate of philosophical sciences, docent

Zikirzoda Khobil - Candidate of Philosophical Sciences, docent

Davlatov Ramazoni Lakaevich - candidate of philosophical sciences, docent

© TSPU named after S. Ayni, 2022

ТАЪРИХИ ФАЛСАФА/ ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Самиев Б.Ч.

Саҳми таърихии Тоҷикон дар руид ва тавсеаи фарҳанги исломӣ.....6

Шаҳӯуддинов Н.С.

Метафизика ҳамчун фалсафаи асосии Ибни Сино: сарчаима, мавқеи он дар байни дигар илмҳо ва фоидай он.....14

Шаҳӯуддинов Н.С.

Масъалаи сабаб ва натиҷа, баҳусус сабаби фоъилӣ, дар метафизикаи Ибни Сино22

ФАЛСАФАИ ИЛМ/ ФИЛОСОФИЯ НАУКИ

Ҳайдаров Р.Дж., Нозимов Х.О.

Место Ахмада Дониша и джадидизма в синтезе руско европейской и таджикской философия образовании31

Давлатов Р.Л.

Натурфилософские учения Ибн Рушда о двойном разделении души, ума и интеллекта40

ФАЛСАФАИ ИҶТИМОЙ / СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Абизода Г.С.

Феноменные значение миграции в семейном образовании и воспитании46

Абилова Ф.С.

Рушди қобилияти зеҳнӣ ва нақши он дар ҷомеаи муосир50

ФАЛСАФАИ ИҶТИМОЙ СИЁСӢ / СОЦИАЛЬНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Исроилов И.Н.

Сабаб ва омилҳои хиёнат ба мардуми Афғонистон ва гасби ҳокимият аз тарафи Толибон .56

Хусейнзода А.Б.

Таъсири омилҳои динӣ ба суботи сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон60

Ван Ю., Ҷсан Я., Су X., Ван В.

Некоторые вопросы исследование о сознании и распространении китайской культуры в Таджикистане69

Кобилов М.З.

Народные ремесла как элементы культурного кода нации78

Давлатов У.Н.

Тағйиротҳои сифатӣ ва миқдории элитай дипломатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои соҳибистиқлолӣ81

Саидова М.А.

Нақши низоми бисёрҳизбӣ дар таҳқими ҳокимияти сиёсӣ88

Ёкубова А. А.

Миграция как источник распространение экстремизма и терроризма.....94

Чоришанбезода М.

Многопартийность и её отражение на деятельность парламентских фракций в Республике Таджикистан98

Баракотов Б.С

Асосҳои соҳтори ҳуқуқии интихобот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон101

СОТСИОЛОГИЯ / СОЦИОЛОГИЯ

Ҳодибоев Ф.А

Ҳаҷфи муҳочиҷрати меҳнатӣ ба оилаҳои ҷавон.....109

Идизода З.Ф.

Причины и предпосылки повышения места и роли женщин в таджикском обществе (политический анализ).....116

Ҳодибоева А.А.

Социокультурные факторы в формировании религиозной идентичности мигрантов.....121

САҲМИ ТАЪРИХИИ ТОЧИКОН ДАР РУШД ВА
ТАВСЕАИ ФАРҲАНГИ ИСЛОМӢ

Самиев Б.Ч

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ

Мафҳуми «фарҳанг» нахуст дар китоби «Авесто» мавриди истифода қарор дода шудааст. Ин мафҳум аз ҷузъҳои «фар» ва «ҳанг» («тҳанг») таркиб ёфта, маъни «фар» комёбихои давраи пеш ва «ҳанг» маъни кашидан, овардан, аз насл ба насл интиқол доданро ифода мекунад. Фарҳанг (ба забони арабӣ маданият)-ро вобаста ба маҳсули оғаридашуда ва арзишҳои мавҷудбуда ба ду навъ: моддӣ ва маънавӣ чудо мекунанд. Маданияти моддӣ - инъикоскунандай арзишҳое мебошад, ки нишондиҳандай ҳукмронии инсон аз болои табиатро доранд. Аз ҷумла, воситаҳои истеҳсолот, предмети меҳнат, арзишҳое, ки инсон ба хотири қонеъ гардонидани талаботи моддии худ оғаридааст. Маданияти маънавӣ бошад, маҷмуи комёбихову дастовардҳои инсонро дар соҳаи илм ва татбиқи он дар истеҳсолот, рӯзгору майшат, дараҷаи инкишофи маориф, хизматрасонии тиббӣ, инкишофи санъату меъёрҳои рафтори ахлоқӣ ва ғайраро таҷассум медорад.

Дастовардҳои моддӣ ва маънавии дар тӯли таъриҳ ва дигаргунҳои ҳаёти ҷамъияти ба вуқӯъоянда тавассути фаъолияти созандай инсон рушд ва тавсса мейбанд, аз як марҳилаи таърихӣ ба марҳилаи дигар гузашта, вобаста ба такозои замон талаботи инсонҳоро қонеъ мегардонанд. Баръакси ин ҳол, рӯх додани ҳодисаҳои табиий ва амалҳои носозори инсон, манфиатҷӯии сиёсии давлатҳои абарқудрат арзишҳои моддии маънавии оғаридаи инсонро метавонанд ба гӯшай нобудӣ баранд.

Хусусан, саҳифаи таърихи ҷомеаи инсонӣ рӯшанӣ медиҳад, ки дар марҳилаҳои муҳталиф, тавассути ҷангҳои пайиҳами давлатҳои муктадир, ки амалҳояшон характери тассаруфнамоиро доштанд, бисёр арзишҳои фарҳангии миллатҳо ва ҳатто худи қишварҳоро аз байн бурданд. Масалан, арабҳо тавассути ҷангҳои пайиҳам худ унсури муҳимми фарҳангӣ ҳалқиятҳои гуногун - забони маҳаллии мардуми Испания, лаҳчаҳои романии Ситсилия, забонҳои барбари соҳилҳои Африқои Шимолӣ, забони қибтии Миср ва гӯйишҳои оромии қишварҳои Сурия, Фаластин ва Ироқро аз силсилаи забонҳои ҷаҳонӣ нобуд карда, забони арабиро ба сифати забони муошират ва давлатдорӣ ҷорӣ намоянд.

Дар баробари ин далели таърихӣ, тибқи маълумоти сарҷашмаҳои мӯътамад арабҳо ҷиҳати татбиқ кардани сиёсати пешгирифтai худ барои тасарруфи маҳалҳои бумӣ, марказҳои илмӣ, нобуд кардани арзишҳо ва унсурҳои фарҳангии тоҷикон низ талошҳои зиёд карданд, ки ин амали онҳо пайдадҳои зиёдеро ба бор овард. Аз ин рӯ, дар доираи ин мақола ва талаботи мавзуи мазкур қӯшиш мекунем, ки бо далелҳои саҳех якчанд нуктаҳои муҳимро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дихем.

1) арабҳо тавассути ҷангҳои беадолатонаи худ ба ҳастии моддиву маънавӣ, забон, фарҳанг, расму русум ва оину эътиқодоти аҷдодони гузаштаи мо зарбаҳои басо мудҳиш расониданд. Масалан, Кутайба ибни Муслим аз он сарлашкарони араб буд, ки ба мисли Амир ибни Омир, ки дар Истаҳр 40 ҳазор нафар аҳолии бегуноҳро қушта, бо рехтани хуни онҳо ва омехта кардани оби гарм ҷарҳи осиёбро гардон мекунад ва Ҳаҷҷоҷ ибни Юсуф, ки дар Ироқ 120 ҳазор қасро қатл кард, дар қаламрави Мовароуннаҳр ҳазорҳо нафар мардони озодиҳоҳ ва ватандӯсти тоҷикро ба қатл расонид. Ин амали ваҳшиёна ва нагин ба инкишофи минбаъдаи фарҳангии миллӣ бетаъсир намонд.

Дар ин маврид ҷо тавре Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон зикр менамояд «...маҳви инсони соҳибзабон ва соҳибфарҳанг дар айни замон маҳви забону фарҳанг маҳсуб мейфт. Аз ин рӯ, ҳазорон-ҳазор қурбониёни ҷангҳои истилои араб на танҳо ҳатари мудҳиш ба ҳастии ҷисмонии ҳалқҳои ориёй буд, балки ҳатари забонқуш низ маҳсуб мешуд ва ба ҳастии маънавии онҳо зарбаҳои ҷоннок ворид мекард. Забони миллат дар ҳама давру замонҳо шаҳпари бозътиими ҳастии маънавии миллат аст. Дар баробари ин, забонро метавон ба шамшери тезу бурroe шабоҳат дод, ки соҳибзабон ба василаи он ҳастии маънавии хешро аз ҳучуму ҳамлаҳои миллиятзудо ва фарҳангсӯз муҳофизат мекунад. Арабҳо беш аз истилогарони дигар, ба дарки ин нукта расида буданд, ки забон, маънавият ва фарҳангу оини ҳалқҳои мағлуб метавонанд на танҳо садде дар роҳи интишори дини мубини ислом шаванд, балки мояи ваҳдат ва пояи наҳзати онҳоро фароҳам оварад».[7, с.159-160]

2) арабҳо аз оғози қишваркушонҳои худ назди худ ҳадаф гузошта буданд, ки фазои маънавӣ ва муҳити динии минтаҳаҳои тасхиркардашударо тавассути барҳам додани забон ва

хат, сўзонидани бозёфтҳои фарҳангӣ тафйир дода, дар ин замина барои қабули ислом аз ҷониби сокинони минтақаҳо забон ва хати арабиро ҷорӣ кунанд. Ҷӣ тавре қаблан низ таъкид намудем бар асари чунин сиёсати муғризона бисёр ҳалқҳои ғайриарб, аз қабили мисриён, бобулиён, ошуриён ва ғайра на танҳо рӯ ба ислом оварданд, балки забон ва арзишҳои фарҳангии хешро аз даст дода, араб шуданд.

Ба маълумоти муаррих Истаҳрӣ дар Мовароуннахру Ҳуросон низ арабҳо чунин сиёсатро пайгирӣ карданд, ки он таъсири худро ба пайравони дини зардуштӣ, наҳзати Маздак, зухури Монӣ ва ривоҷ ёфтани оини будой дар шарқи ин сарзамин расонид. Бо вучуди ин, «...қисме аз аҳолии навоҳии дурдасту баландкӯҳи Табаристон, Кирмон, Шероз, Форс ва ғайра то ду се қарн пас аз истилои ислом низ ба дини зардуштӣ эътиқод доштанд». [3, с., 60]

3) дар баробари ҷанг ва роҳҳои маҷбуркунӣ, инчунин арабҳо барои қабул ва паҳн кардани дини ислом ва арзишҳои фарҳангии исломӣ дар Мовароуннахру Ҳуросон истифодаи омилҳои иқтисодиро ба қор мебурданд. Аз ҷумла, дар шаҳру минтақаҳое, ки сокинон бе ҷанг ба арабҳо таслим мешуданд мардум бар ивази пардохти ҷизя, яъне андози сарикасӣ ҳуқуқ доштанд аз пазируфтани ислом ҳуддорӣ кунанд. Аён аст, ки пардохти ҷизя барои мардум, ҳоссатан нодорон душвориҳо пеш меовард, аз ин рӯ, он амал як василаи дингустарии иҷборӣ бо фишори иқтисодӣ буд. [7, с.161]

4) Қутайба дар марказҳои фарҳангии тоҷикон Самарқанду Бухоро ҷиҳати пазируфтани ислом усули наве ҷорӣ карда буд, ки аҳолӣ дар хонаҳои худ низомиёни арабро ба хотири назорати иҷрои руҳҳои ислом аз ҷониби аҳли хонаводаҳо ҷой диханд. Масалан, дар ин маврид Наршахӣ маълумот медиҳад, ки қисме аз мардуми Бухоро, ки исломро напазируфта буданд, аз баҳри хонаҳои худ баромада, дар беруни Бухоро барои худ 700 кӯшк соҳтанд. Теъдоде аз ин кӯшкҳо то замони Наршахӣ бοқӣ мондааанд. Яъне, ба қавли ў «он ҷо муғон бошидаанд ва оташхонаҳои эшон дар он ҷо бисёр аст». [1, с., 86] Низомиёни араб баъди футуҳи Мовароуннахру Ҳуросон ба таври мусоддира хонаҳои мардуми маҳаллиро соҳиб шуда, баъдан маҳаллаҳои арабнишин таъсис доданд, ки то имрӯз бοқимондаҳои авлодҳои онҳо муқими ин минтақаҳо мебошанд.

5) арабҳо баъди ба тасарруфи худ даровардани сарзамини ободу ҳосилхези Мовароуннахру Ҳуросон аз бодияҳои тафсон ва теппаҳои хушку беоб раванди муҳочиркуниро ривоҷ дода, дар минтақаҳои обод маҳалҳои худро ташкил дода, фарҳангии худро густариш доданд. Умуман, арабҳо бо рафтори душманона ва амалҳои ғаразноку хусуматомези худ баъди истило ҷиҳати аз байн бурдани арзишҳои фарҳангии ғанини тоҷикон тамоми дастовардҳои нодири фарҳангиро ба гӯшай нобудӣ расониданд. Донаандагони забонҳои кӯҳанро ҷиҳати рушд накардан қатл мекарданд. Ин амали арабҳо баъдан аз тарафи ғосибони дигар тақрор ёфта, мардуми тоҷик тӯли 10 аср зери ин сиёсат қарор гирифт. Эхуд дар ин бора Наршахӣ дар китоби «Таърихи Бухоро» қайд мекунад, ки «Қутайба ибни Муслим дар даруни ҳисори Бухоро як масциди ҷомеъ соҳт ва эълон кард, ки ҳар кас ба намози одина ояд, ду дирам маблаг мегирад, vale касе ҷуз дарвешону нодорон ба намоз нарафт». [1, с., 43]

Дар маҷмуъ, далерию часорат, огоҳию бедордилии мардуми тоҷик нагузошт, ки арабҳо иродай матин, ҳисси ватанпарастии онҳоро раҳна кунанд.

6) тоҷикон ҳарчанд дини исломро пазируфтанд, vale забони тоҷикӣ новобаста аз газанди истилои араб раҳӣ ёфта, баъди гузашти ду аср ҷои забони арабиро дар низоми давлатдорӣ, шеъру адабиёт ва фарҳанг ишғол намуд. Ин чанд далел дорад:

1) бештари мардуми тоҷик забони арабиро намедонистанд, аз ин рӯ арабҳо иҷозат доданд, ки аз ҷониби сокинон намоз бо забони тоҷикӣ-форсӣ ҳонда шавад;

2) дар муҳити хонаводагӣ тоҷикон пурра ба забони модарии худ ҳарф мезаданд ва ин омил низ барои зинда мондани забони тоҷикӣ-форсӣ мусоидат кард;

3) гуфтори шифоҳӣ ва баёни шеър бо забони тоҷикӣ-форсӣ сурат мегирифт. Инчунин, шоирони тоҷиктаборе, ки дар дарбори Хилофати араб фаъолият мекарданд тоифаи дузабона буданд, ки бо ҳамчаворони худ бо забони тоҷикӣ-форсӣ ҳарф мезаданд. Минбаъд онҳо дар рушду нумӯи адабиёт, фарҳанг саҳми назаррас гузоштанд;

4) сокинони Хилофати араб, ки аз мардуми тоҷикӣ дар вақти истилои қишварашон ба асорат гирифта, ба қишварҳои Хилофат оварда шуданд, кам набуданд. Бинобар ин, дар қишварҳои доҳили Хилофат низ онҳо ба забони тоҷикӣ сухан мегуфтанд ва ин омил низ барои доираи худро васеъ кардани забони тоҷикӣ мусоидат кард;

5) истилоҳоти зиёди тоҷикӣ ба таркиби луғавии забони арабӣ ворид шуд, ки ин омил ба ғанӣ гаштани таркиби луғавии забони онҳо мусоидат намуд.

Пирӯзихои араб дар қишварҳои аҷдодии тоҷикон - Мовароуннахру Ҳуросон ба онҳо имкон надод, ки забони тоҷикиро аз забони муоширати байни мардум бардошта, забони

арабиро ба сифати забони гуфтгүиву давлатдорй чорй намоянд. Барьакс, таъсири забони арабй ва нуфузи он дар кишвархой Шарқ ба точикон имконият дод, ки шеваи гүйишҳо ва лаҳчаҳои гуногуни миңтақаҳои аҳолинишини худро аз байн бурда, забони фасеҳ ва шевои точикиро ба вучуд оваранд, эътибори онро дар байни дигар қавму миллатҳо боз ҳам баландтар кунанд. Ҷй тавре дар ин маврид Эмомалий Раҳмон барҳақ қайд мекунад нуфуз ва эътибори ин забон ба ҳадде буд, ки на танҳо дар ҳавзаи илму фарҳанг, балки дар сиёсат ва давлатдорй низ ҳеч забони дигар бо вай рақобат карда натавонист. Қавму миллатҳои муҳталифе, ки асрҳо дар ин сарзамин ҳукмронӣ карданд, онҳо на танҳо забони точикиро ҳамчун забони илму фарҳанг, балки ба ҳайси забони сиёсат ва давлату дарборҳои худ пазиурӯфтанд. Баъдан нуфузи забони модарии мо аз ҳавзаҳои Ҳурросону Мовароуннаҳр ва Эрон берунтар рафта, ба миңтақаҳои Қафқозу Осиёи Хурд, нимҷазираи Ҳиндустону Ироқ доман паҳн кард ва садҳо сол дар ин ҳавзаи бузурги ҷаҳонӣ нақши забони байналмилалиро ба уҳда дошт. [7, с., 18]

Ҳарчанд, Яъқуби Лайс низ дар давраи Саффориён дар баробари забони арабй ба забони форсӣ-точикӣ, форсигӯиу форсигароӣ роҳ боз намуд, vale ғарби забони точикӣ ба сифати забони миллӣ дар давраи Сомониён нуфузи бештар пайдо кард. Бинобар ин, хизмати арзишманд ва мондагори амирони сомонӣ дар таърихи эҳёи давлатдории точикон аз он иборат аст, ки онҳо барои аз як насл ба насли дигари худ интиқол додани забону арзишҳои фарҳанги пешиниён қӯшиши зиёд намуданд. Дар баробари эҳёи фарҳанги миллӣ арзишҳои динию фарҳанги исломиро ба фарҳанги худ муҳолиф нагузоштанд, балки ҳангоми ба тобеияти худ даровардани сарзамиҳои зиёде давлати ягонаи мутамарказро таъсис дода, ба сокинони онҳо фарҳанги шаҳрдорию ҳочагидорӣ ва муносибатро омӯзониданд, ки ин амал боиси вусъат баҳшидани муколамаи фарҳангҳо дар байни ҳалқиятҳои гуногун ба ҳисоб рафт.

Яъне нақши забони точикӣ дар ин давраи таъриҳӣ аз он лиҳоз бузург буд, ки намояндагони мардуми гуногуннажоду гуногунзабони ин қаламрави ҷуғрофӣ осори адабӣ ва фарҳангии худро бо забони точикӣ таълиф мекарданд. Дар давраи шукуҳи фарҳанги исломӣ нуфуз пайдо карда, ба сифати забони гуфтгӯй ва навишт қарор гирифтани забони точикӣ дар баробари забони арабй низ аз эътироф ёфтани он аз ҷониби қишири зиёй ва амалдорони хилофати арабҳо далолат мекард.

Дар баробари ин, бо вучуди умумиятҳо байни ин ду забон ҷиҳати эътирофи байналмилаӣ қасб кардан фарқиятҳо мавҷуд буданд.

Аввалан, забони арабй тавассути пирӯзиҳои лашкаркашони араб мақоми худро дар байни кишварҳои муҳталиф баланд бардошт, аммо забони точикӣ ба омилҳои ҳарбӣ, лашкаркашиҳо ниёз надошт ва ба таври сулҳомез вориди фарҳанги кишварҳои муҳталиф гашт.

Дуюм, агар забони арабй боиси нобуд шудани забони модарии кишварҳои забткардаи арабҳо шуда бошад, пас забони точикӣ ба он мусоидат кард, ки забонҳои кишварҳои ҳамсоя тараққиву такмил ёфта, истилоҳоти точикӣ барои зиёд шудани фонди луғавии онҳо мусоидат намояд.

Дар баробари забони точикӣ дар ин қаламрав «Забони боҳтарӣ низ нақши бузург бозида, якҷоя бо забони сӯѓӣ барои интишор ва паҳн кардани тамаддун ва фарҳанги исломӣ саҳми бузурге доштанд. Дар иртибот ба робитаҳои байналмилаӣ вобаста ба «Роҳи абрешим» мақоми миёнҷии забони сӯѓӣ ва дигар забонҳои шарқии эронии ин миңтақа хеле назаррас аст». [7, с., 75] Ин далел низ аз он шаҳодат медиҳад, ки точикон аз қадим асолати таърихии худро нигоҳ дошта, ба дигар ҳалқиятҳои фарҳанги давлатдорӣ, муносибатҳои оиласӣ, муошират, рушди тиҷорат, коркарди замин, парвариши зироат ва ғайраро омӯzonidaанд. Ё худ дараҷаи рушд ва вусъати тоза қасб кардани «Роҳи абрешим» ба давраи такомули тамаддуни Сӯѓ иртибот дошт. Ба он хотир, ки забон ва ҳатти сӯѓӣ на танҳо ба забони муоширати мардумони ин миңтақа табдил гардид, балки баробари забонҳои хитоӣ, точикӣ-форсӣ ва арабӣ забони муоширати байни дигар ҳалқиятҳо, ки онҳоро ин роҳ ба ҳамдилӣ ва ҳамкорӣ раҳнамун мекард, хизмат кард. Ҳусусан, қабул кардани ҳати сӯѓӣ аз ҷониби ӯйғурҳо, монголҳо, маҷуриҳо ба он мусоидат кард, ки бо он адабиёти зиёди илмӣ, бадей таълиф карда, ҳучҷатҳои конселярӣ муҳайё намоянд. [9] Ба ғайр аз ин аз тамаддуни сӯѓӣ назария ва амалияи коркарди замин, истифодабарии об, санъати парвариши зироату растаниҳоро омӯзанд, ки аз саҳми точикон дар тавсее ёфтани муколамаи фарҳангҳо тавассути ин роҳи муттаҳидкунанда далолат мекунад.

Дар давраи Салҷуқиён, ки қаламрави он аз соҳилҳои баҳри Миёназамин то худуди Чин доман паҳн карда буд забони точикӣ (форсӣ, дарӣ) барои ҳалқу қавмиятҳои муҳталиф вазифаи забони байналмилалиро бар дӯш дошт ва ҳамон нақшеро иҷро намуд, ки забони

арабй ҳангоми густариши ислом дар сарзамиңхои тобеи хилофат ва забони лотинй дар асрхои миёна дар рушди фарҳангу тамаддуни Аврупо ичро кард.

Умуман, забони юнонӣ дар масири таърихи инсоният бо тавонист худ тавонист афкори ҳакимонаро корбаст намуда, ба вай рӯҳи фалсафӣ бахшад, забони арабй бошад, дар вақти ба сари қудрат омадани идеологияи ислом тавонист мероси фалсафии Юнонро дар худ ҳазм кунад ва вобаста ба фазои мусоиди таърихио фарҳангӣ ин меросро аз насл ба насл интиқол дихад. Забони тоҷикиро бошад, «парваришгоҳи асосии он доманаи шеъру забони шоирона буда, имконоту тавонмандии доҳилии ин забон ҳам аз ин сарчашмаи зоёву бой маншаъ мегирад». [7, с. 362] Баъдан дар давраи подшоҳони туркӣ-муғулӣ ва мангитӣ, ки забони тоҷикӣ забони расмӣ-давлатдорӣ боқӣ монд доираи корбари худро дар шарқу ҷанубу то сарзамини Ҳинду Чин ва дар Ғарб то Осиёи Сағири Суря густариш дод, ки то оғози асри XX барои густариши муколамаи фарҳангҳо нақши калидӣ бозид.

7) арабҳо аз оғози пайдоиш, ҳусусан дар давраи ҷоҳилият (тоисломӣ) дорои осори ҳаттӣ набуданд. Дар миёни онҳо, асосан анъанаи шифоҳии суханварӣ, шеъргӯй ва достонсарой роиҷ буд. Аввалин осори ҳаттии онҳо китоби муқаддаси Қуръон ба ҳисоб мерафт. Дар китоби мазкур ояҳои осмонии Худованд, ривоятҳои динӣ, ҳикмату суханҳои пандомез, аҳкому усулҳои идоракуни чомеа ва ғайра гирд омадааст. Баъдан бо ибтикори Зайд ибни Собит ва Салмони Форс - яке аз тоҷиктаборони босаводу аҳли ҳатту ҳирфаи Хилофат онҳо китобат шуданд.

Ҳатто дар байни арабшиносон фарзияе мавҷуд аст, ки «ҳатти форсӣ, ки ҳоло бештар бо номи ҳатти арабӣ шуҳрат дорад, аз ҷониби эрониён ихтироъ шудааст ва Салмони Порсӣ дар таҳияву такмили сарфу наҳви забони арабӣ саҳми арзанда гузоштааст».[9, с., 133]

Бо маълумоти донишманди араб Ибни Ҳалдун «Ҷумлаи улуми шаръия ва ақлия ва асхоби фунун ва бадоъ ҳамагӣ аз эрониҳо буданд ва бо собиқаи қадимӣ, ки онҳо дар тадвину таълифи улум ва китобҳо доштаанд, ихтирои ин ҳат (ҳатти арабӣ) аз тарафи онҳо шудааст. Дар замонҳои аввали ислом муаллифон гарчи забонашон арабист, вале насабашон эронитабор ва тарбияташон низ эронист. Арабҳо ба иллати ин ки мардумоне сода ва бадавӣ буданд, бад-ин ҷиҳат аз фунун ва саноёй бебаҳра будаанд». [2, с., 20-21]

Ислом дар раванди ташаккулу таҳаввулаш маҳз бо ҳидояти Муҳаммад с/с ва саъю талошҳои шахсони босаводу дурандеши аҳли қасбу ҷавонмардӣ аз дини қабилаҳои саҳронишину кучманҷӣ ба дини ҷаҳонӣ ва тамаддуни арзишманди умумибашарӣ мубаддал гашт. Ё худ «Ду роҳи бузурги корвонгарде, ки аз қаламрави шарқию ғарбии Арабистон мегузашт, дертар ба зиндагии суннатии бадавиёни араб дигаргунҳо ворид соҳта, онҳоро нахуст ба роҳбаладиу қашондани бори тоҷирону тавонгарони аҷнабӣ балад намуд. Қофилаи корвони савдогарон, ки баъзан шумораашон аз ҳазор ҳам зиёд буд, ин мардуми саҳrogарду биёбоннавардро тадриҷан ба ҳунари тиҷоратӣ, доду ситади бозор, русуми шаҳрҳои дуру наздик ошно месоҳт. Ҷорводорони бадавии дирӯза аз ду роҳи асосии тиҷоратӣ - яке аз канораҳои баҳри Сурх, ки метавон онро роҳи корвонгарди ғарбӣ номид ва дигаре аз наздикии ҳаличи Форс, саҳрои Шому Фаластин, яъне роҳи корвонгарди шарқӣ бору колои савдогаронро бо қофилаи уштурони хеш қашонида, тадриҷан ба олами тамаддун роҳ меёфтанд. [8, с. 133-136]

8) тоҷикон, ки дар давраи тоисломӣ дорои фарҳанги ғанӣ ва тамаддуни бой буданд он дастовардҳоро барои тарбияи аҳлоқию маънавии наслҳо истифода мебурданд. Бо баробари ташаккул ва рушд кардани фарҳанги исломӣ барои ҳалқи тоҷик равзана ба ҷаҳони дигаре кушода шуд. Фарҳанги миллӣ бо фарҳанги исломӣ оmezish пайдо карда, арзишҳои таърихии ҳалқи тоҷик фарҳанги исломиро боз ҳам ғанӣ гардониданд. Ҳусусан, барои ҳифзи арзишҳои пурғоновати гузашта, ташаккул ва такомули фарҳанги миллӣ дар давраи рушди тамаддуни исломӣ ва ба дини ҷаҳонӣ табдил додани ислом Салмони Форс, Имом Исмоили Бухорӣ, Яъқуб ва Амири Лайси Саффорӣ, Исмоили Сомонӣ ва Абӯҳанифа Нӯъмон ибни Собит, ки аз табори тоҷикон буданд саҳми беандоза бузург бозиданд.

Дар ибтидо манбаҳои бунёдӣ ва асоситарини низоми фикҳи исломӣ аҳкоми Қуръон, суннат, иҷмӯъ маҳсуб меёфтанд. Дар баробари ин се манбаъ барои рушди фарҳанги исломӣ аввалан, Абӯҳанифа қиёсро ба сифати сарчашмаи ҷаҳоруми низоми фикҳи исломӣ ҷорӣ мекунад. Мавриди ҳалли мушкилоти мардум қарор гирифтани қиёс дар фикҳи исломӣ ба он мусоидат кард, ки тамаддуни исломӣ рушд карда, арзишҳои бузурги башариро аз бар намояд.

Дуюм, Абӯҳанифа мақоми забони модарии худ - тоҷикиро ҳамчун забони дуюими ибодати динӣ, фаъолияти фарҳангӣ ва иҷтимоӣ дар давраи рушди тамаддуни исломӣ ба хотири ҳифзу нигаҳдошт ва таъмини асосҳои шаръӣ, баланд бардошт. Барои Абӯҳанифа ислом ба забон ҳамчун зербинои аслии ҳувият ва ҳастии ҳалқу миллатҳо мухолифат надошт.

Мақоми баланд касб намудани забони точикӣ боиси ташаккули худшиносӣ ва инкишофи фарҳангу тамаддуни ҳалқи точик гардид.

Сеюмин хизмати бузурги Абӯҳанифа таъсиси мазҳаби ҳанафӣ аст. Қобили таъқид аст, ки пайравии ҳалқи точик аз мазҳаби ҳанафӣ боиси таҳқими вахдат ва муттаҳидии мардум гардида, ба густариши ҷараёнҳои тундрав ва ифротӣ монеъа шуд. Имоми Аъзам мефармояд, ки ягонагии пиндор, гуфтор ва кирдори аҳли ҷомеа шарти бақо ва ҳастии ҳар як миллат аст. Зиёда аз он, мазҳаби ҳанафӣ баъзе арkon ва унсурҳои ҳувияту сирати поки миллӣ, қабл аз ҳама, ҳусни ҳамсоягӣ ва ҳамкорӣ, таҳаммулпазирӣ ва меҳмоннавозӣ, эътидол ва донишшандӯзиро тақвият бахшид. Мазҳаби ҳанафӣ бо рӯҳ ва мазмуни ҳастии таърихии ҳалқи мо созгор афтод. [8, с., 165]

Баъдан тавассути талошҳои фарзандони фарзонаи точик дар қаламрави Осиёи Марказӣ, Осиёи Хурд, гарби Чин ва Ҳинд, дар баъзе минтақаҳои Осиёи Ҷанубу Шарқӣ густариш ёфт. Имрӯз дар Мисру Сурия, Урдуни Ироқ ва дигар кишварҳо ҳангоми додани фатво аз аҳкоми мазҳаби ҳанафӣ истифода мебаранд. Мақоми арҷманди ҳанафия сабабори он шуд, ки анъана, расму ойин, арзишҳои писандидай миллӣ, меъёрҳо ва аркони соҳти иҷтимоии ҷомеаи суннатии тоҷикон (баҳусус, таҳаммулпазирӣ, фарҳанги ҳамкорӣ, ҳусни муошират ва робитай ҳасанай иҷтимоӣ) ва анъанаҳои давлатдории мо дар минтақаҳои муҳталифи ҷаҳон тавсса ёбанд. Забони точикӣ - забони аслии идора, фарҳанг, шеър, адабиёт ва муоширати байни ҳалқҳо ва қавмҳои шимолу маркази Ҳинд гардида, ин мартабаи волои худро муддати тақрибан 700 сол ҳифз намояд. Шуқӯҳи адабиёти точикӣ-форсӣ дар ин қаламрави бостонӣ ба авчи худ расид ва Ҳинд то оғози қарни XX маркази маъруфи адабу фарҳанги точикӣ буд. Шоирони барҷастаи тоҷикзабони Ҳинд - Амир Ҳусрави Дехлавӣ, Мирзо Абдулқодири Бедил, Зебунисо, Мирзо Асадуллоҳи Голиб ва Муҳаммад Иқбол ифтиҳори адабиёти оламшумул гаштанд.

Умуман, улуми исломӣ, мактабҳои қаломӣ, тариқатҳои тасаввуфӣ ва аркони дигари тамаддуни исломӣ аз Ҳуросон то Ҳинд паҳн гардианд. Барои мисол, тарҷумаи тоҷикии Куръон, ки аз ҷониби муғассир ва муҳаққиқи маъруфи Ҳинд шоҳ Валиуллоҳи Дехлавӣ дар асри XVIII ҳусни анҷом ёфтааст, бинобар сабаби дуруст, сода, равон ва ҳуشوҳанг будан на танҳо дар Ҳинд, балки дар қаламрави Осиёи Марказӣ, Эрон ва Осиёи Фарбӣ низ эътирофи худро пайдо кард.

Дар баробари таълимоти арзишманди Абӯҳанифа осори ҳакимона, инсонпарварона ва оламгири дигар нобигагони точик баҳусус, Мавлоно Ҷалолуддини Балҳӣ дар шинохт ва муаррифии тоҷикон, ба ҳамдилӣ ва ҳамзистӣ даъват кардани ҷомеаи инсонӣ, ки далолат аз муколамаи фарҳангҳо медиҳад, бузург аст.

Масъалаи меҳварии таълимоти Мавлоноро дар заминаи фалсафаи аҳлоқии исломӣ шинохти инсон ё худ худшиносӣ ташкил медиҳад. Худшиносӣ, дарки моҳияти худ, ҳувияти инсон масъалаҳои мебошанд, ки то ҳол ҳам аҳамияти амалии худро аз даст надодаанд.

Ба маълумоти мавлавишиноси точик X.Зиёев «Инсон дар осори ў ба ҳайси маркази доираи фалак қарор дорад ва ҳалли ин ё он масъалаи фалсафӣ мутафаккиро ҳатман ба андеша дар бораи инсон меоварад». [4, с.,28-42] Баъдан дар таълимоти мутафаккирони Farb, аз ҷумла Иммануэл Кант (1724-1804) саволи «Рӯшанбинӣ чист?» ба масъалаи муҳимтарини илмҳои иҷтимоӣ мубаддал гашт.

Мавлоно бо намояндагони қавмҳои гуногун, ки бо забонҳои муҳталиф ҳарф мезаданд, дар муносибати ҳамарӯза будааст. Ҳуди ў бо забонҳои тоҷикӣ, арабӣ, туркӣ ва юнонӣ сухан мегуфт. Вале мавзуи ҳамзабониро ў ҳеч гоҳ маҳдуд нафаҳмида, ба масъалаи марказии таълимоташ мубаддал накардааст. Барои ў масъалаи ҳамдилӣ аз ҳама болотар мебошад.

*Ҳамзабонӣ хешигу пайванӣ аст,
Мард бо номаҳрамон чун бандӣ аст.
Ай басо ҳиндуву турки ҳамзабон,
Ай басо ду турк чун бегонагон.
Пас забони маҳрамӣ худ дигар аст,
Ҳамдилӣ аз ҳамзабонӣ бештар аст.*

Ҷомеаи муосир, ки дар он фарҳангу динҳои муҳталиф амал мекунанд ва сарнавишти мардуми олам, ки бо зиёда аз шаш ҳазор забони гуногунреша иртибот дорад, онро талаб менамояд, ки барои пешрафти минбаъдаи башарият барқарор соҳтани ҳамдилӣ байни фарҳангу динҳо ва мардуми гуногунзабон чун обу ҳаво зарур аст. Барои ин бошад, гуфтугӯи фарҳангҳо аз мақоми баробар бояд дар мадди аввали ҳар гуна сиёсате, ки кишварҳои муосир онро пеша кардаанд, қарор бигирад.

Дар баробари ҳамдилӣ Мавлонои Балҳӣ дар таълимоти худ масъалаи баробарии дину мазҳабҳои гуногун ва дар ин поя мавзуи таҳаммулпазирӣ динӣ, мазҳабӣ ва қавмиро ба миён

гузаштаааст. Пүшида нест, ки мутафаккир худ намояндаи дини ислом аст ва масъалаҳои зиёди фалсафию иҷтимоиро аз нигоҳи ҳамин дин ҳал мекунад. Бо вучуди ин, бузургии Мавлоно дар он буд, ки нисбати арзишҳои динҳои дигар эҳтиром дошт. Ҳақиқат барои ин мутафаккир «на ғарбию на шарқӣ» аст. Дар ин поя, агар ҳаёт ва фаъолияти Мавлоно Балхиро як навъ оғози муколамаи Шарқу Ғарб дар таърихи афкори иҷтимоию сиёсӣ қаламдод намоем ҳам, иштибоҳе наҳоҳем кард.

Ҷалолуддини Балхӣ тарғибари ахлоқи ҳамидае чун вафдорӣ, шафқат бар заифон, эҳтироми худ ва дигарон, ростӣ, эҳсон, хоксорӣ, саховату каромат ва ғайра буд. Ӯ ахлоқи бад - молу ҷоҳпарастӣ, ҳасад, ҳирсу тамаъ, ришвакорӣ ва амсоли онро мазаммат мекунад. Дар ҳалли тамоми масъалаҳо машваратро муҳим мешуморад. Маслан, масъалаҳои ахлоқие, ки Мавлоно дар «Мачолиси сабъя» баррасӣ ва ҳаллу фасл намудааст, то кунун аҳамияти амалии ҳешро гум накардаанд. Аз ҷумла, ҳирсу молу пул дар ин асар мавриди танқиди шадиди мутафаккир қарор гирифтааст: «Зару мол ҷодуи ҷашмбанд аст ва гӯшбанд аст. Қозиву ҳокиме, ки мӯй дар мӯй мебинад ба илму ҳунар, чун тамаи молу ришват кунад, ҷашми ўбидандад ва ба рӯзи равшан золимро аз мазлум нашиносад». [4., с. 28-42]

Масъалаи гуфтугӯи байни динҳо яъне гуфтугӯи байни намояндағони динҳои гуногуни қишварҳо мавзуи тоза нест ва он дар давраи гузашта ҳам ҷиҳати ҳалли низоъ ва баррасии масъалаҳо нуфузи меҳварӣ дошт, ки он ҳам барои огоҳ шудан аз таълимотҳои динҳои ҳамдигар ва бо мақсади дар як ҷомеаи орому босубот ҳамзистӣ кардан доир мешуд.

Оид ба масъалаи ҳамзистии осудаи намояндағони динҳои мухталиф мутафаккирони зиёде андешаҳои воло баён кардаанд. Зоро ҷанг, муқовимати тӯлонии байни динҳо омили қафомонӣ ва рушд накардани онҳо мегардид. Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ дар робита ба мавзуи ҳамзистии осоиштаи байни инсонҳо хеле ҳуб ишора кардааст.

*Мо барои васл кардан омадем,
На барои фасл кардан омадем.*

Ҳамин тавр, Ҷалолуддини Балхӣ ҷеҳраи намуна ва олии гуфтугӯ ва таҳаммулпазирии байни тамаддунҳо ба ҳисоб мерафт. Андешаҳои ўб беҳтарин дастур дар шинохт ва эҳтирому ҳамдигарфаҳмии байни инсонҳо буд. Мутафаккир инсонро маҳлуқи оли ва арзишманд, дорандай рисолати арзишманд мепиндорад. Аз нуктаи назари рӯҳонии аврупой Эрве Легран, дар шароити пурпечутоби замони мусосир ҷеҳраҳои динӣ ва фарҳангӣ масъул ҳастанд, ки этиқаи гуфтугӯро риоя кунанд. Ӯ зикр менамояд, ки муносибати эҳтиёткоронаи байни исломиву насронӣ на танҳо шарафи мо, инҷунин эътиқодмандони дигар буда, дар оянда бародариро, ки ба он мо қӯшиш дорем, омода ҳоҳад намуд.

Умуман, ҳар яке аз паёмбарон дар муносибат бо динҳои дигар хеле ботаҳамул ва меҳруbonona муносибат мекарданд. Паёмбари ислом ҳамеша таҳаммул ва сабрро дар бисёр маврид пеша мекарданд. Ҳамаи инсонҳоро баробархӯқӯк мешумориданд. Ба ҳамин маънӣ Муҳаммад дар охирин хутбаи ҳеш чунин ишора карда буд, ки ҳамаи инсоният аз Одам ва Ҳаво ба вучуд омадааст аз ин рӯ, ҳеч араб бартирӣ аз ғайри араб, ҳеч сафедпӯст бартарӣ аз сиёҳпӯсте надорад. Бартарияти шумоён танҳо дар некӣ кардан ва амалҳои некатон аст.

Дар давраи маорифпарварӣ низ мазҳаби ҳанафӣ бинобар равзанаи кушодаю васеъ, таҳаммулпазирӣ, созгорӣ бо далелҳои зехнию мафкуравӣ, ақлонӣ ва мантиқӣ ба зиндагии ҳаррӯза ва ниёзҳои иҷтимоии инсон пайванди ногусастани дошта, ба раванди тағири туҳаввули босуръати мусосир ҷавобғӯ мебошад. Вале бо камоли таассуф бояд зикр намуд, ки дар асри XX ин нерӯи азими маънавӣ дар сатҳи матлуб истифода нагардид.

9) имрӯз, андешаву назари олимон ва сиёсатмадорон дар масъалаи гуфтугӯи байни динҳои гуногун аст. Масалан, собиқ раиси Ҷумҳурии исломии Эрон Саид Муҳаммади Хотамӣ соли 1998 дар суханронии худ, дар 53-умин иҷлоси маҷмаи умумии Созмони Миллали Муттаҳид чунин пешниҳод намуда буд, ки гуфтугӯи байни динҳо дар сатҳҳои гуногуни илмиву фарҳангӣ ва сиёсӣ гузаронида шавад. Зоро ҳар қадар муколама байни фарҳангҳо ва динҳо амалӣ гардад, ҳамон қадар шароити беҳтар барои ҳамзисти осоишта, арҷузорӣ ба арзишҳо ва муқаддасоти динию дунявӣ вусъат пайдо мекунад.

Бояд зикр намуд, ки ин назария моҳият ва ҳадафи «гуфтугӯ»-ро дошта, аз назарияҳои дигар ба қулӣ тафовут дорад. Чуноне, ки худи Хотамӣ мегӯяд: «Дар арсаи фикрӣ ва фарҳангӣ мо пешниҳоди гуфтугӯи миёни фарҳангҳо, адён ва тамаддунҳо ба ҷойи барҳӯрд миёни тамаддунҳоро мекунем; метавонем фарҳангҳои ҳудамонро дошта бошем, ҳувияти ҳудамонро дошта бошем, аммо дӯст бошем, бо ҳам сухан бигӯем, бо ҳам баҳс кунем ва дар ин баҳсу табодул аст, ки фарҳангҳои ҳудамонро мутакомил бикунем, ислоҳ бикунем, бигирем, бидиҳем ва иқтибос кунем».[6] Бар асоси гуфтаҳои боло мулоҳиза мекунем, ки назарияи «гуфтугӯи тамаддунҳо» бо таваҷҷуҳ ба усули маънавӣ ва ахлоқӣ бо фикр ва назарияи ҳушбинона ба робитаи байнамилалӣ нигоҳ мекунад. Ва бар хилофи назарияи «барҳӯрди

тамаддунхо», ки бар асоси воқеъгароии фалсафӣ тадвин шуда ва дар доираи қудрат ва даргирӣ мебошад. Назарияи «Гуфтугӯи тамаддунхо» дар ростои ҳамкорӣ ва тафоҳуми байналмилалӣ тарҳрезӣ шудааст. [5, с., 391]

Пас аз ӯзоми ин назар вокуниши ҷаҳонӣ барои қабули ин тарҳи Хотамӣ барои як тараф, дигаргунсозии модели навини ҷаҳониро ба миён овард ва аз тарафи дигар, бархе ҳоҳони ин тарҳ шуданд ва бархе онро ҷиҳати иртиқои огоҳӣ нисбат ба дарки аҳдофи муштарак лозим донистанд ва вокунишҳое аз он ҷумла дар бораи ин тарҳ шакл гирифт. Аммо аз муҳимтарин монеаҳои тарҳи гуфтугӯи тамаддунхо метавон ба тероризми байналмилалӣ ва ё тарафдорони назарияи барҳӯрди тамаддунхо ишора кард, ки ба ҷойи гуфтугӯи аз тариқи зӯр ва барҳӯрди низомӣ дар садади таҳмили ӯзмикодоти тамаддунии ҳуд бар дигарон ҳастанд. Ба таври кулӣ ҳадафи назарияи гуфтугӯи тамаддунхо на танҳо фароҳам кардани шароит барои огоҳии донишмандон ва зимондорон аст, балки барои огоҳии тудаҳои мардум аз аъмоқи ҷомеаҳои ҳуд ва дарки мушкилоти ҷаҳонӣ аст.

10) Дар охири асри XX ва оғози асри XXI мо шоҳиди селоби пурталотуми ҷаҳонишавӣ гардидем, ки дар баробари ҷиҳатҳои мусбати ҳуд ба усулу арзишҳои асолатӣ ва ҳувиятии ҳалқҳо, фарҳангҳо ва тамаддунҳои таъриҳӣ таъсири манғӣ мерасонад. Ҳусусан, шиддатёбии рақобату низоъи фарҳангҳо ва ташвиқи андешаи «барҳӯрди тамаддунхо», ки аз ҷониби доираҳои ғарзнома барангҳта мешавад, асари ин таҳаввулоти ҷомеаи мусоир аст.

Имрӯз раванди босуръати ҷаҳонишавӣ сабаби дар минтақаҳои гуногун паҳн шудани таҳдиду ҳатарҳои нав, аз қабили терроризму экстремизм, радиализму ҷудоиандозӣ, низоъу ҷинояткории муташаккили байналмилалӣ гардид. Дар баробари коста кардани арзишҳои фарҳангӣ ва таъсири манғӣ расонидан ба ҳаёти маънавии аҳолии қишварҳои мухталиф барои ба вучуд омадани буҳрони шадиди молиявию иқтисодӣ низ мусоидат кард. Ҳамзамон, арзишу асолатҳои миллӣ ҳалқу миллатҳои гуногунро таҳти ҳатари нобудӣ қарор дода, зуҳуроти барҳӯрди фарҳангу тамаддунҳоро ба миён овард. Ҳамаи ин мушкилоти ба вуқӯъомада боис мегардад, ки аҳолии сайёра аз оқибатҳои ҳатарноки барҳӯрди тамаддунҳо огоҳ гашта, муколама ва гуфтугӯи тамаддунҳоро ҷиҳати бартараф кардани ин падидай номатлуб оқилона ба роҳ монанд.

Ҳамин тавр, аз таҳлилу мӯқиисаи мавод метавон ҳулюса бардошт кард, ки тоҷикон на факат дар тӯли таърихи мавҷудияти ҳуд аз принсипҳои таҳаммулгарӣ ва маслиҳату муколама истифода карда, низоъу ҳуҷунатро бо ин васила ҳаллу фасл менамуданд. Дар даврони мусоир низ дар асоси такя ба афкор ва таҷрибаи таъриҳии ниёғони ҳуд раванди гуфтугӯи тамаддунҳоро ҳамеша ҷонидорӣ менамоянд. Ҳамин аст, ки борҳо аз минбари баланди созмонҳои байналмилалӣ, аз ҷумла, Созмони Милали Муттаҳид, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба ҷомеаи ҷаҳонӣ доир ба оқибатҳои бетарафию беэътиноӣ нисбат ба ҳувият, таъриху фарҳанг ва дигар муқаддасоту арзишҳои миллӣ ҳушдор додааст. Ба андешаи Эмомалӣ Раҳмон «Фалсафаи хеле қадимаи муросою мадори ҳалқи тоҷик, ки дар зоти ҳуд асли андешаи таҳаммулгарӣ буда, дар мероси намояндагони маъруфи илму адаби миллати мо, аз ҷумла, дар осори шаҳсияти барҷастаи дини мубини ислом, бунёдгузори яке аз мазҳабҳои бузурги аҳли суннату ҷамоат Абӯҳанифа Нуъмон ибни Собит, яъне Имоми Аъзам васеъ инъикос ёфтааст, имрӯз низ метавонад ба ҳайси намунаи равшани муколамаи фарҳангу тамаддунҳои гуногун ҳизмат намояд. [8]

Аз ин рӯ, соли 2009 дар Тоҷикистон ӯзлон гаштани Соли бузургдошти Имоми Аъзам ва дар сатҳи байналмилали таҷлил кардани он аз ду ҷиҳат аҳамияти илмӣ-назариявӣ дошт. Аз як тараф, шинос намудани шаҳрвандони қишвар аз мероси арзишманд ва пурғановати Абӯҳанифа, мазмун ва моҳияти мазҳаби ҳанафӣ ва аз тарафи дигар, дар заминай андешаҳои таҳаммулгароёни фақеҳ ба ҷаҳониён нишон додани роҳи ҳалли низоъ ва муттаҳид кардани ҳалқиятҳо тавассути гуфтугӯи тамаддунҳо мебошад. Аз ин рӯ, зарурат пеш омадааст, ки барои бақои ҷомеаи инсонӣ ташвиқи ҳамдилӣ ва ҳамзистӣ, ба роҳ мондани ҳамкориҳои тарафайн ва мутақобилан судманд, одилона ва оқилона ба манфиати тарафайн ҳал кардани мушкилоту низоъҳои миллию мазҳабӣ, роҳҳои расидан ба зиндагии шоиста, таъмини сулҳу субот ва гайра эҳтиром гузоштан ба арзишҳои фарҳангӣ ҳамдигар аз масъалаҳои калидӣ ба ҳисоб равад.

АДАБИЁТ

1. Абубакри Наршахӣ. Таърихи Буҳоро. Тасҳех ва таҳияи Мударриси Ризаӣ. - Техрон, 1363/1985. - С.66.
2. Афсаҳов А., Қаҳоров Х. Ҳат ва пайдоиши он. - Душанбе, 1994. - С. 20-21.
3. Истаҳрӣ. Масолик ва мамолик. Бо қӯшиши Эрачи Афшор. – Техрон 1373/1994. - С.60
4. Зиёев, X. Мероси мансури Мавлоно ва аҳамияти он дар рушди илму фарҳангӣ тоҷик. Аз китоби «Вуруд ба шинохти Мавлоно Ҷалолиддини Балҳӣ ва Мавлоно Шамси Табрезӣ. - С.28-42.
5. Махмадов, А.Н.Сиёсатшиносӣ. - Душанбе. 2010.- С. 391.

6. Суҳанронии Саид Мухаммади Хотамӣ дар ичлоси маҷмаи умумии Созмони Миллали Муттаҳид. (53-умиин / 1998)
7. Эмомалӣ Раҳмон. Забони миллат-ҳастии миллат. [Матн]: /Э.Раҳмон. -Душанбе, «Эрграф», 2016.-516с.
8. Эмомалӣ Раҳмон. Чехраҳои мондагор. [Матн]: //Э.Раҳмон. - Душанбе: «ЭР-граф», 2016.
9. <https://ru.wikipedia.org/wiki> Великий шёлковый путь.

САҲМИ ТАЪРИХИИ ТОҶИКОН ДАР РУШД ВА ТАВСЕАИ ФАРҲАНГИ ИСЛОМӢ

Дар мақолаи мазкур, муаллиф ба таҳлил ва баррасии се ҷанбаи муҳим таваҷҷӯҳи хосса медиҳад. Аввалан, мақсади арабҳоро барои тасарруф кардани Осиёи Миёна ва дар байни қавмҳои ин минтақа, баҳусус тоҷикон ҷорӣ кардани дини ислом ва густариши додани фарҳанги исломиро равшан менамояд. Дуюм, ҳадафи арабҳоро дар мавриди забони тоҷикиро аз забони муоишрати байни мардум бардошта, забони арабиро ба сифати забони гуфтгӯиву давлатдорӣ ҷорӣ намудан таҳқиқ карда, нақшии забони тоҷикиро дар рушд ва густариши фарҳанги исломӣ бо далелҳои воқеӣ нишон медиҳад. Сеюм, саҳми тоҷиконро, ки дар давраи тоисломӣ дорои фарҳанги ганӣ ва тамаддуни бой буданд ва он дастовардҳоро барои тарбияи ахлоқию маънавии наслҳо истифода мебурданд нишон дода, қайд мекунад, ки бо баробари ташаккул ва рушд кардани фарҳанги исломӣ барои ҳалқи тоҷик равзана ба ҷаҳони дигаре кушода шуд. Тоҷикон фарҳанги миллии ҳудро бо арзишҳои фарҳанги исломӣ оmezии дода, барои ташаккули фарҳанги исломӣ ва ба дини ҷаҳонӣ табдил додани ислом саҳми беандоза бузург бозиданд.

Калимаҳои калидӣ: фарҳанг, арзии, забон, дин, ислом, мазҳаб, маданияти моддӣ, маданияти маънавӣ, фарҳанги исломӣ, муколамии фарҳангҳо, барҳӯрди тамаддунҳо, таҳаммулпазирӣ, ҳамзистӣ, марказҳои илмӣ-фарҳангӣ, фазои маънавӣ, муҳити динӣ ва гайра.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ВКЛАД ТАДЖИКОВ В РАЗВИТИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В данной статье автор уделяет особое внимание анализу и рассмотрению трех важных аспектов. Прежде всего, показывает намерение арабов завоевать Среднюю Азию и внедрить ислам и распространить исламскую культуру среди народов этого региона, особенно таджиков. Во-вторых, цель арабов убрать таджикский язык из языка общения людей, ввести арабский язык как язык речи и управления, реальными фактами показать роль таджикского языка в развитии и распространении исламской культуры. В-третьих, показан вклад таджиков, имевших богатую культуру и цивилизацию в доисламский период и использовавших эти достижения для нравственно-духовного воспитания поколений, отмечая, что наряду со становлением и развитием исламской культуры для таджикского народа открывается окно в другой мир. Таджики соединили свою национальную культуру с ценностями исламской культуры и сыграли огромный вклад в формирование исламской культуры и превращение ислама в мировую религию.

Ключевые слова: культура, ценность, язык, религия, вероисповедание, материальная культура, духовная культура, исламская культура, диалог культур, столкновение цивилизаций, толерантность, существование, научно-культурные центры, духовная атмосфера, религиозная среда и т.д.

THE HISTORICAL CONTRIBUTION OF THE TAIJKS TO THE DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION OF ISLAMIC CULTURE

In this article, the author pays special attention to the analysis and consideration of three important aspects. First of all, it shows the intention of the Arabs to conquer Central Asia and introduce Islam and spread Islamic culture among the peoples of this region, especially the Tajiks. Secondly, the goal of the Arabs is to remove the Tajik language from the language of people's communication, to introduce the Arabic language as the language of speech and government, to show the role of the Tajik language in the development and spread of Islamic culture with real facts. Thirdly, the contribution of the Tajiks, who had a rich culture and civilization in the pre-Islamic period and used these achievements for the moral and spiritual education of generations, is shown, noting that along with the formation and development of Islamic culture, a window to another world opens up for the Tajik people. Tajiks combined their national culture with the values of Islamic culture and made a huge contribution to the formation of Islamic culture and the transformation of Islam into a world religion.

Keywords: culture, value, language, religion, material culture, spiritual culture, Islamic culture, dialogue of cultures, clash of civilizations, tolerance, coexistence, scientific and cultural centers, spiritual atmosphere, religious environment, etc.

Маълумот дар бораи муаллиф:

Самиев Бобо Ҷӯраевич - доктори илмҳои фалсафа, профессори кафедраи фалсафаи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ. Тел.: (+992) 918670143. E-mail: samiev.veshab@mail.ru. (SPIN-код): 6916-8573;

Сведения об авторе:

Самиев Бобо Джураевич - д.ф.н., профессор кафедры философии Таджикского государственного педагогического университета имени С. Аини, e-mail: samiev.veshab@mail.Ru. (SPIN-код): 6916-8573;

Information about the author:

Samiev Bobo Juraevich - Doctor of Philosophy, Professor of the Department of Philosophy of the Tajik State Pedagogical University named after S. Aini, e-mail: samiev.veshab@mail.ru, Tel.: (+992) 918670143. (SPIN-код): 6916-8573

МЕТАФИЗИКА ҲАМЧУН ФАЛСАФАИ АСОСИИ ИБНИ СИНО: САРЧАШМА, МАВҚЕИ ОН ДАР БАЙНИ ДИГАР ИЛМҲО ВА ФОИДАИ ОН

Шаҳовудинов Н. С.
Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон

Фалсафаи Ибни Сино танҳо дар раванди таҳаввули метафизикаи ҷаҳонӣ қобили таҳлил ва баррасӣ мебошад. Ҳамаи масъалаҳои метафизикаи Сино бевосита бо масъалаҳои метафизикии Навафлотуниҳо, Арасту ва гузашта аз он бо шеваи парменидии андеша алоқамандӣ дорад. Аз дигар ҷониб бояд қайд намуд, ки фалсафаи Сино бо фалсафаи асримиёнагии аврупой пайвандӣ дорад ва бисёре аз файласуфони асримиёнагии урупой баҳусус схоластикҳо метафизикаи Синоро густариш додаанд. Ҳамчунин бояд аз мутакаллимон ёдовар шуд, ки дар фалсафаи Сино масъалаҳои мавриди назари онҳо ва бархурди бевосита ошкори Сино бо онҳо қобили мушоҳида мебошад. Аммо дар мавриди сарчашмаи дувум бояд баъзе нозукиҳоро дар назар гирифт, пеш аз ҳама масъалаи мабдаи ягона ва нахустин, онгуна ки дар «Қуръон» омадааст, аллакай дар Навафлотуния бо дигар шакл вучуд дошт ва дар фалсафаи Сино маҳз ҷанбаи Навафлотунии мабдаи нахустин тасвир гардидааст, ки минбаъд боиси норозигии мутакаллимон, баҳусус Фаззолӣ гардидааст, нозукии дигар он ки худи Форобӣ низ дар зери таъсири фалсафаи юнонӣ қарор дошт ва он имони сахте, ки дар фалсафаи Форобӣ ба мушоҳида мерасад, дар фалсафаи Сино бо вучуди ишораҳо ва таъқидҳо каме камранг мегардад. Аз ин ҷиҳат бояд ҳамеша дар шинохти фалсафаи Сино фалсафаи юнонӣ аз авлавияти бартар ба ҳисоб равад. Пас аз он, ки Форобӣ фалсафаи юнониро ба хонандай исломӣ ошно месозад ва худ навгониҳои бунёдиро дар ин муносибат ворид месозад, Сино низ дар шинохти метафизика, маънӣ ва аҳамияти он, мавзӯю масъалаҳои асосии метафизикӣ саҳми арзандаи худро мегузорад.

Мафҳумҳо ва мавзӯҳои асосии метафизикаи Сино аллакай тавассути фалсафаи Афлотун, Арасту, Навафлотуния ва ҳамчунин фалсафаи Форобӣ ва мутакаллимон маълум буданд, ки мо онҳоро ҳамчун сангҳои пойдевори фалсафаи Сино мешиносем. Пеш аз ҳама, Сино зери таъсири фалсафаи Арасту қарор дошт. Дар ин мавриди Сино на танҳо аз андешаҳои Арасту, балки дар таснифоти илмҳо ва соҳтори шаклии асарҳои худ низ аз файласуфи юнонӣ пайравӣ кардааст. Ҳамчунин на фақат дар фалсафа, балки дар дигар соҳаҳои илм низ ў аз Арасту пайравӣ намудааст. Сино дар муносибат ба фалсафаи Юнон ба фалсафаи Арасту худро маҳдуд насохтааст, балки ў ҳамчунин аз фалсафаи пешазсукротӣ, баҳусус Зенон ва Демокрит ва ҳамчунин аз дасовардҳои мактабҳои фалсафии атиқаи пасини отинӣ-искандарӣ ошнӣ дошт. Мо бо боварии комил метавонем бигӯем, ки агар дар баъзе масъалаҳои имконулвучуд аз қабили сабабу натиҷа ва ё ҷавҳару араз Сино зери таъсири Арасту қарор дошта бошад, пас дар муносибат бо воҷибулвучуд ва назарияи судур Сино аз идеяи ҳайри маҳзи Афлотун ва афкори навафлотуниҳо илҳом гирифтааст. Мо ин тамоил дар метафизикаи Синоро баҳусус дар ниҳояти ҳадаф аз Метафизика мушоҳида менамоем. Маҳз «Шифо» ва «Наҷот» ном гирифтани асарҳои Сино далолат ба ҳадафи ниҳоӣ аз метафизика менамоянд. Метафизикаи Сино бо ҳастӣ ҳамчун ҳастӣ ҳамчун масъалаи асосии метафизика оғоз меёбад, аммо анҷоми

онро маҳз якчоя гардидан бо зоти вочибулвучуд ташкил медиҳад, ки Сино худ онро камоли саодат меҳисобад ва мо чунин мотивро дар фалсафаҳои Афлотун ва Навафлотуния мушоҳида менамоем.

Бояд қайд намуд, ки пайравии Сино аз Арасту хусусияти доктрини надошт. Дар назари аввал ва зоҳирان чунин менамояд, ки ин ду фалсафа ниҳоят монанд ҳастанд ва ҳамаи мағҳумҳои истифодабурдаи Синоро метавон аллакай дар фалсафаи Арасту пайдо намуд, аммо таҳлили амаиктари фалсафаи Сино нишон медиҳад, ки он бештар ба фалсафаи навафлотунӣ наздиқӣ дорад, то ба фалсафаи Арасту. Ҳамин тавр, ақидае вучуд дорад, ки ў гӯё фалсафаи навафлотуниро бо мағҳумҳои арастуй шарҳ додааст [5, с. 268]; [13, с. 190].

Аммо маҳдуд кардани сарчашмаи фалсафаи Сино фақат бо фалсафаи юнонӣ ғайриимкон аст, омили бунёдии дигар дар муносибат ба фалсафаи ўдини Ислом ва биниши тавҳидии он мебошад, ки каме болотар мо шабоҳати он бо афкори навафлотунихоро зикр намудем. Ҳанӯз то замони пайдоиши шоҳаи машҳоияи фалсафаи исломӣ аллакай дар ҷаҳони ислом илми калом маълум буд, ки пайравони он ҳамчун мутакаллимон шинохта мешуданд. Сино дар ҳар масъала ақидаи хилоф бо ақоиди мутакаллимон дошт ва ҳамеша онҳоро зери танқид қарор медод. Пайравони фалсафаи Калом асосан ба ду шоҳа ва ё мактаб тақсим мешуданд: ашъариҳо ва мұтазилиҳо. Мавзӯҳои баҳси онҳо сирф аз «Қуръон» ва масъалаҳои бунёдии динӣ сарчашма мегирифт. Ашъариҳо бартариятре ба имон ва эътиқод медиҳанд ва асосан ба «Қуръон» ва ҳадис мутамарказ мегардиданд, барьакси аҳли мұтазила, ки мекӯшанд тавассути равишиҳои ақлонӣ арзишиҳои исломиро асоснок ва масъалаҳои онро тафсир намоянд. Маҳз баҳсҳои мутакаллимон боиси рушди фалсафаи исломӣ мегардад [11, с. 39].

Яке аз назарҳои шинохта, ки сарчашмаи фалсафаи Синоро маҳз мактабҳои фалсафии исломӣ меҳисобад, ба донишманди фаронсавӣ Ҷен Чоливет тааллук дорад. Наҳустин маротиба Чоливет исбот менамояд, ки аз ҳам чудо соҳтани моҳият ва вучуд аз ҷониби Сино на аз анъанаи юнонӣ, балки маҳз аз баҳсҳои мутакаллимон дар мавриди шайъ ва мавҷуд сарчашма гирифтааст [17, с. 19-28], [4, с. 145].

Чоливет ақида дорад, ки таъсири мутакаллимон ба Ибни Сино бештар аст нисбат таъсири Арасту, зеро дар анъанаи юнонӣ истифодаи шайъ дар якчоягӣ бо мавҷуд ба назар намерасад, масалан то он-и юнонӣ бо мавҷуд айният дорад, аммо *pragma-i* юнонӣ бо шайъ дорои айният нест. Вишновский ин ақидаи Чоливетро дастгирӣ менамояд ва дар мавриди масъалаи шайъ дар фалсафаи исломӣ як таҳқиқоти муафссале анҷом медиҳад, аммо ақидаҳои ифротии Чоливет дар ин мавриди нисбатан мұтадил мегардонад ва дар асоси матнҳои юнонӣ исбот менамояд, ки аллакай дар фалсафаи юнонӣ мағҳуми шайъ ҳамчун tot i (чизе) ҳамчун мағҳуми бунёдӣ маълум буд [4, с. 152].

Ин ҷо бояд қайд намуд, ки мутакаллимон тамоми метод ва равишиҳои исботқунӣ ва инкоркунӣ худро аз юнонҳо гирифта буданд ва масъалаи «чиз» низ ҳамчун нахустмағҳум дар баҳси маърифатии юнонҳо ба ҳисоб мерафт, ки мо дар фалсафаи Арасту ва файласуфони байдӣ, дар ҳар маврид метавонем бо он дучор гардем.

Бо зуҳури Форобӣ ва тамоили асосӣ ба фалсафаи юнонӣ тадриҷан мутакаллимон мавқей худро то муддати муайяне аз даст медиҳанд ва Сино низ дар ҳама ҷои фалсафаи худ афкори мутакаллимонро сарқуб намудааст, баҳше аз он масъалаҳо, ки мутакаллимон баҳс менамуданд, аз ҷониби Форобӣ ва Сино ба тариқи дигаргуна тафсир ва таҳлил карда мешавад. Аз ҷумла масъалаи вучуд ва моҳият, ки аз масъалаҳои мавриди баҳси мутакаллимон буд, аз масъалаҳои асосии фалсафаи Сино мегардад, аммо дар ин маврид на тасаввуроти мутакаллимон, балки шарҳи нави Форобӣ мавриди писанди ўқарор мегирад. Аз ҳамин ҷиҳат мо чунин натиҷагирий менамоем, ки дар баробари фалсафаи Афлотун, Арасту ва навафлотуния ҳамчунин мактабҳои фалсафаи исломӣ низ аз сарчашмаҳои фалсафаи Сино ба ҳисоб мераванд.

Дар баробари сарчашмаҳои юнонӣ ва исломӣ як қатор муҳаққиқон ҳамчунин таъсири таълимоти пешазисломии эронӣ, аз қабили зардуштия, зурвония ва ё монавияро ба фалсафаи Сино таъқид менамоянд, ки Моревич ва Диноршоев аз қабили онҳо мебошанд. Ба ақидаи Моревич чунин таъсирро метавон бавосита мушоҳида намуд. Масалан, таълимони зардуштия ба назарияи судури Навафлотуния таъсир расонидааст [13, с. 190]. Диноршоев дар баробари он ки ин таъсирро қайд менамояд, ҳамзамон қайд менамояд, ки ҳанӯз таъсири бевоситаи таълимоти пешазисломӣ ба фалсафаи Сино исбот нагардидааст [5, с. 83]. Шояд чунин таъсирпазирий вучуд дошта бошад, аммо он ба андозаи фалсафаи юнонӣ ҷондон назаррас нест.

Аллакай аз асрҳои миёна метафизикаи Сино мавриди омӯзиш ва баҳсҳои донишмандон дар мактабҳои фалсафӣ ва илоҳиётшиносӣ қарор гирифта буд. Дар соҳаи синошиносӣ ақидаҳои мунаққидони сарсаҳти Сино, аз қабили Ибни Рушд ва Ғаззолӣ, маълум аст. Дар

асрхои миёна муҳаққиқони метафизикаи Сино асосан Фахриддини Розӣ, Насириддини Тусӣ, Садриддини Шерозӣ ва ғайра буданд. Дар замони мо, муҳаққиқони араб ва эронӣ аз қабили Аббос Маҳмуди Аққод, Умар Фарруҳ, Тайсир Шайх ал Арз, Ҳусайн Мурувва, Мочид Фоҳрӣ, Аллома Таборабой, Сайд Нафисӣ, Сайд Ҳусайн Наср, Ғуломризо Иброҳими Динонӣ, Ғуломризо Аълонӣ, Насруллоҳи Ҳикмат ва ғайра ба омӯзиш, шарҳ ва таҳлили фалсафай Сино машғуланд.

Сино ва фалсафай ў ҳанӯз аз асрхои миёна барои мактабҳои фалсафии урупо маълум буд ва аз ҳамон замон ба ин тараф дар урупо як анъанаи синошиносӣ вуҷуд дорад. Баъзе аз муҳаққиқони саршиносӣ урупой-амрикӣ инҳоянд: М. Хортен, Етинне Гилсон, Амелий Марӣ Гаушан, Георгес Анаватӣ, Ҷен Коливет, Мармура, Питер Вишновский, Адамсон, Дмитри Гутас, Тиана Кутзарова, Амос Бертолочӣ ва ғайра.

Ҳамаи пажӯхишҳо дар ин замина анҷомшуда асосан фалсафай Синоро аз ду зовия: Сино ҳамчун маҳсул ва пайрави фалсафай Юнон ва дигарӣ Синоро ҳамчун файласуфи сирф исломӣ мавриди таҳқиқ қарор медиҳанд.

Метафизикаи Сино асосан аз ду зовия мавриди омӯзиш қарор гирифтааст, якум он ки фалсафай ў маҳсули фалсафай юононист ва худи ў низ сарсаҳтона аз ин фалсафа пайравӣ намудааст, дувум, Сино ҳамчун як файласуфи мусулмон мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Албатта ин ҷанбаҳоро ҳангоми омӯзиши фалсафай ў наметавон сарфи назар намуд ва бидуни банаҳар гирифтани онҳо мӯзиши саршиносӣ мавриди Сино дар фалсафай метафизикиро муайян намоем. Муҳаққиқоне, ки афкори Синоро дар контексти фалсафай ҷаҳонӣ мавриди омӯзиш қарор додаанд, арзандагии саҳми бевоситаи ўро дар шаклгирии минбаъдаи метафизика ба хубӣ нишон додаанд. Яке аз ҷунин натиҷагириҳои ҷолиб дар мавриди саҳми фалсафай Сино ба қалами муҳаққиқи саршиносӣ фалсафай асрҳои миёнаи урупо Тео Кобуш таалук дорад[9]. Дар яке аз таҳқиқотҳои нисбатан муҳтасар ў тозагиҳои воридкардаи Сино дар метафизикаи ҷаҳониро, ки аз ҷониби файласуфони асримиёнагӣ мавриди истиқбол ва пайравӣ қарор гирифтааст, ҷунин ифода менамояд:

1.Онтологиунонии метафизика (Ontologisierung der Metaphysik) ва ё эҳёи метафизикаи (Reabilitierung der Metaphysik) Арасту ҳамчун Онтология (Ҳастишиносӣ). Ба андешаи ў навафлотуниҳо ва файласуфони аҳди бостонии баъдина (Spätantike) метафизикаро ҳамчун илоҳиёти фалсафӣ муаррифӣ мекарданд, ки Ҳудо ҳамчун сабаби аввалий мавзӯи асосии метафизика шинохта мешуд. Дар ин марҳала ҳанӯз мавзӯи метафизика на ҳастӣ ҷунон ҳастӣ ва ё ҳастии мутлақ, балки «ҳастиҳои алоҳида» (autoon) ба маъни идеяҳои Афлотун дониста мешуд. Сино возех соҳт, ки Ҳудо ҳамчун «маъни мутлақ» мавзӯи асосии метафизика намебошад, балки мавзӯи асосӣ ҷизест, ки дар бунёди ҳама ҷизҳо қарор дорад. Ба андешаи ў, мавзӯи асосии метафизика на Ҳудо, балки ҳастӣ ҳамчун ҳастӣ мебошад: «Мавзӯи метафизика метавонад беш аз ҳама он ҷизҳо бошад, ки дар ҳини ҷустуҷӯ барои ҳама ҷиз ӯмумӣ бошад ва дар бунёди онҳо қарор гирифта бошад. Ин вуҷуд аст ва аз ин рӯ, ҳастӣ ҷунон ҳастӣ мавзӯи метафизика мебошад.» [9, с.177]

2.Дорои моҳият гардонидани ҳастишиносӣ (Essensialisierung der Ontologie). Навғонии дигар ва ё қадами дуюм ин дорои моҳият гардонидани ҳастишиносӣ мебошад. Навғонии тозаи воридкардаи Сино ин чудо гардонидани маъни вуҷуд ва маъни моҳият аз ҳам буд. Дар ин муносибат Кобуш ду далели аз ҷониби Сино дорои моҳият гардондани ҳастишиносиро ин гуна тасвир кардааст: а.) Қулл дар фалсафай Сино дорои аҳаммияти маҳсус мебошад ва дар бораи ҷизҳои қуллӣ дар ҷаҳони беруна наметавон сухан кард; б.) Ҳамаи даҳ мақула дар фалсафай Сино ба вуҷуд ва моҳият тақсим карда мешаванд ва ба ҷуз Ҳудо, ки аслан ба қатори мақулаҳо дохил намешавад, аз моҳият орӣ мебошад ва вуҷуди чудо аз моҳият надорад, ҳамаи мақулаҳо дорои вуҷуди аз моҳияти худ чудо ҳастанд[9, с.178]. Бояд зикр намуд, ки ин натиҷагирии Сино ҳусусияти бунёдӣ дорад ва ифодакунандай ҳамаи пажӯхишҳо дар мавриди вуҷуд ва моҳият дар метафизикаи Сино мебошад.

Яке аз таҳқиқотҳои дигар дар мавриди метафизикаи Сино ба Тиана Кутзарова тааллук дорад, ки унвони он «Трансендатсия дар фалсафай Ибни Сино» мебошад[10]. Мавзӯи асосии ин пажӯхишро масъалаи ҳастӣ ҷунон ҳастӣ ҳамчун масъалаи бунёдии метафизикаи Сино ташкил медиҳад. Дар баробари ин, назари асосии дигари ў он аст, ки ҳам бавуҷуд овардани мағҳумҳо ва ҳам назари нав ба метафизика, ки ҳамчун «оғози дувуми метафизика» шинохта мешавад, на бо Сино, балки бо Форобӣ оғоз ёфтааст. Ҳизмати Сино дар он аст, ки ў ин ақидаҳои Форобиро инкишоф дода, комил гардонида ва ба як низом даровардааст[10, с. 230].

Метафизикаи Сино дорои ҳусусияти низоммандӣ мебошад. Ҳамеша дар оғоз Сино мекӯшад исбот кунад, ки қабули метафизика ҳамчун илми мустақил ҳатмист. Маъни номи «метафизика», фоидай он, мавзӯи омӯзиши он аз қисматҳои ибтидой ва таркибии метафизикаи ў ба ҳисоб мераванд. Мавзӯи марказӣ ва ягонаи метафизикаи Сино ҳастӣ

ҳамчун ҳастай мебошад ва ҳамаи масъалаҳои дигар танҳо дар нисбат ба он дорои маънӣ мегарданд ва ин масъалаҳо, ки асоси метафизикаи ўро ташкил медиҳанд: ҷавҳар ва араз, кулл ва ҷузъ, сабаб (иллат) ва натиҷа (мусаббаб), воҷибулвучуд ва имконуловчуд ва ё назарияи судур (эманатсия) мебошанд. Сино масъалаҳои мазкурро низ вобаста ба моҳияташон ба гурӯҳҳо чудо менамояд ва ба тарики низомманд ба баррасии онҳо мепардозад.

Дар идома мо қӯшиш менамоем, ки бевосита назари Сино дар мавриди илмҳои фалсафӣ, мавқеи метафизика дар байнин онҳо ва ҳамчунин фоидай онро мавриди таҳлил қарор дижем.

Таснифи илмҳои назарияйӣ, мавқеи метафизика ва фоидай он

Дар якчанд асари худ Сино дар пайравӣ аз Арасту ва дар асоси маҳакҳои гуногун, масалан дар асоси муносибати онҳо бо амали инсон, суди ин илмҳо барои инсон ва ё дар алоқамандӣ бо масъалаи ҷавҳар илмҳои фалсафири тасниф, мавзӯъ ва ҳудуди онҳоро мушаххас ва ниҳояттан тартибу низоми мавзӯҳоро муайян намудааст. Барои ҳамаи илмҳо ин чиз хос аст, ки мавзӯъ объекти омӯзиши он илм мебошад ва ин илмҳо маҳз дар ҳамин контексти муайян мавзӯи ҳудро мавриди баррасӣ қарор медиҳанд. Дар баробари таснифи худ Сино ҳам табиати шоҳаҳои илмро шарҳ медиҳад ва ҳам зарурати ин илм барои ҳаёти инсонро асоснок мегардонад. «Донишнома» низ маҳз бо чунин тасниф оғоз меёбад. Маҳаки асосии тасниф дар ин ҷо алоқамандии байнин амали инсон ва мавзӯи омӯзиши ин илмҳо қабул шудааст ва дар ҳамин алоқамандӣ ҳамаи илмҳо нахуст ба ду шоҳа тақсим карда мешаванд:

Илмҳое, ки мавзӯи онҳо аз амали мо вобастагӣ доранд, яъне шарти вучуди онҳо амали мост;

Илмҳое, ки мавзӯи онҳо аз амали мо вобастагӣ надорад. Мисоли Сино барои гурӯҳи аввал ҳуди амали инсон ва барои гурӯҳи дувум замин, осмон, ҳайвонот ва ё растаниҳо мебошад[1, с.216].

Ин шарҳ як нақши муайян мебозад барои қадами минбаъдаи тасниф, ки дар он илмҳои фалсафӣ ба ду гурӯҳ тақсим карда мешаванд:

Илмҳои амалӣ, ки тарзи амалкарди моро дарбар мегирад;

Илмҳои назарӣ, ки омӯзиши ҳолати ҷизҳоро асос қарор медиҳанд.

Чизи муҳим он аст, ки дар бунёди ин тақсимот тасаввуроти Сино, ки он низ ҳанӯз аз фалсафаи афлотунӣ сарчашма мегирад, дар мавриди саодат ва камолоти нафси инсонӣ, ки тамоили асосии метафизикаи исломиро ташкил медиҳад, қарор дорад. Ҳадафи ҳар ду шоҳаи илм, яъне ҳам илмҳои амалӣ ва ҳам назарӣ, ба камолот расонидани кувои назарӣ ва амалии нафси инсонӣ ва зуҳур кардани ақли амалӣ мебошад[2,с.4].

Дар идома Сино илмҳои амалӣ ва назариро низ ба се гурӯҳ тақсим менамояд. Илмҳои амалӣ ба чунин соҳаҳо тақсим мешаванд: 1.1. тадбири оми мардум, ки дар навбати худ ба ду бахш тақсим мешавад: а. шариат (шароєс) ва ё қонунҳои динӣ ва б. сиёsat. Аз ин ду Сино шариатро асл меҳисобад ва сиёsatро ҳамчун шоҳу ҳалифа, ки аз асл бояд пайравӣ намоянд ва дар низоми ҷомеа саҳм дошта бошанд; 1.2. Илми тадбири хона. Ҳадаф аз ин илм низом дар ҳонавода, яъне миёни зану шавҳар ва падару фарзандон, мебошад; 1.3. Илми тадбири худ ва ё нафси худ. Ҳамин тавр Сино се намуди илми амалиро зикр менамояд: 1. Илми тадбири шаҳр, 2. Илми тадбири хона ва 3. Илми тадбири худ[1, с.216].

Дар маркази таснифи илмҳои амалӣ пеш аз ҳама ҳолати инсон қарор дорад, зеро ба ақидаи Сино ҳолати инсон ё дар ҳудии худ, ё дар ҳамbastagӣ бо дигарон, масалан, ҳамshaҳriён ва ё ҳамхонаводаҳо қарор дорад. Дар ин ҷо на танҳо меъёрҳои умумии динӣ-ичтимоӣ, балки феноменҳои вучудӣ низ ба назар гирифта шудааст. Ҳадафи ниҳоии ин илм на факат саодати инҷаҳонӣ, балки саодати онҷаҳонӣ низ мебошад. Ба ҳубӣ метавон дарк намуд, ки дар бунёди чунин ақидаи Сино, агар аз як ҷиҳат ақидаи афлотунӣ қарор дошта бошад, аз дигар ҷониб, биниши динӣ қарор дорад, ки дар дини зардуштия ва ислом ба мушоҳида мерасад.

Дар навбати худ илмҳои назарӣ низ ба се гурӯҳ тақсим карда мешаванд: якум, илми барин ва ё пешин, дувум, илми миёна ва ё илми фарҳангӣ риёзат ва савум, илми зерин ва ё табии. Маҳаки асосие, ки дар асоси онҳо ин илмҳо гурӯҳандӣ карда мешаванд, ҳолати ҷизҳо ва алоқаи онҳо бо модда мебошад. Ба ақидаи Сино ҳамаи ҷизҳоро метавон дар се ҳолат дарёфт намуд: 1. Ҷизҳое, ки ҳеч гуна алоқамандӣ бо модда ва ҳаракат надоранд. Инҳо, барои мисол, ақл, ҷисми мутлақ, воҷибулвучуд, мағҳуми ҷинсӣ ва гайра мебошанд. Инҳо новобаста аз модда ҳастанд, зеро бунёдан аз модда ҷудо ҳастанд; 2. Ба гурӯҳи дувум ҷизҳое дохил мешаванд, ки бо вучуди бо модда ва ҷизҳои материалий дар алоқамандӣ қарор доштан, дар тасаввур ин ҷизҳоро метавон аз модда ҷудо намуд, барои шинохти ин ҷизҳо алоқамандии онҳо бо модда нақшеро намебозад, масалан, секунча, чоркунча, давра ва гайра; 3. Ба гурӯҳи савум ҷизҳое дохил мешаванд, ки танҳо дар модда ҳастанд ва онҳоро танҳо дар алоқамандӣ бо модда ва ҳаракат шинохтан ва муайян кардан мумкин аст[1, с.216]. Дар ҳамин алоқамандӣ

мавзӯҳои номбаршуда мавзӯҳои шохаҳои илм, аз қабили метафизика (илоҳиёт), математика (риёзиёт) ва физика (табииёт) мегарданд.

Ҳангоми муайян намудани шохаҳои илмҳои назарӣ, ҳамчунин муайян намудани мавзӯъҳои онҳо Сино ҳолати чизҳо ва муносибати онҳо бо моддаро ҳамчун маҳаки асосӣ қарор медиҳад. Ба ақидаи ў, предмети табииёт ин ҷисмҳои бо эҳсос даркшаванд, ҳамчун ҷисм дар ҳаракат ва оромӣ ва ҷизҳое, ки ба тариқи аразӣ ба ҷисм ориз мегарданд мебошанд. Дар муқоиса бо табииёт риёзиёт, ҳамчун фанни алоҳида, осонфаҳм мебошад, зеро дар он масъалаҳои мавриди баҳс қарор мегиранд, ки аз ҳаракат ва дигаргуншавӣ чудо гардонда шудаанд. Мавзӯи риёзиёт як миқдори аз модда ҷудогардонидашуда ва ё ҷизе, ки миқдор мебошад, мебошад. Шохаҳои илмие аз қабили ҳандаса, арифметика, ситорашиносӣ, мусиқӣ, оптика, техника, илми атмосфераи ҳаракаткунанда ва гайра ба риёзиёт тааллук доранд[1, с.216].

Аммо мавзӯи метафизика ба қуллӣ аз мавзӯи илмҳои табииёт ва риёзиёт фарқ дорад. Мавзӯи метафизика на объектҳои ҷузъӣ ва маҳдуд, балки мавҷуди мутлақ аст. Муҳтавои пурсиши ин илм аз худи ҳастӣ сарҷашма мегирад, на аз ҳусусиятҳои ҳастӣ ва ё аз объектҳои табии ва риёзӣ.

Дар фалсафаи исломӣ Ҳудо принсипи ҳамаи ҷизҳост ва пеш аз оғаридаҳои худ қарор дорад, пас бояд илм дар бораи Ҳудо низ мабдаи илмҳои ҷузъӣ бошад. Аз ин нуқтаи назар, метафизика ҳамчун илми барин ва ё фалсафаи аввалий шинохта мешавад.

Аммо дар баязе ҳолатҳо, бо вуҷуди он ки он ҳамчун илми барин дониста мешавад, пас аз илмҳои ҷузъӣ, яъне табииёт ва риёзиёт меояд. Сино сабаби инро дар он мебинад, ки бисёре аз масъалаҳои метафизикӣ танҳо дар илмҳои ҷузъӣ шинохта ва исбот карда мешаванд ва вобастагии метафизика аз ин илмҳо ба мушоҳида мерасад. Масалан, масъалаҳои метафизикӣ ҷун кавн, фасод, тағиیر, макон, замон, ҳар як ҷизи ҳаракаткунанда дорои як муҳаррик мебошад ва ин занҷира бо як ҳаракатдиҳандай аввалин ба анҷом мерасад, ки танҳо дар илми табииёт қобили исбот мебошад. Масъалаҳои дигари метафизикӣ ба мисли Ҳудо, малоикаҳо ва мақоми онҳо, низоми ҷаҳон дар асоси ҳаракатҳои он ва мисли инҳо танҳо дар маҳдудаи илми риёзиёт қобили исботкунӣ мебошанд. Ҳамаи ин маърифатҳо танҳо тавассути астрономия ва ё илми фалак имконпазир аст. Аммо худи илми Ситорашиносӣ танҳо тавассути илми ҳисоб ва ҳандаса қобили омӯзиш мебошад[2, с.15].

Сино дар мавриди муносибати метафизика бо илмҳои ҷузъӣ масъалаи дигареро низ қайд менамояд. Ӯ таъқид менамояд, ки масъалаҳои метафизика принсипҳои илмҳои табииёт ва риёзиёт мебошанд. Аз ин ҷиҳат метавон ҳадс зад, ки агар дар баязе мавриди метафизика пас аз илмҳои ҷузъӣ истад, пас шояд масъалаҳои табии ва риёзӣ низ принсипҳои илми метафизика шуда тавонанд. Дар асоси як баҳси тулонӣ Сино ин имкониятро инкор мекунад. Худи принсип дар ин ҷо ба ду гурӯҳ тақсим карда мешавад: принсипҳои воқеӣ ва принсипҳои ғайривоқеӣ. Принсипҳои воқеии як илм факат ҳамон принсипҳоанд, ки бовариеро пешниҳод менамоянд, ки аз ноҳияи сабабҳо ҳастанд, яъне онҳо ба саволи «барои ҷӣ?» (бурҷони лимма) ҷавоб медиҳанд: «Ба илова, мабдаи як илм вакте мабдаи ҳақиқист, ки аҳзи он яқинеро ба даст дихад, ки аз ноҳияи иллат қасб шудааст, яъне лимми онро ба даст дихад; ва аммо агар мабдае иллатро ба даст надиҳад, мегӯянд, ки мабдаи ғайриҳақиқист.»[2, с.16]. Аксаран илмҳои табииёт ва риёзиёт на ба саволи «барои ҷӣ?», балки ба саволи «Ҷӣ?» (бурҷони инна) ҷавоб медиҳанд. Танҳо дар метафизика ҷавоб ба саволи «барои ҷӣ?» вуҷуд дорад. Маҳз аз ҳамин хотир масъалаҳои табии ва риёзӣ наметавонанд, ки принсипҳои метафизикӣ гарданд, он гуна ки масъалаҳои метафизикӣ принсипҳои табииёт ва риёзиёт мегарданд. Дар натиҷа, принсипи метафизика, ки ҳадафи ин илм мебошад, пеш аз принсипҳои илмҳои табии ва риёзӣ меистад ва маҳз аз ҳамин ҷиҳат мебошад метафизикаро дар оғоз ва пеш аз ду илми дигар омӯзем. Баръакси дигар китобҳо, ки қисмати метафизика баъд аз қисматҳои табииёт ва риёзиёт меояд, дар «Донишнома» қисмати метафизика аввал ва ду илми дигар пас аз он меоянд.

Дар ҷунин вобастагӣ ӯ мағҳуми метафизика (мобаъдтабииа)-ро шарҳ додааст. Кобуш дар ин мавриди муносибати Сино бо мағҳуми метафизикаро аз ду дидгоҳ матраҳ намудааст: аз дидгоҳи инсонӣ, ки дар ҳақиқат метавон онро «пасофизика» номид. Аммо дар худии худ он «пешофизика» мебошад, зеро донишҳо ва мавзӯъҳои метафизикӣ ҳамеша пеш аз табииёт меоянд [9, с. 177]. Ба андешаи Сино таркиби физика (табиат) дар қалимаи метафизика (мобаъдтабииа) аз маъни қувва, ки принсипи ҳаракат ва оромӣ мебошад, наомадааст, балки он ифодакунандай ҷизҳои моддиест, ки мо ҳангоми мушоҳида нахуст бо онҳо дучор меоем. Агар метафизика дар худии худ гирифта шавад, он гоҳ он пеш аз табиат меистад ва аз ҳамин ҷиҳат бояд онро на мобаъдтабииа, балки моқаблуттабииа номида шавад:

Ва маъни мобаъдуттабия баъд будан нисбат ба мост. Зеро аввалбор, ки вучудро мавриди мушоҳида қарор медиҳем ва бар аҳволи он пай мебарем, ҳамин вучуди табииро мебинем. Ва аммо номе, ки ин илм ба лиҳози зоти худ сазовори номидашудан ба он ном аст, иборат аз ин аст, ки илми мокаблуттабия номида шавад. Зеро умури мавриди баҳс дар ин илм аз ҳайси зот ва умумият қабл аз табиат ҳастанд [2. III [21,22], Сах. 15]

Онгунга ки мушоҳида мешавад, номи метафизика танҳо аз дидгоҳи мо бо воқеяят мутобиқат меқунад ва дар худии худ онро бояд мокаблуттабия номем. Ҳамин тавр принципҳои табииёт ва риёзиёт пас аз принципҳои метафизика меоянд ва тавассути принципҳои табииёт ва риёзиёт исбот кардан принципи аввалин гайриимкон аст. Аз ҳамин ҷиҳат он дар худии худ на метафизика, балки антефизика мебошад.

Яке аз масъалаҳои дигар, ки файласуфони мусулмон ҳанӯз дар оғози ҳар як аз осори худ онро асоснок менамуданд, ин манфиати ҳар як илм, аз ҷумла манфиати метафизика, мебошад. Сино низ ҳамеша ба чунин иқдом даст задааст. Ӯ дар ин маврид як назари умумӣ ҳам дар мавриди илмҳои амалий ва ҳам назарӣ дорад, ки мувофиқи он ҳамаи ин илмҳо манфиатбахш ва ёриасон ҳастанд барои ба камол расонидани нафси инсонӣ ва ба саодати ҳар ду ҷаҳон расондани онҳост. Дар «Донишнома» ӯ ин матлабро чунин ифода намудааст:

Гунае он бувад, ки аз ҳоли қуниши мо оғаҳӣ дихад ва инро илми амалий ҳонанд, зеро ки фоидай вай он аст, ки бидонем, ки моро чӣ бояд кардан, то кори инчаҳонии мо сохта бошад ва кори ончаҳонӣ умединор бувад. Ва дигар [...] аз ҳоли ҳастии ҷизҳо моро оғоҳӣ дихад, то ҷони мо сурати хеш биёбад ва некбаҳтии ончаҳонӣ бувад [1. 216].

Ҳамин маъниро Сино дар «Шифо» нисбатан маҳдудтар ва бидуни зикри ҷаҳони баъдӣ ва танҳо бо зикри камолоти қувваи назарӣ ва амалии нафс қайд менамояд:

Улуми назарӣ улуме ҳастанд, ки мақсад аз онҳо ба камол расидани қувваи назарии нафс ва ҳуслуи нафси билғеъл аст.[...] Улуми амалий улуме ҳастанд, ки мақсад аз онҳо аввалин ба камол расидани қувваи назарӣ аз роҳи таҳсили улуми тасаввурӣ ва тасдиқӣ ба умурест, ки дар зоти худ аз қабили афъоли мо ҳастанд, то дар марҳалай дуввум аз он тарик дар аҳлоқ ба камол расидани қувваи амалий ба даст ояд [1. I [2], Сах. 3].

Дар ин маврид Сино аз фалсафаи Афлотун илҳом гирифтааст ва ғояи бунёдии воқибулвучуд низ бо ҳамин масъала, яъне ба камол расонидани қувваи назарии нафс, алоқамандӣ дорад. Бо матраҳ соҳтани ҳақиқати воқибулвучуд ҳамчун хайри маҳз ва ақли маҳз Сино ҳадафи ниҳоии инсониро ин раҳо гардидан аз маҳсусот ва айният ёфтани бо ақл ва хайри маҳз медонад, ки ҳамчун олитарин саодат шинохта мешавад.

Дар боло мо ба тарик мухтасар мавзӯъҳои илмҳои табииёт, риёзиёт ва ҳамчунин метафизикаро матраҳ намудем, аммо барои ба вучуд овардани як тасаввуроти комил дар баҳши минбаъда бори дигар масъалаи метафизика ва дар анҷоми он назари Сино дар мавриди масъалаи Ҳудо ва муносибати он бо метафизикаро мавриди баррасӣ қарор медиҳем.

Метафизикаи Арасту, ки мавзӯи асосии онро ҳастӣ ҳамчун ҳастӣ ташкил медиҳад, минбаъд аз ҷониби навафлотуниҳо коркард ва дар асрҳои минбаъда аз ҷониби файласуфони мусалмон мавриди истиқбол ва инкишоф қарор мегирад. Барои ҳонандагон ва ҳамчунин файласуфони мусалмон як нофаҳмӣ ва ноумедии бузург буд, ки масъалаи асосии метафизикаи Арасту Ҳудо намебошад. Ин нофаҳмӣ маҳз аз ҷониби Форобӣ рафъ карда мешавад ва Сино низ маҳз бо самти муайянкардаи Форобӣ қадам мезанад ва масъалаи ҳастӣ ҳамчун ҳастӣ ва ё ҳастии мутлақро ҳамчун масъалаи асосии метафизика мепазирад. Ин шояд бузургтарин хидмати Сино ва ҳамчинин Форобӣ дар роҳи нигоҳ доштани асолати фалсафӣ мебошад.

Аммо Форобӣ ва баҳусус Сино минбаъд дар фаҳмиши метафизика тағйиротҳоеро ворид соҳтанд, ки он аз фаҳмиши арастӣ фарқ менамуд. Агар дар фалсафаи Арасту вучуд ва моҳият ҳанӯз аз ҳамдигар ҷудо нашуда буданд, пас дар фалсафаи Ибни Сино, ки зери таъсири фалсафаи Форобӣ қарор дошт вучуд ва моҳият аллакай аз ҳамдигар ҷудо дониста мешуданд.

Дар ин маврид ду андешаи бунёдӣ вучуд дорад: якум он, ки чудоии вучуд ва моҳият аз баҳсҳои мутакаллимон оид ба ҷиз ва ҷизият сарчашма мегирад ва дар фалсафаи юнонӣ ҳанӯз баҳси ҷиз вучуд надошт, аммо андешаи дувум бар хилофи ин вучуд доштани баҳси ҷиз дар фалсафаи юнониро таъқид менамояд.

Ба тарикӣ умум донишмандон ду хидмати асосии Ибни Сино дар инкишофи минбаъдаи метафизикаро таъқид менамоянд, ки насли минбаъдаи файласуфон маҳз аз онҳо пайравӣ намудаанд. Аввалин хидмати Сино он аст, ки ӯ метафизикаро дорои ҳastiшиносӣ ва ё онтологизатсия гардонидааст. То замони Форобӣ ва Сино дар мавриди ҳастӣ ҳама чун Афлотун меандешиданд, яъне ҳастии ҳар ҷиз аз ҷизи дигар фарқ менамуд. Аммо файласуфони зикргардида нахустин маротиба андешае пешниҳод намуданд, ки ҳастӣ як мағҳуми умумӣ ва ба ҳамаи ҷизҳо вобаста ба шиддатнокии худ якхела тааллук дорад. Дар

ҳамин муносибат, хидмати дигари файласуфони зикргардида он аст, ки онҳо онтологияро дорои моҳият гардонидаанд, яъне вуҷуд ва моҳиятро аз ҳамдигар чудо намудаанд.

Ибни Сино низ чун Арасту илмҳоро дар умум ба назарӣ ва амалӣ тақсим менамояд ва маҳаки асосии ў дар ин маврид амали инсон аст: илмҳои амалӣ аз амали инсонӣ вобаста ҳастанд, аммо илмҳои назарӣ аз амали инсон вобаста нестанд. Метафизика ба мисли физика ва математика ба илмҳои назарӣ таалуқ дорад ва ҳамчун илмӣ куллӣ дар баробари илмҳои ҷузъии физика ва математика қарор дорад. Метафизика оид ба ҷизҳои куллӣ баҳс мекунад ва мавзӯи асосии он ин ҳастӣ ҳамчун ҳастӣ мебошад. Ҳар қадар, ки масъалаҳо хусусияти абстрактӣ мегиранд, ҳамон андоза онҳо ба сарҳади метафизика наздик мегарданд ва баръакс ҳар андоза, ки онҳо аз сарҳади абстракт дур ва ба масъалаҳои мушаххас табдил меёбанд, ҳамон андоза ба сарҳади илмҳои ҷузъие чун математика ва физика наздик мегарданд.

Дар оғози баҳшҳои метафизики асарҳои худ Сино ҳамеша оид ба фоидай метафизика сухан менамояд. Дар ин маврид ў асосан зери таъсири навафлотуниҳо қарор дошт ва ҳадафи ниҳоии метафизикаро дар айният ёфтани нафси инсонӣ бо зоти худованд ва ё бо воҷиб ул вуҷуд медонад. Бинобар ин ду асари асосии ў унвонҳои «Шифо» ва «Наҷот»-ро соҳиб ҳастанд. Ҳадаф аз шифо ва наҷон ин шифо ёфтани нафси инсонӣ ва наҷот ёфтани он аз банди ҷисм ва ҷизҳои моддӣ мебошад.

Адабиёт

1. Абӯалӣ Ибни Сино, Осор, «Донишнома», ҷилди якум, Душанбе 2005.
2. Абӯалӣ Ибни Сино, «Китоб Аш-шифо» (Илоҳиёт) арабӣ-форсӣ, таҳия ва тарҷумаи Иброҳими Додҷу, Техрон 1388(2010).
3. Абӯалӣ Ибни Сино «Ишорот ва танбехот» (Таҳия бо тарҷума ва тафсири Ҳусайнӣ Маликшоҳӣ), қисми якум, нашри шашум, Техрон 1388 (2009).
4. Висновский, Роберт, «Метафизикаи Сино дар контекст», Лондон 2003.
5. Диноршоев, Мусо, «Компендиуми фалсафаи Ибни Сино», Душанбе 2010.
6. Диноршоев, М., «Дар бораи фалсафаи Абӯнасри Форобӣ», дар: Фалсафа дар аҳди Сомониён, Душанбе 1999.
7. Забехӣ, Муҳаммад, «Фалсафаи машҳоия», Техрон 1389 (2011) (нашри савум).
8. Казем, Мусавӣ Бочнурдӣ (Tax.) «Буалӣ Сино», Техрон 2009.
9. Кобуш, Тео, «Таърихи Фалсафа», Қисми 5, (Фалсафаи асримиёнагии замони оғозин ва минбаъда), Мюнхен 2011.
10. Кутгзарова, Тиана, «Масъалаи трансендатсия дар фалсафаи Ибни Сино» (Метафизика ҳамчун илм дар мавриди мағҳум ва қазоватҳои бунёдӣ), Лайден/Бостон 2009.
11. Маҳдӣ Ҳоири Яздӣ, «Ҷусторҳои фалсафӣ», Техрон 2005.
12. Моревич, Парвиз, «Таҳлили фалсафӣ ва «вуҷуд ва моҳият»-и Ибни Сино», дар Мачаллаи ҷамеаи шарқии Амрико 92(3), 1972.
13. Моревич, Парвиз, , «Метафизикаи Ибни Сино» (Тарҷумаи интиқодӣ, шарҳ ва таҳлили масъалаҳои бунёдии Метафизикаи Сино дар «Донишномаи Алоӣ»), Лондон 1973.
14. Нафисӣ, Сайд, «Ибни Сино» (нашри дувум), Техрон 1389 (2011).
15. Ниёзӣ, Ёрмуҳаммад, Андешаи файласуфони мусоири араб дар бораи Ибни Сино, Душанбе 2008.
16. Ҳикмат Насруллоҳ, «Метафизикаи Ибни Сино», Техрон 1389 (2011).
17. Чоливет, Ҷен, «Аҳу оғригинес де И онтологӣ де Ибни Сино», дар: Ч. Чоливет ва Р. Раshed, Студес сур Ависенна, Парис 19-28.

МЕТАФИЗИКА ҲАМЧУН ФАЛСАФАИ АСОСИИ ИБНИ СИНО: САРЧАШМА, МАВҚЕИ ОН ДАР БАЙНИ ДИГАР ИЛМҲО ВА ФОИДАИ ОН

Фалсафаи Ибни Сино ду сарчашимаи асосӣ дорад, ки яке фалсафаи Юнонӣ ва дигарӣ мактабҳои марҳалайи исломии шарқӣ мебошанд. Ҳамаи мағҳум ва масъалаҳое, ки дар метафизикаи Сино дучор мегардем, аллакай дар фалсафаҳои зикргардида вуҷуд доштанд ва онҳо мавриди таҳлилҳои густурда ва маънибахшии нав аз ҷониби Сино қарор мегиранд. Сино дар пайравӣ аз Форобӣ дар метафизика таҳаввулотеро ворид месозанд, ки имрӯз дар фалсафа ҳамчун оғози дувуми метафизика шинохта мешавад. Боз ҳам дақиқтар Сино дар метафизика ду хидмати арзандагӣ додааст: аввалин ин ки ў метафизикаро дорои ҳастиишиносӣ (онтологизатсия) гардонидааст, яъне масъалаи асосии метафизика-ҳастӣ ҳастиро ҳамчун дорои маънии трансценденталӣ нишон додааст. Хидмати дигари ў он аст, ки ҳастиишиносиро дорои моҳият гардонидааст, яъне маънии ҳастӣ ва маънии моҳиятиро аз ҳамдигар чудо намудааст. даҳ категорияи Арасту дар ин фалсафа ҳамчун моҳият шинохта мешаванд ва маънии ҳастӣ аз маънии моҳиятиҳо фарқ мекунад.

Сино ақидаи Форобӣ дар мавриди масъалаи асосии метафизика будани ҳастӣ ҳамчун ҳастиро густарии дода фарқияти он аз масъалаи худоро асоснок гардонидааст.

Дар заминаи чигуна ба инсон тааллук доштани масъалаҳои асосии илмҳо Сино ба таснифоти илмҳо менардозад ва дар ҳамин замина илмҳоро ба ду гуруҳ: илмҳои назарӣ ва амалӣ тақсим менамояд, ки метафизика ҳамчун илми назарӣ шинохта мешавад. Илмҳои назарӣ ба се бахши тақсим карда мешаванд: табииёт ва риёзиёт ҳамчун илмҳои ҷузъӣ ва метафизика илми кулӣ. Ҳадафи ниҳоии метафизика ин пок намудани нафс аз гирифториҳои моддӣ ва айният ёфтан бо вучуди Ҳудо ва ё хайри маҳз мебошад, ки ин ҳолатро Сино ҳамчун шифоёбӣ ва ё начоти нафс меҳисобад.

Калидвожаҳо: ҳастӣ, метафизика, илми назарӣ, вучуд, моҳият, Ҳудо, нафс, чиз.

METAPHYSICS AS THE MAIN PHILOSOPHY OF IBN SINA: ITS ORIGIN, ITS POSITION AMONG OTHER SCIENCES AND ITS BENEFITS

Ibn Sina's philosophy has two main sources, one from Greek philosophy and the other from the schools of the Eastern Islamic era. All concepts and problems that we encounter in Ibn Sina's metaphysics already existed in the mentioned philosophies, and they are subject to comprehensive analysis and new interpretations of Ibn Sina. Following Farabi, Abuali Ibn Sina introduced developments into metaphysics that are now known in philosophy as the second principle of metaphysics. More precisely, Ibn Sina rendered two valuable services in metaphysics: firstly, he ontologized metaphysics, that is, he showed the main problem of metaphysics - being as an existence that has a transcendental meaning. His other merit is that he made the essence of existence, that is, he separated the meaning of existence and the meaning of essence from each other. The ten categories of Aristotle are known in this philosophy as essences, and the meaning of being is different from that of essence. Sina expanded Farabi's opinion on the main question of the metaphysics of being as being and substantiated its difference from the question of God.

In the context of how the basic questions of science relate to man, Ibn Sina draws attention to the classification of science. In this context, he divides the sciences into two groups: theoretical and applied sciences, where metaphysics is known as theoretical science. Theoretical sciences are divided into three sections: natural science and mathematics as constituent sciences and metaphysics as a general science. The ultimate goal of metaphysics is the purification of the soul from material adversity and finding a purpose thanks to God, which Ibn Sina considers the healing or salvation of the soul.

Keywords: being, metaphysics, theoretical science, being, essence, God, soul, thing.

МЕТАФИЗИКА КАК ОСНОВНАЯ ФИЛОСОФИЯ ИБН СИНЫ: ЕЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ПОЛОЖЕНИЕ СРЕДИ ДРУГИХ НАУК И ПРЕИМУЩЕСТВА

Философия Ибн Сины имеет два основных источника: один – греческая философия, а другой – школы восточно-исламской эпохи. Все понятия и проблемы, с которыми мы сталкиваемся в метафизике Ибн Сины, уже существовали в упомянутых философиях, и они подлежат всестороннему анализу и новым интерпретациям Ибн Сины. Вслед за Фараби Абуали Ибн Сина ввел в метафизику разработки, которые теперь известны в философии как второе начало метафизики. Еще точнее, Ибн Сина оказал две ценные услуги в метафизике: во-первых, он онтологизировал метафизику, т. е. показал главную проблему метафизики – бытие как существование, имеющее трансцендентальный смысл. Другая его заслуга в том, что он сделал сущность существования, то есть отдал смысл существования и смысл сущности друг от друга. Десять категорий Аристотеля известны в этой философии как сущности, и значение бытия отличается от значения сущности. Сина расширил мнение Фараби по основному вопросу метафизики бытия как бытия и обосновал его отличие от вопроса о Боге.

В контексте того, как основные вопросы науки относятся к человеку, Ибн Сина обращает внимание на классификацию науки. В этом контексте он делит науки на две группы: теоретические и прикладные науки, где метафизика известна как теоретическая наука. Теоретические науки делятся на три раздела: естествознание и математика – как составные науки и метафизика как общая наука. Конечная цель метафизики – очищение души от материальных невзгод и обретение цели благодаря Богу, что Ибн Сина считает исцелением или спасением души.

Ключевые слова: бытие, метафизика, теоретическая наука, бытие, сущность, Бог, душа, веиҷ.

Маълумот дар бораи муаллиф:

Шаҳовуддин Нуриддин Субҳонқулович- доктор phd-ии фалсафа. Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, Кафедраи умумидонишгоҳии фалсафа; 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе, Хиёбони Рӯдакӣ 17 Тел: 00 992 93 740 02 84.E-mail: shahobiddinov@yahoo.com;

Сведение об автора:

Шаховуддинов Нуриддин Субхонкулович - доктор философских наук. Национальный университет Таджикистана, общеуниверситетская кафедра философии; 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17 Тел.: 00 992 93 740 02 84. E-mail: shahobiddinov@yahoo.com;

About the author:

Shakhovuddinov Nuriddin Subkhonkulovich - Doctor of Philosophical Sciences. National University of Tajikistan, General University Department of Philosophy; 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Ave., 17 Tel.: 00 992 93 740 02 84. E-mail: shahobiddinov@yahoo.com;

МАСЪАЛАИ САБАБ ВА НАТИЧА, БАХУСУС САБАБИ ФОҶИЛӢ, ДАР МЕТАФИЗИКАИ ИБНИ СИНО

Шаховуддинов Н. С.

Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон

Сабаб (иллат) ва мусаббаб (маълул) яке аз масъалаҳои бунёдии метафизика мебошад, ки Арасту маҳз тавассути концепсияи мазкур мушкилоти то замони ў мавҷудбудаи муносибати байни воҳид ва касирро ҳал кардааст. Бидуни масъалаи мазкур сухан кардан аз воқеяятёбии ҳастии мутлақ ва ё дорои вучуди хориҷӣ гардидани ҳастиҳои зеҳнӣ номумкин аст. Як мавҷуд дар худии худ ҳанӯз нест мебошад ва танҳо тавассути сабаб аст, ки вучуби вучуди худро соҳиб мегардад. Аммо яке аз нуктаҳои муҳим дар ин мавриди, ки бояд ҳамеша мавриди назар дошта шавад, он аст, ки масъалаи сабаб ва натиҷа танҳо дар доираи имконулвучуд сурат мегирад. Имконулвучуд дар худ ҳамеша мусаббаб ва ё натиҷа аст, аммо навъи дигари ҳастӣ, яъне вочибулвучуд барои вучуби вучуди худ ниёз ба сабабҳои бегона надорад. Он вобаста ба моҳияти худ сабаб аст. Имконулвучуд ва вочибулвучуд масъалаҳои ҳастанд, ки мо дар бахши оянда ба онҳо сару кор мегирем. Аммо ҳамчун сабаб ва натиҷа воҷиб ва имконулвучуд бо ҳам дорои муносибати моҳияти ҳастанд, аз ин рӯ, дар оғоз мо ин масъаларо гӯшзад кардем.

Дар ҳақиқат ҳам, тарҳи масъалаи мазкур дар фалсафаи исломӣ аз ҷониби Сино ҳанӯз аз асрҳои миёна як навъ анъанаи шарҳдиҳиро ба вучуд овардааст. Бахусус назари Сино дар намати чаҳоруми «Ишорот ва танбехот», ки зери унвони «Дар бораи вучуд ва иллатҳо» омадааст, вучуд ва иллатҳо дар алоқамандӣ мавриди таҳлил қарор мегиранд ва асоси ин баҳсҳои доманадорро ташкил медиҳад. Муҳаққиқон, баҳусус пеш аз ҳама Насириддини Тусӣ, бар он ақида ҳастанд, ки ҳадафи Сино аз «вучуд» «вучуд ва ё ҳастии мутлақ» ва аз сабаб «вучуди хосса» аст. Вучуди мутлақ ба тарики гуногун ба вучудҳои хосса ориз мегардад ва ҳар як мағҳум, ки дар навъи чизҳо ба тарики гуногун ориз гардидааст, моҳиятанд ба ин навъҳо дохил намешавад. Сабаб он аст, ки ҳастии мушаккак хусусияти моҳият намебошад ва аз ин ҷиҳат ҳастии оризии ҳастии мутлақ ба мавҷудоти хосса дорои хусусияти аразӣ мебошад. Ҳастии мутлақ, агар дорои вучуди воқеӣ бошад, натиҷа мебошад. Хулосаи ин баҳсҳо он аст, ки ҳамаи чизҳо дорои ду вучуданд, яке вучуди хос, ки албатта ҳамон моҳият мебошад ва дигаре вучуди ом [3.с.246].

МО кушиш менамоем, ки баҳси худро дар мавриди Сабаб- Натиҷа дақиқ ва мушахҳас гардонем ва аз ин ҷиҳат баҳси дар боло матраҳшударо дар идома низ дар мадди назар қарор медиҳем. Худи Сино сабаб ва натиҷаро ҳамчун аразҳои мавҷуд ҳамчун мавҷуд (аллавоҳиқ ал мавҷуд ба моҳу мавҷуд) меномад. Он гуна ки мушоҳида мешавад, сухан асосан сари ҳамон чаҳор сабаби арастуй меравад, ки инҳо сабаби моддӣ, сурӣ, фоҷилий ва ғойӣ мебошанд. Аммо Сино дар ин масъала навғониҳоеро ворид намудааст ва шумораи сабабҳоро на ба чаҳор, балки ба ҳафт расонидааст. Ба ғайр аз он, ки Сино моддаро ҳамчун бунёди нахустин аз сабаби моддӣ чудо менамояд, [2.с.189] ки дар ин сурат шумораи сабабҳо ба панҷ мерасанд, ҳамчунин ў вучуди шароит ва адами мамониатро низ ҳамчун сабаб зикр намудааст [3.с.243].

Новобаста аз он, ки Сино шумораи сабабҳоро асосан ба панҷ ва ё ба ҳафт расонидааст, аммо ў асосан ҳамон сабабҳои машҳури арастуиро мавриди таҳлилҳои муфассал қарор додааст.

Дар асоси муносибати сабабҳо бо моҳияти натиҷа ин сабабҳо боз ба ду гурӯҳ тақсим карда шудаанд, ки онҳо сабабҳои моҳияти (илалалмоҳияти) ва сабабҳои вучудӣ (илалулвучудӣ) мебошанд. Аввалин маҳаки тақсими сабабҳо ба гурӯҳҳо он аст, ки баъзеи онҳо қисми таркибии моҳият ва вучуди натиҷаро ташкил медиҳанд, ба инҳо сабабҳои моддӣ ва сурӣ дохил мешаванд ва баъзеи дигар қисми таркибии моҳиятро ташкил намедиҳанд ва

танҳо дар дорои вучуд гардидани моҳиятҳо сабаб мегарданд, ки онҳо сабабҳои фоъилӣ ва ғойӣ мебошанд. Гурӯҳи аввалро боз ба ду зергурӯҳ тақсим менамоянд сабаби моддӣ ва ё унсурӣ. Агар ин сабаб вучуд дошта бошад, зарур нест, ки вучуди натиҷаи он ба тариқи билғеъл вучуд дошта бошад. Аммо дар сурати вучуди сабаби дувум, яъне сабаби суварӣ ва ё сурӣ, бояд натиҷа ба тариқи билғеъл вучуд дошта бошад. Гурӯҳи дувуми сабабҳо, агар онҳо моҳияти натиҷаҳоро ташкил намедиҳанд ва қисмати таркибии онҳо низ нестанд, низ ба ду зергурӯҳ тақсим карда мешаванд. Яъне натиҷа ба хотири сабаб, ки он сабаби ғойӣ ва ё сабаби тамомӣ мебошад, вучуд дорад ва ё натиҷа ба хотири сабаб вучуд надорад, балки сабаб бавучудоварандаи натиҷа мебошад ва ҳамеша онро ҳамроҳӣ менамояд, ки инро ҳамчун сабаби фоъилӣ мешиносанд [1.с.241],[2.с.188].

Масъалаи мазкур яке аз масъалаҳои доманадори илоҳиёти Синоро ташкил медиҳад, ки ниёз ба таҳлили муфассал ва дақиқ дорад ва дар идома мо қушиш менамоем, ки ҳар қадоми онҳоро бо назардошти ҳамаи ҷузъиёти онҳо маврити баррасӣ қарор дихем.

Сабаби фоъилӣ

Сабаби фоъилӣ ба гурӯҳи дувуми сабабҳо дохил мешавад ва он қисми таркибии натиҷаро ташкил намедиҳад. Сабаби фоъилӣ ба дигар моҳиятҳо, ки ҳанӯз дорои вучуд нестанд, вучуд ато менамояд. Вучуди ҷизҳои дигар, ки тавассути сабаби фоъилӣ ба вучуд оварда мешавад, аз он ҷиҳат вучуд дорад, ки моҳияти сабаби фоъилӣ на ба моҳияти онҳо наздик аст ва на сурати онро ба худ мегирад. Ба дигар ибора моҳияти сабаби фоъилӣ ва ҷизҳое, ки сабаби фоъилӣ ба онҳо вучуд ато менамояд, аз ҳамдигар фарқ доранд [2.с.188]. Дар ин ҷо мо метавонем усто ҳамчун созандай курсӣ ва худи курсиро мисол оварем, ки моҳияти усто бо моҳияти курсӣ ҳечгуна умумиятеро доро нестанд, аммо усто бавучудоварандаи курсӣ мебошад.

Назари Сино дар мавриди сабаби фоъилӣ аз як қатор маҳсусиятҳо иборат аст, ки ҳамзамонии сабаб ва натиҷа ва ё бартарӣ доштани сабаб дар вучуд нисбат ба моҳият ва мисли инҳо аз он қабил мебошанд ва дар идома мо моҳияти ин ақидаҳоро бозкушӣ менамоем.

Ҳамзамонии сабаб ва натиҷа дар вучуд.

Дар фалсафаи исломӣ, баҳусус дар байни мутакаллимон, чунин ақида вучуд дорад, ки як ҷиз ғафат барои зуҳури худ ниёз ба сабаб дорад ва пас аз зуҳур он дигар ниёз ба ягон сабаб надорад. Агар ин ақидаро равшантар гардонем, пас чунин натиҷа мегирем, ки сабаб ҳамеша нисбат ба натиҷа пешӣ дорад ва онҳо ҳамзамон нестанд. Бояд зикр намуд, ки ин ақида дар илм ва фалсафаи минбаъда низ ривоҷ дошт ва беҳтарин намунаи онро мо метавонем дар методҳои индуксияи илмии аз ҷониби Франсис Бекон пешниҳодгардида, ки сабаби ҳодисаҳои мушоҳидашавандаро муайян месозад, мушоҳида намоем. Аммо Сино дар ин маврид назари муҳолиф дорад ва назари зикргардидаро ҳамеша танқид намудааст [2.с.190].

Сино ин баҳсро бо ин ақида оғоз менамояд, ки сабаби фоъилӣ дар оғоз ҳамчун вучуди билғеъл вучуд надошт ва натиҷаи он низ адам буд. Бо таъсири баъзе омилҳо сабаби фоъилӣ аз ҳолати имконӣ ба ҳолати воқеӣ тағиیر меёбад ва онҳо ба натиҷа вучуд мебахшанд. Он натиҷа, ки қаблан нестӣ буд, тавассути сабаби фоъилӣ соҳиби «вучуди пас аз адам» мегардад. Ба ақидаи мутакаллимин, маҳз тавассути сабаб як ҷиз «пас аз адам» зуҳур мекунад. Аммо Сино чунин ақидаро инкор намуда, таъқид менамояд, ки ҷиз ҳамчун нестӣ ва ҷиз «пас аз адам» дорои сабаб нестанд. Як ҷиз дар ҳолати нестист, зеро сабабе вучуд надорад ва як ҷиз «пас аз адам» аст ва «пас аз адам» ин атрибути ва ё ғафат сифати ҷиз аст ва сифати ҷиз дорои сабаб нест [2.с.192]. Сино мекушад, ки масъалаи мазкурро дар заминai таҳлили ҷиз пас аз ҳудуси он шарҳ дихад. Ба ақидаи Сино, зарурат ва ё вучуби вучуди ҷиз дорои шарт аст ва ин шарт ё ҳудус ё сифатҳои он аст. Ба ду далел ҳудус наметавонад шарти зарурати вучуди ҷиз гардад: якум, вучуди худи ҳудус дорои зарурати моҳияти нест ва аз ин ҷиҳат як ҷизи дигар, ки дорои моҳият аст, наметавонад тавассути он вучуби вучуди ҳудро касб кунад ва дувум, он ки ҳудус пас аз воқеиятёфтани ҷиз аз байн меравад, пас ҷизе ки худ адам аст, наметавонад, ки сабаб барои ҷизи дигаре гардад. Дар ин сурат, ғафат фарзияни дувум боқӣ мемонад: на ҳудус, балки сифоти ҷизи бавучудомада сабаби он мебошанд [2.с.191].

Дар асоси ин эътибор Сино ба чунин натиҷа мерасад, ки ин сифатҳо ва хусусиятҳо беохиранд ва бо ҳодисшудани ҷиз пайдо мешаванд. Аз ин ҷиҳат онҳо дорои вучуди воҷиб нестанд, балки дорои вучуди мумкин ҳастанд ва ин ҷизи дигарест нисбат ба масъалаи сабаб ва баҳусус ин нукта ки ҳифзи ҷиз аз унсурҳои беруна вобаста мебошад. Ҳамин тавр, ҷиз зарурати вучуди ҳудро танҳо пас аз ҳудус касб мекунад. Сабаби бартари пас аз вучуди ҷиз ва ё вучуди пас аз адам, ки ғафат сифате барои вучуди воқеӣ мебошад, маъннии ҳудро аз даст медиҳад, зеро ин сифатҳо ғафат пас аз ҳудуси ҷизҳо ба вучуди он мечаспанд ва дар воқеиятёфтани ҷизҳо ҳеч гуна нақшे намебозанд:

Чоиз аст вучуд аз ин ҳайс ки вучуди ин моҳият аст, дорои иллате бошад; аммо ҷоиз нест сифати ин вучуд, яъне - вучуди баъд аз адам будан – дорои иллате бошад. Пас шайъ аз ин ҳайс ки вучудаш ҳодис аст, яъне аз ин ҳайс ки вучуди он ба мавҷуди баъд аз адам будан мавсуф аст, дар ҳақиқатдори иллате нест. Балки аз ин ҳайс дорои иллат аст, ки моҳияти он дорои вучудест, пас иллат факат барои вучуд аст. («Шифо», Илоҳиёт, мақолаи шашум, I[15], Саҳ, 192).

Яке аз мотивҳои асосии ин баҳс он аст, ки сабаб ҳамеша ҳамзамон бо натиҷа вучуд дорад ва пешӣ аз он надорад. Маҳз ин маъниро мӯ дар бахши минбаъда пайгирӣ менамоем.

Иллати фоилий ҳамеша вучудеро, ки берун аз худи он вучуд дорад, ҳамроҳӣ мекунад. Ба дигар сухан: сабаби фоилий ва натиҷа ҳамзамон вучуд доранд ва ин аввалин ҳусусияти сабаби фоилий мебошад. Ин ақидаи Сино бар хилоғи тасаввуроти мутакаллимон, ки сабабро дорои аз ҷиҳати замонӣ бартарӣ бар натиҷа медонистанд, равона гардидааст. Аммо ин андешаи Сино дорои ҳусусияти дөгматикӣ нест, балки сабаб ва натиҷаи ҳамзамон вучуддошта ифодакунандай ҳаракат ва тағиирот ва ҳамчунин тағири ҳолати ҳамешагии чиз ё худ натиҷа мебошанд. Аммо дар баъзе мавриҷҳо, бахусус дар мавриди зуҳурот, чунин бартарӣ на ҷанбаи замонӣ, балки моҳиятиро дорост.

Ба ақидаи Сино, маҳз аз сабаби надоштани огоҳии воқеӣ ва асиљ аз маърифат мутакаллимон гумон мекунанд, ки «падар», «дурдгар» ва «оташ» сабаби фоилий барои «писар», «хона» ва «гармӣ» мебошанд ва «писар», «хона» ва «гармӣ» пас аз зуҳурни худ дигар ниёз ба сабаб надоранд. Ин тасаввуроти ботилро Сино бо он далел рад мекунад, ки «падар», «дурдгар» ва «оташ» танҳо дар марҳалаи аввалий ва он ҳам то он ҷо, ки онҳо таъсири бевосита бо натиҷа доштанд, сабаб буданд ва бо тағиир ёфтани ҳолати натиҷа функсияҳои онҳо ҳамчун сабаб ба охир мерасад ва сабабҳои дигар ҷойгузини онҳо мегарданд. Масалан, ба ақидаи Сино, падар танҳо то фиристодани нутфа то нутқаи муайян сабаб мебошад, пас аз он ин нутфа дорои сабаби дигар мегардад ва чун он ба худ шакли ҳаётиро мегирад, боз дорои сабабҳои мегардад, ки аз ҳар ду сабаби аввалий батамом фарқ мекунанд:

Падар иллати ҳаракати манист; ва ҳаракати манӣ он гоҳ, ки ба маҳалли муайяне бирасад иллати қарор гирифтани манӣ дар он ҷост. Аз он пас, дар онҷо қарор гирифтани он иллат амри дигарест. Ва аммо иллати ба сурати ҳайвон даромадани манӣ ва ҳайвон боқӣ мондани он сабаби дигарест. Бино бар он, ҳар иллате ҳамроҳ бо маълули хеш аст («Шифо», Илоҳиёт, мақолаи шашум, II[3], Саҳ. 194).

Дар мисоли дурдгар ва оташ низ Сино чунин ақида дорад. Онҳо низ танҳо дар оғоз вазифаи сабаби фоилиро иҷро мекарданд ва дар марҳалаҳои минбаъда натиҷаи онҳоро сабабҳои дигар ҳамроҳӣ мекунанд. Онҳо дигар сабаби аслии «писар», «хона» ва «гармӣ» нестанд. Акнун маҳз он омилҳо сабаб ҳастанд, ки ҳолати натиҷа аз онҳо вобаста мебошад. Масалан, барои «писар» ҳамоҳангии модда ва сурати инсон, барои «хона» баҳамоии масолеҳи барои хона зарур, табиати ин масолеҳ ва дар ниҳоят ҳолат ва гармонии байнҳамдигарии ин масолеҳ, ва барои «оташ» баҳамоии ҳарду сабаб дар ҳамзамонӣ, яъне зуҳурни сурати оташ ва қатъ гардиданни истеъоди комил бар зидди он дар ҳамин замон:

Бад-ин лиҳоз, бояд эътиқод дошт, иллати шакли бино таҷаммӯъ аст ва иллати таҷаммӯъ табоєи ҷамъомадаҳо ва суботи таркиби онҳост ва иллати ин табоєи мафориқест, ки табоєиъро эҷод кардааст. Иллати бачча иҷтимои сурати он бо моддааш аз ноҳияи суратбахш аст. Иллати оташ ҳар ду: сабаби суратбахш ва заволи комили истеъод бар зидди ин сурат аст. Бинобар ин, дар мейбӣ, ки иллатҳо ҳамроҳ бо маълулҳои худ ҳастанд («Шифо», Илоҳиёт, мақолаи шашум, II[5], Саҳ. 195).

Аз ҳар ду иқтибоси дар боло овардашуда равшан мегардад, ки ҳамзамонии сабаб ва натиҷаи андешаи асосии Синоро ташкил медиҳад, аммо дар ин ҷо танҳо як сабаб вучуд надошта, балки силсилаи сабабҳо вучуд доранд, ҳамчунин сабабҳо танҳо як навъ набуда, балки ҷанд навъанд. Ӯ сабабҳоро ба моҳиятӣ, яъне сабабҳое, ки вучуди чизҳо ба тариқи билғеъл аз ин сабабҳо вобастаанд ва ғайримоҳиятӣ, ки Сино онҳоро сабабҳои «аразӣ» ва «ёрирасон» низ меномад. Сино чунин мешуморад, ки беохирӣ сабабҳо ногузир аст, зеро тавассути зуҳурни сабабҳо чизҳо зарурати вучуди худро касб мекунанд.

Ҳаракат, ки ҳусусияти асосии сабаб ва принципи асосии тағиироти ҳамешагии чиз аст, силсилаи сабабҳоро роҳнамоӣ мекунад. Чиз дар тағиироти ҳамешагии ҳолати худ аст ва ҳамзамон бо ин тағииротҳо он дар пайвастагӣ бо сабабҳо қарор дорад ва бидуни ин сабабҳо аслан аз вучуд ва ҳолати ҳамешагӣ маҳрум ҳоҳад буд. Сино ҳолати сабаб ва натиҷаи чунин ифода кардааст:

Аз ин рӯй, мегӯем: агар ҳаракате вучуд надошт, ҷойи ин ишқол буд. Аммо ҳаракат шайъи воҳидро бар як ҳолат нигаҳ намедорад ва лизо таҷаддуди ҳолат дар он баъд аз оне, ки ҷуфт ва мамос бо ҳам бошанд, пеш намеравад, балки дар иттисол бо ҳам пеш мераванд. Пас,

зоти иллат дар ҳар лаҳзае на вучуди маълул, балки доштани нисбати хосе бо маълупро эҷоб мекунад. Ҳаракат ё иллати ин нисбат аст, ё шарики феълияти иллати ин нисбат («Шифо», Илоҳиёт, мақолаи шашум, II [8], Сах. 195).

Натиҷа дар ҳудии ҳуд дорои ҳеч ҳолате нест, он бидуни сабаби фоилӣ нестии маҳз аст. Аз ҳамин ҷиҳат, ҳамаи тағииротҳо, ки тавассути ҳаракат ба вучуд меоянд, тавассути сабаб рӯҳ медиҳанд. Ба ақидаи Сино, дар ин ҳамзамонӣ ва тағиироти доимии моҳият сабаб асосан ба ҳолати чиз ҳамчун вучуди он таъсир мерасонад. Натиҷа на вучуди сабаб, балки муносибати маҳсус бо сабабро талаб менамояд ва дар ин муносибати муҳим ва маҳсус ҳаракат нақши асосӣ мебозад. Он, яъне ҳаракат, ё сабаб барои ин муносибат аст ва ё шарики ин сабаб ва ё шароите, ки таъсири сабабро дар ин муносибат муҳайё месозад [2.с.195].

Дар «Донишнома» Сино таъсири сабабҳоро ба се навъ тақсим мекунад: ин таъсир ё аз табиат аст ё аз таби чизҳо, масалан сӯзандагӣ аз табиати оташ сар мезанад; ё аз ирода, масалан, як инсон аз рӯи ирода амалеро анҷом медиҳад; ва ё ин таъсир аразист, масалан, вақте ки об чизро месӯzonad, он аз табиати ҳуди об бар намеояд, балки он оз ҳолати аразии об, ки

Дар ҳамин нуқта мо дорои ҳусусияти ҳамзамонӣ будани сабаби фоилӣ бо натиҷаи ҳудро ба анҷом мерасонем ва дар идома масъалаи мазкурро дар алоқамандӣ бо масъалаи ибдӯ мавриди пайгирӣ қарор медиҳем..

Таълимоти сабабҳо ва масъалаи ибдӯ

Ҳанӯз дар оғози баҳс дар мавриди сабабҳо дар муқоиса бо маъни метафизики сабаби фоилӣ Сино қайд намуда буд, ки дар метафизика сабаби фоилӣ на ба мисли табииёт, ки танҳо асоси ҳаракатро ташкил медиҳад, дорои маъни маҳдуд аст. Балки сабаби фоъилӣ ҳамчунин асоси вучуд ва ё асоси шаклдиҳандай вучуд низ мебошад. Маҳз дар ҳамин асос сабаби фоъилӣ бо масъалаҳои бунёдии дигари фалсафаи исломӣ дар ҳамbastagӣ қарор дорад ва ба тариқи дақиқтар, дар метафизикаи Сино он бо масъалаҳо чун ибдӯ ва шудан дар алоқа мебошад. Ҳадафи мо тарҳи ин масъалаҳо нест, балки фақат он ҷанбаҳоеро, ки ба масъалаи сабабҳо ва ба таҳлилҳои Сино дар мавриди сабаби фоилӣ алоқамандӣ доранд, матраҳ мекунем.

Он гуна ки дар боло мушоҳида намудем, Сино сабабҳоро ба моҳиятӣ ва ғайримоҳиятӣ ва ё ёрирасон тақсим намуда буд. Сабабҳои моҳиятӣ ҳамеша вучуди чизро ҳамроҳӣ менамоянд ва сабабҳои ёрирасон пас аз он ки чиз ба вучуд меояд, ҳамроҳии ҳудро қатъ мекунанд. Дар натиҷа занҷираи сабабҳои ёрирасон ба тариқи беохир ба вучуд меояд. Аммо Сино дар байни сабабҳои ҳамеша таъсиргузорро низ қайд менамояд: агар сабаб ҷовидона бошад, пас натиҷаи он низ ҷовидона ҳоҳад буд ва ҷунин сабабҳо монеи адами натиҷа мегарданд. Ӯ ҷунин ҳусусияти сабабҳоро ҳамчун «ҳусусияти маҳсуси сабабҳо» меномад, зеро ҳар як чиз тамомияти ҳудро танҳо ба воситаи ҷунин сабабҳо ба даст меоварад. Сабабҳо бо ҷунин ҳусусиятро дар фалсафаи исломӣ ибдӯ меноманд ва маъни ибдӯ оғарниши чиз пас аз нестии мутлақ аст:

Пас, агар иллат вучуди доимӣ дошта бошад, маълулаш ҳам вучуди доимӣ ҳоҳад дошт. Аз ин рӯй, аз миёни иллатҳо ҷунин иллате беҳтар аст иллат бошад. Зеро ин иллат мутлақан монеи адами маълул аст. Пас, ҳамин иллат аст, ки ба маълул вучуди томм медиҳад. Иллат ба ин маъноро ҳукамо «ибдӯ» меноманд ва ибдӯ эҷоди шайъ баъд аз адами мутлақи он аст («Шифо», Илоҳиёт, мақолаи шашум, II [10], Сах. 196).

Дар ҳамин контекст ҳамчунин комбинатсияи «пешии моҳиятӣ ва замонӣ» ба миён меояд. Яке аз нишонаҳои асосии «nestии мутлақ» он аст, ки он на дар маъни замонӣ, балки дар маъни моҳиятӣ ба эътибор гирифта мешавад. Натиҷа дар ҳудии ҳуд моҳиятан нестист ва танҳо тавассути сабабҳояш аст, ки соҳиби вучуд мегардад. Пештар як чиз дар ҳудии ҳуд (фи нафса) нестӣ буд, пеш аз он ки тавассути сабабҳо вучуд аз берун вориди он гардад. Пеш аз пайдоиши чиз ҳеч гуна замоне вучуд надошт. Аз ин ҷиҳат, дар зеҳният нестии мутлақ нисбат ба вучуд пешӣ ё тақаддуми моҳиятӣ дорад, на замонӣ. Ҳамаи натиҷаҳо дар ин маъни вучудҳое ҳастанд пас аз нестӣ [2.с.196].

Дар як қадами минбаъда Сино дар муносибат бо маъни моҳияти ҳудус ҳамчун ибдӯ ва ё «оғарниши беоғоз» онро боз ба душоҳа тақсим мекунад ва сарчашмаҳои ҳастӣ ва нестиро равшан месозад. Ба ақидаи Сино вучуди чизи ҳодис ё бо «nestии мутлақ» ва ё бо «nestии ғайримутлақ» вобастагӣ дорад. Ба вучуд омадани чиз аз «nestии мутлақ», ки пешии замонӣ надорад, навъи маҳсуси ташкили ҳастӣ мебошад, зеро дар ин сурат ҳастӣ бар нестӣ мусаллат дорад ва таъсири нестӣ аз байн бурда мешавад. Аммо дар мавриди дувум, вучуди пас аз «nestии ғайримутлақ» маъни ибдӯ ва ё «oғарниши беоғоз»-ро надорад, балки нестӣ аз маъни муқобил аст, ки дар моддай воқеӣ вучуд дорад. Зуҳури чиз аз «nestии ғайримутлақ» маъни ибдӯро надорад, балки сарчашмаи ҳудро дар як чизи дигар (модда) дорад ва вучуди

чунин як чиз заиф, күтох ва дорои оғоз аст. Дар ин сурат нестй бар ҳастй ва бар чизҳои зуҳуркунанда бартарӣ дорад ва роҳи нестй барои чизҳо боз мебошад [2.с.196].

Беҳтарин хусусияти сабаби фоилӣ он аст, ки он ҳамеша таъсиргузор мебошад ва чунин як сабаб чизҳоро аз нестии мутлақ начот медиҳад ва монеи нестии чизҳо мегардад. Чунин як сабаби ҳамеша таъсиргузор асосест барои «беҳтарин навъи баҳшандагии ҳастй». Дар ин ҷо мо баҳси мазкурро дар мавриди сабаби фоилӣ ва вучуд пас аз нестии мутлақ хотима мебахшем ва хусусиятҳои дигари ин намуди сабабро пайгирӣ менамоем.

Сабаб ва натиҷа дар вучуд.

Дар боло мо назари Сино дар мавриди ҳамзамонии сабаб ва натиҷа дар вучудро матраҳ намудем, аммо ин маънни онро надорад, ки сабаб ва натиҷа дар пурра кардани вучуд барабарвазн ҳастанд. Сабаб ва натиҷа ҳамзамон рӯҳ медиҳанд, зеро натиҷа маҳз тавассути сабабҳо дорои вучуд мегардад. Аммо натиҷа ҳамчун пазирандаи вучуд бо сабаб, ки баҳшандай вучуд аст, дар як сатҳ қарор надоранд.

Мо ақидаи Синоро тасвир намудем, ки мувофиқи он сабаби фоилӣ вучуди натиҷаро аёни месозад ва ё ба он вучуд ато мекунад. Аммо ин вучуди натиҷа баъзан дар ҳамон навъ ва тарз бо баҳшандай вучуди худ ба вучуд меояд ва баъзан чунин амал сурат намегирад. Қайди муҳими дувум он аст, ки баъзан сабаб ва таъсири он ба ҳамон навъи вучуд таъсир мерасонад, масалан, гармӣ ва оташ ва баъзан ба дигар навъ, масалан, гармие, ки тавассути ҳаракат ба вучуд меояд [2.с.198].

Хатти асосии ин баҳсро вучуди натиҷа ташкил медиҳад, ки дар асоси ҳамон навъ бо сабаби худ ба вучуд меояд, зеро дар пурра кардани ҳастии ин вучуд сабаб ва натиҷа иштирок менамоянд ва мо бояд назари Синоро дар мавриди он ки оё сабаби фоъилӣ ва натиҷа дар ин пуррасозии вучуд барабарвазн ҳастанд ва ё на равшан созем.

Дар як тағсири минбаъда Сино сабаб ва натиҷаҳоро вобаста ба навъи онҳо ба ду гурӯҳ тақсим мекунад: 1. Сабабҳое, ки вобаста ба навъи худ сабаб барои натиҷа мебошанд ва онҳо сабаби моҳиятӣ ҳастанд, масалан равон барои ҳаракати ихтиёрий ва 2. Сабабҳое, ки танҳо тавассути фардияти худ сабаб барои натиҷа ҳастанд, масалан, як отashi воқеӣ сабаб барои отashi дигар.

Он сабабҳое, ки дар заминаи фардияти худ сабаб барои натиҷа ҳастанд, аз ҷониби Сино боз ба зергурӯҳҳо тақсим карда мешаванд. Ба он хотир, ки ҳадафи мо, яъне муносибати сабаб ва натиҷа дар пур кардани вучуд муайян карда шавад, бояд нахуст маҳз ин гурӯҳбандии Синоро матраҳ созем, зеро маҳз дар ин замина шинохти воқеии назари Сино имконпазир мегардад. Гурӯҳбандии минбаъдаи Сино, ки дар заминаи навъи дувуми сабаб анҷом гирифтааст, боз ба ду зергурӯҳи дигар тақсим карда мешавад:

2.а. Сабаб ва натиҷа дар истеъоди худ бо модда мувофиқат мекунанд, масалан, як оташ ҳамчун сабаб барои сабаби дигар; 2.б. Сабаб ва натиҷа дар истеъоди бо модда мувофиқ намеоянд, масалан, нури офтоб, ки дар ҷавҳари худ офарандаи нур дар замину моҳтоб мебошад. Авалии онҳо, яъне 2.а., ки дар он сабаб ва натиҷа дар истеъоди бо модда мувофиқ ҳастанд, боз ба зергурӯҳҳои дигар тақсим мешаванд: 2.а.а. Истеъоди комил. Табиати чиз ҳеч гуна монеа ва зиддияте бо чиз, ки дорои истеъоди аст, надорад, масалан, истеъоди оби гарм дар раванди хунукшавӣ.

Табиати об худ дорои қувваест, ки хунукии берунаро қабул мекунад ва ҳамчунин бо он зиддият намеварзад; 2.а.б. Истеъоди нокифоя. Табиати чиз худ дар барабари таъсири беруна монеа ва зиддият ба вучуд меоварад, масалан об нисбати гармӣ. Дар табиати об қуввае вучудуд дорад, ки дар муқобили таъсири беруна монеа ва зиддият месозад. Мисоли аввала (2.а.а.) боз ба се гурӯҳ тақсим карда мешавад: 2.а.а.1. Натиҷа, ки дорои истеъоди комил аст, дар худ дорои қувваи ёрирасон мебошад ва ин ёвари сабаби фоилист, масалан, қувваи ёрирасони об дар ҳолате ки об гармии худро аз даст медиҳад ва сард мегардад; 2.а.а.2. Натиҷа, ки дорои истеъоди комил аст, дар худ як қувваи зиддиятварзро дар барабари сабаби таъсиррасон дорост, аммо бо зуҳури натиҷа он худро маҳв месозад, масалан, мӯйи сиёҳ замоне, ки сафед мешавад; 2.а.а.3. Натиҷа, ки дорои истеъоди комил аст, аммо дар худ на қувваи ёвар ва на қувваи зиддиятварзро доро нест.

Ба андешаи Сино, дар ин муносибати сабаб-натиҷа дар пурра кардани вучуд се омилро метавон ба эҳтимол гирифт: 1. сабаб дар пурра кардани вучуд ҳиссаи зиёд дорад нисбат ба натиҷа; 2. сабаб ва натиҷа барабарвазн ҳастанд, аммо 3. натиҷа наметавонад ҳеч вақт зиёдати дошта бошад нисбат ба сабаб. Сино ин назари худро дар асоси ҷаҳор унсур, ки дар фалсафаи арастӣ ва аз ҷумла дар фалсафаи машҳоия ҳангоми мисоловариҳо машҳур ҳастанд, асоснок месозад. Ба ақидаи ў, танҳо дар оғоз зоҳирان ба назар мерасад, ки сабаб ва натиҷа дар ҳамон вучуд барабарвазн ҳастанд, ҳатто чунин менамояд, ки натиҷа шиддати бештар дорад нисбат ба сабаб, аммо омӯзиши воқеӣ нишон медиҳад, ки чунин барабарвазнӣ ва ҳатто бартарии

натича дар баробари сабаб гайриимкон аст. Баъзан чунин менамояд, ки натича, ки дорои истеъдоди комил аст (нигаред ба 2.а.а.) нисбат ба сабаби худ дорои зиёдатӣ мебошад, масалан обе, ки тавассути ҳавои ҳунук ях бастааст. Чунин менамояд, ки ҳунукии дар оби яхбаста мавҷудбуда дорои шиддати бештар аст нисбат ба сабаби худ, яъне нисбат ба ҳаво.

Дар ин маврид Сино далеловарӣ менамояд, ки шиддати қавии ҳунукий дар об на факат таъсири ягонаи ҳаво мебошад, балки қувваи ёрирасони дар табиати худи об мавҷудбуда низ мебошад, аз ин ҷиҳат дар ин ҷо на факат як сабаб, яъне ҳаво, балки ду сабаб вучуд дорад, яъне ҳаво ва ҳамчунин қувваи ёрирасони дар табиати об мавҷудбуда низ мебошад [2.с.202]. Бо ин далел Сино ақидаи шиддати бештар доштани натича нисбат ба сабаби худро инкор мекунад. Аммо масъалаи асосии дигари ин баҳс ин аст, ки оё сабаб ва наиҷа баробарвазн ҳастанд ё на. Сино дар ин муносибат ду далел меоварад ва дар ҳарду маврид ҳам исбот месозад, ки сабаб ва натича дар як вучуд баробарвазн нестанд:

А. Мувофиқат дар таъриф ва номувофиқатӣ дар вучуд. Чунин менамояд, ки оташ дар ҳолати дигар шакли зоҳирӣ худро тағиیر медиҳад. Он дар як маврид оташ ҳамчун сабаб аст ва дар дигар маврид натича ё ҳолати тавассути оташ зухуркарда мебошад, ки дар як вучуд дар ҳолати мувофиқат қарор дорад. Ҳар ҷанд ҷунин менамояд, ки ҳарду баробарвазн ҳастанд, аммо дар воқеъ сабаб дар пурра кардани вучуд аҳамияти қалонеро дорост нисбат ба натича. Ин вучуд тавассути сабаб ба вучуд меояд: оташ шинохта шудааст ва танҳо тавассути оташ натича онро дунбона мекунад. Аз ин ҷиҳат мувофиқат дар ҳамин ҷо маъни худро гум мекунад. Аммо, ба ақидаи Сино, ин мувофиқат танҳо дар муносибат ба таъриф аст ва барои мо маълум аст, ки таъриф танҳо бо моҳияти ҷизҳо сару кор дорад, на бо вучуди онҳо. Дар таъриф фарқияте миёни сабаб ва натича ва ё дар зиёдӣ ва камии шиддати онҳо вучуд надорад.

Аммо дар ноҳияи вучуд, ки сабаб ва натича зарур ҳастанд, ҳеч гуна мувофиқат миёни ин ду вучуд надорад. Масалан, номувофиқатии сабаб ва натича дар асоси иштироки онҳо дар истеъдоди модда. Дар асоси таъсири оташ ва об ба як ҷизи дигар, ки дорои истеъдоди нопурра аст (ниг. 2.а.б.), исбот менамояд, ки сабаб ва наиҷа баробарвазн нестанд. Ў инро ғайриимкон медонад, ки ҷизе гармиро аз оташ гирад, вале шиддати гармии ин ҷиз бо шиддати гармии оташ баробар бошад ва ё ҷизе ҳунукиро аз об мегирад, вале шиддати ҳунукии он ҷиз бо шиддати ҳунукии об баробар бошад.

Фарқияти моҳияти дар ин муносибат он аст, ки оташ ва об дар худ ҳечгуна қувваи монеасоз ва зиддиятварз надоранд, аммо дар натичае, ки онҳо таъсир расондаанд, ҷунин қувваҳо вучуд дорад. Ба ғайр аз он истеъдоди оташ ба гармӣ ва об ба сардӣ дорои ҳеч гуна қувваи зиддиятварз дар ҷавҳараашон надоранд ва қувваи таъсиргузор аз ҷавҳари онҳо меояд, аммо ҷизҳое, ки тавассути оташ ва об таъсирпазир мегарданд, дорои қувваи монеасоз ва зиддиятварз ҳастанд ва истеъдоди онҳо ба гармӣ ва ҳунукий ба ҷавҳари онҳо тааллуқ надорад.

Бадин лиҳоз, имкон надорад ғайриоташ аз оташ гармо бигирад ва ҳарораташ мисли ҳарорати ин оташ бошад. Ё худ, ғайри об аз об сармо бигирад ва сардияш беш аз сардии ин об бошад. Зоро истеъдоди оташ бар ҳарорат ва об бар сардӣ ҳолатест, ки бо ҷавҳари онҳо мутазод нест ва қувои фоилаи дохил дар ҷавҳари онҳо ва ғайригарӣ аз ҷавҳари онҳо аст. Аммо ҷизе, ки аз ин ду мунфаил мешавад, дорои монеъ ва мутазод аст ва иллати аввалияни инфиоли хориҷ аз ҷавҳари онҳост ва дар онҳо феъли худро бевосита ё тавассути амре мисли гармои маҳсус дар оташи гармозо ва сармои маҳсус дар оби сармозо анҷом медиҳад. Пас мунфаил наметавонад бо фоил мусовӣ бошад («Шифо», Илоҳиёт, Мақ. шашум, III [23], Cах.202).

Сино ин комбинатсияҳоро меомӯзанд ва исбот менамояд, ки ҳам натича дар вучуд зиёдатӣ надорад, ҳам сабаб ва натича дар вучуд баробарвазн нестанд. Сабаб ва натича баробарвазн нестанд ва сабаб дар дарачаи вучуд дорои шиддати зиёд аст нисбат ба натича.

Дар байни сабабҳо сабаби фоилий ҳамчун баҳшандай асосии вучуд аз аҳаммияти бештар бархурдор аст. Дар муносибат бо сабабҳои дигар мо ҳусусиятҳои дигари ин сабабро матраҳ месозем. Муҳимтарин ҳусусиятҳои, ки дар боло матраҳ гардид, инхоянд: як ҷизе дорои сабаб мебошад, зоро вучуди он дорои моҳият аст, аммо ҳусусиятҳои ин вучуд дорои сабаб нест, сабаб ҳеч гуна аввалияти замонӣ нисбат ба натича надорад, балки онҳо ҳамеша ҳамзамон ҳастанд.

Сабабҳои фоилий ба ҷавҳарӣ (моҳияти) ва аразӣ (ғайримоҳияти) тақсим карда мешаванд, сабабҳои моҳияти ҳамеша ҷизро ҳамроҳӣ мекунанд ва сабабҳои аразӣ беохир ҳастанд. Дар байни сабабҳо он сабабҳои, ки ҳамеша таъсир мерасонанд, аз навъи маҳсуси сабабҳо дониста мешаванд, зоро онҳо бавучудоварандай ҷиз аз нестии мутлақ ҳастанд, ки ҳамзамон монеи ба нестӣ табдил гардидани ҷиз мешаванд. Яке аз ҳусусиятҳои дигар он аст, ки сабаб ва натича

дар пур кардани вучуд баробарвазн нестанд. Сабаб ҳамчун бахшандай вучуд ҳамеша дорои шиддати зиёдтар аст нисбат ба натиҷа ҳамчун пазирандай вучуд.

Сабаби фоъилий ҳамчун бахшандай вучуд ба моҳият яке аз сабабҳои асосӣ ва яке аз масъалаҳои калидии метафизикӣ ба ҳисоб меравад. Сино дар метафизикаи худ фаҳмиши арастуи сабабҳоро инкишоф додааст ва ақидаҳои ўро минбаъд тақвият додааст. Сабаби фоъилий ҳамчун сабаби вучуди шинохта мешавад, зоро он дар бахшидани вучуд ба моҳият таъсири асосӣ расонида ҳамеша вучудро ҳамроҳӣ менамояд. Агар сабаб вучуд надошта бошад, онгоҳ вучуд низ вучуд дошта наметавонад. Бо чунин биниш Сино аз биниши мутакаллимон фарқ менамояд, чун ба андешаи онҳо сабаб ҳамеша пеш аз натиҷа меистад ва байнӣ сабаб ва натиҷа ҳечгуна ҳамзамонӣ вучуд надорад.

Ба ақидаи Сино на як сабаб, балки силсилаи сабабҳо вучуд дорад ва ин силсила дар ниҳояти хуб ба Худо ҳамчун сабаби сабабҳо мерасад. Сино бовар дорад, ки силсилаи сабабҳо ба як сабаби беруна алоқамандӣ доранд, зоро агар мо А-ро сабаби Б ва Б-ро сабаби С ва ҳамин тавр Ҷ-ро ҳамчун охирин сабаб наметавон сабаб А ҳисобем, бинобар ин сабаб А берун аз олами Имкон ул вучуд мебошад. Дар ин мавриди Сино дорои ақидаи деистӣ буд, яъне Худоро ҳамчун сабаби пайдоиши ҷаҳон медонист, аммо таъсири минбаъдаи Худо ба ҷаҳонро инкор менамояд.

Сабаби фоъилий дар аз ҳолати билфөъл ба билқувва гузаштани чизҳо кумак мекунад, бинобар ин онро дар доираи баҳси имконулвучуд момӯзанд. Танҳо тавассути масъалаи сабабҳо имкони таҳлили имконулвучуд ба вучуд меояд.

Сабаби фоъилий ҳамчун сабаби вучудӣ дониста мешавад, чун он ба моҳият вучуд мебахшад, аммо таркиби худи моҳиятро ташкил намедиҳад.

Сабаб ҳамчун бахшандай вучуд дар шиддатнокӣ нисбат ба натиҷа таъсири бештаре дорад.

Адабиёт

1. Абӯалӣ Ибни Сино, Осор, «Донишнома», ҷилди якум, Душанбе 2005.
2. Абӯалӣ Ибни Сино, «Китоб Аш-шифо» (Илоҳиёт) арабӣ-форсӣ, таҳия ва тарҷумаи Иброҳими Додҷу, Техрон 1388(2010).
3. Абӯалӣ Ибни Сино «Ишорот ва танбехот» (Таҳия бо тарҷума ва тафсирӣ Ҳусайнӣ Маликшоҳӣ), қисми якум, нашри шашум, Техрон 1388 (2009), Сах. 246.
4. Висновский, Роберт, «Метафизикаи Сино дар контекст», Лондон 2003.
5. Диноршоев, Мусо, «Компендиуми фалсафаи Ибни Сино», Душанбе 2010.
6. Диноршоев, Мусо, «Дар бораи фалсафаи Абӯнасри Форобӣ», дар: Фалсафа дар аҳди Сомониён, Душанбе 1999.
7. Забехӣ, Муҳаммад, «Фалсафаи машҳоия», Техрон 1389 (2011) (нашри савум).
8. Казем, Мусавӣ Бочнурдӣ (Тах.) «Буалӣ Сино», Техрон 2009.
9. Кобуш, Тео, «Таърихи Фалсафа», Қисми 5, (Фалсафаи асримиёнагии замони оғозин ва минбаъда), Мюнхен 2011.
10. Кутзарова, Тиана, «Масъалаи трансендатсия дар фалсафаи Ибни Сино» (Метафизика ҳамчун илм дар мавриди мағҳум ва қазоватҳои бунёдӣ), Лайден/Бостон 2009.
11. Маҳдӣ Ҳоири Яздӣ, «Чусторҳои фалсафӣ», Техрон 2005.
12. Моревич, Парвиз, «Таҳлили фалсафӣ ва «вучуд ва моҳият»-и Ибни Сино», дар Мачаллаи ҷамеаи шарқии Амрико 92(3), 1972.
13. Моревич, Парвиз, «Метафизикаи Ибни Сино» (Тарҷумаи интиқодӣ, шарҳ ва таҳлили масъалаҳои бунёдии Метафизикаи Сино дар «Донишномаи Алоӣ»), Лондон 1973.
14. Нағисӣ, Сайд, «Ибни Сино» (нашри дувум), Техрон 1389 (2011).
15. Ниёзӣ, Ёрмуҳаммад, «Андешаи файласуфони мусоири араб дар бораи Ибни Сино», Душанбе 2008.
16. Ҳикмат Насруллоҳ, «Метафизикаи Ибни Сино», Техрон 1389 (2011).
17. Чоливет, Чен, «Аух оригинес де И онтологӣ де Ибни Сино», дар: Ч. Чоливет ва Р. Раshed, Студес сур Ависенна, Парис 19-28.

МАСЪАЛАИ САБАБ ВА НАТИҔА, БАХУСУС САБАБИ ФОЪИЛӢ, ДАР МЕТАФИЗИКАИ ИБНИ СИНО

Сабаб ва натиҷа аз масъалаҳои бунёдии метафизика мебошад, ки Арасту тавассути он ҷигуна аз воҳид ба қасир гузаштани ашёро асоснок гардонидааст. Ин масъала аз ҷониби файласуфони мусалмон мавриди таваҷҷӯҳ ва густарии минбаъда қарор гирифтааст. Яке аз шарҳои густурда дар ин соҳа аз ҷониби Ибни Сино анҷом дода шудааст. Ӯ шумораи сабабҳоро, ки Арасту ҷаҳорт медионист, ба ҳафт адад мерасонад, аммо ҳангоми тафсир ба ҳамон ҷаҳор сабаби пешноҳодкардаи Арасту, яъне сабабҳои моддӣ, суварӣ (сурӣ), фоъилий ва гойӣ иктифо менамояд.

Сабабҳо дар навбати худ боз ба зергуруҳ тақсим карда мешавад ва дар қадами аввал онҳо ба вуҷудӣ ва моҳиятӣ тақсим карда мешаванд. Сабабҳои вуҷудӣ фоъилӣ ва гойӣ мебошанд, зоро онҳо дар дорои вуҷуд гардидани чиз таъсир мерасонанд, аммо дар моҳияти ҳамон чиз дохил намешаванд. Сабабҳои моддӣ ва шаклӣ бошанд, сабабҳои суварӣ мебошанд, онҳо дар моҳияти чизҳо дохил мешаванд.

Сабаби фоъилӣ яке аз сабабҳои вуҷудӣ буда, асоси яке аз баҳсҳои асосӣ дар мавриди муносибати миёни Худо ва ҷаҳонро низ маҳз ҳамин масъала ташкил медиҳад. Ба ақидай Ибни Сино сабаб ва натиҷа дар вуҷуди ашё ҳамзамон мебошанд ва баробари аз байн рафтани сабаб натиҷаи он низ аз байн меравад. Сабаб ҳамчун атокунанда ва ё баҳишандай вуҷуд ҳамеша дорои шиддати зиёдтар аст нисбат ба натиҷа. Масъалаи сабаб ва натиҷа дар доираи баҳси имкон-ул-вуҷуд сурат мегиранд ва воҷиб-ул-вуҷуд ҳамчун сабаби сабабҳо берун аз ин баҳс мебошад.

Калидвоҷсаҳо: Сабаб, вуҷуд, фоъил, ҳамзамонӣ, шиддати вуҷуд, ибдоъ, моҳият.

THE PROBLEM OF CAUSE AND EFFECT, ESPECIALLY ACTIVE CAUSE, IN IBN SINA'S METAPHYSICS

Cause and effect is one of the fundamental questions of metaphysics, through which Aristotle justified the transition from unity to plurality. This issue has been the subject of further attention and expansion by Muslim philosophers. One of the most extensive explanations in this area was given by Ibn Sina. He increases the number of causes, which Aristotle knew as four, brought to seven. However, in interpreting, he relies on the same four reasons proposed by Aristotle, that is, on material reasons, suvari (Syriac), active and reasonable.

The reason, in turn, is further subdivided into subgroups, and at the first stage it is subdivided into active and significant. The causes of existence are active and essential, because they influence the existence of a thing, but do not enter into the essence of this thing. Material and formal causes are suvari causes, they are included in the essence of things.

Active cause is one of the causes of existence, and it underlies one of the major discussions about the relationship between God and the world. According to Ibn Sina, cause and effect are simultaneous in the existence of things, and as soon as the cause disappears, its effect also disappears. The cause, as giving life and existence, always has a greater intensity than the effect. The question of cause and effect is within the scope of the discussion of possibility, and the necessity of existence as the cause of causes is outside of this discussion.

Keywords: cause, existence, active, simultaneity, intensity of existence, innovation, essence.

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ, ОСОБЕННО АКТИВНОЙ ПРИЧИНЫ, В МЕТАФИЗИКЕ ИБН СИНЫ

Причина и следствие – один из фундаментальных вопросов метафизики, посредством которого Аристотель обосновывал переход от единицы к множественности. Этот вопрос был предметом дальнейшего внимания и расширения со стороны мусульманских философов. Одно из самых обширных объяснений в этой области дал Ибн Сина. Он увеличивает число причин, которых Аристотель знал, как четыре, довел до семи. Однако при толковании он опирается на те же четыре причины, предложенные Аристотелем, т. е. на материальные причины, сувари (сирийские), действующие и разумные.

Причина, в свою очередь, далее подразделяется на подгруппы, причем на первом этапе она подразделяется на активные и существенные. Причины существования активны и существенны, потому что они влияют на существование вещи, но не входят в сущность этой вещи. Материальные и формальные причины суть причины сувари, они включены в сущность вещей.

Активная причина – это одна из причин существования, и она лежит в основе одной из главных дискуссий об отношениях между Богом и миром. Согласно Ибн Сине, причина и следствие одновременны в существовании вещей, и как только исчезает причина, исчезает и ее следствие. Причина, как дающая жизнь и существование, всегда имеет большую интенсивность, чем следствие. Вопрос о причине и следствии находится в рамках обсуждения возможности, а необходимость существования как причины причин находится вне этого обсуждения.

Ключевые слова: причина, существование, активное, одновременность, интенсивность существования, новаторство, сущность.

Маълумот дар бораи муаллиф:

Шаҳовуддинов Нуриддин Субҳонқулович- доктор phd-ии фалсафа. Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, Кафедраи умумидонишгоҳии фалсафа; 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе, Хиёбони Рӯдакӣ 17 Тел: 00 992 93 740 02 84. E-mail: shahobiddinov@yahoo.com;

Сведение об авторе:

Шаҳовуддинов Нуриддин Субҳонқулович - доктор философских наук. Национальный университет Таджикистана, общеуниверситетская кафедра философии; 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17 Тел.: 00 992 93 740 02 84. E-mail: shahobiddinov@yahoo.com;

Information about the author:

Shakhovuddinov Nuriddin Subkhonkulovich - Doctor of Philosophical Sciences. National University of Tajikistan, General University Department of Philosophy; 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Ave., 17 Tel.: 00 992 93 740 02 84. E-mail: shahobiddinov@yahoo.com;

МЕСТО АХМАДА ДОНИША И ДЖАДИДИЗМА В СИНТЕЗЕ РУСКО-ЕВРОПЕЙСКОЙ И ТАДЖИКСКОЙ ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИИ

Хайдаров Р.Дж. Нозимов Х.О.

Таджикский финансово – экономический государственный университет

Период зарождения просветительства и реформаторского движения в образовательной системе является один из важнейших этапов в истории развития народного образования таджикского народа которые привели к появлению джадидизма и так называемых многометодных школ в среднеазиатских регионах.

Особенно ценными является, для выявления конкретности становления русско-европейской и таджикской философии образования в Средней Азии, анализ деятельность таких представителей таджикского просветительства, как Ахмад Дониш, Шамсуддина Шохина, Тошходжа Асири, М.А. Сами, Мирзо Сироджа, С. Айни, А. Фитрата, Мухаммада Содикхочаи Гулшани и др. Их работа и их деятельности в совокупности воссоздают общую картину состояния народного образования в периоде эпоха просвещения среднеазиатских регион.

С одной стороны естественно, на зарождение и становление таджикского просветительства имели огромное влияние многовековые прогрессивные течения в социально-политической жизни таджикского народа и с другой стороны такие же влияние имели передовые мысли, проникавшие извне, прежде всего из России. По справедливому замечанию академика З.Ш. Раджабова, «в условиях Бухары XIX века призыв к просвещению, к культуре и равенству означал объективно и субъективно призыв к овладению передовой русской культурой, призыв к историческому скачку из XVI-го в XIX и XX столетия. [16, 204–205]

Учёный, мыслитель, просветитель и государственный деятель Ахмад Дониш (1827–1897), один из видных, таджикским просветителем конца XIX века является представителем просветительских мыслей которого важна для определения философской мыслей по образованию этой эпохи. Ахмади Дониш был самой яркой фигурой в истории общественной мысли таджикского народа, и об этом свидетельствует не только его наследие, являющееся вершиной социально-философской и художественной мысли во второй половине XIX века, но и признание его современников и последователей. [9, с. 896.]

Ахмад Дониш, Шамсуддина Шохина, Тошходжа Асири, М.А. Сами, Мирзо Сироджа, С. Айни, А. Фитрата, Мухаммада Содикхочаи Гулшани и др в своих сочинениях затрагивали вопросы политики, религии, науки, культуры, народного образования и быта. Своим критическим и реформаторским подходом к существующим общественным порядкам они оставили яркий след в истории философии образования таджикского народа, да и всего региона в целом.

Нужно отметить, что на основе великих общественно – политических, философских, просветительских и педагогических произведений Ахмада Дониша историки и великие педагоги советских и современных времен издали книги, особенно эту проблему можно наблюдать в работах С. Айни, Б. Гафурова, Е. Бертельса, С. Улугзоде, З. Раджабова, А. Мирзоева, Р. Ходизоде, А. Баховуддина, М. Орифи и др.

Деятельность Ахмада Дониша протекала при двух отличающихся друг от друга исторических условиях: первая половина его жизни прошла в условиях до присоединения Средней Азии к России, а вторая половина протекала в условиях после присоединения Средней Азии к России.

Общественно-политические, философские и педагогические взгляды Ахмада Дониша формировались под влиянием этих двух исторических факторов и определенных исторических условий. Им написан ряд произведений естественно научного, философского и исторического характера, в том числе «Редкостные события», «Биография эмиров священной Бухары» и «Трактат», «Созерцание звезд», «Великий закон», «Рассуждение о пользовании глобусом». Особенно в книге «Редкостные события», мы находим ценные для того времени мысли по вопросам философии образования то есть способам организации обучения и воспитания молодого поколения.

Философские взгляды Ахмада Дониша, как и его предшественников, тесно связаны с его мировоззрением. Ахмад Дониш, продолжая традиции своих предшественников, также пишет для своих детей работу «В назидание детям о пользе ремесел и занятий». [17,123–125] В этой

маленькой работе в основном и изложены смысл философия образования мыслителя. Ахмад Дониш развил мысль своих предшественников о необходимости образования для человека труда и овладения ремеслом. Труд у Ахмада Дониша направлен на благо общества, на процветание мира. Значит, труд в его понимании имеет общественный характер

Взгляды Ахмада Дониша о системе образования и, особенно об обучении и воспитании, появились в результате трех поездок в Петербург и Оренбург в составе делегации правительства эмирата Бухары и наблюдений за неравноправной жизнью жителей своего времени, которые заслуживают внимания в области трудолюбия и воспитания людей в новом духе. Важные мысли о труде и профессии он выразил в своем произведении «Наводир-ул-вакоэй», которое полностью состоит из наставлений и воплощает тогдашнюю жизнь Ахмада Дониша и его времени.

Особенное внимание выделяет Ахмад Дониш на воспитание и обучение учащихся, поэтому, считая основой воспитания родителей, сначала словами и делами, а потом строгостью и запретами. Как он в нескольких своих произведениях в этом смысле отмечает: «Так как исправление поколения лежит на плечах родителей, обучение должно быть сначала словами и действиями, а потом препятствиями и запретами. Поэтому хочу сказать вам, что передаю вас вашим творцам, и все что из прославленной жизни в нем благоустроит вашу религию и свет, с вами увижу, если вечная удача будет с вами, будете поступать этим методом, и если её не будет, вы свободны и прощены». [3, 172] Цель его взгляды в том, что в этом сказании таится глубокий обучающий и воспитательный смысл, основу которого воплощает добросовестный труд и судьба каждого человека.

Ахмад Дониш обратил серьезное внимание на получение профессии, о чём особенно отметил в отдельных главах своих произведений, советовал всем получить определённую специальность, что показывает доброжелательность мыслителя. Наряду со сведениями о профессиях, он рассказывает и об их тонкостях и считает каждую из них средством процветания мира: «Занятия свойственные воинам: оружие, верховая лошадь, пушка и ружьё, борьба, его поминутное знание, наука о сражении. Занятия профессионалов: ювелирное мастерство и столярничество, цветоводство и ткачество, портняжничество и кулинария и т. д. То, что является делом земледельцев: выращивание саженца, посев, сад и цветник, оберегать фрукты. Все эти занятия, как средство процветания мира, прославляемы». [3, 197] Цель получения этих профессий мыслитель считает – служение народу и Родине, и наоборот приобретение богатства он считает безумием: «...если попросить хлеб, все это будут порицаемы». [3, 286c]

Человек, у которого есть профессия на основе образования, по мнению мыслителя не будет никому подчиняться, сам найдет свой путь в жизни и будет жить добросовестным трудом. И такие слова – яркий пример взглядов мыслителя: «...Так, по той причине, что неминуемо настанет время, когда вы, мои дети, будете вынуждены перейти от игр и забав к степенности, когда осознаете необходимость есть, одеваться, и обзавестись семьей, то вам, дабы обеспечить свою жизнь, надлежит избрать какое-либо дело или ремесло». [3, 174]

Он считает, что получение профессии должно быть не с целью приобретения богатства, а с целью оказания пользы народу и развития Родины. Он подчёркивает, что необходимо сначала проверить пользу профессии, которую мы хотим выбрать, а потом постараться изучить его: «...и при выборе любой профессии, вы вначале взвесьте пользу от нее, чтобы знать для чего делаете это. И ваша цель от данного решения должна состоять не только от стремления добычи хлеба насущного и других благ». [3, 174]

Таким образом, Ахмад Дониш хотел повысить экономический уровень страны путём агитации и пропаганды, поставить на правильный путь трудовое воспитание подрастающего поколения. Он отмечает, что мы должны воспитать подрастающее поколение не в духе приобретения богатства, а в духе трудолюбия.

Если просмотрим трудолюбивые взгляды великого мыслителя, то заметим, что они от начала до конца взяты из опыта общественной жизни, по отношению к которому Муродов О.В. в своей кандидатской диссертации пишет: «Не трудно увидеть, что в отличие от своих предшественников Дониш, в целом, не противопоставляет друг другу высшие низшие виды труда. По мнению писателя, умственный труд умножает ум и дух человека, физический труд закаляет организм, укрепляет здоровье, способствует росту и совершенствованию человека. Человеку нужны оба вида труда». [13, 36 – 99.]

Он, считая себя обязанным в воспитании детей, даёт им наставления, чтобы они не допускали ошибок: «Прежде чем заняться профессией, полностью изучите его, чтобы ваш выбор совпадал с вашими желаниями. После этого вы не сможете обвинять какого-либо в положительности и отрицательности этой профессии». [4, 106]

Другая цель Ахмада Дониша заключалась в том, чтобы люди трудились не для сегодняшнего дня, а для того, чтобы принести пользу и будущему, чтобы будущее поколение воспользовалось плодом их труда и могло получать пользу.

Непосредственными последователями просветительства в Средней Азии являются джадиды. Джадидизм во второй половине XIX и начале XX вв. первоначально возник как культурно-просветительское течение и постепенно превратилось в социально-политическое реформаторское движение. Главную причину социально-экономической неразвитости общества и невежества населения дважды видели, как и просветители, в культурной отсталости. И поэтому они выдвинули идею проведения культурной реформы, путём изменения методики преподавания в мактабах и медресе и в организации новометодных школ. Они объединили в своих рядах выходцев из различных слоев общества: представителей зарождающейся национальной интеллигенции, передовые элементы мусульманского духовенства, купечества, преподавателей и студентов духовных школ, писателей и др.

Джадидизм в основном получил широкое распространение в крупных городах Средней Азии, прежде всего в Бухаре, Самарканде, Коканде, Ташкенте и Ургандже. Роль и место джадидов в истории общественно-политической мысли таджикского народа стали объектом многих исследований философского, исторического и литературного характера. Но среди исследователей об этом течении однозначной единой позиции не существует. В годы Советской власти в соответствии с изменениями некоторых идеологических постулатов изменился и подход к определению роли и места джадидов в истории и культуре таджикского народа. В литературе до перестроечного периода исследователи в основном оценивали их как представителей буржуазно-националистического течения, а в годы перестройки, и особенно после приобретения независимости, их стали оценивать как выразителей прогрессивного и даже национально – освободительного движения. [15, С.145]

На наш взгляд, джадиды, своей просветительской деятельностью, открытием новометодных школ, изданием газет и журналов и распространением печатной продукции порождали среди населения стремление к прогрессу и знаниям. Но при этом также следует заметить и то, что многие представители джадидизма впоследствии попали под влияние реакционного националистического течения пантюркизма. «Получившая широкое развитие в конце XIX и начале XX веков идеология пантюркизма выдвинула теорию «единой тюркской нации». Ее основной цели – созданию «единого тюркского государства», все своей мощью направленного, прежде всего, против России, – мешали, в частности, таджики, принадлежащие к иранской ветви индоевропейской группы народов» [14, с. 107.]

Приверженцы этого течения, отрицая существование других народов региона, прежде всего таджиков, выдвинули идею о том, что коренное население региона составляют тюрки, к ним относили и таджиков, которые, по их мнению, якобы под влиянием ираноязычной культуры потеряли свой язык и культуру. По справедливому замечанию академика Р. Масова, эта идеология «сыграла самую отрицательную и роковую роль в судьбе таджикского народа, многие трагические страницы его новейшей истории связаны с появлением и осуществлением ее на практике в Средней Азии в первой четверти XX века» [12, С. 416.]

В зарождении и становлении просветительского течения и джадидизма в начале прошлого столетия огромное влияние имели прогрессивные и буржуазно – националистические движения в соседних мусульманских странах. Начиная с середины XIX в. отсталые страны мусульманского мира стали искать выхода из тяжелого положения. В культурной жизни появился ряд течений, сторонники которых считали, что главной причиной отсталости в целом является косность в образовании, не позволяющая человеку выходить за рамки религиозной холостяки.

Поэтому в ряде восточных странах отдельные представители интеллигенции начали бороться за школьную реформу. Так, в Турции в то время уже начали действовать члены партии «Иттиход ва таракки» («Единство и прогресс»), более известной под названия «младотурки». Они начали пересматривать школьную программу за счет ввода в нее ряда новых предметов, которые мусульманский канон (шариат) ранее не разрешал. Начали изучать такие предметы, как родной язык, история, арифметика, география, естествознание и др.

Этим занимались новометодные школы. Такое же положение наблюдалось и в тех регионах Российской империи, где основную массу населения составляли мусульмане. С другой стороны, начиная с 90-х годов в XIX века, Россия вступила в новую стадию капиталистического развития. И это сказывалось во всех сферах – социально-экономической,

военно – политической, научно-культурной, народно-образовательной. Конечно, все это не могло не отразиться и на колониях Российской империи. Элементы капиталистических отношений, постепенно проникавшие в Среднюю Азию, прежде всего в Туркестанский край, охватывали все новые и новые отрасли народного хозяйства и те сферы, к которым относились народное образование, политическое мировоззрение народных масс. Росло число заводов и фабрик по первоначальной обработке сырьевых ресурсов, появлялся местный рабочий класс, активизировались местная молодая буржуазия и интеллигенция.

Местная буржуазия все острее ощущала необходимость в реальных знаниях. Она стала понимать, что подготовка кадров по принципу старых мактабов не могла отвечать требованиям времени, надо было готовить такие кадры, знания которых могли бы способствовать развитию торгово-промышленных предприятий. В результате из среды буржуазной интеллигенции вышли деятели, которые пришли к заключению, что надо реформировать старую местную школу.

Идея была в том, что сохраняя мусульманский характер преподавания в мактабах, в тоже время использовать методику общеевропейской педагогики. Движение за новометодные школы первоначально появилось в тех мусульманских регионах России, которые задолго до вхождения Туркестанского края в состав Российской империи считались составной частью империи. Новое движение зародилось среди татарской буржуазной интеллигенции в последние десятилетия XIX в. Реорганизую, а не реформируя старометодные мактабы в новометодные школы в Крыму, на Кавказе, в Поволжье и на Урале, они стремились распространять свою деятельность на другие мусульманские регионы России. Главным инициатором движения был татарский буржуазный националист, выходец из Бахчисарайа Исмаил Гаспринский. Свою деятельность он начал с преподавания русского языка в местных мактабах и хорошо знал, как вести его. В 1884 г. в Бахчисарае он открывает первую новометодную школу в России. Он являлся автором нескольких публикаций по этой проблеме и с целью организации новометодных школ несколько раз посещал Среднюю Азию.

Нельзя забывать и о том, что в распространении просветительских идей и реформаторского движения огромную роль играли прогрессивные зарубежные газеты, и журналы, которые на своих страницах широко освещали идеологию буржуазной интеллигенции и идеи движения за новометодные школы. Особенно это было заметно в ряде зарубежных мусульманских стран, прежде всего в Иране, Турции, Египте. В Средней Азии активно распространялись газеты и журналы «Хабл-ул-матин» (Индия), «Чехранам» (Египет), «Сироч-ул-ахбор» (Афганистан), «Тарчумон» (Бахчисарай, Крым), «Мулло Насриддин» (Тифлиси), «Вакт» (Оренбург), «Шуро» (Оренбург), «Садои Фаргона», которые издавались на персидском, тюркском, татарском и русском языках [10].

В этом аспекте можно считать, что в Средней Азии данное движение появилось под влиянием не только татарской буржуазной интеллигенции, но оно имело свою почву на местах, о чем говорит образовательное течение просветительства, которое несколько раньше появилось в Средней Азии. Движение за новометодные школы усиливалось после революции 1905–1907 гг. в России, в которой активно участвовали и народы Туркестанского края.

Первая новометодная школа в 1901 г. в Самарканде по инициативе просветителя Абдуходира Шакури открывается первая таджикская новометодная школа, подробное сообщение о деятельности которого дается в работе С. Айни [1, С. 30–31.]

По сообщению Х. Мирзозоде, другой таджикский просветитель Сиддикии Аджзи после возвращения из зарубежной поездки в 1904 г. в селе Халвои, не далеко от Самарканда, открывает свою частную школу с преподаванием русского языка и литературы. [22, С 36]

Наряду с другими городами Туркестанского края, новометодные школы открывались и на территории северных районов современного Таджикистана. В 1910 г. по инициативе Сайдбобохона Ахорри такая же школа была организована в селе Кистакуз (ныне Хистеварз) Ходжентского уезда [8, С. 130].

В августе 1914 г. он через газету «Оина» публикует объявление об открытии новометодной школы «Мухаммадия» и в конце того же месяца в махалле Сангчамазор учреждает другую школу. Но в сентябре того же года на базе этой школы организуется русско-туземная школа [22, С. 131–132].

В городе Ходженте первая новометодная школа открылась в 1912 г., а в 1914 г. уже насчитывалось 5 таких школ. Одновременно с этим новометодные школы открывались и в других городах и крупных населенных пунктах Северного Таджикистана. В том числе такие

школы функционировали в городах Пенджикент, Канибадам и Исфара. Накануне революции в 1916–1917 гг. в центре городе Исфары работала новометодная школа. [11]

К большому сожалению, в имеющихся исследованиях сводного и тематического характера по данной проблеме далеко не полно раскрывается этот преобразовательный процесс, имевший место на территории дореволюционного Таджикистана. Необходимость комплексного исследования состояния образования во второй половине XIX и начале XX вв., и ее актуальность, вытекает и из того обстоятельства, что независимый Таджикистан бесповоротно взял курс на создание подлинно демократического общества. предметы, как философия, родной язык, история, арифметика, география, естествознание и др.

Академик В.В. Бартольд в своей работе «История культурной жизни Туркестана», подробно освещая историю появления и распространения новометодных школ, отмечает, что «татары были конкурентами русских в деле ознакомления мусульман с европейскими приемами учения, вообще внесения в их среду европейской культуры. Эта конкуренция постепенно усиливалась, но обратила на себя внимание русских только тогда, когда уже приняла значительные размеры» [5, С. 310.] Об этом свидетельствует закрытие кокандских татарских мактабов по распоряжение русской администрации с 1 января 1911 г. [7, С. 77.] Хотя, по признанию того же Н.А. Бобровникова, эти административные методы не могли остановить распространение татарского влияния, лишь временно его задержали [7, С. 80.]

Татарское влияние не только беспокоило русскую администрацию Туркестана, оно и приводило в смятение даже ученых, прежде всего ориенталистов. Не случайно академик В.В. Бартольд пришел к такому заключению, что «татарская новометодная школа уже через несколько лет после своего появления стала оказывать влияние на школу туземцев» [5, С. 312.]

Он с удивлением цитирует признание официального представителя власти Туркестанского края Керенского, который еще в 1892 г., писал, что «27 лет русского владычества прошло бесследно для туземной школы; ее одной не коснулись новые благотворные порядки, в нее одну не проник хотя бы слабый луч света» [5, С. 312.]

В 1907 г. в Бухаре была открыта татарская «новометодная» школа – мактаби Каипов, впоследствии в ней учились и дети местного населения. Первая таджикская новометодная школа в Бухаре появилась в 1908 г. в доме Абдувохида Мунзима [19, С. 33–34.] (выдающегося таджикского поэта, участника Бухарской революции, друга и сподвижника С. Айни).

Из местных авторов Садриддин Айни одним из первых показал суть новометодных школ. С. Айни писал, что школа Джурабоя, которая «не могла широко повлиять на общее сознание населения, вскоре закрылась», а татарская школа Каипова не являлась таджикской школой, и поэтому «мактаби Мунзим» считается «первым мактабом Бухары». [2, С. 40.]

С. Айни и А. Мунзим весной 1909 г. организовали общество «Ширкати Бухорои Шариф» («Общество благородной Бухары»). Благодаря деятельности этого общества, были изданы некоторые учебники и учебные пособия. По мнению самого А. Мунзима, главным противником школы являлось духовенство, которое, увидев результат процесса обучения в новой школе и боясь показать несостоятельность существующей системы образования, заставило даже тех, кто был сторонником нового метода обучения, пойти на закрытие школы. [19, С. 34.]

Закрытие новометодных школ и сильное сопротивление духовенства вынудили джадидов к скрытым и нелегальным действиям. С этой целью 1 декабря 1910 г., образовалось тайное общество «Тарбияи атфол» («Воспитание детей»). Организаторами этого общества являлись А. Мунзим, Х. Мехри, А. Хамди, мударрис ходжи Рофеъ, М. Бурхонзода.

Через год число членов тайного общества увеличивалось в несколько раз, в него вступил и С. Айни. Одной из главных задач общества являлась отправка бухарских детей для учебы в Стамбул, и для этого среди членов общества были собраны необходимые средства. Только в 1911 г. Из Бухары для учебы в Турции было отправлено 15, а в 1914 году – 30 бухарских детей [2, С. 97–101].

Садриддин Айни подробно описывает систему организации, способы и условия принятия новых членов общества, проделанную работу, в том числе в области народного образования. Он сообщает, что в Стамбуле так же образовалось общество джадидов Бухары под названием «Бухоро таълими маориф чамъияти» («Общество просвещения Бухары»), которое имело официальное разрешение и занималось контролем и обеспечением учащихся. Основателями этого общества являлись А. Фиграт, Мукимбек и С. Ашурзода. [2, С. 97–101]

Главным противником новометодных школ являлось клерикальное духовенство, которое вело ожесточенную борьбу не только против школ, считая их нечистыми, т. е. харом, но и против всяких новшеств и изменений. Академик А.А. Семенов отмечает, что самым влиятельным сословием в ханстве было духовенство, к которому принадлежали кози, муфтии, а, лами, ахунды, раисы, мударрисы, имамы и муллы. Эта сплоченная группа не боялась иногда в важных государственных делаах заявлять эмирам свое властное «нет» и не раз вынуждала эмиров изменить или отменить принятое решение. [18, С. 987–988.]

Независимо от того, что в Бухарском эмиратае прогрессивная европейская система образования не получила необходимого развития, не как в Туркестанском крае, но сам факт их появления в отсталом средневековом бухарском обществе считался смелым прогрессивным шагом. И в этом заключается одна из заслуг среднеазиатских джадидов в истории и развитии культуры региона. Кроме того, новометодные школы способствовали появлению новых учебников и учебных пособий на таджикском языке, многие из которых впоследствии даже успешно были использованы в первые годы Советской власти.

Были изданы следующие учебники и учебные пособия, а также другие книги: А. Шакури написал азбуку «Рохбари савод» «Руководство по грамоте»; Исматулло Рахматуллозода издал работу под названием «Рохбари мактаб» («Руководитель школы», 1913 г.) – книгу по общему чтению; «Тахзеб-ус – сибиён» написал С. Айни в 1909 г., А. Шакури издал также учебные пособия по литературному чтению; «Чомеъ-ул-хикоёт» (1911 г.) (Сборник рассказов), «Зубдат-ул-ашъор» («Избранные стихотворения», 1907 г.); С. Аджзи подготовил книгу «Тартил-ул-Куръон («Правила медленного чтения Корана»), М. Бехбуди написал «Асбоби савод ё ин ки алифбои мактаби исломия» («Азбуки грамоты или азбука исламской школы», 1903), «Географияи мухтасари Русия» («Краткая география России», 1906), «Мунтахаби географияи умуми» («Общая география», 1906), «Мадхали географияи имрони» («Физическая география мира», 1906), «Китоб-ул-атфол» («Книга для детей», 1908) и многие другие. Что касается учебных книг по арифметике, то они были в основном составлены на основе русских учебников.

«Новометодная» школа по сравнению со старой, религиозной, школой была шагом вперед в развитии просвещения среди народов Средней Азии, в том числе и таджикского народа. Выпускники новометодных школ были грамотными рабочими и служащими, которых привлекали к работе в госучреждениях. Кроме того, именно выпускники и учителя новометодных школ наравне с выпускниками и преподавателями других европейских учебных заведений стали первыми учителями новых советских школ. Начиная с 1926 года, постепенно началась реформа старых традиционных школ, в результате которой многие из них превратились в советскую школу. [21, С. 92–93.] В 1929 году все старые школы, которые не переустроились, были закрыты.

Таким образом, исследование просветительства и реформаторского движения в области народного образования конца XIX и начала XX вв. показывает:

1. Просветительство как передовое течение в истории таджикского народа, играло позитивную роль, и оно возникло под влиянием прогрессивных преобразовательных процессов, происходивших в мировом масштабе. Родоначальником просветительского движения в Бухарском эмиратае являлся великий таджикский мыслитель Ахмад Дониш, который, проявляя глубокий интерес к социально-экономическому положению страны и предлагал многочисленные проекты реформ, направленных на то, чтобы вывести страну из состояния политической, экономической и культурной отсталости.

2. В конце XIX и особенно в начале XX вв. внутри среднеазиатского общества все явственнее назревало осознание опасности изоляционизма и отсталости. Тенденции к застою, обнищанию народных масс не могли не волновать передовых представителей общества, ее все больше набирали идеи реформации и модернизации общества. Прежде всего сознательным выражителем этих идей выступила определенная группа интеллигенции, представители которой неоднократно бывали за границей, обучались там и находились под влиянием реформистского движения. Это были джадиды, которые вначале выступили на арену общественной жизни как культурно-просветительное движение, требуя реформирования схоластического традиционного образования. В начале XX века, особенно после революции 1905–1907 гг., это течение оформилось в широкое общественное движение. Крупнейшими представителями джадидизма среди таджикской интеллигенции являлись А. Фитрат, М. Бехбуди, С. Аджзи, С. Айни, А. Мунзим, Т. Асири и др.

3. Самым прогрессивным достижением просветительско-реформаторского движения конца XIX и начала XX вв. является появление новометодных школ. С образованием новометодных школ начинаются реформа существующей традиционной системы

образования и внедрение передовой европейской системы обучения. Хотя в Туркестанском крае этот процесс начался с организации русско – туземных школ, но в Бухарском эмирате предвестником новой системы обучения стали именно новометодные школы. Против организации новых школ и внедрения прогрессивных методов обучения выступали представители ортодоксального духовенства, которые под предлогом противоречия этих школ канонам шариата силою закрывали их и запрещали детям ходить в такие заведения.

4. Периодом роста числа новометодных школ и их развития можно считать 1914–1918 гг. Именно в этот период появляются новометодные школы в северных районах современного Таджикистана, хотя первые таджикские новометодные школы появились еще в начале века в Самарканде и Бухаре. Данные об организации и числе таких школ в центральных и южных районах Таджикистана отсутствуют.

5. Анализ существующих источников и историческая литература показывает, что кроме нескольких статей [20, С. 23–27.], вопрос организации и деятельности новометодных школ в регионах республики до сих пор не являлся объектом специального философского-исторического исследования. Он освещен в основном в рамках изучения истории просветительства и джадидизма. [20, С. 23–27.]

Исходя из этого думается, что без глубокого изучения и анализа того преобразовательного процесса, который происходил во второй половине XIX-начале XX вв., нельзя воссоздать диалектику становления философии образования таджикского народа в данном преобразующем периоде его истории. Таджикский народ, по-своему историческому менталитету стремящего к знаниям оказался активным сторонником перемен и реформ этого периода. Надо сказать, что одним из условий модернизация философии образования в республике является с учетом традиционных особенностей философии образования таджиков сформировавшееся на протяжении его истории.

Вообще философия образования таджиков после Октябрьской революции претерпела существенного изменения:

– была ликвидирована религиозная школа и старая система образования и утверждена светская – советская современная система образования;

– всеобщее образование, ликвидация сплошной неграмотности населения, подготовка высококвалифицированных кадров для народного хозяйства, развитие науки и техники, всесторонне развитой личности стали приоритетным направлением советской философии образования, в том числе таджикской;

– таджикская система образования вошла в единое образовательное пространство бывшего Советского Союза;

– Философия образования таджиков в советский период была сформирована в рамках единого образовательного пространства бывшего СССР а также коммунистической идеологией на основе марксистско-ленинской материалистической философии;

– Идеологизированная советская философия в области обучения воспитания основывалась на европейскую систему философию образования основанными Ф. Беконом, Я.А. Каменским, развитым в дальнейшем великими педагогами М.Ф. Ушинским, А.П. Макаренко, Л.С. Выготским, М.С. Луначарским и другими советскими философами, педагогами, социологами и психологами;

– Самоцелью советской философии образования была воспитание всесторонней личности, обладающей высокой нравственностью, знаниями и физическим совершенством, способными стать активным строителем современного общества. Советская философия образования сформировала одну из лучших систем образования мира, которая признана даже ярыми противниками Советского Союза. Эта система привела к сплошной грамотности населения, развитию образования, науки, становления новой личности – активного строителя современного демократического общества.

В основном таджикские просветители защищали идеи по реформе образования страны, считали русскую систему образования передовым и подлежащую подражания в системе философии образования таджиков. И это способствовало соединению философии образования и образовательной системы народов Средней Азии с европейской, прежде всего русской образовательной системой, науки и культуры. Передовые мыслители того времени, выход из сложившейся ситуации видели прежде всего в коренной реформе образования в сторону формирования новой философии образования отвечающий потребностям эпохи. Этот период развития образовательной мысли названным исследователями – философами как просветительской сыграла большую роль в становлении новой философии образования таджиков.

Литература

1. Айни С. Таърихи инкилоби Бухоро (История бухарской революции). Душанбе, 1987. – 30.
2. Айни С. Таърихи инкилоби фикри дар Бухоро (История бухарской революции). Душанбе, 2005. – С. 40.
3. АхмадиДониш, Избранное произведение. – Сталинабад: Государственное издательство Таджикистана, 1959. – С. 172. – С. 197. – С. 286.
4. АхмадиДониш, Путешествие из Бухары в Петербург, Душанбе -1976. – 180 с.
5. Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана. М.: Наука 1963. – С. 310. – С. 312
6. Бендриков К.Е. Очерки по истории народного образования в Туркестане (1865–1924 гг.). М., 1960. – С. 63.
7. Бобровников Н.А. Русско-туземные училища, мактабы и медресе Средней Азии. СПб.:1913. – С. 77. – С. 80
8. Гаффоров Н.У. Чадидия ва масоили рушди мактаби милли дар ибтидои асри XX (Джадидизм и проблемы развития национальной школы в начале ХХ в.) // Паёми донишгоҳи омузгори. Душанбе, 2011. № 6. С. – 130.
9. История таджикского народа. Душанбе-2010. Т.IV. – С. 896.
10. Кучаров А. Устод Айни – рузноманигор (Садриддин Айни-журналист) // Чумхурият. 2012. 10 март
11. Маориф ва маданият. 1971. № 103(1496).
12. Масов Р. Таджики: история национальной трагедии. Душанбе, 2008. – С. 416.
13. Муродов О.В. Педагогические основы трудовой деятельности молодёжи в условиях рыночной экономики и ее роль в формирования социально активной личности (Дисс. на уч. степени кан. пед. наук) Душанбе, 2006. – 167 с.
14. Мухаммадҷон Шакурии Бухорои. Пантюркизм ва сарнавишти таърихии тоҷикон (Пантюркизм и историческая субъекта таджиков). Душанбе, 2012. – С. 107.
15. Рачаби М. Ислом: чадидия ва инкилоб (Ислам: джадидизм и революция). Душанбе: Дониш, 1997. – С. 145.
16. Раджабов З. Из истории общественно-политической мысли таджикского народа во второй половине XIX–XX вв. Сталинабад, 1957. – С. 204.
17. Раджабов З Маорифпарвар Ахмади Дониш (Просветитель Ахмад Дониш). Душанбе, 1964. – С. 123.
18. Семенов А.А. К прошлому Бухары./А. Семенов // М.; Л.: Наука, 1960. – С. 987.
19. Табаров С. Мунзим. Душанбе, 1991. – С. 33.
20. Шерматов А.Э. Инкишофи мактабҳои усули нав дар Осиен Миена баъд аз революции солҳои 1905–1907 (Развитие новометодных школ в Средней Азии после революции 1905–1907 гг.) // Советская школа. 1967. – С. 23. – С. 92.
21. Шукуров М.Р. Очерки таърихи ташаккули маданияти сотсиалистии тоҷик (Очерки истории становление таджикской социалистической культуры). Душанбе, 1970. – С. 92.
22. Фарҳанг. 2009. № 3–4. – С. 36. – С. 131.

МАВҶЕӢИ АҲМАДИ ДОНИШ ВА ҶАДИДИЗМ ДАР ОМЕЗИШИ ФАЛСАФАИ МАОРИФИ РӮССӢ – АВРУПОӢ ВА ТОҶИКӢ

Дар мақолаи мазкур гузарашу тавлидёби ва ҳаракати ислоҳотӣ дар низомӣ маориф баррасӣ мешавад, ки дар ниҳояти кор боиси пайдоииши ҷадидизм ва мактбҳои дорои усулҳои нави таълим дар Осиёи Марказӣ мегардад.

Ин давра инкишофи фалсафаи маориф бо номи Аҳмад Дониш, ки ҳамчун сиёсатмадор, философ, ҳаттот, толешинос, мусиқашинос, олими дорои сатҳи баланди зеҳнӣ, инчунин дар асоси идеяҳои таълимю тадрисӣ ҳамчун яке азпедагогҳои машҳур шудааст, алоқаманд аст.

Диққати аъзоёни ҷомеаро ба омӯзииши илмҳои замонавӣ ва қасбу ҳунарҳо ҷалб намудан яке аз хусусиятҳои хоси кушишиҳои Аҳмади Дониш мебошад, ки тавассути он ў меҳост, ки дар сатҳи муайянӣ тарбияни меҳнати муасилинро дар асоси омӯзииши илмҳо ва қасбҳо бубинад ва дар он ягона роҳи рушди оянда ва гулгулишкуфоии кишиварро диддааст.

Ва ин давра марҳилаи тағйирёбии ҷиддӣ, тақдирсоз ва куллан руҳандозиҳоест, ки дар ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоиу иқтисодӣ ва фарҳангии ҳалқҳои Осиёи Марказӣ дар маҷмӯъ, махсусан фалсафаи маорифи ҳалқи тоҷик сурат гирифтааст. Тағйироти махсусе, ки дар низоми маориф дар ин давра таҳия шуда буданд, роҳи оғозашавии раванди муттаҳид кардани фалсафаи маорифи тоҷикон ба фалсафаи рус, тавассути он ба низомҳои аврупойӣ, умумиҷаҳонӣ ва фалсафаи таълимот воридшавӣ мусоидат намудааст.

Махсусияти фалсафаи маорифи осиёи марказӣ дар он аст, ки вай дар асоси системаи таълими исломӣ дар заминай үнсурҳои системаи нави маорифи аврупойӣ ҷорӣ карда шудааст. Ва ин боиси пайдо шудани намудҳои нави таълимии муассисаҳо – мактабҳои нави русӣ, қасбӣ ва дорои усулҳои навтарин мегардад. Муттағакирони машҳури ин замон берун шудан аз ин вазъияти ба амал омадаро мутобиқ ба шароити мавҷудбуда асосан дар ислоҳоти бунёдии таҳсилот дар ташаккули фалсафаи нави таҳсилоти ниёзҳои ҳамон давраина, диданд.

Калидвоҗаҳо: таълими миллӣ, фалсафаи маорифи русио аврупойӣ, ҳаракати ислоҳотӣ, фалсафаи маорифи ҳалқи тоҷик, системаи таълими исломӣ, мактабҳои руссӣ ва ҳориҷӣ, мактабҳои қасбӣ, мактабҳои наව, ҷадидизм, минтақаҳо, равандӯҳо

МЕСТО АХМАДА ДОНИША И ДЖАДИДИЗМА В СИНТЕЗЕ РУСКО-ЕВРОПЕЙСКОЙ И ТАДЖИКСКОЙ ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИИ

В статье рассматривается перехода зарождения просветительства и реформаторского движения в образовательной системе, которые, в конечном итоге, привели к появлению джадидизма и так называемых новометодных школ в Средней Азии.

Данный период развития философии образования связана с именным Ахмада Дониша прославившиеся как великий политик, философ, каллиграф, астролог, музыкант, учёный, а также, на основе просветительских мыслей, как один из самых известных педагогов.

Привлечение внимания членов общества к изучению современных наук и профессий – одна из присущих черт Ахмада Дониша, посредством которой он хотел увидеть на определенном уровне трудовое воспитание учащихся на основе изучения науки и профессии, в чём видел способ будущего развития и процветания страны.

И этот период является этапом самых серьёзных, более того, судьбоносных перемен, происходивших в политической, социально-экономической и культурной жизни народов Средней Азии в целом, в особенности философия образования таджикского народа. Особенное перемены, которые происходили в системе образования, способствует начинание процессу соединения философии образования таджиков к русскому, а через него в европейскую и мировую систем и философии образования.

Специфика среднеазиатской философии образования состоит в том, что на основе традиционной мусульманской системы образования в регионе внедрялись элементы новой европейской системы образования, появились совершенно новые и смешанные типы учебных заведений – русско-туземные, ремесленные и новометодные школы. Передовые мыслители того времени, выход из сложившейся ситуации видели прежде всего в коренной реформе образования в сторону формирования новой философии образования отвечающей потребностям эпохи.

Ключевые слова: народного образования, русско-европейской философии образования, просветительства, реформаторского движения, таджикская философия образования, мусульманской системы образования, русско-туземные и ремесленные школы, новометодные школы, джадидизм, регион, процессы

THE PLACE OF AHMAD DONISH AND JADIDISM IN THE SYNTHESIS OF RUSSIAN-EUROPEAN AND TAJIK PHILOSOPHY OF EDUCATION

The article discusses the transition to the birth of enlightenment and the reform movement in the educational system, which, ultimately, led to the emergence of Jadidism and the so-called new method schools in Central Asia.

This period of development of the philosophy of education is associated with the name Ahmad Donish, who became famous as a great politician, philosopher, calligrapher, astrologer, musician, scientist, and also, on the basis of educational ideas, as one of the most famous teachers.

And this period is the stage of the most serious, moreover, fateful changes that took place in the political, socio-economic and cultural life of the peoples of Central Asia as a whole, especially the philosophy of education of the Tajik people. The particular changes that took place in the education system are facilitated by starting the process of combining the philosophy of education of Tajiks to the Russian, and through it into the European and world systems and the philosophy of education.

The specificity of the Central Asian philosophy of education is that, based on the traditional Muslim education system, elements of a new European education system were introduced in the region, completely new and mixed types of educational institutions appeared – Russian-native, vocational and new-method schools. The foremost thinkers of that time, a way out of the current situation, were seen primarily in the fundamental reform of education towards the formation of a new philosophy of education meeting the needs of the era.

Keywords: national education, Russian-European philosophy of education, enlightenment, reform movement, Tajik philosophy of education, Muslim education system, Russian-native, vocational schools, new method schools, Jadidism, region, processes

Маълумот дар бораи муаллиф:

Хайдаров Рустам Чурабоевич – Муовини директори Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқӯқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, доктори илмҳои фалсафа; E-mail: rustam86@hotmail.com

Сведения об авторе:

Хайдаров Рустам Джуррабоевич – заместитель директора Института философии, политологии и права им. А. Баховаддина Национальной академии наук Таджикистана, доктор философских наук; Электронная почта: rustam86@hotmail.com

About the author:

Haydarov Rustam Juraboevich – Deputy Director of the Institute of Philosophy, Political Science and Law named after A. Bakhovaddinov of the National Academy of Sciences of Tajikistan, Doctor of Philosophy; Email: rustam86@hotmail.com

Маълумот оиди муаллиф:

Нозимов Ҳошимхон. Олимович. – муаллими калони кафедраи фанҳои гуманитарӣ Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. Телефон: 988267636. 734045 ш. Душанбе, к. Нахимова 61/14

Сведения об авторах:

Нозимов Ҳошимхон. Олимович. – старший преподаватель кафедры «Гуманитарных дисциплин» Таджикский финансово – экономический государственный университет. Телефон: 988267636. 734045 г. Душанбе, ул Нахимова 61/14

About the author:

Nozimov Hoshimchon. Olimovich – Senior Lecturer of the Department of «Humanities» Tajik State Financial and Economic State University. Phone: 988267636

НАТУРФИЛОСОФСКИЕ УЧЕНИЯ ИБН РУШДА О ДВОЙНОМ РАЗДЕЛЕНИИ ДУШИ, УМА И ИНТЕЛЛЕКТА

Давлатов Р.Л.

Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни

Ибн Рушд обращается к высказываниям Аристотеля и обращает внимание на то, что необходимо, чтобы в душе, которая является интеллектом, существовал интеллект в той мере, в какой он становится в каждой вещи, и интеллект, который является интеллектом в той мере, в какой он заставляет рассуждать о каждой вещи, и интеллект в той мере, в какой он рассуждает о каждой вещи, подобно диспозиции, подобной свету, ибо свет определённым образом делает потенциальные цвета действительными цветами [1, с.350].

По словам, Ибн Рушда, сущность интеллекта и разума подобна средству между непостоянством и постоянством потому, что они появляются и исчезают в той мере, в какой допускают своё увеличение и уменьшение по количеству в процессе их конечного совершенства. Ибн Рушд затрагивает вопрос о двойном разделении интеллекта / разума и отмечает это таким образом: «Надо полагать, что разум - четвёртый род, ибо точно так же, как разумное было разделено на форму и материю, так и разумное должно быть разделено на двойников этих двух, а именно: на нечто подобное форме и нечто подобное материи. В «Первой философии» уже было объяснено, что единственная форма, абсолютно свободная от потенциальности - это «Первая форма», которая ничего не рассуждает вне себя, и действительно, её существование - это её сущность, в то время как другие формы тем или иным образом различаются по отношению к сущности и существованию. Если бы не было этого рода существ, которые мы знаем по отношению к науке о душах, то мы не могли бы рассуждать о множестве вещей, отделяющих от материи, точно так же, как если бы мы не знали природу рассудка здесь, то мы не могли бы рассуждать о том, что движущиеся силы, отделяющие от материи, должны быть интеллектами» [2, с. 348].

Почему же Ибн Рушд так долго рассуждает об интеллекте и его формах и каково его отношение к душе?

Начнём с определения души и с того его убеждения, что, если здесь не раскрывать природу интеллектов, как двигающие силы, то невозможно понять суть души и её разновидности, и для понимания этой сути он написал отдельный трактат - комментарий к вопросу о Души Аристотеля под названием «Комментарий к книге «О души» («Талхис китаб ал-нафс»).

В данном произведении для определения души Ибн Рушд убеждает читателя в том, что достичь знания о сути души и о том, что прикрепляется к этой сути, возможно только самыми совершенными и простыми способами и поэтому для начала обращается к разъяснению степени бытности формы, отделённой от материи, и ставит вопрос о том, что, если она существует, то от каких субъектов и какими методами можно узнать о её существовании? Он подчёркивает, что разделение может существовать только в отношении вещей, связанных с материальными вещами, в той мере, в какой они связаны друг с другом, не по отношению формы к материи. Более того, если мы признаем, что форма существует до того, как она существовала в обозначенной первоматерии (фи ал-хайула мушар илайха), то не будет никакой необходимости ни в её существовании, ни в следовании за ней, ни в её изменении, или же вообще не будет никаких изменений формы [3, с.5].

Ибн Рушда заключает: «...и все эти аргументы (истизхарат) должны быть использованы по отношению к тем, кто отрицает их существование, а не в том смысле, что они являются проявлениями, посредством которых проясняется то, что неизвестно через то, что известно. И одна из задач такого рода дискурса состоит в том, что он может быть использован в науке метафизики, поскольку именно это искусство гарантирует поддержку того, что определённое искусство позиционирует себя как свои принципы и субъекты» [5, с. 364].

Из того, что было сказано в этом рассуждении, для Ибн Рушда становится ясно, что душа - это форма естественного органического тела потому, что, если каждое тело состоит из материи и формы, то в этом отношении в живом существе есть душа и тело, и из природы души ясно, что это не материя для естественного тела, то ясно, что это форма. И поскольку природные формы - это, прежде всего, совершенства, принадлежащие телам, которые являются их формами, то необходимый элемент, сказанный в определении души, - это то, что это, как было указано в отношении интеллекта, - первичное совершенство для естественного органического тела.

Ибн Рушд подчёркивает, это определение, в связи с тем, что оно касается того, что очевидно, сказано двусмысленно обо всех силах души, и это потому, что данное высказывание о том, что «...питательная душа является совершенством, относится к иному намерению человека, чем наше изречение о том, что чувствительные и творческие души, или более уместно, то, что сказано двусмысленно в данном случае о рациональной силе, а также остальных частей её определения, не является достаточным для того, чтобы в совершенстве раскрыть сущность всех частей этого определения для того, чтобы раскрыть то, что является совершенством, существующим как в питательной душе, и в каждой из остальных» [5, с.364].

Из этого фрагмента можно вычесть, что Ибн Рушд имеет в виду пять видов души: первая из них существует во времени, то есть в материальном существе, где приоритетом является вегетативная душа; затем - чувствительная, воображаемая, рациональная и возделывающая души, которая подобна сопутствующей (ка ал-лахик) этим двум силам, то есть, воображаемой и чувствительной.

В силах этих душ мыслитель определяет различные способности, например, в чувствительной душе он выделяет способность видеть, слышать, обонять, чувствовать вкус и осязать. Кроме того, различие между этими силами Ибн Рушд видит не только в видах их деятельности, но и в том, что некоторые из них могут быть отделены от других по своему субъекту. И это, как утверждает Ибн Рушд, потому, что растительную душу можно встретить в растениях без чувственного, а чувственное без воображаемого, присущие организмам многих животных, таких как муха, даже если в них не может существовать обратное положение вещей, т.е. чувствительная душа существует без питательного, или воображаемое без чувственного. И причину в этом мыслитель видит в том, что всякое, что занимает место материи среди них, для одного из них не может быть отделено от его материи в этом единственном случае, в то время как эта способность, которая имеет ранг материи для этого последнего, может быть отделена, но не в той мере, в какой это имеет значение для чего-то, а, скорее, в той мере, в какой это является совершенством вещи. И по этой причине невозможно в случае первичной материи отделить её, поскольку в ней нет формы, посредством которой она готова получить другую форму, в то время как это возможно с композиции души и тела, которая является в одном отношении веществом, а в другом - формой [6, с. 406].

В статье «Опровержение опровержения» по утверждению ал-Газали говорится о том, что «среди множества душ» нашлась бы такая душа, которая бы имела особые свойства и могла бы «производить как тела, так и бестелесные сущности?». На что Ибн Рушд отвечает: «Он, т.е. ал-Газали хочет сказать: почему невозможно, чтобы среди душ в телах нашлись души,

которые имеют способность создавать другие живые и неодушевленные формы? Странно, что ал-Газали искренне уверен в том, что в чувственном мире тела не могут производиться телами, тогда, как ничего другого и не наблюдается!» [7, с. 333].

Так же Ибн Рушд, обращаясь к ал-Газали отмечает, что он должен понять, что, когда заявления философов не опираются на доказательные науки, они приобретают диалектический характер, причём независимо от того, являются ли они общепризнанными или повсеместно отрицаются и рассматриваются как чудачества [7, с. 333]. Или в другом месте разъясняет: «...а, что касается этого ума, то предлагаемая посылка, о том, что каждый ум либо мыслит сам по себе, либо мыслит о чём-то ещё, либо мыслит и о том, и о другом вместе - необоснованно» [7, с. 349]. Но если эту посылку принять, то можно сказать следующее: если ум мыслит о других вещах, то самоочевидно, что он должен мыслить и о самом себе. Однако, если он мыслит о самом себе, то нет никакой необходимости, чтобы он мыслил и о других вещах» [7, с. 370].

Картина становится более чёткой и очевидной, когда Ибн Рушд в этой же книге не относит душу к двигателю остальных телесных существ, например, небесных тел: «...когда речь идёт о душе небесных тел, термин «душа» определяется неоднозначно и здесь скорее применим термин «природа», ибо имеется в виду потенция, выполняющая умное действие, т.е. действие, которое отвечает порядку и устройству, наличествующим в умных вещах» [6, с. 406].

По сравнению с учениями восточных перипатетиков, исмаилизма и суфизма, где говорящая душа иногда упоминается под названием разумной души, аверроэский человеческий материальный интеллект является, таким образом, вечной субстанцией, самой низкой ступенью в бесплотной иерархии. Он прикрепляет себя к человеческому организму несущественным образом, соединяясь с человеческой способностью и играет роль получателя в интеллектуальном процессе. Аргументы, показывающие, что человеческая мысль является вечной, рассматривают человеческую мысль как принадлежащую материальному интеллекту, в то время как аргументы, показывающие, что она генерируется разрушающей и индивидуальной, рассматривают человеческую мысль в той мере, в какой она принадлежит изобретательским способностям отдельного человека.

Когда Ибн Рушд утверждает, что действительные мысли людей присутствуют в материальном интеллектеечно, это не означает, что материальный интеллект обладает человеческими мыслями через себя. Вместе с тем, Аверроэс никогда не объясняет, когда и как материальный интеллект становится связанным с индивидуальным человеческим организмом. Как человеческие усилия могут подвигнуть материальный интеллект на выполнение своих желаний, видя, что материальный интеллект является вечной субстанцией, лишь цепко связанной с человеком, и как материальный интеллект, являющийся получателем действительных человеческих мыслей, отвечает взаимностью и наделяет индивидуального человека интеллектуально осознающим существом.

Ибн Рушд, комментируя фрагменты из высказываний Аристотеля, выделяет три различия в понимании души:

- первое, та часть которая называется «интеллектом», в которой, по его словам, должна быть другая часть, «на которую влияет всякое подобие и восприимчивость» окружающего;
- второе, он называет «континентом», но в той мере, в какой она заставляет этот потенциальный интеллект рассуждать о каждой вещи, ибо причина, по которой она заставляет этот потенциальный интеллект рассуждать о всех вещах, есть не иное, как причина, по которой он является действительным и потому, что он является действительным, есть причина, по которой он на самом деле рассуждает о всех вещах;
- третье, также называется «интеллектом», и оно таковое, что делает каждый потенциальный интеллект реальным.

Исходя из всего этого, Ибн Рушд, по-видимому, хотя бы в этой книге

соглашается с мнением Аристотеля о таком соотношении души и интеллекта, при этом высказывая свою мысль о том, что необходимо, чтобы в душе был интеллект, который является интеллектом поскольку, он становится всякой вещью, имея в виду, что под этим подразумевается материальный интеллект. Таким образом, это и есть его вышеупомянутое описание, а также подчеркнул, что интеллект находящийся в интеллекте, поскольку он заставляет рассуждать всякую вещь, имел в виду то, что приходит в себя, находясь в положительном состоянии [4, с. 350]. Несмотря на такие сложные умозаключения и логические комбинации, Ибн Рушд, как было сказано, аргументирует истину существования метафизических явлений посредством реальных, простых вещей.

Возвращаясь к рассмотрению двойственного соотношения формы и материи, он отмечает, что поскольку обнаружено, что формы вещей, которые не производятся семенами, порождены чем-то иным, чем их род или вид, то, возможно, необходимо, чтобы существовали определённые, отдельные формы, которые обеспечивают формы вещей, которые не производятся семенами. Он подчеркивает, что это может предполагаться не только в отношении того, что не производится из семян, но и в отношении того, что производится из семян, ибо душа на самом деле не находится в сущности семени, а находится в нем только потенциально.

Далее он пишет: «Теперь, что бы ни было в силе, требуется то, что есть в действительности, и то же самое относится и к тому, что есть в самих семенах; ибо душа не актуализируется в семени таким образом, что есть душа в действительности, и не утверждается, что душа является чем-то, произведённым в результате смеси, за исключением мнения того, кто думает, что душа является смесью. Таково мнение современных философов, которые называют такую отдельную форму, как «Активный интеллект» в противоположности философии Аристотеля» [4, с. 333].

Как нами было выше отмечено, Ибн Рушд в отдельных случаях по конкретным вопросам не имеет устойчивую позицию: здесь, говоря об «активном интеллекте», он приближается к теории эманации восточных перипатетиков, которую часто подвергают критике и опровержению. Дело в том, что в данном случае наш мыслитель рассматривает «активный интеллект» как даритель не только формы душ существенных форм, принадлежащих к схожей её специфике, но и существенных форм, принадлежащих элементам, ибо очевидно, что элементы действуют только благодаря своим качествам, а не благодаря своим существенным формам. В целом может показаться, что во взглядах Ибн Рушда активных сил нет, кроме четырёх качеств, т.е. горячих, холодных, влажных и сухих, которые не являются существенными формами. Таким образом, не следует говорить о том, что лёгкие и тяжелые - это либо активные, либо пассивные силы.

Вообще, эта головоломка разворачивается на определённых предпосылках, одна из которых заключается в том, что всякое, что находится в силе, становится реальностью только в результате чего-то внешнего по отношению к своему виду или роду. Другая предпосылка, которую он включает, состоит в том, что существенные материальные формы сами по себе не являются активными и пассивными. Наконец, другая предпосылка заключается в том, что только первичные качества являются активными и пассивными способностями. Когда же эти предпосылки устанавливаются, то необходимым выводом является то, что силой этих форм являются определённые первоначал, которые он считает несущественными. В этом заключается двойной принцип изложения комментарий Ибн Рушда о том, что в одном случае, он наотрез отказывается от перипатетической теории эманации, а точнее, от истечения Души от Разума и последующих их развития в земном мире, а в другом, мыслитель говорит об этом процессе, не используя слово «файз» или «фаязан» в значении эманации, когда разъясняет активные и пассивные силы интеллекта и разума и их передачи от одного существа в другом. При этом статус интеллекта ставится выше души и других сущих форм, например, он отмечает: «Кроме того, можно было бы сказать, что формы стихии происходят только от «Дарителя форм», указывая на то, что мы верим, что движение, из которого на самом деле рождается огонь, происходит от того, что потенциально является огнём, но мы не можем сказать, что движение производит существенную форму, принадлежащую огню. Таким образом, форма огня, возникающая из движения, должна существовать только в результате «Дарителя форм» [4, с. 333].

Очевидно, что Ибн Рушд в таком смысле рассматривает все генеративные силы, как передающие естественные силы в теле живого организма в их разнообразных проявлениях. Эти силы актуализируют действие практического, или материального интеллекта, тем не менее, они действуют посредством определённого телесного инструмента и определённых органов живого организма. Роль материального интеллекта состоит в том, чтобы получать универсальные формы в своей деятельности по различию и познанию намерений сущих, которые таким образом становятся понятными в действии, т.е. «универсальные формы».

Но, как мы видели, то, что принимается в конкретную существующую сущность, само конкретизируется, когда оно принимается в конкретную личность. То, что является телом или силой тела, не может получить универсальны формы, не превратив их в особые познания, которые являются потенциальными, а не реально существующими интеллектами.

Таким образом, можно сделать определённый вывод, что Ибн Рушд в своём натурфилософском учении рассматривая двойную истину с точки зрения религии и философии, философии и природы, выступил в поддержку вышеупомянутой теории в другой форме.

Точный анализ теории путём рассмотрения метафизических и реальных событий, за которыми последовало приписывание этой точки зрения данному философи, позволяет сделать вывод о различных последствиях теории и можно вычислить следующее разделение:

- первое, онтологические последствия, т.е. вера в существование двух типов реальностей во Вселенной, которые могут быть описаны двумя способами, двумя противоречивыми или дополняющими друг друга вещами и явлениями во Вселенной;

- второе, эпистемологические последствия двойной реальности:

- а) два способа достижения одной реальности;
- б) два способа описания одной реальности;
- в) двойственность реальности на практике;
- г) два уровня одной реальности.

интеллектуально осознающее существо, человеческий материальный интеллект.

Литература

1. Classical Arabic Philosophy. An Anthology of Sources, p. 350.
2. Ibn Rushd. Commentary on Metaphysics, Zeta 9a, p.348.
3. Averroes. Epitome of the De Anima. Transl. Deborah L. Black. Toronto, 2009 p.5-10
4. Аверроэс (Ибн Рушд). Оправдание опровержения. С. 333; 348-350.
5. Аверроэс (Ибн Рушд). Оправдание опровержения. С. 364-370.
6. Аверроэс (Ибн Рушд). Оправдание опровержения. С. 406.
7. Classical Arabic Philosophy. An Anthology of Sources, p. 333-349; 370.

НАТУРФИЛОСОФСКИЕ УЧЕНИЯ ИБН РУШДА О ДВОЙНОМ РАЗДЕЛЕНИИ ДУШИ, УМА И ИНТЕЛЛЕКТА

В статье автор пытается рассмотреть двойную истину Ибн Рушда с точки зрения религии и философии, философии и природы об интеллекте и его взаимосвязи с душой, телом и формой и приходит к умозаключению, что великий философ выступил в поддержку вышеупомянутой теории, где делит её на онтологические и эпистемологические последствия, которые видит в вере существования двух типов реальностей во Вселенной и которые могут быть описаны двумя способами, двумя противоречивыми или дополняющими друг друга вещами и явлениями во Вселенной в двух способах достижения одной реальности и их последствий: онтологические и эпистемологические.

Автор считает, что попытка Ибн Рушда об аргументации своей идеи о том, что тело или сила тела, не может получить универсальные формы, не превратив их в особые познания, которые являются потенциальными, а не реально существующими интеллектами имеет своё место в философии.

Ключевые слова: интеллект и разум, непостоянство и постоянство, двойное разделение интеллекта / разума, «Комментарий к книге «О души» («Талхис китаб ал-нафс»), знания о сути души, форма естественного органического тела, питательная душа, чувствительная душа, виды их деятельности, материальный интеллект, интеллектуальный процесс,

NATURAL PHILOSOPHICAL TEACHINGS OF IBN RUSHDA ON THE DOUBLE SEPARATION OF SOUL, MIND AND INTELLIGENCE

In the article, the author tries to consider the double truth of Ibn Rushd from the point of view of religion and philosophy, philosophy and nature about intelligence and its relationship with the soul, body and form and comes to the conclusion that the great philosopher supported the above-

mentioned theory, where he divides it into ontological and epistemological consequences, which he sees in the belief of the existence of two types of realities in the Universe and which can be described in two ways, two contradictory or complementary things and phenomena in the Universe in two ways of achieving one reality and their consequences: ontological and epistemological.

The author believes that Ibn Rushd's attempt to argue his idea that the body or the strength of the body cannot receive universal forms without turning them into special knowledge, which are potential, and not really existing intelligences, has its place in philosophy.

Keywords: intellect and mind, impermanence and constancy, dual division of intellect / mind, Commentary on the book «On Souls» («Talhis kitab al-nafs»), knowledge about the essence of the soul, the form of a natural organic body, nourishing soul, sensitive soul , types of their activities, material intelligence, intellectual process,

Маълумот дар бораи муаллиф:

Давлатов Рамазонӣ Лакаевич – номзади илмҳои фалсафа, доценти кафедраи фалсафаи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ, (+992) 935203016, email: r.davlatov@mail.ru

Сведения об авторе:

Давлатов Рамазони Лакаевич. - кандидат философских наук, доцент кафедры философии Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни, (+992) 935203016, email: r.davlatov@mail.ru

About the author:

Davlatov Ramazoni Lakaevich – candidate of philosophy, associate professor of the Department of Philosophy, tajik State Pedagogical University named after S. Ayni, (+992) 935203016, email: r.davlatov@mail.ru

ФЕНОМЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЕ МИГРАЦИИ В СЕМЕЙНОМ ОБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ

Абилзода Г. С.

Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан

Мигрант – это лицо, которое из-за экономической, политической или национальной нестабильности меняет место жительства или переезжает в другую страну.

Трудовая миграция, ее положительные и отрицательные последствия для семьи – одна из важнейших проблем современности. Несомненно, миграция и трудовые ресурсы приобретают особый статус и престиж как проблема наряду с глобальными проблемами, такими как глобальные финансовые, торговые, научно-технические, экологические и другие процессы.

Сегодня, наряду с другими странами мира, проблема трудовой миграции стала одним из важнейших социальных, экономических и политических вопросов для Таджикистана, и ее роль ощущается в жизни каждой таджикской семьи. Проблемы, которые возникают в этой сфере, касаются не определенного количества людей, а всего населения этой страны. Наверное, нет семьи, не связанной с этим явлением.

Следует отметить, что трудовая миграция является очень сложной и многогранной проблемой. Сегодня целесообразно продолжить исследования по предотвращению риска негативных последствий трудовой миграции. Анализ данного вопроса с этой точки зрения дает широкие возможности для развития семейного хозяйства для получения дополнительных доходов от трудовой миграции, для разработки полезных рекомендаций по снижению безработицы на рынке Таджикистана, формированию высококвалифицированных национальных кадров, государственному регулированию труда миграции.

Актуальным становится анализ и рассмотрение влияния процесса трудовой миграции на семьи мигрантов и пути решения ее проблем в нашей стране. Безработица – одна из социальных проблем современной семьи и общества, где сильный человек теряет работу или исключается с рынка труда. Хотя основным критерием влияния на безработицу являются факторы финансового кризиса и снижения производительной активности производственных мощностей и тому подобное, однако эта проблема связана с социальными условиями человека, семьи и общества и может оказывать негативное влияние, что подтверждается статистикой.

По данным Управления ООН по миграции число мигрантов в мире в 2020 году достигло 281 млн, говорится в докладе Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС), опубликованном на сайте организации.

«Число людей, которые живут за пределами своих стран происхождения или гражданства, в 2020 году достигло 281 млн по сравнению с 173 млн в 2000 году и 221 млн в 2010 году», – следует из доклада.

Пандемия COVID-19 несколько замедлила рост числа мигрантов, поскольку перемещения между странами были ограничены, указали в ЭКОСОС. «Предполагается, что пандемия в 2021 году спровоцирует снижение на 14% потока мигрантов в страны с низким и средним уровнем дохода», – сообщили в организации.

Россия в 2020 году заняла четвертое место среди стран с самым большим числом мигрантов. Главным направлением для мигрантов остались Соединенные Штаты – в 2020 году там находились 51 млн мигрантов, что составляет 18% от общего их числа в мире. Второе место по числу мигрантов занимает Германия – около 16 млн. За ней идут Саудовская Аравия (13 млн мигрантов), Россия (12 млн) и Великобритания (9 млн). [3].

С этой точки зрения увеличение количества трудовых мигрантов не является уникальным только для Таджикистана, а является проблемой многих стран мира.

Трудовая миграция граждан Таджикистана в страны Россия, США, Казахстан, Великобритания, Австралия, Китай и другие страны.

По анализу экспертов, сегодня процесс трудовой миграции интересует большинство молодежи наше стране в возрасте от 17 до 29 лет и старше. В то же время несовершеннолетние сейчас мигрируют, что является одним из наиболее тревожных аспектов проблемы. Потому что в этом случае они остаются вне образования, а при

миграции попадают в среду, чуждую истории, культуре и нравам, что, в итоге, влияет на дальнейшее развитие их психики как личности. [4.]

«Особенности перехода к рыночным отношениям и относительное доминирование Таджикистана в рабочей силе, – говорит академик Р. К. Рахимов, – требуют разработки политики внешней трудовой миграции и ее успешной реализации – активного государственного регулирования». [1; 50]

Согласно Концепции трудовой миграции граждан Республики Таджикистан за границу, основной целью государственной политики в сфере трудовой миграции за границу является социально-правовая защита граждан Республики Таджикистан, временно работающих за границей, регулирование миграционных потоков, предотвращение незаконной миграции и обеспечение материальных и бытовых условий для мигрантов. [5.]

Специалисты по миграции считают, что рост трудовой миграции мужчин особенно молодежи в нашу страну обострил демографическую ситуацию в стране, и сегодня сотни женщин и матерей с детьми остались в тяжелом положении и без главы семьи, что негативно сказывается гражданское общество.

Причины миграции молодежи и членов их семей, прежде всего, для наших граждан и членов их семей несколько: поиск работы и денежных переводов, увеличение доходов семьи и повышение уровня жизни, предоставление им достаточно места для обучения, оплата договора об обучении за хорошее образование и воспитание детей, самостоятельную занятость детей и их брак, здравоохранение, повышение квалификации, приобретение профессии, возможность отдохнуть и расслабиться, познакомиться с лучшими практиками в работе и так далее. Все эти достижения побуждают не только трудовых мигрантов, но и членов их семей вести достойную жизнь в благоприятных условиях.

В 2006 году Правительством Республики Таджикистан в целях регулирования вопросов трудовой миграции и правовой защиты мигрантов за рубежом принято постановление от 31 января 2006 года №61 «Об утверждении Программы внешней трудовой миграции граждан Республики Таджикистан на 2006–2010 годы». В программе отмечено важные события, такие как:

- провести комплексное исследование влияния трудовой миграции на социально-экономическое развитие страны, в том числе на семьи и детей мигрантов;
- предотвращение торговли мигрантами, особенно женщинами и детьми;
- мониторинг демографической ситуации и процесса трудовой миграции;
- Четко предусматривалась разработка среднесрочных и долгосрочных программ социально-экономического развития с учетом состояния регионального рынка труда, а также реализация других важных мероприятий. [6.]

В целях реализации данной программы и политики трудовой миграции таджикских специалистов Носиров Н.Н., Султанова Г.З. сделал следующие выводы по этому вопросу.

Одним из вопросов, подчеркивающих непосредственное участие женщин в процессе трудовой миграции и развития семьи, является эффективное использование денежных переводов женщинами и их семьями для развития малых и средних предприятий и самозанятости. Согласно опросу, семьи мигрантов чаще получают денежные переводы от трудовых мигрантов используют таким образом:

- 23,4% – купили микроавтобусы,
- 40,5% – открыли магазины,
- 8,9% – открыли столовые,
- 1,27% – открыли салон красоты,
- 3,8% – построены кондитерские цеха,
- 7,6% – купили землю для обработки и т.д.

Женщины и члены семей трудовых мигрантов тратят много денег на развитие, и такое распределение денег в семье хорошо оценивается. Потому что для жизни человека и светлого будущего жизни организация труда и участие в экономическом и социальном развитии страны является одной из высших целей, и это хорошо понимают мигранты и их семьи. В то же время следует отметить, что по данным некоторых экспертов Носиров Н.Н., 56% семей в Таджикистане поддерживают хороший уровень жизни за счет денежных переводов трудовых мигрантов в нашу страну, и это побуждает власти принимать меры по решению миграционных вопросов. Принять дополнительные меры для своевременного решения проблемы в этой сфере. [7; 57.]

По мнению Раҳмон Ульмасов само явление миграции нуждается в переосмыслении, и нам надо уделять больше внимания адаптации, интеграции, подготовке в школах и вузах.

Мы должны бороться за трудового мигранта и понять важную истину: мигрант – это золотой фонд не только для отправляющей, но и для принимающей стороны. [2.]

На сегодняшний день насчитывается примерно 281 млн международных мигрантов – 3,6 процента населения мира. Речь идет о людях, которые живут и работают за пределами тех стран, где родились. Они переселяются в поисках лучшей жизни для себя и своих детей, вносят огромный вклад в развитие принимающих стран и стран своего происхождения. [2.]

В последние десятилетия самыми привлекательными странами для мигрантов были Соединенные Штаты Америки и Германия. В 1970 году в США насчитывалось 12 млн международных мигрантов, а сегодня – более 51 млн.

В Германии только за последние 10 лет число международных мигрантов увеличилось с 8,9 млн до 16 млн. Привлекательными государствами для мигрантов являются также Франция, Россия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. В Объединенных Арабских Эмиратах 88 процентов населения – международные трудящиеся мигранты.

Проблемы и вопросы, а также социальные установки семей трудовых мигрантов можно определить следующим образом:

- неблагоприятные условия проживания;
- потребность в ежедневная сумма для питания, одежде, школьных принадлежностях и т. д.;
- задолженность;
- низкий уровень образования;
- многодетность;
- неправильное и одностороннее воспитание;
- чувствуя себя одиноко;
- нуждающийся;
- зависимость;
- страх и отчаяние за будущее жизни;
- развитие психических заболеваний;
- стресс, депрессия и конфликты между членами семьи;
- недоверие и ревность супруги;
- предательство;
- полигамия;
- непонимание между членами семьи;
- разделение семей;
- сироты, беспризорники, на перекрестке жизни и беспризорности женщины и дети;
- вовлечение детей из семей мигрантов в бродяжничество, бродяжничество и другие негативные социальные явления, такие как наркомания, хулиганство и экстремистско-террористические группировки;
- подверженность инфекционным заболеваниям, таким как ВИЧ, туберкулез, малярия и другие.

Проблема семей мигрантов очень разная, в зависимости от уровня мышления, мировоззрения и условий жизни. Для того чтобы семья могла осуществлять все свои функции, необходимо комплексное решение этих проблем, на что и должна быть направлена государственная семейная политика в отношении семей мигрантов, в частности, молодых семей.

Литературы

1. Рахимов Р.К. Некоторые вопросы политики вн
2. <https://news.un.org/ru> За
3. <https://www.rbc.ru/society>
4. <https://mts.tj> Назирова М.Н. Муҳочирати меҳнатӣ ва пайомадҳои манғии он ба таҳсили наврасону ҷавонон.
5. Постановление Правительства Республики Таджикистан от 9 июня 2001 года №242 «О Концепции трудовой миграции граждан Республики Таджикистан за границу».
6. Постановление Правительства Республики Таджикистан от 31 января 2006 года, № 61 «Об утверждении Программы внешней трудовой миграции граждан Республики Таджикистан на 2006–2010 годы»
7. Носиров Н.Н., Султанова Г.З. Внешняя трудовая миграция и ее социально-экономическое значение. //Материалы круглого стола на тему «Современные проблемы внешней трудовой миграции». Душанбе, РТСУ, 13 ноября 2015 года. – С. 54.
8. Рахмон У.Р. Демографические и миграционные проблемы в Таджикистане. Нақши институти (ниходи) оила дар рушди босуботи давлатдории миллӣ // Конференсияи ҷумхурӣи илмӣ-амалӣ, Душанбе, 12 май соли 2022: маҷмуи мақолаҳои илмӣ ва маърузаҳо. Матбааи АИДНПҶТ. – Душанбе, 2022. – С.78.

ФЕНОМЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЕ МИГРАЦИИ В СЕМЕЙНОМ ОБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ

В данной статье автор изучил и проанализировал один из важнейших вопросов в сфере трудовой миграции, который связан с нарастающим процессом образования и воспитания таджикской семьи. При этом в целях регулирования трудовой миграции и поддержки Правительства страны по реализации гендерной политики в стране автор использует и анализирует существующие национальные нормативные акты. В статье автор акцентирует внимание на зарубежном значении миграции, охватившей наше таджикское общество на протяжении более двух десятков лет. Автор рассматривает стремительный процесс миграции в семейном воспитании на основе нормативно-правовых актов, регулирующих эту сферу. В статье автор рассматривает миграцию как явление, находящееся в постоянном движении, и оценивает этапы ее развития и пик, приходящийся преимущественно на весну и лето. Именно в это время года количество трудовых мигрантов нашей страны за рубежом исчисляется сотнями тысяч. Большинство мигрантов временно возвращаются в свои дома поздней осенью и зимой, чтобы отдохнуть и навестить членов семьи. В статье анализируются два положительных и отрицательных аспекта миграции на основе статистики и нормативных документов.

Согласно данным, роль трудовых мигрантов и членов их семей в развитии различных отраслей особенно важна для экономического развития. Денежные переводы мигрантов используются ответственно. Из их доходов с каждым днем растет открытие небольших кондитерских, женских и мужских салонов и торговых центров, столовых и ресторанов, что отвечает интересам их семей и жителей разных регионов страны.

Ключевые слова: семья, образование, воспитание, безработица, трудовая миграция, роль семьи мигрантов в развитии, женщины и миграция.

АҲАМИЯТИ ХОРИҚАВИИ МУҲОЧИРАТ ДАР ТАҶЛИМ ВА ТАРБИЯИ ОИЛАВӢ

Муаллиф дар мақолаи мазкур яке аз масъалаҳои муҳимро дар самти муҳочирати меҳнатӣ, ки ба ҷараёни афзоишёбанди таълиму тарбияи оилаи тоҷик вобастагӣ дорад, мавриди омӯзиши ва таҳлили ҳамаҷониба қарор додааст. Ҳамзамон муаллиф ҷиҳати танзими муҳочирати меҳнатӣ ва дастгирии Ҳукумати мамлакат оид ба татбиқи сиёсати гендерӣ дар доҳили кишивар, аз санадҳои меъёрию ҳуқуқии амалқунандай милӣ истифода бурда, онҳоро таҳлил намудааст. Дар мақола бештар муаллиф ба аҳамияти хориқавии муҳочират, ки ҷомеаи тоҷики моро беш аз ду даҳсолааст фаро гирифтааст таваҷҷӯҳ намудааст. Раванди босуръати падидайи муҳочиратро дар таълиму тарбияи оилавӣ муаллиф дар асоси санадҳои меъёрию ҳуқуқии танзимкунандай ин соҳа ба ҳисоб меравад мавриди истифода қарор додааст. Муаллиф дар мақола муҳочиратро ҳамчун падидай мансуб медонад, ки доимо дар ҳаракат аст, марҳилаҳои рушд ва авҷи онро асосан дар фасли сол баҳору тобистон арзёбӣ намудааст. Маҳз дар ин фасли сол шумораи муҳочирони меҳнатии кишиварамон дар хориҷа садҳо ҳазор нафарро ташкил медиҳад. Қисми зиёди муҳочирон оҳири фасли тирамоҳ ва зимиистон ба хонаҳои худ барои истироҳат ва аёдати аҳли оила мувакқатан бармегарданд. Дар мақола ду ҷанбаи муҳочират мусбӣ ва манғии дар асоси маълумотҳои оморӣ ва санадҳои меъёрий мавриди таҳлил истифода гардидааст.

Аз рӯи маълумотҳо маълум мегардад, ки нақши муҳочироти меҳнатӣ ва оилаи онҳо дар рушди соҳаҳои гуногун махсусан пешрафти иқтисодиёт муҳим арзёбӣ мегардад. Маблагҳои воридшаванди муҳочирон ба хонадони худ бо масъулияти баланд истифода мегардад. Аз даромади онҳо таъсисёбии корхонаҳои хурдӣ қаннодӣ, боғандагӣ, кошионаҳои ҳусн ва бунёди марказҳои савдо, ошхонаю тараҷӯҳонаҳо рӯз аз рӯз меафзояд, ки ба манғиати оилаи онҳо ва хизматрасонии мардуми минтақаҳои гуногуни кишивар мегардад.

Калидвоҷсаҳо: оила, таълим, тарбия, бекорӣ, муҳочирати меҳнатӣ, нақши оилаи муҳочирон дар раванди рушд, занон ва муҳочират.

PHENOMENAL SIGNIFICANCE OF MIGRATION IN FAMILY EDUCATION AND UPBRINGING

In this article, the author studied and analyzed one of the most important issues in the field of labor migration, which is associated with the growing process of education and upbringing of the Tajik family. At the same time, in order to regulate labor migration and support the Government of the country in the implementation of gender policy in the country, the author uses and analyzes existing national regulations. In the article, the author focuses on the foreign significance of migration that has engulfed our Tajik society for more than two decades. The author examines the rapid process of migration in family education on the basis of legal acts regulating this area. In the article, the author considers migration as a phenomenon that is in constant motion, and evaluates

the stages of its development and the peak, which occurs mainly in spring and summer. It is at this time of the year that the number of labor migrants from our country abroad is in the hundreds of thousands. Most migrants temporarily return to their homes in late autumn and winter to rest and visit family members. The article analyzes two positive and negative aspects of migration based on statistics and regulations.

According to the data, the role of labor migrants and members of their families in the development of various industries is especially important for economic development. Migrant remittances are used responsibly. From their income, the opening of small confectionery, women's and men's salons and shopping centers, canteens and restaurants is growing every day, which is in the interests of their families and residents of different regions of the country.

Keywords: family, education, upbringing, unemployment, labor migration, the role of the migrant family in development, women and migration.

Сведение об авторе:

Абильзода Гуландом Сардор – Кандидат философский наук доцент, заведующий кафедры психология и социология управления Академии государственного управления при Президенте Республики Таджикистан. 734025, Таджикистан, г. Душанбе, ул. Саид Носира, 33, тел: +992 918-79-08-87, e-mail: abilova.78@mail.ru

Маълумот дар бораи муаллиф:

Абильзода Гуландом Сардор -Номзади илмҳои фалсафа, дотсент мудири кафедраи психология ва сотсиологияи идоракунии Академияи идоракунии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734025, Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯч. Саид Носир, 33, тел: +992-918-79-08-87, e-mail: abilova.78@mail.ru

About the author:

Abilzoda Gulandom Sardor – Head of Psychology of management Department, Public Administration Academy under the President of the Republic of Tajikistan 734025, Tajikistan, Dushanbe city, Sayid Nosir ave.33, tel:+992918-79-08-87, e-mail: abilova.78@mail.ru

РУШДИ ҚОБИЛИЯТИ ЗЕҲНӢ ВА НАҚШИ ОН ДАР ҶОМЕАИ МУОСИР

Абильрова Ф.С.

Донишгоҳи давлатии Қӯлоб ба номи А.Рӯдакӣ

Масъалаи муҳоҷирати меҳнатӣ, аслан барои ҷумҳурии мо падидай нав нест. Заминаҳои он дар Тоҷикистон ҳанӯз то замони истиқлолият ташаккул ёфта буданд. Ӯмӯзиш ва таҳлили сабабҳо ва омилҳо, ки боиси шаклгирӣ ва зуҳури ин раванд мегарданд, барои муҳаққиқону коршиносон як масъалаи мубрами рӯз аст. [4.]

Тибқи хулосаҳои таҳлилгарону коршиносон муҳоҷирати «зеҳнҳо» метавонад сабабҳои гуногун дошта бошад, лекин, бояд тазаккур дод, ки дар мадди аввал он кишварҳое аз ин раванд зарар мебинанд, ки ҷомеаи онҳоро бесуботии иқтисод ва сиёsat фаро гирифта, илм дар ҳолати рукуд қарор дошта бошад. Набудани шароити муосиди кор ва маоши арзанда олимон мутахассисонро маҷбур месозад, ки ҷою макони мувоғиҷатарро интихоб намоянд. Мутахассисони варзидаро бошад, кишварҳои рушдёфта ҳаридорӣ карда, бо шароити хуби корӣ ва маоши мувоғик таъмин менамоянд. Масалан, имрӯз мутахассисони соҳаи технологияи ядрои Россияро кишварҳои Эрон, Ҳиндустон, Покистон ва ғайра бо маблоғҳои қалон ҳаридорӣ мекунанд. Теъдоди зиёди табибони тоҷик бошад, дар кишварҳои Араб ва Россия фаъолият менамоянд. Инчунин мисолҳо хеле зиёданд.[5.]

Аз таҳлили мушкилоти умумии зуҳуроти муҳоҷирat ҳуддорӣ намуда, он сабабу омилҳоеро мавриди таҳқиқ қарор медиҳем, ки маҳз онҳо боиси муҳоҷирati нерӯҳои ақлонӣ мегарданд. Тадқиқот дар ин самт гузаронида сабит месозад, ки ба муҳоҷирati мутахассисони соҳибқасб омилҳои гуногун таъсир мерасонанд ва ин омилҳо дар ҳар як кишвар ҳусусияти ба ҳуд хос доранд.

Вобаста ба ин масъала Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин баён намудааст: «Дар хотир бояд дошт, ки танҳо миллати босавод метавонад насли соҳибмаърифату донишманд ва қадрҳои арзандай давронро ба воя расонад, пеш равад ва дар ҷомеаи мутамаддин мақоми арзандай ҳудро пайдо намояд». [2.]

Таҳқиқоти муштараке, ки аз ҷониби мутахассисони Фонди миллии таҳқиқотҳои иқтисодӣ ва Пажӯҳишгоҳи таҳқиқоти муҳоҷирati байналмилалии назди Донишгоҳи Ҷорҷтаун гузаронида шуд, нишон медиҳад, ки дар давраи аз соли 1990 то 2000-ум «ғирори мағзҳо дар ҷаҳон аз қонунияти маҳсус пайғирӣ мекард. Аз ҷумла аз рафтани мутахассисони

соҳибкасб дар мадди аввал, кишварҳои дар сатҳи пасти тараққиёт қарор дошта ва аз минтақаҳои саноати дур ҷойгир шуда зарар мебинанд. Ба ин гурӯҳ, ҳамчунин мустамликаҳои собиқ низ дохил мешаванд, зоро истеъдодҳои онҳо бештар метрополияҳои собиқро барои зиндагӣ ва фаъолият интихоб мекунанд. Фаъол гардиданӣ раванди муҳочириат бошад, ба фаро расидани нооромиҳои сиёсӣ ва болоравии миллатгарӣ дар Ватан истеъдодҳо низ вобастагӣ дорад. [2.]

Азнатоиҷи тадқиқоти Созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ ва рушд (Ovgonisaion fah Economic Coopereition and Development) маълум мегардад, ки Британияи Кабир дар 50 соли охир бузургтарин марҳилаи «фирори мағзҳо»-ро сипарӣ менамояд. Маълумоти ин тадқиқотҳо сабит намуд, ки имрӯз қариб 3 миллион шахсони дар Британияи Кабир ба дунё омада, берун аз ин кишвар зиндагӣ мекунанд, ки зиёда аз 1 милионашро кадрҳои баландихтисос – муаллимон, духтарони ва муҳандисон ташкил медиҳанд. Зиёда аз 10% хатмкунандагони макотиби олӣ ин кишварро тарқ менамоянд. Танҳо дар соли 2006 аз мамлакат 207 ҳазор шаҳрванд ба хориҷа рафтааст. Муаллифони таҳқиқот қайд менамоянд, ки дар ҳеч кадоме аз 29 давлати узви Созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ ва рушд аз даст додани чунин төъдоди қувваи корӣ ва кадрҳои соҳибтаҳассус мушоҳида намешавад. [2.]

Муҳочирони британий, аслан барои фаъолияти минбаъда кишварҳои Австралия, ИМА, Канада ва Зеландияи Навро интихоб менамоянд. Сабабҳои асосие, ки шаҳрвандони Британияро барои муҳочириат водор месозад, ин нарҳи гарони манзил, андозҳои аз ҳад зиёд ва иқлими номусоиди ин кишвар мебошад. Вале ҷойҳои аз ҳисоби рафтани мутахассисони ихтиносодор ҳолӣ шударо тӯддай муҳочирони аз кишварҳои рӯ ба тараққӣ омада ишғол мекунанд.

Тадқиқоти дар ин самт ба анҷом расида, инчунин «таъсиридомино» доштани ин равандро ошкор намуданд. Чунонҷӣ табибон аз Британияи Кабир ва ИМА, ки он ҷо маош баланд аст, мераванд. Ҷойи онҳоро табибони аз Африқа омада иваз мекунанд ва ба ҷойи африкоиҳо бошад, табибон аз Куба ба Африқа меоянд ва ҷойҳои холишударо пурра мекарданд.

Тибқи маълумоти Созмони байналмилалии муҳочириат (СБМ) имрӯз тақрибан 300 ҳазор мутахассисони африқоӣ дар кишварҳои Европа ва Америкай Шимолӣ кор мекунанд. Мувофиқи арзёбииҳои ин созмон, ҳар як сеюмин олимӣ дар кишварҳои ақибмонда таҳсил намуда, дар охир дар кишвари «саравтманӣ» қарор мегирад. Тибқи хулоаси ин созмон, ҳар як даҳум дорандай дипломи таҳсилоти олӣ, тақрибан 30-50% олимон муҳандисон, ки дар кишварҳои рӯ ба тараққӣ ба дунё омадаанд, айни ҳол дар кишварҳои рушд ёфта зиндагӣ ва фаъолият мекунанд.

Натиҷаҳои тадқиқоти Бюрои миллии таҳқиқотҳои иқтисодии ИМА (Netionl Buream of Economic Research) сабит намудааст, ки «фирори мағзҳо» имрӯз аз кишварҳои ақибмонда натанҷо аз сабаби кам будани маош, балки аз он сабаб низ рӯҳ медиҳад, ки мутахассисон барои ба кишварҳои бой рафтани маблағи зарӯрӣ доранд.

Тавре, ки Бюрои мазкур арзёбӣ менамояд, кишварҳои ақибмонда барои тарбияи як мутахассиси донишгоҳ тақрибан 50 ҳазор доллари ИМА маблағгузори менамоянд, ки ҳангоми рафтани он маблағи мазкур низ аз даст меравад. Дар маҷмуъ, афзудани шумораи муҳочирони дорои таҳассуси баланд дар даҳсолаҳои охи рва хусусияти ҷаҳонӣ гирифтани раванди мазкур барои ояндаи төъдоди муайянни кишварҳо чун таҳди迪 ҷиддӣ дар самти иқтисод, фарҳанг ва амният арзёбӣ мешавад.

Бояд зикр намуд, ки миёни муҳаққиқону коршиносон оид ба оқибатҳои муҳочириати олимону мутахассисон андешаҳои дигар низ вучуд доранд. Масалан ҷонибдорони муҳочириати нерӯҳои ақлонӣ ба ҷои мағҳуми «фирори мағзҳо» номҳои нисбатан бегаразона ва барояшон мувофиқ аз қабилии «мубодилаи мағзҳо»-и «зудҳарракатдиҳии мағзҳо» ва тиреро истифода намуда, таъқид месозанд, ки ин раванд натанҷо ҷиҳатҳои «манғӣ» балки «мусбат» низ дорад. Чунончи тибқи натоиҷи таҳлилҳои Институти таҳқиқи сиёсати ҷамъиятий (Institute for Publik Policy Reseach), «фирори мағзҳо» оқибатҳои фоидаовар низ дорад. Зоро төъдоди муайянни «мағзҳо ҳангоми ба Ватан баргаштан донишу маллакаю таҷрибаи муайянро бо худ меоранд. Масалан қисмати муҳимми ширкатҳои нави технологиро дар Тайван шаҳрвандоне, ки аз ИМА баргаштаанд, таъсис додаанд.

Бояд тазаккур дод, ки соли 1998 дар заминай ҳамин тамоюлҳо мағҳуми нав «гардиши зеҳнҳо» ҷойивазкунии мунтазам бо мақсади таҳсил ва фаъолияти минбаъда дар хориҷа бâъди он бозгашт ба ватан ва беҳтар намудани мавқеи касбӣ аз ҳисоби афзалиятҳое, ки ҳангоми буду бош дар хориҷаҳосилшуда буд, фахмида мешавад.

Муҳочирати меҳнатӣ имрӯз дар қатори дигар кишварҳои олам, барои Тоҷикистон низ ба яке аз масоили муҳими иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ табдил ёфта, нақши он дар рӯзгори ҳар як оилаи тоҷикистонӣ эҳсос мегардад.

Хулоса; Мавриди зикр аст, ки масъалаи муҳочирати «зеҳнҳо» чун ҷузъи муҳочирати меҳнатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз мадди назари коршиносону муҳаққиқон дур монда, дар ин самт ба истиснои тадқиқотҳои Абдураҳмон Қурбонов то ҳол ягон тадқиқоти мукаммали илмӣ ба анҷом нарасидааст.

Бояд гуфт, ки аз ҷиҳати муҳаққиқи номбурда доир ба ин масъалаи аз ҷумҳурӣ рафтани нерӯҳоиақлонӣ ё ба истилоҳ «ғирори мағзҳо» силсилаи мақолаҳо дар рӯзномаю маҷаллаҳо, инчунин рисолае бо номи «Амнияти зеҳнӣ ва истиқлолияти давлатӣ» соли 2016 нашр гардидааст.

Аслан мушкилиҳо дар он зуҳур меёбанд, ки дар мақомоти расмии Тоҷикистон, аз ҷумла Ҳадамоти муҳочирати меҳнатӣ ва Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба төъдоди умумии муҳочирон, ҳусусан олимону мутахассисон, маълумоти дақиқ вучуд надорад.

Аз рӯи мушоҳидаҳо ҷунин ҳулосае бармеояд, ки аз Ҷумҳурии мо низ дар даҳсолаҳои охир олимону мутахассисони зиёде ба ҳориҷи кишвар рафтаанд.

Имрӯз нарасидани олимон ва мутахассисони баландиҳтисос дар аксари муассисаҳои илмӣ, макотиби олӣ ва корхонаю ташкилотҳо эҳсос карда мешавад. Ба он нигоҳ накарда, ки ҳар сол дар ҷумҳурӣ төъдоди муайянни рисолаҳои номзадию докторӣ ҳимоя карда мешаванд, вале дар кафедраю озмоишишҳо ҷойҳои кори холи пурра намешаванд, зоро гузаштани мутахассисон аз соҳаи илм ба соҳаҳои дигари фаъолият, аз қабили тиҷорат, фаъолияти соҳибкорӣ ва ғайра дар доҳили ҷумҳурӣ ва ҳориҷа катъ нагардида ҳанӯз ҳам идома дорад.

Дар ҷаҳорҷӯбай амнияти миллӣ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи таъмини амнияти зеҳнӣ аҳамияти нисбатан муҳим пайдо мекунад. Зоро ки миқёси масъалаи таъмини амнияти зеҳнӣ, мураккабии нигоҳдорӣ, афзоиш ва истифодаи самараноки нерӯи зеҳнӣ мамлакат, инчунин амнияти зеҳнӣ вобаста ба он ки таъмини илмӣ ва фаъолияти дигар ҷузъҳои амнияти миллиро муайян мекунад, бешубҳа яке аз соҳаҳои муҳими он маҳсуб мешавад. Бинобар ин дар самти амнияти зеҳнӣ ва робитаи он ба истиқлолияти давлатӣ омӯзиши масъалаи муҳочирати ин қишири чомеа, яъне олимону мутахассисони варзида нақши муҳим дорад.

Бояд таъқид кард, ки дар ҷаҳони муосир аҳамияти муҳими дастовардҳои илмӣ дар ташаккули низоми амнияти байналмилаӣ, танҳо ба соҳаи мудофиавӣ маҳдуд намешавад. Илм дар мачмӯъ бунёди мағҳуми «амният»-ро ташкил медиҳад ва бинобар ин, масъалаи муҳочирати нерӯҳои зеҳнӣ аз кишварро наметавон бе даҳолат бо молоиш амният ва нақши он дар истиқлоли миллӣ таҳқиқу арзёбӣ намуд. Далелҳои таъриҳӣ событ месозанд, ки истиқлолият ва давлатдории миллӣ, пеш аз ҳама, ба он ҳалқҳои мұяссар гардид, ки дар сарзамини онҳо илм ташаккул ёфт ва донишмандон ба воя расиданд.

Проблемаи муҳочирати зеҳнӣ дар пасманзари рушд ва амнияти чомеаим муосир дар ҷорроҳаи ду қисмати масъалаҳои мураккаб: илм ва амният аз як тараф, муҳочират ва амният аз ҷониби дигар, қарор дорад. Дар иртибот ба проблемаи қисмати аввал метавон гуфт, китавонмандии чомеа дар шароити имрӯза чун муҳимтарин омили амнияти миллии давлат зуҳур мекунад.

Бояд зикр намуд, ки илм барои омилҳои ғайри ҳарбии амнияти миллӣ низ нақши ҳалқунанда дорад. Таърихи муктадир, агар ҳифзи омилҳои ғайри ҳарбии амнияти миллиро дар сатҳи зарурӣ ба роҳ намонад, пешсафии худро дар арсаи ҷаҳонӣ аз даст медиҳад. Ба ҷумлаи ҷунин лмилҳо метавон амнияти иқтисодӣ, иҷтимоӣ, илмӣ-техникӣ, иттилоотӣ, экологӣ ва дигар омилҳои амнияти муосирро доҳил намуд, ки дар ташаккули онҳо дастовардҳои илми муосир нақши ҳалқунанда доранд. Маҳз ба ин хотир, илм ва амният чун маҷмӯи проблемаҳои маҳсус шинохта мешаванд, ки дар доираи он баррасии масъалаи «Ғирори мағзҳо» муҳим аст.

Бешубҳа, аз кишварҳои рафтани олимону мутахассисони лаёқатманд ба раванди глобали табдил ёфта, имрӯз дар атрофи он миёни олимону коршиносон, ҳам дар ҷумҳурӣ мо ва ҳам дар ҷомеаи ҷаҳонӣ масоили баҳсталаби зиёдд вучуд доранд. Мавриди зикр аст, ки сарфи назар аз ҷиддият ва муҳимиштагаш, масъалаи муҳочирати нурӯҳои ақлонӣ чун ҷузъи раванди муҳочирати меҳнатии шаҳрвандони Тоҷикистон ба ҳориҷи кишвар, дар илми втанӣ мавриди таҳқиқ васею фарогир қарор дода нашудааст. Баъзе ҳабару мақолаҳое, ки дар матбуоти даврӣ нашр мешаванд, манзараи воқеии масъаларо дуруст инъикос карда наметавонанд. Лекин мушоҳида ва таҳлили вазъи имрӯзайи муассисаҳои илмӣ ва корхонаю ташкилотҳо событ месозад, ки талафоти Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар ин самт кам нест.

Оид ба төйдоди нерӯҳои ақлонӣ, ки дар замони истиқлолият аз ҷумҳурии мо ба қишиварҳои дигар рафтанд, маълумоти оморӣ вуҷуд надорад. Лекин мувофиқи маълумотҳои Ҳадамоти федералии омори давлатии Россия фақат дар давраи аз соли 2007 то 2014 аз Тоҷикистон 123 номзад ва 92 доктори илм дар ин қишивар барои зиндагии доимӣ ба қайд гирифта шуданд [1.], ки ин албатта, ба амнияти зеҳни ҷумҳурӣ таъсир мерасонад. Бояд таъкид намуд, ки на ҳар як номзад ё доктори илм дар хориҷа метавонад шуғли мувофиқу арзанда пайдо қунад. Аз ин рӯ бо итминони комил метавон гуфт, ки олимону мутахассисоне, ки ба хориҷа мераванд, аз ҷумлаи беҳтаринҳоанд ва ин раванд барои соҳаи илм ва захираи зеҳни миллат чун талафоти ҷиддӣ арзёбӣ мешавад.

Вобаста ба вазъи мавҷудаи таъмини ҳочагии ҳалқи ҷумҳурӣ бо мутахассисони варзида дар Паёми Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 январи соли 2016 зикр гардид, ки аз сабаби нарасидани мутахассисони технологияҳои нав, асбобҳои ташхиси соҳаи тандурустӣ дар шаҳру ноҳия ва вилоятҳо бекор ҳоб рафтаанд. Барои ташхиси масъалаҳои оддӣ аз марказ мутахассис даъват карда мешавад.[2.] Вокеан, бинобар сабаби аз ҷумҳурӣ рафтани олимону мутахассисони варзида ё дар дохили ҷумҳурӣ ба соҳаи дигари фаъолият гузаштани онҳо, нарасидани мутахассисон дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷумҳурӣ- илм, маориф, тандурустӣ, қишоварзию саноат ва ғайра эҳсос карда мешавад.

Бояд ёдовар шуд, ки дар илми втанӣ аз ҷанбаҳои муҳталифи масъалаи муҳочирати (таъриҳӣ, ҳуқуқӣ, психология, динӣ-мазҳабӣ, иқтисодӣ ва фалсафӣ) танҳо баъзе ҷанбаҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ-фарҳангӣ мавриди омӯзиш ва таҳқиқи олимону коршиносон қарор гирифтаасту ҳалос. Аз ин рӯ, омӯзиши паҳлуҳои дигари ин зуҳуроти иҷтимоӣ, аз ҷумла сабаб ва оқибатҳо, таъсири он ба захираи зеҳни ва амнияти миллӣ, ҷиҳатҳои мусbat ва манғии он, роҳҳои пешгири ё танзими ин раванд ва ба ватан бозгардонидани олимону мутахассисон имрӯз аҳамияти муҳим пайдо намуда, аз ҷомеашиносон ва таҳлилгарону коршиносони тоҷик дар ин самт роҳандозии таҳқиқоти ҷиддӣ ва фарогирро тақозо менамояд. Бо назардошти вазъи мавҷуда ва бо мақсади таҳлилу арзёбии воқеии раванди муҳочирати нерӯҳои зеҳни аз ҷумҳурӣ, дар рисолаи мазкур ҷанбаҳои таъриҳӣ, иҷтимоӣ ва амниятии он аз нигоҳи фалсафӣ ва иҷтимоӣ- сиёсӣ мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор дода шудааст.

Адабиёт

1. Федеральное служба государственной статистики. Статистический сборник «Численность и миграция немцев в России - 2015».
2. Паёми Пешвои миллат, Президенти Тоҷикистон Э. Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, 20 январи соли 2016.
3. Қ. Абдураҳмон «Амнияти зеҳни ва Истиқлолияти давлатӣ» ш.Душанбе «Ирфон» соли 2016, 107саҳ.
4. Камолов К.Ҷ., Саидов Ф.С., Раҳматова Д.К. «Таҳлили раванди муҳочирати меҳнатӣ дар Тоҷикистон». Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз // №3-Душанбе 2012.
5. Қурбонов А.Ш. Раванди муҳочирати меҳнатӣ дар Тоҷикистон ва дурнамои он//Дар маҷмӯаи масъалаҳои раванди муҳочирати меҳнатӣ мушкил
6. <http://hamsafon.tj/3045-firori-ma1170z1202o-va-amniyati-mill1250.html> Абдураҳмон Қурбонов, доктори илми фалсафа, Сардори раёсати таҳлили масъалаҳои иҷтимоӣ МТС назди Президенти ҔТ. Фирори мағзҳо» ва амнияти миллӣ.
7. Ҳудойдодова Фарзона, муовини сардори Раёсати таҳлили масъалаҳои иҷтимоӣ МТС назди Президенти ҔТ Раванди муҳочирати зеҳнҳо ва нақши он дар ҳаёти иқтисодии қишиварҳо (таҷрибаи ҷаҳонӣ). Маъмур МТС // Нигаридаан: 661

РУШДИ ҚОБИЛИЯТИ ЗЕҲНИ ВА НАҚШИ ОН ДАР ҶОМЕАИ МУОСИР

Муаллиф дар мақола оид ба масъалаи мубрами ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳусус ҷомеаи муосири тоҷик, ки ҳамчун падидои муосир ба ҳисоб меравад ба ҷанбаҳои амнияти заҳнӣ ва нақши муҳочирати меҳнатӣ тақя намудааст. Муаллиф дар асоси сарҷашмаҳои илмию амалии коршиносони ватанӣ ва хориҷӣ мағҳумҳои қалидии онро ба таври возеҳ ва илмӣ таҳлили муғассал намудааст. Инчунин оид ба ҷонибдорони консепсияи «гардиши зеҳнҳо» бар он назаранд, ки ҷунун шакли муҳочират дар оянда ҳусусан, ҳангоме, ки тафовути иқтисодии қишиварҳо кам мегардад, аҳамияти маҳсус дар мақола дода шудааст, ки ҳамчун бинии ояндаи наздик рушд ҳоҳад кард. Масалан, ҳамин гуна муҳочирати даврагӣ миёни шаҳрвандони Молайзия, ки дар Австралия таҳсил намудаанд, муҳоҳида мешавад. Инчунин мутахассисони миқдори зиёди интернет-ширкатҳои бузурги чинӣ шаҳрвандони ин қишивар, ки дар ИМА таҳсил намудаанд, маҳсуб мешаванд. Муҳакқиқони Донишгоҳи Колифорния ба ҳулоса омаданд, ки барои рушди босуръати технологияи иштилоотии Ҳиндустон дар солҳои 1990-ум маҳз мутахассисоне, ки солҳои 1970 – 1990 аз ИМА ба ватан баргашта буданд,

мусоидат намуданд. Аз 20 ширкати бузурги Ҳиндустан оид ба таъмини барномаҳо 10 тои он ба ҳиндуҳои амрикӣ таалуқ дошта 4 ширкати дигари он корхонаҳои муштарак маҳсуб мешуданд. Дар маҷмуъ, бозгашти магзҳо ба Ватан боиси он гардида, ки ширкатҳои технологияҳои иттилоотии Ҳиндустан қариб 7 587 ММД кишварро таъмин намуда, барои таъсиси зиёда аз 2 млн ҷойҳои нави корӣ мусоидат намуданд. Воқеан «магзҳо» имкон доранд, ки қисман ба Ватан кӯмакҳои молиявӣ расонанд. Албатта ин масъала ду ҷанбаро дар бар мегирад, ҷанбаи мусбӣ ва манғӣ.

Муаллиф дар мақолаи хеш оид ба якчанд омилҳои фирори магзҳо ва муҳочирати меҳнатиро пешниҳод намудааст. Кормандони соҳаи илм низ соҳиби мансил мешуданд ва ин боиси дилгармии олимони ҷавон гардида, то андоzaе ба пешгирӣ намудани муҳочирати берунӣ ва дохилии зеҳнҳо мусоидат мекард Барои пешгирӣ кардани таркии соҳаи меҳнати фикрӣ кардани ҷавонон, ин баррасӣ ва ҷорачӯй намудан ҷиҳати баланд бардоштани маош ва шароити мусоиди корӣ мебошад, ки дар ояндаи наздик бояд ҳаллу фасли ҳудро ёбад. Дар сурати наандешидани ҷораҳои саривақтӣ ва судманӣ, муҳочирати зеҳнҳо аз кишвари мо идома ёфта, боиси коҳии ёфтани заҳираҳои зеҳнӣ дар сатҳи кишвар хоҳад гашт.

Калидвоҷаҳо: амнияти зеҳнӣ, ҷомеаи муосир, падида, истиқтолият, муҳочирати меҳнатӣ, муҳочирати зеҳнӣ, фирори магзҳо.

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ И ИХ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

В статье, посвященной актуальному вопросу мирового сообщества, особенно современного таджикского общества, которое считается современным явлением, автор акцентирует внимание на аспектах интеллектуальной безопасности и роли трудовой миграции. На основе научно-практических источников отечественных и зарубежных специалистов автор четко и научно подробно проанализировал ее ключевые понятия. Сторонники концепции «ротации умов» также считают, что этой форме миграции в будущем, особенно при сокращении экономических различий между странами, в статье придается особое значение, которое будет развиваться как видение ближайшего будущего. Например, аналогичная циклическая миграция наблюдается среди граждан Малайзии, обучавшихся в Австралии. Также специалисты большого количества китайских интернет-компаний являются гражданами этой страны, прошедшиими обучение в США. Исследователи Калифорнийского университета в Беркли пришли к выводу, что быстрому развитию информационных технологий в Индии в 1990-х годах способствовали специалисты, вернувшиеся из США в 1970-х и 1990-х годах. Из 20 крупнейших компаний-разработчиков программного обеспечения в Индии 10 принадлежат американским индейцам, а 4 являются совместными предприятиями. В целом возвращение мозгов на родину привело к тому, что индийские компании информационных технологий обеспечили около 7587 ВВП страны и способствовали созданию более 2 млн новых рабочих мест. Фактически у «мозгов» есть возможность частично оказывать финансовую помощь Родине. Конечно, в этом вопросе есть два аспекта: положительный и отрицательный.

В своей статье автор приводит несколько факторов, препятствующих утечке мозгов и трудовой миграции. Ученые также были обеспечены жильем, что в определенной степени стимулировало молодых ученых и способствовало предотвращению внешней и внутренней миграции молодежи, что должно быть решено в ближайшее время. Если не принять своевременных и действенных мер, миграция интеллигенции из нашей страны продолжится, что приведет к уменьшению интеллектуальных ресурсов на национальном уровне.

Ключевые слова: интеллектуальная безопасность, современное общество, феномен, независимость, трудовая миграция, интеллектуальная миграция, утечка мозгов.

THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL ABILITIES AND THEIR ROLE IN MODERN SOCIETY

In an article devoted to the topical issue of the world community, especially the modern Tajik society, which is considered a modern phenomenon, the author focuses on the aspects of intellectual security and the role of labor migration. On the basis of scientific and practical sources of domestic and foreign experts, the author clearly and scientifically analyzed its key concepts in detail. Proponents of the concept of «rotation of minds» also believe that this form of migration in the future, especially with the reduction of economic differences between countries, is emphasized in the article, which will develop as a vision for the near future. For example, a similar circular migration is observed among Malaysian citizens who studied in Australia. Also, specialists from a

large number of Chinese Internet companies are citizens of this country who have been trained in the United States. Researchers at the University of California at Berkeley concluded that the rapid development of information technology in India in the 1990s was facilitated by specialists who returned from the United States in the 1970s and 1990s. Of the top 20 software companies in India, 10 are American Indian owned and 4 are joint ventures. In total, the return of brains to their homeland has led to the fact that Indian information technology companies have provided about 7587 of the country's GDP and contributed to the creation of more than 2 million new jobs. In fact, the «brains» have the opportunity to partially provide financial assistance to the Motherland. Of course, there are two aspects to this issue: positive and negative.

In his article, the author cites several factors that prevent brain drain and labor migration. Scientists were also provided with housing, which to a certain extent stimulated young scientists and helped to prevent external and internal migration of young people, which should be resolved in the near future. If timely and effective measures are not taken, the migration of intelligentsia from our country will continue, which will lead to a decrease in intellectual resources at the national level.

Keywords: intellectual security, modern society, phenomenon, independence, labor migration, intellectual migration, brain drain.

Сведение об авторе :

Абилова Фируза Сардоровна-преподаватель кафедры философии Кулабский государственный университет имени А.Рудаки. 735360, Таджикистан, г. Кулаб, ул. С. Сафаров тел: +992-985-20-64-90 abilova.1971af@mail.ru

About the author:

Abilova Firuza Sardorovna-Lecturer of the Department of Philosophy Kulob state University named A.Rudaki/ 735360? Tajikistan, Kulob, st. S.Safarov tel: +992-985-20-64-90 abilova.1971af@mail.ru

Маълумот дар бораи муаллиф:

Абилова Фирӯза Сардоровна- омӯзгори кафедраи фалсафаи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А.Рӯдакӣ. 735360, Тоҷикистон, ш. Кӯлоб, кӯчаи С. Сафаров тел: +992-985-20-64-90 abilova.1971af@mail.ru

ФАЛСАФАИ ИЧТИМОЙ СИЁСӢ / СОЦИАЛЬНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

САБАБ ВА ОМИЛҲОИ ХИЁНАТ БА МАРДУМИ АФГОНИСТОН ВА ФАСБИ ҲОКИМИЯТ АЗ ТАРАФИ ТОЛИБОН

Исролов И.Н.

Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашид

Баъди ба сари ҳокимијат омадани Толибон дар кишвари ҳамсоя ва ҳамсарҳади мо Афғонистон тавҷехи тамоми сиёсатмадорон қишварҳои ҷаҳонӣ ба он равона гардид. Оиди масъалаи зерин сиёсатмадорон, неосиёсатмадорон ва олимони соҳаҳои муҳталифи илм фикру ақидаҳои худро оиди сабаб ва омилҳои ба сари қудрат омадани Толибон дар Афғонистон ба тариқи зайл баён менамоянд. Баъзеҳо ҳокимијати Ганиро, қисми дигаре саёсати 20-солаи ИМА ва Атлантаи шимолиро, бархе аз олимон ҷиҳатҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ва ба сатҳи баланд расидани пораҳурӣ ва риҷасатониро, қисми дигаре давлати Покистон ва терроризмро (Аль Қоида, ДОИШ ва дигар ташкилотҳои террористӣ-экстремистӣ) дар ҷойи аввал мегузоранд, қисме, аз қавму қабила, авлодҳо ва миллатҳои гуногунзабон иборат будани ин кишварро, қисмате сабаб ва омилҳои парокандагӣ ва номуттаҳидӣ қавму авлод, ҳалқиятҳо ва таъсири абарқудратҳои ҷаҳониро сабаби асосии ба сари қудрат омадани Толибон медонанд.

Лекин мо ба таъриҳӣ давлати Афғонистон аз давраҳои қадим то замони муосир дар масири таъриҳӣ ин сарзамин, ки дар қисми ҷанубии Осиё ҷойгир мебошад назар афканем, медонем, ки Афғонистонро аслан қабристони империяҳо ном мебаранд ва ҳамчун як сарзамини ҷангзада шинохта мешавад. Мутобиқи маъҳазҳои таъриҳӣ, давлатдории аввалини ин сазамин дар ҳазорсолаи якуми то милод (Боҳтар) ба вучуд омадааст. Баъдтар Боҳтар ва заминҳои ҷанубии онро то Ҳинд Курӯши Кабир бунёдгузори давлати Ҳаҳоманишиён забт менамояд ва Боҳтар яке аз навоҳии тараққикардатарини ин империя маҳсуб мешуд.

Солҳои 329-326 ин сарзамин аз тарафи Исқадари Мақдунӣ забт карда мешавад ва империяи Ҳаҳоманишиҳо барҳам меҳурад ва аз шикастпораҳои ин империя давлатҳои алоҳида арзи ҳастӣ карданд, ки давлати Юнону Боҳтарӣ аз ҷумлаи онҳост. Ин давлат бештар аз сад сол вучуд дошт ва тадриҷан ҷояшро ба империяи абарқудрати Кушониён дод. Дар асри 5-милодӣ Ҳайтолиён империяи Кушониёнро аз байн бурданд ва дар ин мамлакат сулолаи Сосониён ҳукмфармо шуданд. Минбаъд асри 7-8 давраи футӯҳоти араб аст. Сипас давлатҳои сулолавии дигар дар ин сарзамин арзи ҳастӣ намудаанд: Тоҳириён (821-873), Саффориён (873-900), Самониён (875-999), Фаригуниён, Лудиҳои Мултон, Оли Бойнчури Тахористон, Газнавиён (963-1186), Гуриён (1151-1215), Ҳоразмшохиён (1077-1221). Инчунин дар асрҳои 12-14 Муғулон ва давлати Темуриён ин манотикро забт намудаанд. Аз асрҳои 15 то 18 қавму қабилаҳои гуногуни дохилӣ дар қисматҳои гуногуни ин кишвар ҳукмрони кардаанд. Дар солҳои 30-уми асри XIX то аввалҳои асри XX Британияи Кабир барои ғасби Афғонистон кушиш ба ҳарҷ медиҳад vale ҷағон натиҷа намедиҳад. Аслан ҳуди афғонҳо дар саҳнаи таъриҳӣ ин сарзамин ҳамчун ҳалқу миллат ва давлати аз дигарон фарқунанда дертар пайдо шудааст, ҳарчанд номи Афғонистон ҳанӯз дар Авесто бо шакли Векерет омадаасту Ҳерадод олими Юнони Кадим онро Дрангиана зикр кадааст, vale ҷуғрофидонҳои қадим чун сарзамини Ориёно ёд кардаанд. Дар таъриҳ ҳамчун ҷойгоҳи сукунати афғонҳо то ибтидои Афғонистон асри XIX фақат доманкуҳҳои Сулаймон (ноҳияи дар шарқи сарҳади имрӯзai Афғонистону Покистон) ба номи Афғонистон ёд мешуданд. Ҳудуди имрӯzai Афғонистон дар тамоми сарҷашмаҳо бештар бо номи Ҳурӯсон ёд шудааст.

Ташаккули афғонҳо (паштунҳо) ба сифати ҳалқи воҳид ба асрҳои X1-X11 рост меояд. Паҳншавии паштунҳо дар Ҳурӯсон (Афғонистони имрӯza) дар асрҳои 15-16 оғоз гардид. «Муҳочирати бузург»-и афғонҳо бо лашкаркашиҳо ва ҷангҳои хонумонсӯзи Чингизхону Темур (асрҳои 13-14) вабаста аст. Ин гуфтаҳои болоро сафари саёҳи Мароқанди Ибни Баттута, ки соли 1333 ба шаҳри Кобул меояд тасдиқ менамояд «Мо дар шаҳри Кобул, ки як шаҳри қалоне буд сайру гашт намудем, онҳо худашонро форс муаррифи менамуданд ва мегуфтанд, ки мо афғонем» ин аз он шаҳодат медиҳад, ки то ин сада дар маркази имрӯzai Афғонистон мардуми форсзабон зиндагӣ мекарданд. Дигар санади таъриҳӣ, ки ин сарзамини мардуми ориёнажод аст, пайдоиши дини Зардуштия ва китоби муқаддасӣ он Авесто шаҳодат медиҳад, ки таҳминан дар солҳои 1800 ва 800 пеш аз қарни мо ба вучуд омадааст. Ин далелҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки аз давраҳои атиқа то замони муосир ин сарзамини мардуми ориёнажот мебошад.

Афғонистон дар садаи XX бошад аз замони ба сари қудрат омадани Ҳабибуллоҳон (1901-1919) қавму миллатҳои дохилӣ кишвар барои истиқлонияти комил ба даст овардан мубориза мебурданд. Ин муборизаҳо ба он оварда расонид, ки 20 феврали соли 1919 Ҳабибуллоҳон дар назди Ҷалолобод ба қатл расонида шуд ва ба сари ҳокимијат писари ў Амонуллоҳон (1919-1929) омад. Бинобар гузаронидани як қатор ислоҳотҳои буржуазӣ дар ҳукумати кишвар солҳои 1924-1928 дар манотики алоҳидаи кишвар шуришҳои мардуми сар заданд. Дар натиҷаи фишори шуришчиён моҳи январи соли 1929 Амонуллоҳон аз амири даст кашид ва пешвои шуришчиён Ҳабибуллоҳон бо лақаби Бачаи Саққо аввалин тоҷик дар таърихи кишвар амири Афғонистон эълон шуд. Дере нагузашта генерал Нодирхон бо дастгирӣ Британия Ҳабибуллоҳонро сарнагун ва ба қатл расонид ва то соли 1933 ҳокимијатро ба даст гирифт. Аз соли 1933 то 1973 писари ў Муҳаммад Зоҳиршоҳ ба сари ҳокимијат омад. 17 июля соли 1973 бар асари табаддулоти мусаллаҳона монархияи конститутсионӣ, ки тибқи коституғияни соли 1931 ҷори шуда буд, дар Афғонистон барҳам дода шуда ва соҳти Республиқавӣ дар ин давлат ҷори шуд. Муҳаммад Довуд, ки ҳамзамон вазiri дафоъ низ буд сарвари давлат ва ҳукумати нав эълон гардид.

27-апрели соли 1978 афсанони низомии узви ҲХДА табаддулоти низомӣ карда дар натиҷа Довуд, хешу ақрабо ва бисёре аз ҳаммаслаконаш ба ҳалокат расиданд. Ба сари давлат Шӯрои инқилобӣ омад ва 30 апрели соли 1978 Афғонистонро Ҷумҳурии Демократии Афғонистон ва сарвари хизб Нурмуҳаммад Таракиро Раиси Шӯрои инқилобӣ эълом дошт. Дар ин давра низ шуришҳои зидди давлатӣ сар зада ба ҷанг шаҳрванди табдил ёфтаанд. Ҳукumat қудрат ва ҷораи ҳалли мушкилоти Афғонистонро наёфта, оқибат ба роҳбарияти Иттиҳоди Шӯравӣ барои мадади низомӣ муроҷиат кард. Таракӣ сентябрини соли 1979 аз тарафи ҳаммаслаки наздикаш Ҳафизуллоҳ Амин ба қатл расонид. Баъд аз ба қатл расонидани Таракӣ ва ба сари ҳокимијат омадани Амин ба хоки Афғонистон лашкари шӯравӣ ворид гардид ва 27-сентябрини соли 1979 Амин ба қатл расонида шуда ҳукуматаш аз байн рафт. Ба сари қудрат Бобрак Кормал омад ва тадриҷан ҷанг шаҳрвандӣ ба ҷанг зидди Артиши Шӯравӣ табдил ёфт. Артиши Шӯравӣ ин нооромиҳои дохилӣ ва мудоҳилаҳои хориҷиёнро ба эътидол оварда натавонист. Ҳарчанд Бобрак Кормалро доктор Муҳаммад Наҷибуллоҳ моҳи майи соли 1986 иваз карда бошад ҳам vale мушкилоти ҳалношуда боқӣ монданд ва роҳбарияти нави Иттиҳоди Шӯравӣ мувоғики созиҷномаи Женева тасмим гирифт, ки Артиши Шӯравиро аз Афғонистон хориҷ созад (оғоз 15 майи 1986, анҷом феврали 1989). Ҳукумати интиқолии мӯҷоҳиддин, ки дар Пешовар ташкил шуда буд, ҳокимијатро ба даст гирифт, vale ҷанг шаҳрванди ҳамоно давом мекард. Солҳои 1996 то 2001 қисми зиёди мамлакатро ҳаракати террористии Толибон тасарруф намудаанд.

Аз соли 2001 ИМА, муттаҳидини онҳо ва Эътилоғи Шимолӣ муқобили Толибон ва ал - Коида амалиёти шаддиди ҳарбӣ гузаронида ва оҳири соли 2001 дар шаҳри Бонни Олмон гирд омада, масъалаи соҳтори нави давлатдории Афғонистонро бе иштироки намояндагони қавму миллатҳои ин мамлакат матраҳ карданд ва раиси Давлати Исломии Интиқолии Афғонистон як шаҳси барои Амрикоиҳо наздик ва вафодор Ҳомид Карзайро интиҳоб намуданд, ки баъди се сол октябрини соли 2004 бо дастгирӣ ИМА сарвари давлат интиҳоб гардида то апрели соли 2014 фаъолият намуд. Аз соли 2014 то 2021 дар асоси сенарияи нави Амрикоиҳо сарварии ин давлат бо роҳҳои тақаллубӣ ба дasti Ашраф Ганӣ Аҳмадзай мегузарад.

Дар ин давра гуфтушунидҳо байни Толибон ва ҳукумати Ашраф Ганӣ бо миёнравии намояндаи истихбороти Амрико Зулмай Халилӣ дар шаҳри Доҳа баргузор мегардад. Дар ин воҳӯриҳо маслиҳатҳои пешаки барои ба сари қудрат омадани мардуми паштутабор, яъне Толибон дар Афғонистон таҳрезӣ карда мешавад. Ҳукумати Ганӣ оҳисти-оҳиста барои ба сари қудрат омадани Толибон дар Афғонистон замина муайё менамояд. Дар асоси ин сенария ва созиҷномаи Доҳа бояд ҳуручи нерӯҳои НАТО ва ИМА аз Афғонистон сар мешуд. Нерӯҳои Толибон баъди маслиҳатҳои пешаки ба намондагони паштутабори ҳукумати Афғонистон, ИМА, Покистон, Қатар, ва Арабистони Саудӣ баъд аз бист соли муборизаи мусаллаҳона бидуни ҷанг вориди Кобул шуда, ба ишғоли идорҳои давлатӣ, ки нерӯҳои ҳукуматӣ тарқ кардаанд, шурӯъ намудаанд. Президенти Афғонистон Ганӣ, ки бозичаи дasti Амрико ва Толибон ба шумор мерафт ба тамоми мардуми кишвараш хиёнат карда 15-августини соли 2021 ба истеъ孚о баромада кишварро тарқ намуд. Дар кишвар Шӯрои ҳамоҳангии интиқоли мусолиматомез ташкил мешавад. Дар ин Шӯро се нафар паштутабор, ки ду нафарашон дар истихбороти Амрико мумкин кор ва фаъолият менамоянд ва бо Толибон алоқаи зич доштан Ҳомид Карзай, Гулбиддин Ҳикматёр ва Абдуллоҳ Абдуллоҳ, ки худ нисф пашту нисф тоҷик мебошад шомил гардидаанд.

Оид ба ҳуручи нерӯҳои Амрико ва НАТО пеш аз омадани Толибон Николай Патрушев дабири Шӯрои амнияти Русия мегуяд, ки «амалӣ ИМА аз Афғонистон нишон, дод, ки

Амрикоиҳо ҳич як иттифоқчии худро пос намедоранд. Онҳо танҳо манфиатҳои худҳоҳонаашонро пайгири мекунанд. Ҳуручи бидуни маъсулияти нерӯҳои амрикой ба он мунҷар шуд, ки давлатҳои минтақа ба мушкилоти афзоянда дучор шаванд. Ғарбихо ин мушкилотро на танҳо ҳал накардаанд, балки мураккабтар сохтаанд».

Мувофиқи шартномаи Доҳа Толибон ба ҳоҷаҳои худ ваъда намуданд, ки дар Афғонистон як давлати ҳамашумул месозанд, ки тамоми аққалиятҳо, қавму миллатҳои ин сарзамин дар ташкил кардани ҳокимијат ба инобат гирифта мешавад. Гурӯҳи Толибон 7 сентябри соли 2021 ҳайати ҳукумати навро дар Афғонистон эълон кард. Аксарият намояндагони гурӯҳи тундрави Толибон мебошанд, ки дар рӯйхати террористон қарор доранд. Ба ҳукумати нав занон шомил намешаванд. Баъд аз ташкил шудани ҳукумати нав ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ҳоби гарон бедор шуда аксарият давлатҳои абарқудрати ҷаҳонӣ, ки меҳостанд бо ин давлат ҳамкорӣ намоянд фикру ақидаҳояшон тағиیر ёфт. Ин давлати муввакатии Толибонро то ҳол ягон давлат ба расмият нашинохтааст. Генерал Марк Милли раиси ситоди муштараки Артиши Амрико мегуяд, ки «Фикр мекунам, ки Ал Қоида дар Афғонистон аст». Лекин дар асоси созишномаи Доҳа, Толибон қавл доданд, ки ба нерӯҳои мо ҳамла наҳоҳанд кард, аммо ҳеч яке аз шартҳои дигарро, ки дар созишномаи Доҳа қабул шуда буд Толибон пурра риоя накардаанд.

Дар Афғонистон 16 августи соли 2021, аввалин муқовимати созмонёфта алайҳи Толибон эътилофи мустақар Ҷабҳаи муқовамати миллии Афғонистон дар Панҷшер ба вучуд омад. Ҷабҳаи муқовамати миллӣ бо роҳбарии Аҳмад Маъсӯд писари қаҳрамони миллии Афғонистон Аҳмадшоҳ Маъсӯд, ки 9-сентябри соли 2001аз сӯиқасди душманони миллат ба қатл расонида шуда буд, ташкил меёбад. Ҷабҳаи муқовамати миллӣ ҳайати ҳукумати навро бо роҳбарии Толибон дар Афғонистон ғайриқонунӣ ва намунаи боризи душмани ин гурӯҳ ба мардуми ин кишвар донист. Гуфтушунидҳои раҳбарияти Толибон бо раҳбарияти Ҷабҳаи муқовамати миллӣ бе натиҷа анҷомиданд задухурдҳои тарафҳои даргир аз рузи таъсиси ҳукумати нав то имрӯз давом дорад. Аҳмад Маъсӯд, роҳбари Ҷабҳа, 6-сентябри соли 2021 дар паёме гуфт, ки ба мубориза идома медиҳанд ва мардумро ба «қиёми умумӣ» даъват кард.

Аз таърихи ин давлат бар меояд, ки аз давраи қадим то замони муосир задухурдҳои дохилӣ ва берунӣ бо таъсири қувваҳои гуногун ва душманони миллати Афғонистон давом дорад ва беҳуда ин сарзаминонро қабристони империяҳо ном намебаранд.

Сабаб ва омлҳои асосии ба сари қӯдрат омадани гурӯҳӣ Толибон дар Афғонистон инҳо мебошан:

Мудохилаи давлатҳои абарқудрати ҷаҳонӣ ИМА, Русия Покистон, Чин, Англия, Арабистони Саудӣ, Қатар, Эрон ва дигарон.

Аз тарафи абарқудратҳо ташкил намудани мактаб ва ҳаракатҳои террористи ва экстремистӣ барои ба даст овардани манфиатҳо дар минтақа ва берун аз он аз ҳисоби қавмҳои паштутабор(Ал Қоида, ДОИШ, Толибон, Ҳизбҳои зиёди динӣ ва ғайраҳо).

Мавҷуд будани зиддиятҳои дохилӣ байни қавму миллатҳои гуногунзабон барои ба даст ғирифтани ҳокимијат.

Эътиқод ба пешвоёни динӣ ва диндорон.

Бесаводии мардуми оддӣ.

Майл ба молу сарват ва хиёнат ба ватан.

Мавҷуд набудани яқдигарфаҳмӣ ва номуттаҳидии байни қавму миллатҳо ва роҳбарони (кумандонҳои дохилӣ) онҳо.

Қочоқи маводи муҳаддир.

Аз ҳад зиёд мавҷуд будани яроқу аслиҳа дар дасти аҳолӣ.

Номуттаҳидии қавму миллатҳо барои бунёди давлати ҳамашумул.

Дар айни замон бошад, аз тарафи доираҳои ғарбӣ пайваста ташвиқу тарғиб шудани ҳатари терроризмӣ исломӣ ва боло рафтани исломхаросию исломситеzӣ дар ин давлатҳо, бозори баҳсу мунозираро оиди нақш ва мақоми ислом дар ҷаҳони имрӯза, беш аз пештар гармтар месозад. Албата наметавон ба ин андеша розӣ шуд, ки ислом дини зуроварӣ ва бадбиниву адovat аст, зеро дар он намунаҳои зиёди инсондӯстию таҳаммуулгароиро ҳам дар сатҳи назарияӣ ва ҳам дар сатҳи амалий, пайдо кардан душвор нест. Оиди ин масъала садри аъзами Олмон Ангело Маркел қайд менамояд, ки «Ҳиндустон ва Чин 2, 500 000 000 (дувуним миллиард) аҳоли, 150 худо ва 700 ақидаҳои муҳталиф доранд, лекин ҳамдигарфаҳмӣ ва сулҳ дар ин давлатҳо пойдор аст. Аммо мусулмонон 1- худо, 1- пайомбар, 1 – дин ва як китоби муқаддас доранд, лекин хиёбонҳояшон сурҳ шудааст аз хуни яқдигар...! Қотилаш мегуяд «Аллоҳу акбар» ва мақтулаш ҳам мегуяд «Аллоҳу акбар» ва аҷоибияш дар он аст, ки куштаҳои ҳар ду тараф шаҳид номида мешаванд».

Аксарият мутахассисон ва сиёсатмадорон бар ин андешаанд, ки ҳамай он воқеаҳои имрӯз дар Афғонистон ва дигар давлатҳои мусулмонӣ арзи вуҷудкарда фақат натиҷаи сиёсатҳои истеъмории кишварҳои абарқудрати ҷаҳонӣ тайи солҳои охир аст ва мусулмонон ба ҷуз муқобилият аз ин тарики зӯриву хушунат роҳи дигар надоранд. Вале бо вуҷуди ин бояд эътироф намуд, ки мушкилоти ҷиддие, ки дар диндории имрӯзai исломӣ ва ҷомеаҳои мусулмони вуҷуд дорад, намегузорад, ки ин тамаддун, ҷузъи солим ва ҳамқадами ҷомеаи мусулмони ҷаҳонӣ бошад. Ин ҳолат олимон ва равшанфикрони мусулмонро водор кардааст, ки ба муайян намудани сабабҳои пайдоиши ҷунин вазъият машғул шаванд. Онҳоро водор намудааст, ки роҳҳои ҳалосиро аз ин варта ҷӯянд ва роҳҳои инкишофи ояндаи ҷамиъият мусулмонони ҷаҳонро дарёбанд.

АДАБИЁТ

1. Афғанистан: астория с древнейших времен и до наших дней. <https://fb.ru> , - 18.09. 2021. С-1-15.
2. Истроилов И.Н. Масъалаҳои глобалий дар замони мусоир.- Душанбе, «Суҳан», 2019.-Сах. 94-101.
3. ЦРУ в Афғанистане.-М., 1976.-Сах. 84-92.

САБАБ ВА ОМИЛҲОИ ХИЁНАТ БА МАРДУМИ АФГОНИСТОН ВА ҒАСБИ ҲОКИМИЯТ АЗ ТАРАФИ ТОЛИБОН

Дар мақолаи мазкур сӯхан оиди гасби ҳокимият дар Афғонистон аз тарафи Толибон меравад. Дар бораи давлате, ки зиёда аз 200 сол мешиавд, ки тамоми абарқудратҳои ҷаҳон барои забти ин мамлакат таваҷҷӯҳӣ хоса доранд. Аз ҳамин сабаб Афғонистон дар ҷаҳони мусоир ҳамчун як давлати ҷангзада олам шинохта мешиавад.

Калидвоҷаҳо: сиёсӣ, бесабот, иттиҳоди одамон, зардуштия, дин, сулола, низоъҳои ҳарбӣ, сиёсати ҳориҷӣ, шартнома, ҷиҳод, кучманҷӣ, ҷангҳои шаҳрвандӣ, қабила.

ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ ПРЕДАТЕЛЬСТВО К НАРОДУ АФГАНИСТАНА И ЗАХВАТА ВЛАСТИ СО СТОРОНЫ ТАЛИБАН

В этой статье автор говорит о захвате Афганистан со стороны движение Талибан, страна которая более 200 лет является сферой интересов важнейших игроков мировой политики. Ее название прочно закрепилось в списке наиболее опасных горячих точек нашей планеты.

Ключевые слова: политической, нестабильности, общины, зороастранизм, религия, династии, вооруженных конфликтов, внешнюю политику, соглашение, джихад, кочевники, гражданской войны, племен.

THE REASONS AND FACTORS OF BETRAYING AFGHANISTAN AND THE INVASION OF THE COUNTRY BY THE TALIBAN

The following article discusses the invasion of Afghanistan by the Taliban. The country which has been at war for 200 hundred years and the developed countries of the world have always tried to invade this country. For this reason Afghanistan is notorious for being the conflict zone of the world.

Key words: Political, instability, the union of people, Zoroastrianism, religion, dynasty, military conflicts, foreign policy, contract, Jihad, nomads, civil wars, tribe.

Маълумот дар бораи муаллиф:

*Истроилов Иброҳим Ниёзович-*номзади илмҳои сиёсӣ дотсенти Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Раҷистон

Сведение об авторе:

Истроилов Иброҳим Ниёзович- кандидат политических наук доцент Таджикского педагогического института в Раҷистонском районе

About the author:

Isroilov Ibrohim Niyozovich - candidate of political sciences, associate professor of the Tajik Pedagogical Institute in the Rasht region

ТАЪСИРИ ОМИЛҲОИ ДИНӢ БА СУБОТИ СИЁСИИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

*Хусайнзода А. Б
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ*

Таъсири манфии омилҳои динӣ дар минтақаи Осиёи Марказӣ бештар дар Чумхурии Тоҷикистон ба мушоҳида мерасад. Чунин ҳолат сабабҳои мушаххаси худро дорад. Дар қишварҳои Осиёи Марказӣ Чумхурии Тоҷикистон ягона қишварест, ки дар он ҷанги шаҳрвандӣ ба амал омад. Дар ҷанги шаҳрвандӣ яке аз ҷонибҳои низъро низ нерӯҳои сиёсии динӣ ташкил менамуданд. Инчунин баъди ба имзо расидани Созишиномаи истиқорори сулҳ ва ризоияти миллӣ то сентябри соли 2015 дар фазои сиёсии мамлакат ҳизби сиёсии динӣ амал менамуд, ки чунин ҳолат дар қишварҳои дигари Осиёи Марказӣ ба назар намерасад. Муташанниҷ гардидан авзои сиёсии мамлакат низ дар зери таъсири омилҳои динӣ ба амал омада буд ва айни замон низ таъсири онро то дараҷаи муайян эҳсос намудан мумкин аст. Гузашта аз ин, Чумхурии Тоҷикистон дар давраи хеле мушкил истиқлолияти худро ба даст овард ва соҳибиستиклолии мамлакат бо мавҷудияти мушкилиҳои зиёди доҳилию берунӣ рост омад. Аз як тараф ҷанги тӯлонии Чумхурии Исломии Афғонистон ва аз тарафи дигар ба амал омадани буҳрони сиёсӣ дар доҳили қишвар вазъияти мамлакатро ногувор соҳта буд. Дар тӯли 30 соли соҳибиستиклолии мамлакат омилҳои динӣ ҳамчун таҳдиди воқеӣ Чумхурии Тоҷикистонро ҳамсафар буд ва имрӯз низ ба суботи сиёсии қишвар таъсиргузорӣ намуда истодааст.

Аз нуктаи назари стратегӣ агар ба таъсири омилҳои динӣ баҳогузорӣ намоем, дар мисоли Чумхурии Тоҷикистон объектҳои асосиеро, ки дар зери таъсири дин қарор доранд, ба таври зерин нишон додан мумкин аст.

Якум, объектҳои иҷтимоию демографӣ (аҳолии мамлакат дар маҷмӯъ, қишлоғҳои гуногуни аҳолӣ аз лиҳози осебпазирии онҳо, шуури ҷамъияти, тафаккури аҳолӣ ва ғайраҳо);

дуюм, арзишҳои аҳлоқию фарҳангӣ (хуввияти миллӣ, анъанаҳои миллӣ, фарҳангӣ миллӣ ва ғайраҳо);

сеюм, соҳтори конституционии давлат (дунявияти давлат, конунҳои дунявӣ ва демократӣ, меъёрҳои давлати ҳуқуқбунёд ва ф.).

Пеш аз баррасии ин гуна масъала як воқеяти диниро низ иброз намудан хеле муҳим аст. Дар ҳар як ҷомеа, аз ҷумла дар Чумхурии Тоҷикистон аксарияти аҳолӣ аз ин ё он дин дар сатҳҳои гуногун пайравӣ менамоянд. Дар Чумхурии Тоҷикистон тибқи баъзе оморҳо 90 % аҳолиро пайравони дини ислом ташкил медиҳанд. Воқеяят ин аст, ки ҳамаи пайравони дини исломро ба ду ғурӯҳ – нуҳбагони динӣ ва мусулмонони қаторӣ тақсим намудан мумкин аст. Дар навбати худ ҳам нуҳбагони динӣ ва ҳам мусулмонони қаториро аз лиҳози ҷаҳонбинии динию сиёсӣ боз ба ду ғӯరӯҳ ҷудо намудан мумкин аст: таҳаммулгаро (анъанавӣ) ва тундгаро (ифротгаро).

Нуҳбагони динӣ (руҳониён)	
Таҳаммулгаро	Тундгаро
Кӯшиш менамоянд, ки мардумро ба роҳи рост ҳидоят намоянд ва аз сиёсати пешгирифтаи давлату ҳукумат ҷонибдорӣ мекунанд	Кӯшиш менамоянд, ки мардумро дар муқобили сиёсати пешгирифтаи давлату ҳукумат равона созанд
Мусулмонони қаторӣ	
Таҳаммулгаро	Тундгаро
Нафароне мебошанд, ки динро ҳамчун ҷузъи таркибии ҳаёти маънавии худ тасаввур намуда, онро бо сиёсат оmezish намедиҳанд	Нафароне мебошанд, ки дар зери таъсири ғояҳои исломи тудгаро қарор гирифта, мисли руҳониёни тундгаро дар муқобили сиёсати давлатӣ баромад менамоянд

Бинобар ин, таъсири омилҳои динӣ дар Чумхурии Тоҷикистон бо дарназардошти таркиби иҷтимоии дини ислом бояд сурат гирад. Яъне, ба инобат гирифтани унсурҳои таҳаммулгаро ва тундгарои исломӣ ин ё нақши ҳалқунанда мебозад. Зоро муваффақияти давлат дар танзими муносибатҳои динӣ ва амалишавии сиёсати давлатӣ дар соҳаи дин аз тавозуни унсурҳои таҳаммулгаро ва тундгарои исломӣ вобаста мебошад. Ин масъала ҳусусияти тағйирёбанда дорад. Яъне, ки марҳила ба марҳила метавонад тавозуни он тағйир ёбад. Аммо воқеяят ин аст, ки агар унсурҳои тундгаро зиёд гардад ва иқтидори таъсиррасонии онҳо бештар шавад, идора намудани рафткорҳои динии мусулмонон каме

душвор мегардад ва ҳамчунин равандҳои сиёсию иҷтимоӣ низ ба буҳронҳои муҳталиф рӯ ба рӯ мешаванд.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тундгароёни исломиро чи гунае, ки дар ҷадвали боло нишон додем, аз қишири болой (нухбагони динии тундгаро ё худ руҳониёни тундгаро) ва қишири поёни (мусулмонони қаторие, ки аз ғояҳои тудгарой ҷонибдорӣ менамоянд) иборат донистан мумкин аст. Одатан руҳониёни тундгаро бо далелҳои гуногун ҷунин мавқеи сиёсию мазҳабиро ишғол намудаанд. Қисме аз онҳо дар донишгоҳу донишкадаҳои исломии ҳориҷи қишвар таҳсил намуда, дар давраи таҳсил пурра идеологияи исломии қишварҳои мазкурро ё ғояҳои ҳизбу ҳаракатҳои ифротии қишварҳои исломиро қабул намудаанд. Қисми дигари онҳо бошанд, ба қишварҳои исломӣ сафар намудаву бо ҳизбу ҳаракатҳои террористиу ифротгарой робита пайдо кардаанд ва аз ҷониби онҳо кӯмакҳои гуногун ба даст меоранд. Қисми сеюми руҳониёни тундгаро ба ҳеч кучо сафар накардаанд, онҳо дар дохили мамлакат дар зери таъсири гурӯҳи аввал ва дуввум, ҳамчунин дар зери таъсири ғояҳои тундгароӣ ба ҷунин роҳ рафтаанд. Дар маҷмӯъ, ҳамаи онҳо барои ба даст овардани боварии ҳалқ ва тағиیر додани зеҳну тафаккури онҳо дар бисёре аз мавриҷҳо дар муқобили сиёсати пешгирифтаи давлату ҳукumat баромад менамоянд, қонунҳои аз ҷониби давлат қабулгардиаро қисман эътироф намекунанд, давлату ҳукumatро дар назари мардум бадном менамоянд ва дар маҷмӯъ, ба шуури ҷамъиятӣ таъсири манғӣ расонидан меҳоҳанд.

Бояд гуфт, ки дар шароити рушди мусосири Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба робитаҳои мутақобилаи дин бо давлат аз ҷониби ҳуди мақомоти давлатӣ тарҳи хоссае омода карда шудааст. Аслан тарҳи мазкур моҳиятан дар асоси меъёрҳои демократӣ, эҳтироми ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва ба инобат гирифтани тавозун байни манфиатҳои ҷамъиятӣ ва давлатӣ, ҳамкориҳо ва тамоюл доштан ба ҳусни тафоҳум эҷод карда шудааст. Дар тӯли солҳои соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор заминаҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ дар асоси таъмини ҳуқуқу озодиҳо ба вучуд оварда шудаанд, ки баробарӣ, ҳуқуқ ва озодиҳои тамоми шаҳрвандонро новобаста аз мансубияти динию эътиқодияшон таъмин менамоянд. Қонунгузории қишвари мо гуногунрангии диниро истисно накарда, ниёзи инсонро баҳри алоқамандӣ ва баамалбарории меъёрҳо ва талаботҳои эътиқодию динӣ маҳдуд намегардонад[15,с.324]. Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, унсурҳои сиёсию тундгароии дини ислом дар симои ҳизбу ҳаракатҳои ифротгарои террористӣ дар ҳаёти сиёсии мамлакат зоҳир мегарданд.

Мо дар мавриди омилҳои дохилию беруни таъсири тундгароии исломӣ метавонем ҳолатҳои гуногунро ёдоварӣ кунем. Аммо онро дар мисоли фаъолияти созмонҳо ва ҳаракатҳои террористиу ифротгарой агар таҳлилу баррасӣ кунем, моҳияти онро хубтару беҳтар метавонем шарҳ дижем. Дар раванди ташаккулёбии исломи тундгаро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкилотҳои террористиу ифротгарой таъсири амиқ мерасонанд. Аз қабили, ташкилотҳои террористиу ифротгарои «Ал-Қоида», ҷунбиши «Толибон», ташкилоти террористии бо ном «Давлати исломӣ», «Ихон-ул-Муслимин» (Бародарони мусулмон), «Ҳаракати исломии Ўзбекистон (Туркистон)», «Ҳизб-ут-Таҳrir», «Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон», иттиҳодияи террористиу ифротгарои «Паймони миллии Тоҷикистон», «Таблиғи ҷамоат», «Ансоруллоҳ», «ал-Ҷиҳод» ва ғайраро метавон ҳамчун ҳаракатҳои исломии тундгаро ёдоварӣ кард. Ба ҳамаи онҳо идеологияи исломгароӣ хос аст, яъне инкор намудани меъёрҳои демократӣ, ҳуқуқӣ ва дунявиӣ ва ҷонибдорӣ намудани ташкили давлати исломӣ хоси фаъолияти онҳо мебошад. Дар ҳамаи онҳо дар ин ё он дараҷа таълимоти ваҳҳобия, салафия ва дигар ҷараёнҳои ғоявии ифротгарои тундгароӣ дида мешавад. Ташкилотҳои мазкур ду мақсади асосӣ доранд: мақсади аввалия (бо роҳи таблиғи ғояҳои тундгароӣ бештар намудани ҷонибдорони ҳуд) ва мақсади ниҳоӣ (ташкил намудани давлати исломӣ). Ҷунин мақсадҳои стратегии тундгароёни исломӣ на танҳо таҳдид ба суботи сиёсии мамлакат мебошад, балки ҳатар ба соҳтори конституцисионии давлат баҳогузорӣ мегарданд.

Дар ин раванд ба инобат гирифтани воқеяиятҳои таъриҳӣ низ хеле муҳим мебошад. То пошҳурии Иттиҳоди Шӯравӣ тундгароёни исломие, ки дар дохили мамлакат буданд, бо тундгароёни исломии қишварҳои ҷаҳони ислом робита баркарор карда наметавонистанд. Зоро робитаи ҷомеаи коммунистӣ бо ҷомеаҳои ҳориҷӣ танҳо дар доираи ҳамкориҳои давлатӣ сурат мегирифт, ки дар ҷунин шароит тундгароёни исломӣ барои паҳн намудани ғояҳои ҳуд ва ба роҳ мондани ҳамкорӣ дар миёни яқдигар имконияти хеле кам доштанд. Аммо дар натиҷаи пошҳурии Иттиҳоди Шӯравӣ сарҳадҳои идеологӣ низ аз байн рафт, ки дар ин раванд қишварҳои Осиёи Марказӣ ба ҷаҳони ислом ворид шуданд ва эҳёи тундгароии исломӣ дар қишварҳои мазкур ба амал омад. Гузашта аз ин, дар солҳои минбаъда вобаста ба пешгирии паҳншавии ғояҳои тундгароии исломӣ аз ҷониби давлатҳои мазкур ҷораҳои ҷиддӣ андешида шуда бошанд ҳам, боз ба амал омадани рушди технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ

масъалаи мазкурро аз пештара дида мураккабтар гардонид. Ба ибораи дигар, шабакаи интернет ва дигар воситаҳои иртиботӣ барои тундгароёни исломӣ имкониятҳои навро ба вуҷуд оварданд. Айни замон шуури ҷамъиятӣ ҳамчун объекти таъсиррасонии тундгароёни исломӣ акнун бо истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ ва сомонаҳои интернетӣ ба амал бароварда мешавад.

Барои мисол, ташкилоти террористиу ифротгарои «Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон» ва иттиҳодияи террористиу ифротгарои «Паймони миллии Тоҷикистон», ки бо ташаббуси «Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон» ташкил шудаву аз тарафи тундгароёни исломӣ ҷонидорӣ мегарданд, тули солҳои охир дар шабакаи интернет хеле фаъол шудаанд. Фаъолони ин ташкилотҳои террористиу ифротгароӣ ба таври кӯшод ҳукумати мамлакат ва низоми сиёсии қишварро, ки ҳусусияти демократӣ ва дунявӣ дорад, маҳкум намуда, сарнагун намудани ҳокимиияти давлатиро мансади худ эълон намудаанд. Аз ҷониби фаъолони ин ташкилотҳо ҳар ҳафта дар шабакаи интернетии «youtube.com» наворҳои видеогии дорои ҳусусияти ифротгароӣ ва тундгароӣ ҷойгир карда мешаванд. Ғайр аз ин, пайравони онҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо исмҳои мустаор саҳифаҳои интернетии ҳудро боз намуда, ғояҳои ифротӣ ва тундгарои исломиро паҳн намуда истодаанд. Инчунин онҳо дар шабакаи интернет сомонаи иттилоотӣ таъсис дода, ҳар гуна иттилооти бардуруғ ва таҳқиромезро, ки метавонанд ба шуури шаҳрвандони мамлакат таъсири манғӣ расонанд, паҳн менамоянд. Дар бораи паҳн гардидан иттилооти бардуруғ аз ҷониби наҳзатиён ва дуруғпардозию буҳтонсизези онҳо олимони ватанӣ посухҳои саривақтӣ додаанд ва мақсадҳои ғаразноки онҳоро доимо ошкор месозанд[1].

Гузашта аз ин, масъалаи ҳамкориҳои ҳизбу ҳаракатҳои террористиу ифротгароӣ пешгирий намудани таҳдиу ҳатари онҳоро боз ҳам мураккабтар менамояд. Муҳаққиқи ватанӣ Нурулҳақов Қ. дар яке аз матгалбҳои таҳлилии худ дар атрофи моҳияти иртиҷоии фаъолияти «Ихвон-ул-Муслимин» андешаронӣ намуда, робитаи онро бо идеологияи теократии Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Ташкилоти террористиу ифротгарои «Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон» хеле ҳуб нишон додааст. Ғайр аз ин, дар матгалби мазкур зери шиори «миллати ислом» аз байн рафтани ҳуввият, ҳудшиносӣ ва ифтиҳори миллии ҳалқҳои мусулмон низ таъкид гардидааст[9].

Агар ба таърихи наҳзати исломӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон назар афканем, он дар солҳои охирӣ Иттиҳоди Шӯравӣ ба амал меояд. Аммо ин маънои онро надорад, ки дар солҳои пештара омилҳои динӣ, аниқтараш унсурҳои сиёсию тундгарои дини ислом мавҷуд набуд. Баръакс онҳо ба таври пинҳонӣ робитаи дохилӣ барқарор намуда, пинҳонӣ фаъолият мебурданд. Конунҳои ҶШС Тоҷикистон «Дар бораи озодии вичдон ва ташкилотҳои динӣ» ва «Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дар ҶШС Тоҷикистон» барои пайдоиши ҳизбу ҳаракатҳои динӣ ва иттиҳодияҳои динӣ боис гардидаанд. Шумораи масcidҳо аз 17 адади замони шӯравӣ то ҳазорҳо адад омада расид. Ин ҳолатро соли 2013 Президенти мамлакат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз суханрониҳои худ ба таври зерин таъкид намуда буд: «Имрӯз шумораи масcidҳо аз 17 адади замони шӯравӣ ба беш аз ҷаҳор ҳазор расида, төъдоди ҳоҷиёни қишвар аз 30 нафар то ба 200 ҳазор афзоиш ёфт ва Тоҷикистон дар байни қишварҳои Осиёи Марказӣ аз рӯи төъдоди масcidҳо вобаста ба шумораи аҳолӣ ба мақоми аввал баромад» [13]. Дарвоҷеъ, аз рӯзҳои аввали ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳтани масcidҳо бо суръати хеле баланд идома дорад. Чунин тамоюлот то дараҷае рафта расид, ки шумораи масcidҳо аз шумораи мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ зиёд гардидаанд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 26 декабря соли 2019 ба ин масъала таваҷҷӯҳи шаҳрвандони мамлакатро ҷалб намуда, иброз доштанд, ки «Мардуми мамлакат барои иҷрои ниёзҳои динии худ дар як муддати кӯтоҳи соҳибистикӯлӣ зиёда аз 5 ҳазор масcid бунёд карданд. Акнун вақти он расидааст, ки маъракаи бунёди мактабҳо ва боғҷаву кӯдакистонҳоро вусъат бахшида, дар ин кори ҳайр ҳама яқҷо саъю талош кунем ва саҳми ҳудро барои ояндаи давлату миллат гузорем, яъне ғами фарзандонамонро ҳӯрем» [11]. Воқсан ҳам чунин тамоюлот метавонад дар раванди сиёсиқунонии ислом мусоидат намояд. Айни замон на танҳо шумораи масcidҳо аз шумораи мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ бештар шудааст, балки дар миёни қишварҳои Осиёи Марказӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз лиҳози шумораи масcidҳо ҷойи аввалро ишғол менамояд. Таҳқиқоти коршиносони Осиёи Марказӣ,

ки дар доираи лоиҳаи Фонди Фридрих Эберт соли 2017 гузаронидаанд, ин оморро тасдиқ менамоянд (ниг. ба ҷадвал).

Шумораи масцидҳо дар кишварҳои Осиёи Марказӣ[16, с.8].

Кишвар	Шумораи масцидҳо	Шумораи аҳолӣ
Ҷумҳурии Тоҷикистон	3930 масцид	9 126 600 (январи 2019)
Ҷумҳурии Қирғизистон	2669 масцид	6 389 500 (январи 2019)
Ҷумҳурии Қазоқистон	2516 масцид	18 632 200 (январи 2020)
Ҷумҳурии Ӯзбекистон	2065 масцид	33 905 800 (январи 2019)

Чи гунае, ки мушоҳида намудан мумкин аст, дар миёни кишварҳои Осиёи Марказӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи масцидҳо бештар аст. Аммо омори пешниҳодшуда нишондодҳои соли 2017 дар бар мегирад. Чи гунае, ки шоҳид ҳастем, дар паёми солонаи Президенти мамлакат дар соли 2019 шумораи масцидҳо зиёда аз 5 ҳазор гуфта мешавад, ки дар ду соли охир аз зиёд шудани онҳо дарак медиҳад.

Инчунин таҳсилоти динии аҳолӣ ва шаклҳои муҳталифи он низ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба равандҳои сиёсии ҷомеа ва маҳсусан ба раванди сиёсикунонии ислом таъсири амиқ мерасонад. Маълум аст, ки дар замони шӯравӣ дар зери таъсири идеологии коммунистӣ, ки хусусияти атеистӣ дошт, таҳсил намудан дар муассисаҳои динӣ ва гирифтани маълумоти динӣ ғайриимкон буд. Бинобар ин, муллоҳои кунҷакӣ дар хонаҳои худ ба таври пинҳонӣ ба толибilmон дарсхои исломӣ мегузарониданд. Чунин тамоюлот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ низ идома кард.Faқат як ҳолатро бояд маҳсус таъқид намуд, ки дар замони шӯравӣ мубаллиғони ҳориҷӣ наметавонистанд, ки ба доҳили мамлакат ворид шаванд ва ҳамчунин шаҳрвандони кишвар низ наметавонистанд, ки дар кишварҳои ҳориҷӣ, аз ҷумла дар кишварҳои исломӣ таҳсил намуда, маълумоти динӣ гиранд. Аммо баъди пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ чунин вазъият ба қулӣ тағйир ёфта, ба доҳили мамлакат на танҳо мубаллиғони исломӣ ворид шуданд, балки шумораи нафароне, ки меҳостанд дар кишварҳои исломӣ таҳсил намуда, маълумоти динӣ гиранд, бамаротиб афзоиш ёфт. Албатта, чунин тамоюлот дар зери таъсири омилҳои гуногун ба амал меоянд. Пеш аз ҳама, руҳониёни кишварро метавон ёдоварӣ намуд, ки дар сафарбар намудани ҷавонон ба ҳориҷи кишвар барои гирифтани маълумоти динӣ ва бо руҳониёни кишварҳои исломӣ робитаҳои гуногун доштани онҳо метавонад омили муассисир бошад.

Бо дарназардошти чунин вазъият ҷанд сол қабл бо ташабbusи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мактабҳои олии мамлакат фанни диншиносӣ ба номгӯи ғанҳои ҳатмии таълимӣ ворид карда шуда, таълимӣ он дар ҳамаи факултаҳо ба роҳ монда шуд, то ки ҷавонон аз моҳияти на танҳо дини ислом, балки динҳои дигар низ оғоҳ бошанд. Албатта, барои баланд бардоштани маданияти сиёсию динии ҷавонони кишвар ин иқдоми хуб ва саривактӣ мебошад, аммо аз ҷониби киҳо ба роҳ монда шудани таълимӣ ин фан масъалаи баҳснок аст. Ба андешаи мо, агар омӯзгори фанни диншиносӣ донишҳои илмию дунявӣ надошта бошад ва агар дингарои ашадӣ бошад, таълимӣ фан на танҳо натиҷаи дилҳоҳ намедиҳад, балки дар миёни ҷавонон нофаҳмиҳои зиёдро ба вучуд меоварад. Маҳсусан, агар фанни диншиносӣ моҳиятана ба қуръоншиносӣ ва ё илоҳиётшиносӣ табдил ёбад, он метавонад ҳамчун воситаи таблиғи андешаҳои динӣ баромад намояд. Омӯзгорони фанни диншиносӣ дар баробари шинохти динҳо инчунин бояд дар бораи муборизаи абарқудратҳо, маҳсусан муборизаҳои геополитикӣ, барҳӯрди манғиатҳои миллию геополитикӣ, манғиатҳои миллиӣ, амнияти миллиӣ, давлатдории миллиӣ ва ғайраҳо маълумоти кофӣ дошта бошанд, то ки дар таълимӣ ин фан тавонанд ба донишҷӯён масъалаҳои диниро бо дарназардошти манғиатҳои миллии мамлакат шарҳ диханд.

Шумораи муассисаҳои таълимии исломӣ[16, с.10].

Кишвар	Шумораи муассисаҳои таълимии исломӣ
Ҷумҳурии Қирғизистон	1 донишгоҳи исломӣ 9 донишкадаи исломӣ 102 мадраса
Ҷумҳурии Қазоқистон	1 донишгоҳи исломӣ 1 донишкадаи такмили ихтисос 9 мадраса 2 маркази омода намудани воизон
Ҷумҳурии Ӯзбекистон	2 донишкадаи исломӣ 9 мадраса
Ҷумҳурии Тоҷикистон	1 донишкадаи исломӣ

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаҳои ҳаёти динӣ ва муносибатҳои динию мазҳабии шаҳрвандон ба воситаи қонунгузории кишвар ба танзим дароварда мешавад. Аммо дар ин

маврид мухолифати баъзе руҳониён бо қонунгузории мамлакат баръало ба мушоҳида мерасад. Конститутсияи Чумхурии Тоҷикистон озодии вичдонро кафолат медиҳад ва тибқи моддаи 26 «Ҳар кас ҳуқуқ дорад муносибати худро нисбат ба дин мустақилона муайян намояд, алоҳида ва ё якҷоя бо дигарон динеро пайравӣ намояд ва ё пайравӣ накунад, дар маросим ва расму оинҳои динӣ иштирок намояд» [6]. Дар моддаи 1-уми Конститутсия бошад Чумхурии Тоҷикистон давлати дунявӣ эълон гардидааст. Тибқи муқаррароти моддаи 8 Конститутсияи мамлакат дар Тоҷикистон таъсиси ҳизбҳои ҳусусияти миллӣ ва динидошта манъ аст[6]. Файр аз ин, дунявияти давлат ва озодии вичдон дар Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи озодии вичдон ва иттиҳодияҳои динӣ» (2009) [7]., Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Чумхурии Тоҷикистон» (2007) [8]. ва Консепсияи сиёсати давлатии Чумхурии Тоҷикистон дар соҳаи дин (2018) [5]. низ инъикоси худро пайдо намудаанд. Дар мамлакат ба сифати ниҳоди давлатии маҳсусгардонидашудаи соҳаи дин Қумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон баромад менамояд. Ҳамзамон Маркази исломшиносии назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон низ бо мақсади таҳлил ташхис ва баррасӣ намудани равандҳои динию мазҳабии ҷомеа таъсис дода шудааст. Ҳамчун ниҳоди гайридавлатӣ Маркази исломии Чумхурии Тоҷикистон, ки дар таркиби худ Шӯрои уламоро нигоҳ медорад, ташкил ёфтааст, ки он низ дар танзими муносибатҳои динии шаҳрвандон ва фатвои расму русуми динӣ ҳизмат менамояд. Дар маҷмӯъ, қонунгузории мамлакат ҳамаи паҳлуҳои ҳаёти динию мазҳабии аҳолии мамлакатро ба танзим дароварда, тибқи стандартҳои давлатдории миллӣ ва дар заминаи меъёрҳои мазҳаби ҳанафӣ онро пешниҳод намудааст. Айни замон дар муносибат бо таҳсилоти динӣ, анҷом додани ҷашну маросимҳои динӣ, адои ҳаҷ, ташкили иттиҳодияҳои динӣ ва гайраҳо талаботҳои мушаҳҳас ва қатъӣ гузошта шудааст.

Бо дарназардошли чиддӣ гардидани назорати давлатӣ дар соҳаи дин ва мушаҳҳас гардонидани меъёрҳои рафтари динӣ тули ҷанд соли охир чӣ аз ҷониби ҳизбу ҳаракатҳои ифротгарою тундгароӣ ва чӣ аз ҷониби баъзе ташкилотҳои байналмилалӣ андешаҳое садо медиҳанд, ки гӯё дар Чумхурии Тоҷикистон сол то сол озодиҳои динии шаҳрвандони мамлакат маҳдуд гардида истодааст. Ташкилотҳои динӣ ва руҳониён аз ҷониби мақомоти давлатӣ зери назорат қарор гирифтааст ва онҳо аз ҳаёти сиёсӣ дур карда шуда истодаанд. Ҳатто баъзе таҳлилгарон низ ба ҷунин назаранд, ки назорати қатъии иттиҳодияҳои динӣ ва ҳаёти динии ҷомеа боиси он мегардад, ки мусулмонон аз тарафи давлат истисмор гарданد ва аз ин рӯ, сабаби муташанниҷ гардидани муносибати байни онҳо ва мақомоти ҳокимияти давлатӣ мегардад[4]. Аммо бояд таъкид намуд, ки ин гуна баррасӣ масъалаи хеле баҳснок аст. Маҳсусан, бо дарназардошли воқеиятҳои замони мусоир, ки раванди ташаккулёбии давлатдории миллӣ ва давлатсозиву миллатсозӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ ва рушди технологияҳои иттилоотио коммуникатсионӣ бе ин ҳам бо таҳдиду ҳатарҳои гайрианъанавӣ рӯ ба рӯ шуда истодааст. Гузашта аз ин, масъалаи мазкур бо дарназардошли қонуниятҳои таъмини амнияти миллӣ ва барҳӯрди манфиатҳои геополитикӣ агар баррасӣ шаванд, дурустӣ сиёсати давлатии Чумхурии Тоҷикистон дар соҳаи дин ва роҳандозӣ намудани назорати давлатӣ дар соҳаи танзими дин қобили қабул мегардад. Зоро ҳамаи давлатҳои олам барои амалӣ намудану ҳимоя кардани манфиатҳои миллии кишвари худ талош меварзанд ва ҳангоми эҳсос намудани таҳдиду ҳатар ба манфиатҳои ҳаётан муҳими мамлакат ҷораҳои даҳлдор меандешанд. Барои мисол, президенти Иёлоти Муттаҳидаи Америка Доналд Трамп барои пешгири намудани сар задани амалҳои терористӣ дар ҳудудҳои Иёлоти Муттаҳидаи Америка ҷандин маротиба пешниҳод намуда буд, ки ба Иёлоти Муттаҳидаи Америка ворид шудани мусулмононро манъ намоянд[3]. Ҳол он, ки Иёлоти Муттаҳидаи Америка яке аз давлатҳои мебошад, ки дар он озодии вичдон ва демократия ба таври ҷашмгир рушд кардааст.

Ба андешаи мо, онҳое, ки аз ҳориҷии мамлакат ва баъзан аз дохили кишвар вобаста ба соҳаи дин ва танзими дин ба сиёсати давлатии Чумхурии Тоҷикистон баҳогузорӣ менамоянд, ба асли масъалаи баҳои яктарафа медиҳанд. Бояд ин масъаларо бодарназардошли воқеаву ҳодисаҳое, ки дар солҳои соҳибиستикӯлии кишвар дар мамлакат рӯҳ додаанд, баҳогузорӣ намуд. Гузашта аз ин, ҳангоми таҳлили сиёсати давлатӣ дар соҳаи дин мавқеи Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон ва Президенти кишвар бояд ба инобат гирифта шавад. Президенти мамлакат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доимо дар суханрониҳои худ аз дини ислом пуштибонӣ намуда, терроризм ва тундгароии хушунатомезро, ки дар симои ислом зоҳир мегардад ва дини исломро бадном менамояд, маҳкум месозад. Ҷунончи соли 2007 Президенти мамлакат дар яке аз пайёмҳои табриқии худ ба муносибати иди Курбон дар атрофи моҳияти дини ислом ҷунин ибрози андеша намуда буд: «Дини мубини ислом тамаддун ва фарҳанги ғановатмандест, ки бо арзишҳои олии ҷовидонаи худ дар давоми асрҳо

дар ташаккули худшиносӣ ва худогоҳии ҳалқу миллатҳои гуногуни олам, аз ҷумла тоҷикон, нақши бағоят бузург бозидааст. Фарҳанги бузурги исломӣ саршор аз ғояҳои эҳсону нақӯкорӣ, ҳусни муошират бо аҳли ҳонадон, меҳру муҳаббат ба наздиқону пайвандон, муомилаи нек бо ҳамсаъон, мурувват ба дӯстон, дилсӯзи ғамхорӣ ба беморону нотавонон, ёди ҳайр аз гузаштагон мебошад. Ислом адаб ва панду насиҳат аст. Аз ин рӯ, вазифаи муқаддаси мусулмонон аз он иборат аст, ки дар тарбияи аҳлоқи ҳамидаи чомеа ҳамаҷониба саҳм гиранд» [12]. Аммо дар мавриди аз ҷониби ҳизбу ҳаракатҳои террористиу ифротгарӣ истифода гардидани дини ислом ва бадном шудани он низ доимо суханронӣ намуда, ҷунин амалҳоро қотеона маҳкум месозад. Ҷунончи соли 2019 ҳангоми мулоқот бо афсарону аскарони Қувваҳои Мусаллаҳи мамлакат иброз доштанд, ки «Равандҳои муосири ҳарбиву сиёсии минтақа ва ҷаҳон собит месозанд, ки сӯйистифода аз терроризм ва ғояҳои ҳушунатомези ифротгарӣ, қӯшишҳои сиёсисозии дини ислом ҳамчун бузургтарин ҳатар ба таъмини амният, соҳти конститутсионӣ, дунявият, сулҳу субот ва рушди иқтисодиву иҷтимоии давлатҳо арзёбӣ мегардан» [14].

Муаррихи тоҷик Шарипов А.Н. қайд мекунад, ки «Дастури Пешвои миллат оид ба таълифи Қуръон бо тарҷумаи тоҷикӣ, Саҳехи Бухорӣ, осори пурғановати бузургон, соҳтани масҷиди бузургтарин дар Осиёи Марказӣ, ҳимояти мазҳабу дин аз минбарҳои баланди байналмилаӣ, аз қабили иртибот надоштани терроризм ба ислом, зиёрати ҳонаи Ҳудо ҳамчун шукргузорӣ аз истиқори сулҳ, шарафи зиёрати доҳили ҳарами шариф, ворид шудан ба рӯйхати 500 мусулмони муассири дунё аз камоли мусулмонӣ, ҳимоят аз дину оин ва мазҳаб, на танҳо дар фазои қишвар, балки минтақа ва ҷаҳон бешубҳа мо метавонем Пешвои миллатро ҳамчун ҳомии мазҳаб ва сулҳ эътироф намоем, зеро такя ба мазҳаби ҳанафӣ ягона роҳи ҳифзи арзишҳои динӣ ва пешгирии ҳушунат дар заминаи динӣ мебошад» [17, с. 292-296].

Бояд гуфт, ки дар тӯли 29 соли соҳибистиқлонии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳаёти сиёсии маънавии мамлакат ҳодисаю воқеаҳои гуногун ба амал омадаанд, ки аксари онҳо дар зери таъсири омилҳои динӣ пайдо шудаанд. Бо дарназардошти ҷунин ҳолат гуфтан мумкин аст, ки таъсири омилҳои динӣ на танҳо ба суботи сиёсии қишвар, балки ба рушди ояндаи мамлакат таъсири амиқ расонидааст. Аз ҷумла, сар задани ҷанги шаҳрвандӣ (солҳои 1992-1997), ки дар он нерӯҳои зиддиҳукуматиро аслан нерӯҳои исломӣ ташкил менамуданд; ба имзо расидани Созишномаи истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ, ки дар заминаи муқарароти он на танҳо Комиссияи оштии милли барои гузаронидани ислоҳоти сиёсии ҳарбӣ шурӯъ намуд, балки фаъолияти ҳизби диниро дар мамлакат иҷозат дод; шурӯъ аз солҳои 2000 ҳуручи ғояҳои тундгарои исломӣ, зиёд гардидани ҳизбу ҳаракатҳои ифротгарои террористӣ, ба сафи онҳо ҷалб гардидани шаҳрвандони мамлакат; қӯшиши анҷом додани табаддулоти давлатӣ аз ҷониби пайравони ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон ва бо иштироки генерал Назарзода А., бо истифода аз шабакаҳои иҷтимоию интернетӣ ба иғвоангезию фитнаангезӣ машғул гардидани пайравони ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон ва ҷанде дигар ҳодисаю воқеаҳо Ҳукумати мамлакатро водор намуданд, ки барои таъмини сулҳу субот ва пешгирий намудани низоъҳои навбатӣ ҷораандешӣ намоянд.

Бо дарназардошти воқеаҳои доҳилию берунӣ, ки дар зери таъсири омилҳои динӣ ба амал омада буданд, Ҳукумати мамлакат дар сиёсати давлатии худ дар соҳаи дин як қатор ҷораҳои зарурӣ ва саривақтиро роҳандозӣ намуд. Пеш аз ҳама, муайян намудани номгӯи ташкилотҳои ифротгарои террористӣ ва бо қарори Додгоҳи Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мамнӯъ эълон намудани фаъолияти онҳо дар қаламрави мамлакат яке аз иқдомҳои пешгирикунандаи оқибатҳои ногувори омилҳои динӣ мебошад.

Моҳи сентябри соли 2015, баъди оне, ки пайравони ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон барои ташкил намудани табаддулоти давлатӣ қӯшиш намуданд, Додгоҳи Олии мамлакат фаъолияти онро манъ намуда, онро ҳизби террористиу ифротгарӣ эълон кард. Моҳи майи соли 2016 ба Конститутсиияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба воситаи раъйпурсии умумиҳалқӣ тағириру иловахо ворид карда шуд, ки яке аз он тағииротҳоро манъ намудани фаъолияти ҳизбҳои динӣ ташкил медиҳад. Ба ҳамаи он нигоҳ накарда, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи моддаи 1 Конститутсиияи мамлакат давлати дунявӣ эълон шудааст, дар фазои сиёсии қишвар ҳизби исломӣ фаъолият менамуд. Ҷунин ҳолат маънои онро дошт, ки муқарароти моддаи 1 ва моддаи 28 конститутсиия бо ҳамдигар муҳолифат доштанд. Зеро дар давлати дунявӣ нерӯҳои динӣ бояд ҳусусияти сиёсӣ надошта бошанд ва бояд барои ташкил намудани давлати динӣ қӯшиш накунанд. Аз лиҳози илмӣ гуем агар, дар давлати дунявӣ рӯҳониён наметавонанд, ки барои ба даст овардани ҳокимијат мубориза баранд. Зеро қонунгузории давлати дунявӣ ин гуна фаъолиятре иҷозат намедиҳад. Албатта, ин маънои онро надорад, ки рӯҳониён ва ё пайравони дин наметавонанд ба ҳизбҳо аъзо шаванд. Баръакс дар он ҳизбҳои

сиёсие, ки фаъолияти онҳо тибқи қонун иҷозат дода шудааст, ҳамаи пайравони дин метавонанд аъзо шаванд. Аммо ташкил намудани ҳизби динӣ бо меъёрҳои асосии давлати дунявӣ муҳолифат менамояд.

Вобаста ба таҳдиҳу хатарҳои доҳилию берунӣ, ки аз омилҳои динӣ вобастаанд, директори Маркази исломшиносии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Файзулло Баротзода таҳлили муфассале пешниҳод намудааст. Дар таҳлили ў ба таҳдидҳои хориҷӣ омилҳои зерин ворид карда шудаанд: таҳсили динӣ гирифтан дар хориҷа, дастгирӣ ёфтани созмонҳои ифротгароио террористӣ, дастрасӣ доштани онҳо ба кумакҳои молиявӣ, мубодилаи озоди иттилоотӣ, нодуруст шарҳ додани вазъияти иҷтимоию сиёсии мамлакат ва вазъи озодии динии шаҳрвандон дар ВАО-и хориҷӣ, таблиғи ғояҳои тундгароии динӣ аз ҷониби ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, вазъи ноустувори Ҷумҳурии Исломии Афғонистони ҷангзада, ҷалби шаҳрвандони мамлакат, маҳсусан муҳочирони меҳнатӣ ба сафи ташкилотҳои ифротгароио террористӣ. Таҳдиҳу хатарҳои доҳилӣ бошанд аз омилҳои зерин вобаста дониста шудаанд: сатҳи пасти саводнокии динии аҳолӣ, рафтори донишҷӯне, ки дар муассисаҳои таълимии хориҷӣ маълумоти динӣ гирифта истодаанд, дар доҳили мамлакат аз ҷониби баъзе рӯҳониёни тундгаро паст задани шаъну шарафи рӯҳониёни таҳаммулгаро, барангҳектани қинаю адовати динӣ ва миллӣ, ҷалби ҷавонон ба сафи ифротгароён ва тундгароён[2].

Вобаста ба масъалаи паҳн гардидани ғояҳои ифротгароио тундгароӣ дар миёни муҳочирони меҳнатӣ андешаҳои гуногун мавҷуданд. Аммо дар аксар маврид мушоҳида намудан мумкин аст, ки тундгароёни исломӣ ва созмонҳои ифротгароӣ дар миёни муҳочирон меҳоҳанд ҷонибдорӣ пайдо намоянд ва онҳоро ба сафҳои худ ҷалб созанд. Муҳаққиқони ватаний М.А. Олимов ва С.К. Олимова иброз медоранд, ки муҳочирони меҳнатиро аз рӯи мансубияти динию мазҳабияшон ба ду гурӯҳ чудо намудан мумкин аст: якум, онҳое, ки аз мазҳаби анъанавии ҳанафӣ пайравӣ менамоянд ва дигар ҷараёнҳои динӣ, аз қабили салафия, «Ҳизб-ут-Тахрир» ва монанди инҳоро маҳкум месозанд; дуюм, онҳое, ки аз ҷараёнҳои динии ҷаҳонӣ пайравӣ менамоянд. Аксарияти муҳочирон вобаста ба масъалаи шинохти мазҳабҳо мушкилӣ мекашанд. Тибқи назарпурсии онҳо 41% пурсидашудагон муайян карда натавонистаанд, ки ба қадом мазҳаб тааллук доранд, 18,5% онҳо аз посух додан ҳуддорӣ намудаанд, ки ҷунин ҳолат на танҳо маърифати пасти динии онҳоро нишон медиҳад, балки онҳо намехоҳанд, ки дини исломро ба мазҳабҳо чудо намоянд[10, с. 161].

Ҳамин тариқ, таъсири омилҳои динӣ ба суботи сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистонро таҳлилу баррасӣ намуда, ба ҷунин ҳулосаҳо расидем:

– омилҳои динӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ду шакл зоҳир мешаванд: созанда ва таҳрибӣ. Омилҳои динию мазҳабии созанда аз исломи таҳаммулгаро ва исломи анъанавӣ сарчашма гирифта, моҳияти онро арзишҳои ахлоқию маънавӣ ва ҷанбаҳои тарбиявии онро ахлоқи ҳамида ташкил медиҳад, ки он дар таъмини назму низоми ҷамъияти саҳми арзанда дорад. Аммо омилҳои динию мазҳабии таҳрибӣ бо фаъолияти ҳизбу ҳаракатҳои ифротгароио террористӣ алоқаманд буда, ҷавҳари онро тундгароии динӣ ва зӯроварии ҳушунатомез ташкил медиҳад, ки он ба соҳтори конститутионии давлат, якпорчагии марзу бүм, суботи сиёсии қишвар, тартиботи ҷамъияти ва амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон мустақиман таҳдид менамояд. Аз ин рӯ, амалӣ намудани муборизаи беамон бо омилҳои динию мазҳабии таҳрибӣ хеле муҳим ва саривақтӣ мебошад;

– тундгарои исломӣ ва ифротгарои динию сиёсӣ дар самти ташаккулёбии давлатдории ҳавини Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври ҷиддӣ монеа эҷод намуда истодааст. Ғояпардозон ва тундгароёни исломӣ бо ҳар роҳу восита андешаҳои ифротгароӣ ва тундгарои диниро дар миёни қишиҷои гуногуни ҷомеа паҳн намуда, бо ин ба шуури ҷамъияти таъсири манғӣ мерасонанд ва рафтори шаҳрвандонро тағиیر медиҳанд. Бо дарназардошти ҷунин омил гуфтан мумкин аст, ки тундгарои исломӣ ва ифротгарои динию сиёсӣ дар шароити ҳавини давлатдори омилҳои бесуботқунандай ҳаёти сиёсии қишвар мебошанд;

– Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати тозаистиклол аз лиҳози таъсири омилҳои динӣ, маҳсусан таъсири омили исломӣ дар самти ташаккулдиҳии давлати демократӣ, дунявӣ ва ҳуқуқбунёд осебазирии зиёд дорад. Якум ин, ки қишвар дар марҳилаҳои аввали рушду инкишиф қарор дорад ва дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷамъияти ҳанӯз ҳам мушкилиҳои иҷтимоию иқтисодӣ, фарҳангии идеологӣ ҷой доранд, ки ҷунин вазъият дар самти муқовимат бо тундгарои исломӣ монеаи ҷиддӣ эҷод менамояд. Ғайр аз ин, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қишварҳои пасошӯравӣ, аз ҷумла дар Федератсияи Россия муҳочирони зиёд дорад, ки дар ин гуна вазъият ҳавфи гаравидани ҷавонон ба сафи ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ меафзоряд. Инҷунин роҳ ёфтани ғояҳои тундгарои исломӣ ба доҳили қишвар ва бо роҳу

воситаҳои гуногун тарғибу ташвиқ гардидани онҳо хавфи зиёд гардидани пайравони он ва ба вучуд омадани бадбинии ҳуқуқию сиёсиро ба миён меорад.

АДАБИЁТ

1. Абдулҳаев, К. Дурӯғу буҳтонҳои навбатии М.Кабирӣ [манбаи электронӣ] / К. Абдулҳаев. – URL: <http://mit.tj/article/дурӯғу-буҳтонҳои-навбатии-м-кабирӣ> (санаси истифодабарӣ: 12.01.2020)
2. Баротзода, Ф. Религиозная ситуация в Республике Таджикистан [электронный ресурс] / Ф. Баротзода. – URL: <http://mit.tj/article/религиозная-ситуация-в-республике-таджикистан> (дата обращения: 10.12.2019)
3. Инициатива Трампа о запрете на въезд в США мусульманам исчезла с его сайта [электронный ресурс]. – URL: <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3774927> (дата обращения: 25.12.2019)
4. Ислам и государства Центральной Азии: Риторика и практика отношений [электронный ресурс]. – URL: <https://www.fergananews.com/articles/9618> (дата обращения: 25.12.2019 г.)
5. Консепсияи сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи дин [Матн] // Бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 апрели соли 2018, №1042 тасдиқ шудааст.
6. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. 22.05.2016. [манбаи электронӣ]. – URL: <http://president.tj/taxonomy/term/5/111> (санаси истифодабарӣ: 12.11.2019)
7. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи озодии вичдон ва иттиҳодияҳои динӣ» [Матн] // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2009, №3, мод. 82; с. 2011, №6, мод. 450; Қонуни ҔТ аз 02.01.2018 с., №1497.
8. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» [Матн] // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2007, №6, мод. 428; с. 2008, №6, мод. 448; с. 2010, №7, мод. 568; Қонуни ҔТ аз 30.05.2017 с., №1428; аз 28.08.2017 с., №1461
9. Нурулҳақов, Қ. «Ихвон-ул-Муслимин» ва моҳияти иртиҷои он [манбаи электронӣ] / Қ. Нурулҳақов. – URL: <http://mit.tj/article/“ихвону-л-муслимин”-ва-моҳияти-иртиҷои-он> (санаси истифодабарӣ: 03.03.2020)
10. Олимов, М.А. Трансформация идентичности в миграции: этничность и религия (на примере таджикской трудовой миграции в России) [Текст] / М.А. Олимов, С.К. Олимова // Вестник Томского государственного университета. История. – 2019. – № 59. –С.161.
11. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олий. 26.12.2019 [маводи электронӣ]. – URL: <http://president.tj/node/21975> (санаси истифодабарӣ: 25.01.2019)
12. Паёми табриқӣ ба муносабати иди Қурбон. 18.12.2007 [манбаи электронӣ]. – URL: <http://president.tj/node/325> (санаси истифодабарӣ: 29.12.2019)
13. Суҳанронӣ дар мулоқот бо намояндагони аҳли ҷомеаи мамлакат. 04.07.2013 [манбаи электронӣ]. – URL: <http://president.tj/node/4666> (санаси истифодабарӣ: 25.10.2019)
14. Суҳанронӣ дар ҷорабии тантанавӣ ба ифтиҳори 26-солагии таъсисёбии Қувваҳои Мусаллаҳ. 23.02.2019 [манбаи электронӣ]. – URL: <http://president.tj/node/19456> (санаси истифодабарӣ: 29.12.2019)
15. Турдиназаров, А.С. Доктрина иҷтимоио сиёсии ислом ва ҳосиятҳои асосии он [Матн] / А.С. Турдиназаров // Паёми Доношгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. Қисми 2. – 2019. – №10. –С.324.
16. Центральная Азия: Пространство «шелковой демократии». Ислам и государство [Текст] . –Алматы, 2017. – С.8.-10.
17. Шарипов А.Н. Махсусият ва омилҳои маҳбубият касбнамудаи Пешво. // Паёми ДМТ. №1, 2019, С.292-296

ТАЪСИРИ ОМИЛҲОИ ДИНӢ БА СУБОТИ СИЁСИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Мақола сабабҳои рӯ овардан ба динро аз ҷониби ҷавонон тадқиқ мекунад, зимнан зуҳурот ё падидай ҳуввият низ мавриди баррасӣ қарор долда шудааст. Муносабати ҷавонони муосир нисбати дин ҳамчун дараҷаи донишӣ мазмуну муҳтавои дин ва дараҷаи пазироии шаҳсиятӣ арзёбӣ карда мешавад. Дар мақола раванди коррелятсияи умуми башиарӣ ва шаҳсӣ дар дин кушода дода мешавад. Натиҷаҳои тадқиқоти эмпирӣ тавсиф карда мешаванд, ки имкон фароҳам оварданд муқаррар карда шавад, ки новобаста ба рушди дину тақвоворӣ дар ғурӯҳи ҷавонон ҷанбаи одаткунӣ ба расму русуми динӣ, ҳамчунин номуташаккилии тасаввуротҳо оид ба эътиқодоти динӣ, тағиироти мувозинати этноконфессиалиӣ, мушиқилоти иҷтимоӣ-иқтисодӣ на фақат рӯ овардани ҷавононро ба дин, балки ғурӯҷе аз шаҳсони қалонсолро низ ба бор меорад.

Дар мақола кӯшиши ба ҳарҷ дода шудааст, ки равандҳои диние ба низом дароварда шаванд, ки дар замони муосир дар муҳити ҷавонон мавҷуданд. Проблемаи диндорию тақвовории ҷавонон ҳамчун замони пешина хеле актуали мебошад ва тадқиқи низомнокро тақозо мекунад. Ҳадафи тадқиқ кӯшиши ташаккули манзараи тому бутуни афзалиятҳои динию конфессиалиӣ ва тамоюлҳои арзишноки ҷавононро фаро мегирад. Ҳамзамон мусаллам аст, ки механизмҳои ҷонибии табдилёбӣ (трансформатсия) дар Тоҷикистони муосир коркард нагаштаанд.

Калидвоҗаҳо: дин, мазҳаб, раванд, ҷавонон, коркард, коррелятсия, афзалиятҳо, тамоюлҳо, арзииҳо, гурӯҳ, замони муосир, проблема.

ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ФАКТОРОВ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

В статье рассматриваются причины обращения молодежи к религии, обсуждаетсяся феномен идентичности. Отношение современной молодежи к религии оценивается как уровень знания содержания религии и степень личностного принятия. В статье раскрывается процесс соотношения всеобщего и личного в религии. Описаны результаты эмпирического исследования, которые позволили установить, что, несмотря на развитие религиозности и благочестия у молодежи, сохраняется аспект привыкания к религиозным обычаям и традициям, а также дезорганизация представлений о религиозных верованиях, экономические сдвиги, изменения и изменения, обращение в религию молодежи, но и группы пожилых людей.

В статье ставится задача систематизировать религиозные процессы, существующие в современное время среди молодежи. Проблема религиозности и набожности молодежи по-прежнему очень актуальна и требует систематического исследования. Цель исследования - попытаться создать целостную картину религиозных предпочтений и ценностей молодежи. В то же время очевидно, что механизмы такой трансформации в современном Таджикистане не разработаны.

Ключевые слова: религия, конфессия, процесс, молодежь, переработка, соотношение, приоритеты, тенденции, ценности, группа, современность, проблема.

INFLUENCE OF RELIGIOUS FACTORS ON THE POLITICAL STABILITY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

The article examines the reasons why young people turn to religion, discusses the phenomenon of identity. The attitude of today's youth to religion is assessed as the level of knowledge of the content of religion and the degree of personal acceptance. The article reveals the process of correlation between the universal and the personal in religion. The results of an empirical study are described, which made it possible to establish that, despite the development of religiosity and piety among young people, the aspect of getting used to religious customs and traditions remains, as well as the disorganization of ideas about religious beliefs, economic shifts, changes and changes, conversion of young people to religion, but and groups of older people.

The article aims to systematize the religious processes that exist in modern times among young people. The problem of religiosity and piety of young people is still very relevant and requires systematic research. The purpose of the study is to try to create a holistic picture of the religious preferences and values of young people. At the same time, it is obvious that the mechanisms for such a transformation have not been developed in modern Tajikistan.

Keywords: religion, confession, process, youth, processing, ratio, priorities, tendencies, values, group, modernity, problem

Маълумот дар бораи муаллиф:

Хусайнзода Аминҷон Буриҳон – номзади илмҳои сиёси, муалими калони Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳ Рӯдакӣ. Сурога: 735360, ҶТ, ш.Кӯлоб, к. С.Сафаров-16. Тел.: 987932088.

Сведения об авторе:

Хусайнзода Аминҷон Буриҳон – кандидат политических наук старший преподаватель Кулябского государственного университета им.А.Рудаки. Адрес: 735360, РТ, г.Куляб, ул.С.Сафарова-16. Тел.: 987932088.

About the author:

Husainzoda Aminjon Burikhon - candidate of political sciences, senior lecturer of the Kulob State University named after A.Rudaki. Address: 735360, RT, Kulob, S.Safarov St.-16. Phone: 987932088.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЕ О СОЗНАНИИ И РАСПРОСТРАНЕНИИ КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ

*Ван Юйхун, Чжан Ян, Су Хаотянь, Ван Вэйхун
Китайского нефтяного университета (Худун)*

Дружественные отношения между Таджикистаном и Китаем имеют давнюю историческую традицию. С момента обретения независимости Китай и Таджикистан достигли ряда важных успехов в экономической, политической, военной и других областях сотрудничества. С тех пор, как в 2013 году Китай предложил стратегию «Пояс и путь», Таджикистан активно способствовал стыковке национального плана развития и выбранной Китаем стратегии. Возможности совместного сотрудничества с Китаем расширились, и отношение стало шире и глубже. Исследование распространения китайской культуры в Таджикистане поможет укрепить взаимодействие между двумя странами и послужит основой для дальнейшего освоения китайской культуры за рубежом. Это также будет способствовать уменьшению недопонимания культурных различий в процессе обмена между Китаем и Таджикистаном, а также расширению областей стратегического сотрудничества между государствами.

1. Исторический контекст

Как предшественники таджиков, согдийцы имели долгую историю контактов с Китаем и эти контакты происходили во множестве регионов. Влияние китайской культуры на согдийцев во времена династии Тан было особенно значительным. Еще в 16-й династии перед периодом Северных и Южных династий согдийцы разработали маршруты из западных регионов на восток. По этим маршрутам согдийцы смогли проникнуть в бассейн Тарима, коридор Хекси, бассейн Сычуани и в различные части Центральных равнин, сформировали свои собственные деловые сети и поселения иммигрантов во многих частях нашей страны. [1, с.4]. Во времена династии Тан Согдийский регион был включен в состав территории Тан. Согдийцы, которые занимались торговлей, часто сталкивались с китайской культурой. Степень их понимания китайской культуры в то время демонстрировала постепенную тенденцию к углублению. С периода Северных и южных династий до династии Тан значительная часть согдийцев въехала в Китай в качестве официальных лиц. Привычки одеваться и даже стиль мышления согдийцев, которые въехали в Китай, находились под влиянием китайской культуры. Костюмы династии Тан были найдены в гробницах согдийцев, которые въехали в Китай во времена Тан. Значительная часть согдийцев, прибывших в Китай, постепенно приняли конфуцианство, чтобы интегрироваться в жизнь Центральных равнин, а появление чиновников-согдийцев показывало тенденцию к «отказу от воинственности и следованию культуре» [2, с.163]. Кроме того, согдийцы отвечали за перевод в торговле между Китаем и Уйгурским ханством, Тубо и другими регионами. Таким образом, мы можем видеть, что китайская культура даже в древние времена привлекала согдийцев, а культурные контакты, обмены и переселения между двумя странами имеют долгую историю и дают хорошую основу для сотрудничества.

2. Современная ситуация

С момента обретения Таджикистаном независимости культурное сотрудничество между Таджикистаном и Китаем достигло больших высот. Работы учёного Р. Алимова дают детальное представление о достижениях таджикско-китайского культурного сотрудничества [3, с.92]. В декабре 1993 года две страны подписали «Соглашение о культурном сотрудничестве между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой» в Душанбе. Этот документ поощряет и поддерживает сотрудничество между государствами в областях культуры, искусства, образования, общественных наук, журналистики, издательского дела, кино и спорта. На этой основе стороны подписали «План культурного обмена на 2005-2009 годы между Министерством культуры Республики Таджикистан и Министерством культуры Китайской Народной Республики», были проведены совместные гастроли литературных и художественных коллективов в крупных городах обеих стран, а

также прошли международные и национальные фестивали искусств. Гражданское общество и культурные группы также активно участвовали в сотрудничестве и установлении долгосрочных, стабильных отношений в различных областях.

В области образования, после более, чем 20-летнего сотрудничества между государствами, преподавание китайского языка в Таджикистане вступило в период планомерного развития. Преподавание китайского началось в 1997-м году, и к настоящему времени это государство имеет два Института Конфуций. Учебные центры были размещены в крупных городах и университетах по всей стране, также было подготовлено большое количество преподавателей китайского и переводчиков.

Шанхайская организация сотрудничества играет важную роль в культурном взаимодействии между двумя народами. В рамках этой организации государства-члены создали механизм для встреч между министрами культуры государств-членов ШОС и подписали ряд соглашений о сотрудничестве. Также, были созданы проекты совместных работ в целях содействия расширению культурного обмена между двумя странами. Количество стипендий для таджикских студентов в Китае значительно увеличилось, была улучшена система зачисления в Китайские ВУЗы. [4, с.70]

3. Исследование и анализ

В 2012-м году, в Душанбе Лю Вэйцянь провел опрос под названием «Образ Китая в глазах народа Таджикистана» [5, с.52]. С помощью методов свободного теста на ассоциацию изображений, а также теста свободного ассоциативного словаря и других методов он узнал больше об отражении Поднебесной в глазах таджиков. Учёный предоставил также всю нужную справочную информацию вместе с описанием методов проведённого исследования. В целом, опрос фокусируется на изучении понимания таджикским народом Китая с точки зрения культуры и анализирует недавние изменения в данной области. При этом, проводится сравнение ответов на аналогичные вопросы в проводившихся ранее исследованиях.

Местом проведения этого опроса был выбран город Худжанд. Худжанд расположен в Согдийской области на севере Таджикистана. Это второй по величине город в стране, а также важный пункт на Великом Шелковом пути. Кроме того, он является одним из старейших городов Центральной Азии. В 2014 году в Худжанде при Горно Металлургическом Институте Таджикистана был создан второй в стране Институт Конфуций. С момента своего создания он выполняет функцию китайского учебного центра на севере Таджикистана. Выборка проводившегося опроса является полностью репрезентативной, а также отражает влияние Института Конфуций на культурную коммуникацию. Исследование проводилось с использованием комбинации онлайн- и офлайн-анкет. Опрос начался 9 декабря 2021 года и закончился 28 января 2022. Испытуемыми людьми стали граждане Таджикистана всех возрастов. В общей сложности было собрано 117 анкет (100 из них оказались годными к использованию). Вопросы анкеты касались понимания респондентами китайской культуры – речь шла об одежде, питании, жилье и о других её элементах. Также, были затронуты темы доступа к соответствующей информации и нюансы отношения опрашиваемых к распространению культуры Поднебесной в Таджикистане. Кроме того, автор провел интервью с двумя студентами-таджиками, которые сейчас находятся в Китае. Посредством обобщения и анализа результатов анкетирования и интервью автор выдвинул предложения по дальнейшему продвижению данной культуры на территории Таджикистана.

Понимание таджиками китайской культуры и способов получения культурной информации.

Вопрос 1. В рамках свободного словарного ассоциативного теста от респондентов требовалось написать три слова-ассоциации со словом «Китай».

Ответ	Великая китайская стена	Дракон	Палочки	«Ni hao» («здравствуйте») и китайская кухня
Количество	15	12	11	10
Частота	15%	12%	11%	10%
Ответ	Кунг-фу, фестиваль, древний	Панда, Праздник весны, красный фонарь	чай, у-шю	Трудолюбивые люди, разные культуры, китайский иероглиф, пекинская опера, чайная церемония, гостеприимный, «zaijian» («до свиданья»)
Количество	7	6	5	4
Частота	7%	6%	5%	4%
Ответ	История, состоятельный, красный, Джеки Чан, развивающийся, культурный, дружелюбные люди, одежда, красивое место, Тяньшань, китайский язык	«Ni zhenme yang» («как дела»)? умные люди, население, «xiehie» («спасибо»), Пекин, китайская каллиграфия, Конфуций, рис, «Chifan le ma» («ты уже поел»)? любовь, фарфор, работать, «dui bu qi» («извините»), инновационная технология, общительный	«Naо jiu bu jian» («давно не виделись»), китаеведение, широкий ланьчжоуский рамен, «duo shao qian» («сколько это стоит»), запретный город, великая страна, танец, общение, спорт, карьера, яркий, свадебная одежда, сдержанный, «в чужой монастыре со своим уставом не ходят», «ni jiao shen me ming zi» («как тебя зовут»)? «ni zhu na li» («где ты живешь»)? философ, экономика, дружба, мир, удача, вырезание из бумаги, Гонконг, 5000 лет, древний язык, поэт, возможность, бумага, квадратная монета, китайское кино, платье ципао, красный флаг, вода, Шелковый путь, большая страна, Мао Цзэдун, Сиань, горячий горшок, мост длиной 35 км, богатые ресурсы, красный конверт, масло чили, стоять в очереди, «zao shang hao» («доброе утро»)	
Количество	3	2	1	
Частота	3%	2%	1%	

Таблица 1. Слова, которые Таджикский народ ассоциируют с «Китаем»

Согласно опросу, в Таджикистане со словом «Китай» ассоциируются, прежде всего, слова «Великая стена», «дракон» и «палочки для еды» – их процент среди ответов составил 15%, 12% и 11% соответственно. Кроме того, слова «китайская кухня», «кунг-фу», и «Праздник весны» заняли более 5% среди ответов. Из всего этого видно, что впечатление о Китае у жителей Таджикистана тесно связано с традиционной китайской культурой. Ряд положительных слов, таких как «трудолюбивые люди», «гостеприимный» и «богатый», также заняли своё место в числе ответов. Видно, что народ Таджикистана относительно дружелюбно относится к Китаю и китайцам. В последние годы плоды китайско-таджикского сотрудничества в областях политического доверия, экономического строительства и борьбы с эпидемией были признаны таджиками. Кроме того, в ответах также очень часто появлялись упоминания слов «китайский язык» и «китайские иероглифы», а также ежедневные приветствия, такие как «nihao», «zaijian» и «ni zhenme yang». Некоторые респонденты указывали произношение этих приветствий буквами кириллицы, а некоторые написали эти

слова непосредственно на китайском языке. Данный нюанс тесно связан с Институтом Конфуций, созданный в городе Худжанде, а также с предприятиями, которые финансирует Китай. Высокая частота обменов с носителями китайского языка в области образования и экономики постепенно сделала некоторые повседневные выражения привычными для таджиков. Появление слова «инновационная технология» также показывает, что у таджикского народа есть определенное понимание о достижениях Китая в области науки и техники в последние годы. Низкая частота слов «китайские фильмы» «Шелковый путь» аналогично отражает ситуацию в областях индустрии развлечений и национальной политики.

Во втором вопросе респондентам предлагалось написать китайские иероглифы, которыми они овладели. Из 100 респондентов 17 заявили, что не умеют писать по-китайски, а 6 ответили, что могут писать китайскими иероглифами, но не перечислили, какими именно. В релевантных ответах, чтобы свести к минимум влияние малоиспользуемых иероглифов (респонденты с высоким уровнем языка их могут писать), для анализа были взяты данные с более 5, и отдельно подсчитано количество вхождений отдельных иероглифов и фраз.

Ответ	中 (китайский)	好 (хороший)	我 (я, мой)/你 (ты, твой)	你好 (привет, здравствуй)	人 (человек)/中国 (Китай)
Количество	22	20	16	12	13
Чистота	25.9%	23.5%	18.8%	14.1%	15.3%
Ответ	口 (род, вход)	是 (да, являться)	月 (луна, месяц)/爱 (любить)/汉语 (китайский язык)/文化 (культура)	一 (один)/不 (не)/三 (три) /的 (частица, чей, какой, который)/语 (язык)	
Количество	10	9	7	6	
Чистота	11.8%	10.6%	8.2%	7%	

Таблица 2. Китайские иероглифы, освоенные студентами Таджикистана (чистота ≥ 5)

Иероглифами, которые чаще всего появлялись в этом опросе, были «中», «好», «我», «你». Более часто появляются «你好», «中国», «汉语» и «文化». Данные результаты говорят о том, что респонденты смогли освоить относительно простые китайские иероглифы, повседневные приветствия и простую лексику, которая связана с языком. Таджики имеют определенное понимание китайских иероглифов, но степень его невысока. Иероглифы, которые могут быть ими написаны, имеют большой разброс в плане содержания, и актуальность их невелика. Автор исследования полагает что люди приобрели их случайно в повседневной жизни, при экономических и торговых обменах, хобби, и в различных ситуациях, а не в результате систематического изучения.

В вопросах 4-13 подробно рассматривается понимание населением Таджикистана различных элементов китайской культуры, таких как одежда, еда и история. Чтобы более точно понять уровень осведомлённости респондентов, исследователь сначала выяснял понимали ли люди, о чём шла речь, а затем запрашивались подробные объяснения. В комплексных анкетах некоторые респонденты высказывали только суждения и не давали дальнейших объяснений.

Доля респондентов, выразивших понимание различных элементов китайской культуры	
Китайская кухня	89%
Китайская одежда	72%
Конфуций	87%
Китайская медицина	82%
Династии китайских императоров	48%
Китайские достопримечательности	90%
Китайские знаменитости	87%
Китайские фильмы и сериалы	54%
Китайские предприятия	70%

Доля респондентов, проявивших определенные знания о китайской кухне, составила 89%. Среди них процент людей, которые прямо сказали, что им нравится китайская кухня, превысило 80%. Респонденты которые сказали, что им «понравилась» китайская кухня, чаще всего упоминали такие блюда, как утка по-пекински, клецки, лапша, ланьчжоуский рамен, рис, курица на большой тарелке и др. «Брендовые» деликатесы, а также традиционные китайские деликатесы относительно популярны. Блюда северо-западных регионов, которые похожи на привычные таджикам, упоминались во время опроса в числе прочих. Наличие некоторого количества китайских ресторанов отражает то, что людям интересно попробовать китайскую кухню как что-то новое, но это не влияет на привычки людей в еде.

72% жителей Таджикистана заявили, что знают китайскую одежду и выразили желание покупать вещи с китайскими элементами. Среди ответов много раз упоминались «платье ципао», «халат ханфу» и «костюмы династии Тан». Однако 14 человек приняли японское кимоно за китайскую одежду. Даже если не учитывать этот вводящий в заблуждение ответ, заметно, что только половина таджиков имеют определенное представление о китайской одежде.

87% респондентов знали Конфуция, а отдельные респонденты смогли описать его заслуги как философа, педагога и мыслителя.

Относительная высокая доля респондентов продемонстрировали понимание традиционной китайской медицины и (что заслуживает отдельного внимания) смогли перечислить некоторые методы лечения. Ответы на 8-й вопрос показали, что более 80% опрошенных имеют о ней представления, и сказали, что попробовали бы данную медицину, если бы у них была такая возможность. Иглоукалывание, прижигание, фитотерапия и другие методы лечения были упомянуты респондентами много раз, несколько участников опроса заявили, что традиционная китайская медицина эффективна. В городе Худжанде находится совместное предприятие «Таджикско-китайская больница традиционной китайской медицины». Она играет важную роль в формировании имиджа традиционной китайской медицины среди населения Таджикистана. Стандартизованные больницы такого типа предоставляют ценные медицинские услуги и высококачественное обслуживание. В целом, жители города Худжанд более позитивно, чем другие относятся к традиционной китайской медицине.

Что касается их знаний об императорских династиях Китая, 48% респондентов ответили, что знают некоторые из них. Знавшие респонденты чаще всего называли дома «Хань», «Цин», «Цинь» и «Тан», но в большинстве ответов фигурировали только отдельные названия, отвечавшие не видели смену династий на цельной временной шкале. Некоторые участники опроса принимали правившие династии Вьетнама за китайские, и, вполне возможно, выдумывали ответы произвольно, основывая на ихозвучии вьетнамских и китайских слов в русском языке. В целом, жители Таджикистана имеют общее представление об истории Китая.

Большинство респондентов сообщили, что им хотелось бы посетить китайские достопримечательности, а некоторые участники опроса написали, что они уже путешествовали по Китаю. Более 60% отвечавших выразили желание посетить Великую Китайскую стену – это намного больше, чем процент желавших увидеть другие достопримечательности. Среди прочих достопримечательностей чаще всего упоминались «терракотовые воины», «Шанхайская телебашня» и «площадь Тяньаньмэнь».

Джеки Чан, Брюс и Джет Ли занимают первые три места по частоте упоминаний в ответах о китайских знаменитостях: на их долю приходится 61%, 46% и 22% соответственно. Что касается источников, из которых таджики узнали об этих людях, большинство респондентов сказали, что это фильмы и телевидение. В интервью также упоминалось, что звезды кино и телепередач, такие как Джеки Чан, являются единственными китайскими знаменитостями. Некоторые участники опроса считают, что Джеки Чан - президент Китая. В Таджикистане есть телеканалы, которые специализируются на трансляцию фильмов и программ из разных стран – они показывают, в основном, таджикские или русские версии зарубежного кино. Именно через эти каналы многие таджики узнают о звёздах кунг-фу.

Что касается китайских сериалов и мультфильмов, 54% респондентов ответили, что смотрели их. Стоит сказать, что, хотя наиболее известные звёзды кунг-фу хорошо знакомы таджикам, респонденты не смогли назвать конкретных фильмов или передач с их участием. Что касается этого момента, предполагается, что это может быть связано со временем телевизионных трансляций. Большинство зрителей смотрят только определенную часть показываемого, и у них нет полного понимания того, что они видят, поэтому им не известны названия фильмов и передач. Например, некоторые респонденты говорили: «Я видел многие

фильмы Джеки Чана, но не помню их названий». Среди участников опроса, отвечавших здесь утвердительно, много раз упоминались мультфильмы, такие как «Кунг-фу Панда» и «Мулан». Эти произведения содержат элементы китайской культуры, но на самом деле произведены не в Китае. Также, звучали названия корейских сериалов, такие как «Жемчужина дворца» и «Императрица Ки» – эти киноленты принимались за китайские фильмы по мотивам истории Китая. Фактически, лишь немногие таджики имеют адекватные представления о китайских сериалах, мультфильмах и других развлекательных продуктах. Для Таджикистана сфера китайских телевизионных развлечений все еще относительно незнакома.

Знания таджиков о китайском бизнесе - еще один вопрос, заслуживающий места в этом исследовании. Респонденты, указавшие, что они знают китайские компании (70% опрошенных), наиболее часто упоминали «Huaxin Cement», «Huawei», «Tazhong Mining», «Alibaba» и «Xiaomi». На долю этих компаний пришлась почти третья упоминаний. Можно видеть, что китайские компании, занимающиеся смартфонами и коммуникационными технологиями, а также совместными китайско-таджикскими предприятиями имеют высокую репутацию среди населения Таджикистана. Высокотехнологичные продукты китайского производства, при этом, занимают определенную долю таджикского рынка; таджикско-китайские предприятия предоставили Таджикистану большое количество рабочих мест, а также способствовали развитию местной экономики. Это становится причиной того, что они всё чаще упоминаются в опросах таджикиами.

2. Китайская и таджикская культура в глазах таджиков

Вопросы анкеты с 14-го по 16-й были посвящены китайской и таджикской культурам в глазах таджиков. Вопросы затрагивали влияние китайской культуры в Таджикистане и способы её распространения, общность китайской и таджикской культур, а также влияние китайской культуры в жизни отдельных людей.

Вопросы	Доля положительных ответов	Часто встречающиеся слова
Оказала ли китайская культура влияние на таджикскую культуру? Пожалуйста, назовите виды влияний, которое, по вашему мнению, имеет китайская культура, и способы их оказания	62%	Влияния: изучать китайский язык, пить чай, чайная культура, обеспечение работой, трудолюбивый, гостеприимство. Способы: Шелковый путь, научное, технологическое и культурное сотрудничество, торговля, институт Конфуция
Есть ли что-то общее в культурах двух стран?	68%	Долгая история, привычки в еде, спорт, уважение к пожилым людям, гостеприимство, искусство, трудолюбивый
Оказывает ли китайская культура влияние на вашу личную жизнь?	61%	Изучать китайский язык, устраиваться на работу, смартфон, чаепитие, трудолюбивый

62% респондентов считают, что китайская культура оказала влияние на Таджикистан в сферах экономики, языка, праздничных обычаях, образа жизни и моральных ориентиров, а основные способы влияния включают: научное, технологическое и культурное сотрудничество, а также торговля (в частности, на Шелковом пути). 68% респондентов считают, что китайская и таджикская культуры имеют общие черты. Так, отвечавшими на вопросы были указаны такие слова, как «долгая история», «привычки в еде», «спорт», «уважение к пожилым людям», «гостеприимство», «искусство» и «тяжелая работа».

61% респондентов заявили, что китайская культура оказала влияние (в основном, положительное) на их собственную жизнь. Некоторые респонденты сказали, что они учатся в институте Конфуций или имеют опыт обучения китайскому языку; некоторые респонденты сказали, что они работали с китайскими коллегами; другие признались, что они заимствовали некоторые китайские привычки (употребление чая и горячей воды и т.д.); многие респонденты упоминали, что они пользовались смартфонами китайского производства и называли ряд китайских телекоммуникационных брендов. Как зарубежное учебное заведение в области китайского языка и как важное окно для распространения китайской культуры, Институт Конфуций улучшил способность некоторых таджиков понимать Китай. В определенной степени это повлияло на образ жизни опрашиваемых.

Совместные таджикско-китайские предприятия также предоставили некоторым гражданам Таджикистана возможности для культурного обмена с Китаем – это стало одним из каналов к освоению связанный с Китаем информации таджиками. Передовые китайские смартфоны значительно облегчили общение жителей Таджикистана и играют важную роль в их жизни.

3. Отношение таджикского народа к китайской культуре. В 17-м вопросе анкеты исследовалось отношение таджиков к китайской культуре. 70% респондентов заявили, что преимущества распространения китайской культуры в Таджикистане перевешивают недостатки. Подробно объясняя данное утверждение, некоторые из отвечавших сказали, что китайско-таджикская дружба имеет долгую историю, и, что их понимание китайской культуры помогло бы им понять и страну; также, изучение культуры могло бы служить расширению общего кругозора. Значительное число респондентов заявили, что поводом для их знакомства с традициями Поднебесной было предоставление китайскими компаниями работы, жилья, зарплаты и т.д. В ответах на этот вопрос ясно видно влияние экономических факторов на культурные взаимодействия: экономика Таджикистана относительно отсталая, а возможности трудоустройства и заработка платы, которые могут обеспечить отечественные предприятия, с трудом удовлетворяют потребности жителей. Компании из Китая инвестировали в Таджикистан и предоставили большое количество возможностей для трудоустройства, обеспечили их относительно стабильной заработной платой. Такое сотрудничество создало беспрогрышную ситуацию в экономической области, а также позволило народу Таджикистана взглянуть на китайскую культуру более дружелюбно. Опрошенные студенты также выразили свой оптимизм по поводу экономических перспектив Китая. Именно эти перспективы стали причиной того, что интерес к поступлению в ВУЗы Поднебесной возрос среди молодёжи.

4. Заключение. В целом, распространение китайской культуры в Таджикистане за последние годы достигло определенного прогресса, но общее положение в этой области оставляет желать лучшего. По сравнению с результатами предыдущих опросов, результаты в плане владения китайским языком в этом опросе улучшились. Понимание китайского языка, традиционной китайской медицины, китайских предприятий и других культурных элементов также углубилось. В глазах большинства жителей Таджикистана китайская культура больше связана с древними традициями, чем с современностью. В интервью таджикские студенты также говорили, что их познания о Китае до приезда в эту страну относились, в основном, к древним элементам культуры. Данное явление уходит корнями в долгую историю культурных обменов и дружественного сотрудничества между Китаем и Таджикистаном. Таджики, однако, очень мало знают об элементах современной китайской культуры. Кроме того, даже те респонденты, которые имели определённое понимание культуры, продемонстрировали недостаток глубины и широты понимания. Они могли легко спутать элементы китайской истории, одежды, кино и телевидения с вещами из других стран Восточной Азии. Самое главное то, что отношение таджиков к китайской культуре (равно, как и степень её ими понимания) плотно связано с имиджем Китая в экономической сфере. Экономические выгоды от китайских инвестиций и помощи Таджикистану являются важным фактором, влияющим на то, чтобы у таджикского народа сложилось хорошее впечатление о традициях Китая.

Основными причинами недостаточного распространения китайской культуры в Таджикистане являются следующие: экономический уровень государства (как и уровень жизни его населения) все еще невысок. Внимание людей сосредоточено на вопросах продовольствия, одежды и быта, однако недостаточно сил и времени посвящается сфере культуры; люди имеют ограниченный доступ к китайской культурной информации (исключение составляют те, кто изучает китайский язык). Особенно интересующиеся Поднебесной люди могут учиться и осваивать китайскую культуру в институтах Конфуций, однако каналы доступа к культуре Китая для простых людей ограничены случайными контактами в повседневной жизни, кино и телевидением; недостаёт общего культурного сотрудничества между двумя странами, и участие населения в мероприятиях такого плана является недостаточны. Формы сотрудничества однообразны: как правило, это взаимные отправки художественных коллективов и проведение фестивалей культуры. Хотя такими мероприятиями были достигнуты определенные результаты, мероприятия эти все равно остаются деятельности небольшого числа групп и организаций, которые спонтанно подключаются к обменам. Подобная работа часто прерывается, а охват аудитории остаётся малым; фестивали нацелены на демонстрацию культуры, и зрители не задействованы в мероприятиях сами; используются, в основном, традиционные формы культуры, не применяются современные технологии, такие как Интернет.

5. Предложения

Экономические факторы играют важную роль в распространении китайской культуры в Таджикистане. Для содействия распространению культуры Китая по-прежнему необходимо уделять внимание углублению экономического сотрудничества между Китаем и Таджикистаном. Стратегия «Один пояс, один путь» предоставляет двум странам больше возможностей для сотрудничества в экономической и культурной областях. Содействие объединению «Один пояс, один путь» и стратегия национального плана развития Таджикистана является важным направлением экономического и культурного сотрудничества. В последние годы улучшение бизнес-среды Таджикистана достигло определенных результатов, однако, едва ли далее не отпадёт необходимость в работах по этому направлению. Вместе с тем, местные органы власти могут расширить свои горизонты для привлечения инвестиций и изучить другие области такие как китайской пищевой, медицинской, швейной и других отраслей промышленности.

Культурные обмены являются важным способом содействия взаимопониманию между Таджикистаном и другими странами, а взаимопонимание между странами также может способствовать культурному обмену. В настоящее время уровень знаний о Китае в Таджикистане остаётся недостаточным. Чтобы способствовать распространению китайской культуры, институт Конфуций должен играть роль центра обмена не только для тех, кто изучает китайский язык, но и для широких масс. Он знакомить с китайской культурой подстраиваясь под местные особенности, изучать пути её распространения, рассказывать о Китае через книги и средства массовой информации, использовать другие методы коммуникации, приглашать экспертов для чтения лекций и т.д. Таковы возможные способы повышения уровня знаний о Китае.

Кино и телевизионные развлекательные программы, экспортируемые Китаем, приветствовались в Таджикистане и даже в Центральной Азии. Фильмы " Go La La Go! " и «Beautiful life», были переведены на казахский язык, и имели самые высокие 12%-ные рейтинги в Казахстане.

В Таджикистане китайские знаменитости Джеки Чан и Брюс Ли также известны по телевизионным передачам. С этой точки зрения возможно и перспективно продвигать перевод и экспорт кино и телевизионной продукции для распространения китайской культуры в государстве. С этой же целью необходимо изучить опыт экспорта продуктов, который был успешным. Телевизионное вещание Таджикистана может рассмотреть возможность внедрения большего количества китайских фильмов и программ. Кроме того, необходимо подготовить кадры, которые понимают китайскую культуру и способы её выражения, а также могут заниматься переводами.

Сотрудничество в области народной культуры должно усилить планирование и уделять внимание на роль современных коммуникационных сетей. В деле культурных обменов между народами Китая и Таджикистана необходимо и далее расширять роль исторически связанных с Таджикистаном областей Поднебесной. Шэньси, Синьцзян и другие регионы имеют долгую историю обменов с Центральной Азией и отличаются культурным разнообразием. Они также обладают большим потенциалом в содействии распространению китайской культуры. Осуществляя сотрудничество в области народных традиций, можно больше взаимодействовать с указанными областями, вести совместные работы по многим направлениям современных и традиционных культур и искусств, а также в сферах туризма и фестивальных программ. Осуществляя мероприятия по культурному взаимодействию в отдельных регионах, организаторы также должны обращать внимание на роль современных коммуникационных сетей. Китай и Таджикистан могут сочетать онлайн и офлайн культурное сотрудничество посредством создания официальных веб-сайтов мероприятий, выпуска видеороликов, саморекламы в средствах массовой информации.

本文为2020年度国际中文教育研究课题《实用对俄汉语职业教程编写研究》(20YH11D)
与中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(19CX04024B)以及2021年中国石油大学
(华东)大学生创新创业训练计划资助项目《中国文化在塔吉克斯坦的传播》(№
202113001)

Данная статья посвящена результатам научного исследования преподавания китайского языка «Китайский язык как иностранный для педагогов» (№20YH11D) и написана при поддержке «Фонда фундаментальных исследований для центральных университетов» (19CX04024B) (2020 г.). Также, в данной статье использованы материалы исследования «Распространение китайской культуры в Таджикистане», проведённого в рамках Программы обучения инновациям и предпринимательству для студентов Китайского нефтяного университета (№ 202113001) (2021 г.).

ЛИТЕРАТУРА

1. Рон Синьцзян. Из Самарканда в Чанъань / Синьцзян Рон [М]. Пекин: Издательство Пекинской библиотеки, 2004. – С.191. 荣新江. 从撒马尔干到长安[M]. 北京图书馆出版社, 2004. – С.191.
2. Хо Вэй. Согдийцы и Цинхай Дао [J] Журнал Сычуаньского университета (издание философии и социальных наук),2005(02). – С.94-98. 霍巍.粟特人与青海道[J].四川大学学报(哲学社会科学版), 2005(02). – С.94-98.
3. Цзэн Лижун. Светская одежда и китайская культурная идентичность согдийских мужчин, прибывавших в Китай при династиях Суй и Тан: сосредоточено на гробницах согдийцев, прибывших в Китай при династиях Суй и Тан [J]. / Лицун. Цзэн // Исследование западных регионов Китая, 2021(02). – С.155-165. 曾丽荣.隋唐时期入华粟特男子世俗服饰与中华文化认同——以隋唐时期入华粟特人墓葬资料为中心[J].西域研究,2021(02). – С.155-165.
4. Алимов Р.К. Культурное сотрудничество Таджикистана и Китая - происхождение, современное состояние и перспективы [J] / Р.К. Алимов // Российские, центральноазиатские и восточноевропейские исследования, 2008(04). – С.91-94. 阿利莫夫, 农梅.塔吉克斯坦与中国的文化合作——起因、现状和前景[J].俄罗斯中亚东欧研究,2008(04). – С.91-94.
5. Дэн Синь. Исследование процесса развития, проблем и мер противодействия преподаванию китайского языка в Таджикистане / Синь. Дэн // [J].Международное китайское образование (китайский и английский), 2021,6(03). - С.67-74. 邓新.塔吉克斯坦汉语教学发展历程、问题与对策研究[J].国际中文教育(中英文),2021,6(03). - С.67-74.
6. Лю Вэйцянь. Опрос об образе Китая в глазах жителей Таджикистана [J].Журнал Южно-Центрального Университета Национальностей / Вэйцянь. Лю // (Издание Гуманитарных и Социальных Наук), 2014,34(03). – С.52-56. 刘伟乾.塔吉克斯坦民众眼中的中国形象调查[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2014,34(03) –С.52-56.
7. Институт России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук, Доклад о развитии стран Центральной Азии, Пекин: Издательство литературы по социальным наукам,2021. – 355 с. 中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所.中亚国家发展报告[R].社会科学文献出版社, 2021. – 355 с.
8. Майкл Х. Прессер, Культурный диалог: введение в межкультурную коммуникацию [M], Пекин: / Х. Майкл / Издательство Пекинского университета, 2013. – 281 с. 迈克尔·H.普罗瑟.文化对话：跨文化传播导论[M].北京大学出版社, 2013. – 281 с.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЕ О СОЗНАНИИ И РАСПРОСТРАНЕНИИ КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ

На основе анализа и обобщения существующих исследований культурных взаимодействий между Китаем и Таджикистаном были проведены выездные исследования и интервью о степени понимания и отношения жителей Таджикистана к китайской культуре. Респонденты в основном определяли свое отношение к китайской культуре на основе экономического имиджа Китая. Благодаря анализу анкет стало известно, что причин у этого явления множество, включая такие факторы, как уровень социального развития Таджикистана, экономическое сотрудничество между двумя странами, а также каналы распространения китайской культуры. В соответствии с текущей ситуацией в области распространения китайской культуры на территории Таджикистана исследуются меры по содействию и укреплению культурного сотрудничества между описываемыми государствами.

Ключевые слова: «Один пояс, один путь», китайская культура, ассоциативный тест, свободная лексика, традиционная китайская медицина, китайские предприятия, средства массовой информации.

SOME QUESTIONS OF STUDY ON THE CONSCIOUSNESS AND SPREAD OF CHINESE CULTURE IN TAJIKISTAN

Based on the analysis and generalization of existing studies of cultural interactions between China and Tajikistan, field research and interviews about the degree of understanding and relations of the inhabitants of Tajikistan to Chinese culture were conducted. Respondents mainly determined their attitude to Chinese culture based on the economic image of China. Due to the analysis of the questionnaires, it became known that this phenomenon has many reasons, including factors such as the level of social development of Tajikistan, economic cooperation between the two countries, as well as the channels of the spread of Chinese culture. In accordance with the current situation, measures to promote and strengthen cultural cooperation between the described states are investigated in the field of Tajikistan.

Key words: «One belt - one road», Chinese culture, associative test, free vocabulary, traditional Chinese medicine, Chinese enterprises, media.

Сведение об авторах:

Су Хаотянь - магистр 2-го курса Китайского нефтяного университета (Хуадун), E-mail: suhaotian@gmail.com;

Ван Вэйхун - магистр 2-го Китайского нефтяного университета (Хуадун), E-mail: wangweihong123@gmail.com;

Чжан Ян -магистр 2-го курса Китайского нефтяного университета (Хуадун), E-mail: zhangyang110@gmail.com;

Ван Юхун – кандидат филологических наук факультета китайского языка как иностранного Китайского нефтяного университета (Хуадун);

About the authors:

Su Haotian - Master of the 2nd year of the Chinese Oil University (Huadun), E-mail: suhaotian@gmail.com;

Van Weihun - Master of the 2nd year of the Chinese Oil University (Huadun), E-mail: wangweihong123@gmail.com;

Zhang Yang - Master of the 2nd year of the Chinese Oil University (Huadun), E-mail: zhangyang110@gmail.com;

Wang Yuhong – Candidate Philological Sciences, Department of Chinese as a Foreign Language, of the Chinese Oil University (Huadun);

НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА КАК ЭЛЕМЕНТЫ КУЛЬТУРНОГО КОДА НАЦИИ

Кобилов М. З.

Таджикский государственный институт языков имени С. Улугзаде

Изделия народных промыслов, можно считать духовными и материальными ценностями того или иного народа. Оформление жилищ и предметы домашнего обихода, орудие труда, одежда как эстетические ценности у каждого народа разные и имеют свои особенности. «Ремесло - это мелкое ручное производство промышленных изделий, господствовавшие до появления крупной машинной индустрии а затем частично сохранившиеся на ряду с ней» [4.1318].

В Энциклопедии культуры таджикского народа значение понятия «народные ремесла» истолковывается следующим образом: «Народные ремесла - один из областей деятельности людей города и частично сёл в традиционной сфере, которая связанны с производством разных бытовых товаров. Косибй-это общее название всех традиционных ремёсл, их также называют «хунармандй» или «пешаварй».[6.579 с]

В 50-е годы 20 века искусство народных промыслов признали особой существенной частью народной культуры ещё Советском Союзе. «Большое внимание обращалось на сохранение и развитие народных художественных промыслов, на бережное отношение к традиции и её развитию»[5.3]

Сейчас многие ученые гуманитарии используют в своих работах такие термины как «культурный код», «политический код» и даже «геополитический код», стараясь как можно конкретнее выяснить особенности культур, менталитета, способа правления, место в мировой политики той или иной цивилизации, государства и народа. Понять другую культуру и традиции можно посредством культурного кода.

Культурный код – определяет уникальные культурные особенности, доставшиеся народам от предков и, позволяющие идентифицировать культуру. Например, студентка Санкт-Петербургского Государственного Университета для понимания особенности культуры Запада и Востока разделила их на 7 базовых составляющих: внешний вид, трапеза, погребение, отношение к женщине, брак, вера и право.[1]

По нашему мнению, народные промыслы тоже можно отнести к факторам определяющим культурный код той или иной народности или страны, так как народные промыслы представляют художественную ценность, отражают эстетические представления народа, дают сведения о религиозных верованиях людей. Некоторые орнаменты предметов даже имеют магическое значение в том или ином народе. Народные промыслы тесно связаны с другими видами народного творчества, с духовной культурой нации или народа и, потому некоторые учёные их считают частью фольклора. Кроме обладания свойствами эстетической ценности, народные изделия передают информацию жизнедеятельности народа в той эпохе, в которой они были изготовлены, они несут сведения о той или иной исторической эпохе. Например, русские ученые в книге «Народная культура в современных условиях»

определенными терминами народная культура посредством народных промыслов таким образом: «Народная культура - это предметно-материальный мир традиционной народной культуры, как в прошлом, так и в современном толковании, объект многослойный и многозначный, посредством него на протяжении многих веков люди обращались с космосом, с природой, с социальным окружением и образовали нормы, правила, идеалы передавая их другим поколениям после себя».[2, с.22]

Народные промыслы таджикского народа чрезвычайно многообразно своими видами, формами и особенностями региона и местности. Из глубины веков от поколения к поколению и до наших дней пришли к нам народные изделия и способы их изготовления, которые сформировались безусловно в народной среде. Народные прикладные искусства народов Центральной Азии получили мировое признание.

Ремесленники и мастера изготавливали посредством простейших приспособлений вручную, кустарным способом – посуду, утварь, детские игрушки, орудия труда, военные снаряжения, одежду, обувь, украшения, музыкальные инструменты и т.д. из различных материалов. Постепенно с развитием обработки разных материалов и изготовление различных предметов образовался их эстетическое осмысление среди отдельных личностей и самого народа. Со временем гончарство, ткачество и ковроткачество, кузнечное дело, резьба по дереву и другие виды ремесел становятся основой для формирования художественных ремесел и благоустройства мастеров и самого народа. Свои изделия мастера стали выменять, на что либо другое необходимое для жизни и трудовой деятельности. Со временем появились отдельные мастера, специалисты, а потом цеха, в которых работали целые коллективы. Промысел служил как средство для существования целой семьи или всего населенного пункта.

И сегодня в Таджикистане некоторые мастера обеспечивают свою семью за счет определенного вида ремесленничества. Многие изделия, созданные народными мастерами гораздо качественнее, чем фабричные изделия такого рода. В последние годы интерес к возрождению народных промыслов возрос. Так, в Пенджикенте по-прежнему мастера владеют мастерством изготовления глиняных кувшинов с красивым красочным оформлением. Мастера Согдийской, Хатлонской и Горно-Бадахшанской областей известны своими изделиями ручной работы и шитью разных одежд и вещей, которые традициями уходят в глубину веков.

Большую поддержку правительство Республики Таджикистан и Президент страны оказывают промысловой отрасли народного хозяйства в 2018 году, освободив индивидуальных мастеров ремесленников и других людей, занимающихся народными промыслами от любых видов налогов и, объявив 2018 год – годом «развития туризма и народных промыслов».

Конечно, мастера-рукодельцы своим талантом, трудом удостоены уважения односельчан, семьи и всего района, а некоторые известны в пределах всей области или республики. Вспоминается стихотворение выдающегося персидско-таджикского поэта Насира Хусрава про ремесленников, которое по сей день не потеряло свою значимость:

*Ремесленником быть – нет в мире лучшей доли,
Не царь, но и не раб. Всегда на вольной волне.
Стучит он или шьет на трудовой скамье.
Пускай не каждый день по горло сытым ходит,
Но умножает он все то, что производит.
Под молотом его златые искры мчатся...
И видят лишь добро жсена и домочадцы.
Он в полночь сладко спит в куренье мирных снов,
А на заре опять среди своих обнов.
Тачает или шьет, варит или грохочет,
Он низменных страстей не знал и знать не хочет...
До смерти дни свои он знает наперёд,
Доволен им господь. Доволен и народ.
Трудолюбив. Шутлив. Общительного нрава.
Осанна ремеслу! Ремесленнику слава!
Нет! Равного ему не сыщете нигде:
Ведь и самим царям нужда в его труде.[3]*

Система ремесленничества или народных промыслов в Таджикистане многофункциональна и вариативна, представлена основной и дополнительной деятельностью народа и оценивается как, культурно-просветительской деятельность. Нет

ограничений в вовлечении многонациональной молодёжи в развитие народных промыслов. Особо развернулась сеть различных народных промыслов и творений мастеров – через фестивали, конкурсы, состязания. Это значит, что в системе народных промыслов сложилась и функционирует творческое соревнование, здоровая творческая конкуренция за упрочение культурного начала. В Таджикистане такие состязания базируются, главным образом на национальных формах, традиционных видах формотворчества.

Таким образом, сегодня, в условиях динамичных трансформаций во всех сферах жизни общества, чрезвычайно активны факторы взаимопроникновения и взаимопонимания между представителями различных культур и цивилизаций. В данном процессе особенно значительна роль народных промыслов и туристического сектора, посредством которых мировое сообщество знакомится с особенностями культурного наследия различных народов.

Анализ явлений и тенденций данного процесса приводит к выводу о том, что для современного Таджикистана развитие народных промыслов и туризма является актуальной задачей и приоритетным направлением деятельности государства по сохранению культурной самобытности и своеобразия таджикского этноса как хранителя и продолжателя славных традиций народного творчества.

ЛИТЕРАТУРА

1. Культурный код Востока и Запада. Понимание фундаментальных отличий.[электронный ресурс].URL: <http://lawinrussia.ru/content/kulturnyy-kod-vostoka-i-zapada-ponimanie-fundamentalnykh-otlichiy>. (Дата обращения 19.04.2021.)
2. Народная культура в современных условиях: Учеб. Пособие / О. Д. Балдина, Э. В. Быкова, Е. Э. Гавриляченко; Отв. Ред. Н.Г. Михайлова; Рос. ин-т культурологии. – М., 2000. – 219 с.
3. О ремесленнике.[электронный ресурс].URL:<https://www.ismaili-a.ru/стихи-насири-хусрав/> дата обращения 19.04.2018.
4. Российский энциклопедический словарь: В 2 кн. — / Гл. ред.: А. М. Прохоров — М.: Большая Российская энциклопедия, 2001, — Кн. 1: А-Н., Кн. 2: Н-Я. — 2015 с.: ил.
5. Художественные промыслы Нижегородской области: библиогр. указ./Нижегор. гос. обл. универ. науч. б-ка. Отдел краевед, лит. Информ. - библиогр. отдел; сост. О. А. Кузнецова. Н. Новгород, 2000. 152 с. [электронный ресурс]. URL: <http://www.nounb.scinnov.ru/library/rus/struct/ethnogr/lists/hprom.php>.
6. Энциклопедия культуры таджикского народа (на тадж. языке): В 2 кн. - /гл.ред.:НурмухаммадАмиршохи – Душанбе: ЭнсеклопедияМиллииТочик, - Кн.1: Н-Я. 2017.

НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА КАК ЭЛЕМЕНТЫ КУЛЬТУРНОГО КОДА НАЦИИ

В статье речь идет о народных ремеслах и сопределении народа посредством народных ремесл. Автор отмечает что сейчас многие ученые гуманитарии используют в своих работах такие термины как «культурный код», «политический код» и даже «геополитический код», стараясь как можно конкретнее выяснить особенности культур, менталитета, способа правления, место в мировой политики той или иной цивилизации, государства и народа. Культурный код – определяет уникальные культурные особенности, доставшиеся народам от предков и, позволяющие идентифицировать культуру.

Для современного Таджикистана развитие народных промыслов и туризма является актуальной задачей и приоритетным направлением деятельности государства по сохранению культурной самобытности и своеобразия.

Ключевые слова: Народные промыслы, туризм, культурный код, ремесленники, мастера, идентификация, самобытность, рукодельный.

ҲУНАРҲОИ МАРДУМӢ ҲАМЧУН УНСУРҲОИ РАМЗИ ФАРҲАНГИИ МИЛЛАТ

Дар мақола сухан перумуни ҳунарҳои мардумӣ ва худмуайянкунии мардум тавассутии ҳунарҳои мардумӣ меравад. Муаллиф қайд менамояд, ки дар олами муосир бисёр олимони соҳаи гуманитарӣ дар асарҳои худ истилоҳоте аз қабили «рамзи фарҳангӣ», «рамзи сиёсӣ» ва ҳатто «рамзи геополитики»-ро истифода мебаранд ва қӯшии мекунанд, ки хусусияти фарҳанг, шуурнокӣ, қонуну қоидашо, ҷойгоҳи ин ё он давлат ва ҳалқият дар ҷаҳонро тавасути ин мағҳумҳо муайян кунанд. Сиёсат ё тамаддуни дигар, давлат ва миллатро тавассути рамзи фарҳангӣ муаян намудан мумкин аст. Рамзи фарҳангӣ – хусусиятҳои беназири фарҳанги ба ҳалқҳо аз ниёгон меросмондоро муайян намуда, имкон медиҳад, ки фарҳанги хешро муаян намоем.

Барои Тоҷикистони муосир рушиди ҳунарҳои мардумӣ ва туризм ҳадафи мубрам ва самти афзалиятноки фаъолияти давлат оид ба ҳифзи худкомии фарҳангӣ мебошад.

Калидвојсаҳо: ҳунарҳоимардумӣ, сайёҳӣ, рамзифарҳангӣ, косибон, ҳунармандон, таҳаммулпазирӣ, асолат, ҳунармандӣ.

FOLK CRAFTS AS ELEMENTS OF THE CULTURAL CODE OF THE NATION

The article deals about folk crafts and self-determination of the people through nodal crafts. The author notes that now many humanitarians use terms such as «cultural code», «political code» and «geopolitical code» in their works, trying to define as concretely as possible the cultural characteristics, mentality, rules of government, place in world politics or other civilization, state and people. Cultural code - defines the unique cultural features inherited by peoples from their ancestors and allowing to identify the culture.

For modern Tajikistan, the development of folk crafts and tourism is an urgent and priority direction of the state's activities to preserve cultural identity and originality.

Key words: Folk crafts, tourism, cultural code, artisans, craftsmen, identification, originality, handicraft.

Маълумот дар бораи муаллиф:

Кобилов Мухаббатшо Замирович - Доктори Ph.D., 734025, Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 89; Тел: +992933011513; E-mail: shohyon@mail.ru

Сведение об авторе:

Кобилов Мухаббатшо Замирович - Доктор h.D., 734025, Таджикистан, город Душанбе, проспект Рӯдакӣ 89; Телл: +992933011513; e-mail: shohyon@mail.ru

About the author:

Qobilov Mukhabbatsho Zamirovich - Ph.D., 734025, Tajikistan, Dushanbe city, Rudaki Avenue 89; tel: 2276747; e-mail: shohyon@mail.ru

УДК 327
ББК 66.49

ТАҒӢИРОТҲОИ СИФАТӢ ВА МИҚДОРИИ ЭЛИТАИ ДИПЛОМАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР СОЛҲОИ СОҲИБИСТИҚЛОӢ

Давлатов У.Н.

Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон

Дар замони соҳибистиқлолӣ яке аз масъалаҳои асосиро дар бароҳмонии самаранокии сиёсати хориҷӣ омода намудани кадрҳои дипломатӣ ташкил медиҳад. Ҳусусан пас аз ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ва ба роҳ мондани сиёсати мустақили хориҷӣ ин мушкилот ба яке аз масъалаҳои ҳалталаби давлатӣ табдил гардида буд. Шароити соҳибистиқлолӣ, ба роҳ мондани муносибатҳо бо субъектҳои мухталифи муносибатҳои байналмилалӣ, дарки дурусти сиёсати ҷаҳонӣ, хифзи манфиатҳои миллӣ дар сиёсати хориҷӣ, амалӣ намудани меъёрҳои сатҳи байналхалқӣ ва дигар масъалаҳои вобаста ба робитаҳои байни кишварҳо омода намудани мутахассисони ботачриба, варзида, ҳирфай ва кордонро талаб менамуд. Аз ин рӯ, аз солҳои аввали соҳибистиқлолӣ ба масъалаи беҳтар намудани таҳассусмандии қасбии ҳайати дипломатии Тоҷикистон таваҷҷуҳи хоса карда мешуд. Ин ҷиҳати масъала аз як тарафи дигар ба рушди давлатдории миллӣ ва боло бурдани имиҷи мусбати кишвар дар сатҳи байналхалқӣ низ пайванд дошт.

Ба андешаи мо дар замони соҳибистиқлолӣ дар ҳайати элитаи дипломатии Тоҷикистон тағӣиротҳои ҷиддии сифатӣ ва миқдорӣ сурат гирифтанд. Бо боварӣ гуфта метавонем, ки ҳайати элитаи дипломатии мо дар замони соҳибистиқлолии кишвар хеле мукаммал гардида, ки ҷиҳатҳои қасбӣ, таҳассусмандӣ, забондонӣ, таҷрибаи амалӣ ва шумораи онҳо ба маротиб афзуд. Албатта чунин ба таври тадриҷӣ сурат гирифта, марҳила ба марҳила тағӣиротҳои назаррас дар ҳайати элитаи дипломатии кишвар ба вучуд омаданд.

Дар солҳои аввали соҳибистиқлолӣ бинобар надоштани таҷрибаи кофии ҳамкорӣ бо кишварҳои дигар, набудани кадрҳои таҳассусманди дипломатӣ, маҳдудияти ниҳодҳои сиёсати хориҷӣ, надоштани дониши кофӣ перомуни муносибатҳои байналхалқӣ ва бухрони сиёсии дохилӣ дар Тоҷикистон дар самти ташаккули элитаи дипломатӣ мушкилотҳои зиёде ба назар мерасиданд. Мо то як андоза гуфта метавонем, ки барои ба таври мустақилона ба роҳ мондани сиёсати хориҷӣ омода набудем ва ҳатто тасаввур низ надоштем, ки рӯзе мерасаду тақдири муносибатҳои хориҷии кишварро худамон бе таъсири ягон марказ муайян менамоем.

Мушкилоти ташаккули ҳайати элитаи дипломатии Тоҷикистон дар солҳои аввали соҳибистиқлолӣ аз ҷониби муҳаққиқон, ҳодимони сиёсию дипломатии он замон дар

мавридҳои зиёд ёдовар карда шудааст. Барои мисол муҳаққиқон Юлдошев К. ва Олимов Р. дар рисолаашон «Дипломатияи Тоҷикистон» вобаста ба ин масъала чунин ёдовар мешаванд, ки дар соли 1991 дар ниҳодҳои берунаи дипломатӣ ва консулии Иттиҳоди Шӯравӣ ҳамагӣ 4 нафар аз Тоҷикистон кор мекарданд. [3, с. 12]. Албатта, чунин ҳолат баёнгари он аст, ки нафарони дорои таҷрибаи дипломатӣ дар Тоҷикистон ҳангоми ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ангуштшумор будаанд. Чунин вазъият боиси он гардида буд, ки дар лаҳзаҳои ҳасос барои давлат, яъне баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ва ба роҳ мондани муносибатҳои дучониба ва бисёрҷониба мутахассисони варзидаи соҳавӣ ба таври кофӣ вучуд надоштанд. Аз ин рӯ, дар ин солҳо аксари нафарони ба кор ҷалбшуда дар низоми вазорати корҳои хориҷӣ мутахассиси соҳаи муносибатҳои байнамилӣ набуданд.

Доир ба муаммои норасоии мутахассисони таҳассусманди қасбӣ дар самти сиёсати хориҷӣ дар солҳои аввали соҳибикилӣ собиқ мушовири Президенти Тоҷикистон оид ба сиёсати хориҷӣ Юлдошев К., собиқ вазирони корҳои хориҷии қиҷвар Ҳолиқназаров X., Олимов Р., Назаров Т., Зарифӣ X., ва инчунин худи сарвари давлат дар навишта ва суханрониҳои хеш ёдовар шудаанд.

Барои мисол Ҳолиқназаров X. бобати сифати таҳасусмандии ҳайати дипломатии қиҷвар дар замони вазirии хеш ёдовар шуда, чунин зикр менамояд, ки бештари кормандони таъингардида дар сохтору ниҳодҳои Вазорати корҳои хориҷӣ на дипломатҳои қасбӣ, балки донандагони забонҳои хориҷӣ, алалхусус шарқшиносон буданд. Аз он ҷумла, ў чунин зикр намуда буд: «Он замон дар вазорат дар ҳадамоти дипломатӣ дар ҳудуди 10 нафар кор мекарданد, ки бештари онҳо шарқшиносҳо, ба монанди муовини вазир дар он давра Эркин Раҳматуллоев, дипломатҳо Эркин Қосимов, А. Мирзоев, Мирағзал Миршакаров, мутахассиси забони англisiy Рустам Дадбоев, мутахассиси забони фаронсавӣ Назарбек Абдодов ва дигарон буданд. Ҳаҷм ва шиддати кори вазорат дар он замон ба дараҷае расид, ки дигар бояд ба таври фаврӣ сохтори нави вазорат тасдиқ мешуд... Тасдиқи сохтори нав бошад, ба сабаби муташҳаниҷ гардидани вазъияти сиёсии қиҷвар аз охирҳои моҳи марта соли 1992 ба таъхир афтод ва амалӣ нашуд». [9, с.52]

Хатто баъзе аз дипломатҳои тоҷик дар хотироти хеш чунин овардаанд: «Дар он давраи ҳасос супурдани масуълияти Сафорат ба мане, ки ҳанӯз таҷрибаи кори дипломатӣ надоштам, дар хақиқат боварии Ҳукумат ва шахсан Президент ба инҷониб буд, ки ман ҳам нозукии ин корро эҳсос менамудам». [10, с.25]

Муҳаққиқ А.Искандаров дар асари худ оид ба фаъолияти дипломатияш чунин ёдовар шудааст, ки аз рӯзҳои аввали ба вазифаи сафир таъин гардидаш дар Ҷумҳурии Туркманистон ҳангоми воҳӯрии нахустин бо Вазiri корҳои хориҷии ин қиҷвар муайян кардааст, ки ба ў этимоднома дода нашудааст, токи аз рӯи қоида ба сарвари давлат ё вазiri корҳои хориҷии он ҳангоми нахуствоҳӯй супорида бошад. Ў ёдовар мешавад, ки таҷрибаи дипломатӣ надошт ва мактаби дипломатиро низ ҳатм накарда буд. Дар рафти кор ва бо қўмаки бархе аз сафирон ў тавониста буд, ки маълумотҳои заруриро перомуни фаъолияти дипломатӣ дастрас намояд. [5, с.19-21] Ин далел бозгӯи он аст, ки кадрҳои он замон ҳатто аз муқарраротҳои одии дипломатӣ ба таври зарурӣ бархӯрдор набуданд.

Аз ин рӯ, аз рӯзҳои аввали соҳибикилӣ ин масъала аз ҷониби мутасаддиёни сиёсати хориҷӣ дарк карда шуда буд. Барои баланд бардоштани савияи дониши таҳассусии кормандон, вазорати корҳои хориҷӣ аз ҳар як имкониятҳои пайдошуда истифода менамуд. Барои мисол дар солҳои аввали соҳибикилӣ қисме аз кормандони соҳаи дипломатия аз курсҳои кӯтоҳмудат дар хориҷи қиҷвар гузаронида шуданд. Аз он ҷумла онҳо дар Британияи Кабир, ИМА, Ҳиндустон, Эрон, Покистон, Австрия, Нидерландия ва дигар давлатҳо барои такмили ихтисос қарор доштанд. Инчунин дар ин замон Академияи дипломатӣ дар назди Вазорати корҳои хориҷии Федератсияи Россия дар давоми ду сол 9 нафарро барои омӯзиш қабул намуда буд. [3, с.12].

Чуноне ки дар боло зикр намудем сифат ва миқдори ҳайати элитai дипломатӣ дар солҳои аввали соҳибикилӣ ҷавобгӯи фаъолияти хизмати дипломатӣ ва давру замон набуд. Чуноне, ки шоҳидони вақт ва инчунин шахсони масъул вобаста ба таъмину ҷобаҷоузории кадрҳои таҳассусманди соҳавӣ дар Вазорати корҳои хориҷа баъдан дар асару мақолаҳои худ ёдовар шудаанд на танҳо миқдори зарурии мутахассисони варзидаро ёфт накардаанд, балки аз лиҳози сифати таҳассусмандӣ низ кадрҳои заруриро ёфт карда натавонистанд. [6, с.198]

Собиқ вазiri корҳои хориҷӣ Ҳолиқназаров X. дар як вазъияти басо душвор ба ин вазифа таъин гардида буд. Аз рӯзҳои аввали ба ин вазифа таъин шудан ў қӯшиш кардааст, ки муаммоҳои ҷойдоштаро то қадри имкон бартараф соҳта, фаъолияти вазорати корҳои хориҷиро ҷоннок намояд. Бо вучуди он, ки Ҳолиқназаров X. дар шароити душвори сиёсӣ ва

ба муҳлати кутоҳ дар ин вазифа қарор доштанаш, ў тавонист, ки нақши худро дар рушди минбаъдаи элитаи дипломатии тоҷик гузорад.

Худи ў дар ин бора чунин менависад: «Аввалин кореро, ки дар вазорат анҷом додам, ин тасдиқи соҳтори нав буд, ки мутобики он төъдоди кормандони вазорат, яъне дипломатҳо бояд то 40 нафар мебуд. Пайдо кардан дипломатҳои қасбӣ ва собиқадор кори бисёр душвор буд, бинобар ин роҳбарияти вазорат тасмим гирифт, ки озмуну умумиҷумхуряйӣ эълон кунад ва шахсони лоиқу шоистаро ба кор гирад. Шартҳои асосии озмун иборат аз он буданд, ки довталабон бояд ҳадди аққал ду сол таҷрибаи кори дипломатӣ ва ё ҳеч набошад, кори тарҷумонӣ дар хориҷа дошта бошанд ва ду забони хориҷиро нағз донанд. Ҳамин тавр, баъд аз эълони озмун ба вазорат мутахассисони хуб ба кор гирифта шуданд, ки оҳиста-оҳиста ба дипломатҳои қасбӣ табдил шуданд, ки бештари онҳо ба монанди Абдулло Юлдошев, Тоҷиддин Мардонов, Нуриддин Шамсов, Амак Сатторов ва дигарон дар вазифаи сафирони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муовинони сафир дар кишварҳои гуногуни ҷаҳон кор ва фаъолият намудаанд». [9, с.54]

Сиёсати хориҷии ҳар як кишвар идомаи сиёсати дохилии он буда, ҷобаҷунийи кадрии ин соҳа вазифаи аввалиндараҷаи ҳар як давлат ба ҳисоб меравад. Вазорати корҳои хориҷӣ, ки ниҳоди марказии татбиқунандай сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад масъалаи тарбияи мутахассисони қасбиро ҳанӯз аз солҳои аввали соҳибистиқлолӣ муҳим медонист. Албатта дар ҳама сурат пешрафт ва самарабаҳшии сиёсати хориҷӣ аз омодагии кадрӣ ва сатҳу сифати таҳассусмандии дипломатҳо ва дигар кормандони самти сиёсати хориҷӣ ва муносибатҳои байналхалқӣ вобастагӣ дорад. Дар мавриди зарурати таҳассусмандӣ ва дигар сифатҳои муҳимми элитаи дипломатӣ муҳаққиқон зиёд навиштаанд ва дар доираи ин таҳқиқ мо ба он пардохтанро зарур намедонем. Мо бештар бар он ҷиҳати масъала таваҷҷӯҳ менамоем, ки дар солҳои соҳибистиқлолӣ кадом тағйиротҳои сифатӣ ва миқдорӣ дар ҳайати дипломатии кишвари мо сурат гирифтаанд.

Агар мо ҳолати имрӯзai рушди элитаи дипломатии кишварамонро ба солҳои аввали соҳибистиқлолӣ муқоиса намоем, пас аён мегардад, ки дар ин самти корҳои назаррас ба анҷом расидаанд ва дастовардҳои ҷашнрасе низ мавҷуданд. Албатта тағйироти сифатию миқдорӣ дар ҳайати элитаи дипломатии маҳсули қӯшишҳои пайдарпай ва тадриции Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати корҳои хориҷӣ мебошад, ки тӯли солҳои муҳталиф сурат гирифтааст.

Бо овардани факту далелҳои мо қӯшиш бар он менамоем, ки тағйироти сифатӣ ва миқдории суратгирифта дар ҳайати элитаи дипломатии кишварамонро нишон дижем. Алалхусус мо тағйироти сифатиро дар ҳолати таҳасусмандии мутахассисони соҳаи дипломатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳоғузорӣ қарор медиҳем.

Лозим ба ёдоварист, ки масъалаи сифат ё таҳассусмандии дипломатҳо андешаи нав набуда, дар ҳар давру замони рушди муносибатҳои байналхалқӣ ва сиёсати хориҷӣ ба он таваҷҷӯҳ карда мешуд. Дар ҳама давру замон барои ба роҳ мондани муносибатҳои самарабаҳш бо давлатҳои дигар ва анҷоми корҳои дипломатӣ аз хизмати шахсони боистеъдод ва дорои маҳоратҳои хоса истифода менамуданд ва дар шароити имрӯза низ ба эътибор гирифтани ҷиҳатҳои муҳталифи қасбӣ барои таъсиси элитаи дипломатӣ муҳим дониста мешавад. Дар ҳама сурат, дониш, таҷриба, маҳорат ва дигар хосиятҳои шахсиву қасбии дипломат дар бароҳмонии муносибатҳои созандай миёни давлатҳо ва ҳифзи манфиатҳои миллӣ муҳим мебошад.

Пас аз бадастории соҳибистиқлолӣ, эътирофи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун субъекти алоҳидаи муносибатҳои байналмилаӣ, аъзогии кишвар ба созмонҳои муҳталифи байналхалқӣ, рушди муносибатҳо дучониба ва бисёрҷониба кишвар зарурати ҷалби мутахассисони зиёдеро ба риштаи сиёсати хориҷӣ ва муносибатҳои байналмилаӣ ба миён овард. Бар замми ин таҳқими заминаи ниҳодии сиёсати хориҷӣ, аз он ҷумла боз намудани сафоратхонаҳо ва намояндагиҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷ зарурати ба маротиб бештар намудани ҳайати дипломатии кишварро ба миён овард. Аз ин рӯ, ба масъалаи омода намудани мутахассисони хирфай ва босалоҳият таваҷҷӯҳи хоса равона карда мешуд. Бар замми ин қабули намояндагиҳои хориҷӣ ва ифтитоҳи сафоратхонаҳои дигар кишварҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи қадриро хеле рӯзмарра гардонида буд. Барои мисол дар як муддати қутоҳ, то охири соли 1992 Ҷумҳурии Ҷумҳурии Тоҷикистонро аллакай бештар аз 50 давлати дунё ба расмият шинохта буд. Ҷумҳурии Тоҷикистон ба узвияти бонуфузтарин созмонҳои байналхалқӣ, пеш аз ҳама, Созмони Милали Муттаҳид (СММ) ва Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо (САҲА) пазируфта шуда буд. [4, с.11].

Бинобар ин Ҳукумати кишвар ва вазорати корҳои хориҷӣ қӯшиш бар он менамуданд, ки барои ҳалли мушкилоти ҳайати қадрӣ ва бартараф намудани муаммоҳои ҷойдошта дар ин

самт чораҳои зарурӣ биандешанд. Албатта дар заминаи ин чораҳои андешидашуда тағиরоти сифатӣ ва миқдорӣ дар ҳайати элитаи дипломатии Тоҷикистон ба миён омад.

Шумораи ками кормандони таҳассусманди соҳавӣ ва афзудани муносибатҳои дучониба ва бисёрчонибаи кишвар талаботро нисбат ба кормандони нав дар самти сиёсати хориҷӣ (дипломатия) зиёд намуда буд. Аз ин лиҳоз барои таъмини фаъолияти пурсамари Вазорати корҳои хориҷӣ ва ниҳодҳои беруна давлат зарурат пеш омад, ки мутахassisони гайрикасбӣ вале дар ҷодаи худ алакай хизматнишондода, таҷрибаи бойи идоракунӣ доштаро ҷалб намуда аз такмили ихтисос ва бозомӯзӣ гузаронида, ба ин вазифаҳо таъин намоянд.

Ҳукумати кишвар дар ин давра мебоист, ки дар як вақт ду масъалаи муҳимро вобаста ба фаъолияти хизмати дипломатӣ ҳал намояд. Яке аз ин масъалаҳо дар муддати кӯтоҳ ба кор ҷалб намудани шумораи муайяни кормандон барои фаъолият дар Вазорати корҳои хориҷӣ ва ниҳодҳои берунаи он буд. Инчунин бинобар талаботи замона дар соҳтори худи Вазорати корҳои хориҷӣ мебоист тағиরот дароварда шавад. Яъне зарурати таъсиси шӯъбаю раёsatҳои нав ба миён омада буд, ки ҷалби нафарони зиёдеро барои фаъолият дар низоми вазorati корҳои хориҷӣ талаб менамуд.

Дуюм масъала аз баланд бардоштани сифати таҳассусмандии кормандони ба кор ҷалб намудашуда бармеомад. Таҳаввулоти ҷиддӣ дар фаъолияти Vazorati корҳои хориҷӣ пас аз иҷлосияи XVI Шӯрои Олии ҷумҳурӣ шурӯъ шуд. Бо супориши роҳбари давлат соҳтори ин вазorat, салоҳияту зарфияти он мавриди бознigarӣ қарор гирифт. Дар ин асос 12 январи соли 1993 бо қарори Шӯрои Vazironi ҷумҳурӣ соҳтори нави дастгоҳи марказии vазorat тасдиқ гардид. Сарвари давлат ба ташакkuли зарfияti кадrii vазorat tavaҷҷӯhi ҷidдӣ zоҳир namud, zero mутахassisonи ин соҳa bo taҷribaи забонdoniй angushthumor буданд. On vaqt dar dastgoҳi marказii Vazorat hamagӣ 31 kormand sari kor буд ba meboist dar muddati kӯtoҳ ҳайati nav bo mутахassisonи varzida purra karда shavad. Dar on solxо bo dasturi Roҳbari давлат bo bâzē az kishvarҳoи dӯst rochēy ba omoda karдан va bозомӯzии kadrӯi diplomati shartnomâho ба imzo rasoniда shuda буд. Dar solxоi bâydi niz soҳtori dastgoҳi marказii Vazorati korҳoи хорiҷi wobasta ba peshomadҳoи navi siёsati хorijӣ inkišof ёfta, dar tarkebi on raёsatҳoи nav boz karda shuda буданд. [1, c.24].

Агар мо раванди тағиরoti сифатӣ ва миқдории элitaи дипломатии kишvarro diда baroem, pas metavonem onro ba chunin marxilaҳo chudo sozem: 1991-1992, 1994-2000, 2000 то imrӯz, kи дар ин давра bo таъsiри omilҳoи siёsio iktisodii doxiliй va beruna taғirot dар ҳайati эlitaи diplomati на tanҳo dar shumora balki dar sifati on niz ba nazar merasid.

Marxilaai avval, kи ба ofizi solxоi 90-um rost meoyd bo on farq mekunad, kи дар ин давра binobar sababi norasooi kadrӯi taҳassusmandi соҳavӣ ҳукуmati hamondavraina va niҳodi amalisozandai siёsati хorijӣ zarur meshumoriidan, kи барои ҷalbi kormandon ba хizmati diplomati na tanҳo taҳassusmandii соҳavӣ (agarchi tаҳassusmandii соҳavӣ bartariyat doшta boшad), balki hamchunin taҷribai koriи onҳo dar samtҳoi gunoguni idoraи давлатi, alalhusus siёsӣ, iktisodiy va ilmiy ba inobat girifta meshud. Dar in давра diplomatҳoи kасbӣ dar kishvar angushthumor буданд, dar ҳole kи Toҷikiстон ba chunin kadrҳo beshtar niёz pайдо namuda буд. Яъne, dar in sharoit Ҳукуматi kishvarro zarur буд, kи дар як vaqt bakhshu soҳtorҳoи vазorati korҳoи хorijӣ va hamchunin niҳodҳoи siёsati хorijiro dar berun bo kormandon va mутахassison tаъmin namoad. Mушкиllii in давра az on iborat буд, kи mутахassisonи taxsilkarда dar riшtaи muносibatҳoи bайналхalқi xele кам буданд va az in rӯ dar intixobi ҳaiat beshtar ba zabondonii onҳo tavaҷҷuҳ karda meshud. Dar in замон ba tаҳassusmandii dovatalaboni kor dar riшtaи muносibatҳoи bайналхalқi tavaҷҷuҳi ҷidдӣ doda nameshud, zero chunin tаҳassusmandiro akbari dovatalabon nadoshstand. Dar in замон vazъi buxronii bavuchudomada ba tashakkuli ҳaiatи эlitaи diplomatii Toҷikiстон va xususan omodan namudani mутахassison kасbӣ betayser набуд. Hamchunini nomukammaliи niҳodi siёsati хorijӣ ba in rawand betayser набуд.

Marxilaai duym az Iҷloсияи 16-umi Shӯroи oлии Ҷумҳuriи Toҷikiстон shurӯъ garida, то замoni voridshavii kishvar ba давраи rušdi bosubot pайvand dorad. Ҳар як ҳodisai muҳimmi ruҳdoda dar in давра ba tashakkul va inkišofi sifati va miқdoriy ҳaiatи эlitaи diplomatii Toҷikiстон tаъsirguzor буд. Baroи misol dar Iҷloсияи 16-um ba masъalaи taқvияt bakhshidani hamkorиҳoи Toҷikiстон bo kishvarҳoи muxtaliifi olam tavaҷҷuҳ karda shuda буд. Hamchunin ba roҳ mondani muzokiroti sulҳi toҷikon bo miёnaравӣ va musoидati kishvarҳoи digar va sozmonҳoи bайналхalқi az Ҳукуmati Toҷikiстон talab menamud, kи sari masъalaи tаъminoti kadrh соҳai muносibatҳoи bайналхalқi biandeshad. Dar in rawand nizomi idoriy kishvar dark namud, kи дар vokeъ niёz ba diplomatҳoи kасbӣ dorad. Dar in давра taғirot dар tamomi samtҳoi faъoliyati хizmati diplomati az on chumla kadrӣ,

меъёрҳои хуқуқӣ, таъминоти моддиву молиявӣ ба назар мерасад. Шурӯъ аз тағйироти соҳторӣ дар доҳили Вазорати корҳои хориҷӣ ва ба роҳ мондани муносабати дучониба ва бисёрҷониба бо кишварҳои мухталиф ва созмонҳои байналхалқӣ, ҳайати элитай дипломатии Тоҷикистон рӯ ба афзоиш овард. Тадриҷан тағйироти сифатӣ дар ҳайати элитай дипломатии кишвар ба назар мерасид. Хусусан, дар раванди гуфтушунидҳо ва ҳамкорӣ бо намояндагони кишварҳои дигар ва созмонҳои байналхалқӣ қисме аз элитай дипломатии мо малакаву маҳорат ва таҷрибаи хешро таҳқим бахшиданд.

Тағйиротҳои ҷиддии миқдориву сифатӣ дар ҳайати элитай дипломатии кишвар пас аз имзои Созишинаи сулҳ ва ризоияти миллӣ ба миён омад. Хусусан пас аз расидан ба ваҳдати миллӣ имкониятҳои ҳамкории Тоҷикистон бо кишварҳои дигар ва созмонҳои байналхалқӣ васеъ гардидаанд. Тоҷикистон имкон пайдо намуд, ки бо давлатҳо ва созмонҳои байналхалқии зиёде ҳамкории хешро барпо намояд. Муҳаққиқи масъалаҳои муносабатҳои байналмилаӣ Саидзода З. имзои созишинаи сулҳ ва расидан ба ваҳдати миллиро чун давраи муҳимме дар эҳё ва густариши сиёсати хориҷии Тоҷикистон медонад. Ба ақидаи ў барқарор шудани сулҳу ваҳдат ва таҳқими суботи сиёсӣ дар кишвар ба Ҳукумати ҷумҳурий имкон дод, то ҳамкориҳои бештару густурдатареро бо кишварҳои ҷаҳон ва созмонҳои байналхалқӣ ба роҳ монад. [7, с.216] Муҳаққиқ Солиев Ш. низ расидан ба сулҳу ваҳдатро ба таври маҷозӣ чун давраи «хонатаконӣ» ном бурдааст. Ба андешаи ў пас аз низои дарозмӯҳлат ва нооромиву носуботӣ ба кишвар имкон фароҳам омад, ки ҳама ҷангӯ гардиҳои «хона»-и ҳудро тоза созад, онро таъмиру тартиб қунад ва ба қабули меҳмонони зиёд ва муҳталиф омодагӣ бигирад. Суботи сиёсӣ заминаеро фароҳам кард, то кишварҳои дигар бе ягон тарсу ҳарос муносабатҳояшонро бо кишвари мо барқарор созанд ва намояндагиҳои ҳудро дар пойтаҳти кишварамон ифтитоҳ намоянд. Ҳамзамон бо анҷом ёфтани музокирот ва барқарор шудани сулҳу оштӣ дар кишвар таваҷҷӯҳи кишварҳои хориҷӣ ба Тоҷикистон ба маротиб зиёд шуд. [8, с.125-129]. Албатт, пас аз расидан ба сулҳу ваҳдати миллӣ низоми идории Тоҷикистон бештар имконият пайдо намуд, ки сари масъалаҳои беҳтар намудани сатҳи касбияти мутахассисони соҳаи сиёсати хориҷӣ андеша намояд. Дар ин замон самтҳои сиёсати хориҷии Тоҷикистон такмил ёфтанд, ки зарурат ба мутахассисони соҳаи муносабатҳои байналхалқӣ, хусусан дипломатҳои касбӣ зиёд гардид. Дар давраи осоиштагӣ талабот ва меъёрҳои ҷалби мутахассисон ба ҳайати элитай дипломатӣ низ тағйир ёфтанд. Талаботҳои нав барои мутахассисони минбаъдан муносабатҳои байналхалқӣ ба миён омаданд. Албатт, давраи босуботи рушди кишвар, густариши ҳамкориҳо, зуҳури талабот ва меъёрҳои нави касбӣ боиси тағйиротҳои зиёди сифатӣ ва миқдорӣ дар ҳайати элитай дипломатии кишварамон гардид.

Дар мақолаи худ бобати тағйироти сифатӣ ва миқдории дипломатияи тоҷик дар давоми солҳои 1993-2000-ум муҳаққиқ Алиев Р.Р. чунин менависад: «бинобар вазъияти бавуҷудомада бо ташабbusи Сарвари давлат Эмомалий Раҳмон барои омода намудани дипломатҳои таҳассусманди миллӣ қадамҳои ҷиддӣ гузошта шуд. Танҳо аз солҳои 1993 то 2000-ум академияи дипломатии Вазорати корҳои хориҷии Федератсияи Россияро 33 нафар аз шумораи тавсиянамудаи Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатм намуданд. Дар як вақт 16 нафари дигар МГИМО (Донишкадаи давлатии Москва оид ба муносабатҳои байналхалқӣ) и Федератсияи Россияро солҳои 1997-2000 ба охир расониданд. Дар баробари ин дар соли 2000-ум 150 нафар ихтисоси муносабатҳои байналмилалиро дар Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон, Донишгоҳи давлатии хуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ва Донишгоҳи славянини Россия ва Тоҷикистонро ҳатм намуданд. Дар баробари ин дар ин давра қисми зиёди кормандоне, ки фаолияти онҳо ба муносабатҳои байналхалқӣ ва алоқаи иқтисодии беруна даҳл дошт аз курсҳои кӯтоҳмудати такмили ихтисос дар назди муассисаҳои вобастакардашудаи давлатҳои пешрафтаи ғарбӣ, Ҷопон ва дигар кишварҳои минтақаи осиё гузаштаанд». [2, с.255].

Марҳилаи сеюм бошад аз солҳои 2000-ум то ба имрӯзро фаро мегирад. Албатт, шурӯъ аз соли 2000-ум Тоҷикистон ба давраи рушди босуботи хеш ворид шуд ва дар сиёсати хориҷӣ бештар ба масъалаҳои ҳамкориҳои иқтисодӣ ва ҷалби сармоягузорӣ таваҷҷӯҳ намуда мешуд. Аз соли 2000-ум ба ин ҷониб сафоратхонаҳо ва намояндагиҳои зиёди Тоҷикистон дар кишварҳои мухталифи олам ифтитоҳ карда шуданд. Маҳз шумораи зиёди сафоратхонаҳои Тоҷикистон дар хориҷ дар ин давра таъсис дода шудаанд. Барои мисол дар ин давра сафоратхонаҳои Тоҷикистон дар чунин кишварҳое чун Иёлоти Муттаҳидаи Амрико (2002), Ҷумҳурии Исломии Афғонистон (2002), Ҷумҳурии Қирғизистон (2002), Шоҳигарии Белгия (2002), Ҷумҳурии Исломии Покистон (2005), Ҷумҳурии Ҳиндустон (2006), Шоҳигарии Арабистони Саудӣ (2007), Ҷумҳурии Мисри Араб (2007), Япония (2007), Шоҳигарии Муттаҳидаи Британияи Кабир (2008), Ҷумҳурии Озарбойҷон (2008), Ҷумҳурии Украина (2010), Конфедератсияи Швейцария (2010), Ҷумҳурии Франсия (2013) ва дигар кишварҳо

таъсис дода шуданд. Албатта дар баробари таъсиси ниҳодҳо зарурат ба таъмини кадрии онҳо ҷой дошт. Таъсиси сафоратхонаҳо ва намояндагиҳои Тоҷикистон дар хориҷ яке аз ҳадафҳои муҳимми сиёсати хориҷии қишвари мо буд. Дар баробари ин ба масъалаи баланд бардоштани таҳассусмандии ҳайати элитаи дипломатӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегашт, то ниҳодҳои таъсисшуда тавонанд дар пешрафти сиёсати хориҷии қишвар ва хифзи манфиатҳои миллӣ саҳми арзандай хешро гузошта тавонанд. Дар умум дар шароити имрӯза Тоҷикистон дорои зиёда аз 30 сафоратхона ва консуլгариҳо дар давлатҳои дигар аст, ки дар он мутахассисони муносибатҳои байналхалқӣ ба кору фаъолият машғуланд. Ҳамарӯза ба ҳайати элитаи дипломатии қишвар мутахассисони нав ворид мегарданд, ки на танҳо дар риштai дипломатия дар донишгоҳҳои Тоҷикистон таҳсил намудаанд, балки дар ин самт мутахассисони хатмкардаи донишгоҳҳои хориҷи дуру наздик низ кам нестанд.

Бо таҳаҷҷӯҳ ба сатҳи таҳассуснокии ҳайати элитаи дипломатии Тоҷикистон метавонем, гуфт ки он рӯз аз рӯз беҳтар мегардад. Барои мисол дар миёни ҳайати элитаи дипломатии Тоҷикистон чунин нафароне низ зиёданд, ки мактабҳои муносибатҳои байналмилалӣ ва дипломатияро дар хориҷ ҳатм намудаанд: Исматулло Насреддин – зинаи магистратура дар Донишгоҳи Тсукуба, Япония; Баҳодур Шарифӣ Маҳмудзода – Академияи дипломатии Вазорати корҳои хориҷии Федератсияи Россия; Каримӣ Акрам Муҳаммадрасул – дар Донишкадаи омӯзиши забони арабӣ, Донишгоҳи Ал-Азҳари Қоҳира, таҳсил дар бахши аспирантураи Донишгоҳи Ал-Азҳари Қоҳира, курсҳои дипломатӣ дар назди Академияи дипломатии Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Арабии Миср, курсҳои дипломатӣ дар назди Академияи дипломатии Вазорати корҳои хориҷии Федератсияи Россия; Маъсӯд Халифазода – Донишгоҳи давлатии Москва, факултати минтақашиносӣ; Соҳибназар Гайратшо Қаноатшо – Академияи дипломатии Вазорати корҳои хориҷии Германия, Донишгоҳи Отто-Фридрихи ѿ. Бамберги Германия, германистика, илмҳои коммуникатсионӣ ва шарқшиносӣ; Убайдулло Чамолиддин Маҳмадсаид – магистри таҳқиқотҳои дипломатӣ дар Донишгоҳи Вестминстер, Британияи Кабир; Ҷалолов Мирзошираф - Донишгоҳи Сукубаи Япония; Соҳибзода Ҳисрав Соҳиб – Академияи дипломатии Вазорати корҳои хориҷии Россия; Луқмон Бобокалонзода – Академияи дипломатии Вазорати корҳои хориҷии Россия, курсҳои дипломатӣ дар Донишкадаи Ҳадамоти Хориҷии Ҷумҳурии Ҳиндустон, Донишкадаи Муносибатҳои Байналмилалии Нидерландия, инчунин курсҳои дипломатӣ ва забони олмонии Вазорати корҳои хориҷии Олмон (2002); Шарифзода Юсуф Тоир – давраи омӯзиши дипломатӣ, Донишгоҳи Ҷорҷ Таун, Вашингтон, давраи омӯзиши дипломатӣ, Академияи дипломатии Ҷумҳурии Исломии Покистон, такмили ихтинос дар Академияи дипломатии шаҳри Москва. Додаҳои овардашуда баёнгари он аст, ки сатҳи сифати мутахассисони соҳаи муносибатҳои байналмилалӣ ва дипломати дар Тоҷикистон ба маротиб боло рафтааст. Ин тамоюл рӯ ба афзоиш мебошад. Солҳои охир дар баробари донистани забонҳои хориҷӣ ва дониши муносибатҳои байналхалқӣ аз ҳайати элитаи дипломатӣ доштани дониши муайяни иқтисодӣ талаб карда мешавад, зоро дар шароити имрӯза яке аз масъалаҳои муҳимми сиёсати хориҷии Тоҷикистонро ҷалби сармояи хориҷӣ ва муаррифии арзишманди потенциалҳои истеҳсолӣ ва иқтисодии қишвар ташкил медиҳад.

Лозим ба ёдоварист, ки дипломатҳои таъингардида дар ин давра ба фарқият аз давраҳои пешин на танҳо забони хориҷиро медонанд (забони давлате, ки ба ҳайси сафир таъин гардидааст медонанд) балки хатмкардаи донишгоҳои бонуфузи қишварҳои хориҷӣ низ мебошанд. Таҳлилҳо нишон медиҳад, ки шумораи бештари сафирони мо дар хориҷи қишвар ва дар назди созмонҳои байналхалқӣ таҳассусманди соҳавӣ буда, аз санъати дипломатӣ хуб барҳӯрдор мебошанд. Яъне, сифати қасбӣ ва таҳассусмандии дипломатҳои қишвари мо тағиӣ ёфта дар шароити имрӯза ба талаботи рӯзмарраи фаъолияти дипломатӣ ҷавобгӯ мебошад. Афзудани шумораи сафоратхонаҳои Тоҷикистон дар хориҷа гувоҳи зиёд гардидани миқдори элитаи дипломатии қишвар аст. Имрӯз, байд аз гузашти сӣ сол мо метавонем бо боварии том гӯем, ки элитаи дипломатии қишвари мо ҳам сифатан ва ҳам миқдоран тағиӣ ёфтааст. Ҳамаи ин дастовардҳо анҷоми кор набуда, дар оянда вобаста ба талаботи замона он метавонад боз ҳам тақвият пайдо намояд. Дар умум гуфта метавонем, ки тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ бо талошҳои пайғironai Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳайати дипломатии қишвар тағииротҳои назарраси мусбатеро аз сар гузаронид ва то як андоза ба талаботи хизмати дипломатӣ вобаста ба шароитҳои муосири муносибатҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ гардид.

АДАБИЁТ

1. 25 қадам дар паҳнои олам. Силсила: Сиёсати хориҷии Тоҷикистон (СХТ) (Зери назари Сироҷидин Аслов. Ҳайати таҳририя: Н. Зоҳидӣ, В. Ниятбеков, А. Камолов). [Матн, бевосита] – Душанбе: Ирфон, 2016, - 220с.

2. Алиева Р.Р. Формирование основополагающих принципов внешней политики Республики Таджикистан. [Текст, непосредственный] / Р, Алиева // Учёные записки. ХГУ им. академика Б. Гафурова. Гуманитарные науки. – Худжанд, 2014 №4 (41). - С. 253-260
3. Дипломатия Таджикистана (к 50-летию создания Министерства иностранных дел Республики Таджикистан). [Текст, непосредственный], - Душанбе, 1994. – 72с.
4. Дипломатия Тоҷикистон: дирӯз ва имрӯз. Дар ду чилд. Ҷилди1. (Зери назари Ҳамроҳон Зарифӣ) [Матни бевосита] Силсила: Сиёсати хориҷии Тоҷикистон. – Душанбе: «Ирфон». 2009, - 296с.
5. Искандаров А.И. Родники дружбы. Записки посла. [Текст, непосредственный] / А, Искандаров – М.: Междунар. отношения, 2000. – 296 с.
6. Назризода Д. X., Становление и развитие дипломатической службы Республики Таджикистан в период независимости (1991–2016 гг.). Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. [Текст, непосредственный] / Д, Назирзода. – Душанбе, 2017 – 198с.
7. Сайдзода З. Фаъолияти байналмилалии Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон: бозгашти давлати миллии тоҷикон ба арсаи сиёсии ҷаҳонӣ [Матни бевосита] / З, Сайдзода – Душанбе, ҶДММ «Контраст», 2016, - 216 с.
8. Солиев Ш. X. Барқароршавии сулҳу Ваҳдати миллӣ чун марҳилаи мухим дар таҳқими сиёсати хориҷии Тоҷикистон [Матни бевосита] / Ш, Солиев // Маводи конференсия «Ҷавонон – пайравони Пешвои миллат», 24 октябри соли 2017, Ҳуҷанд, 2017, – С. 125-129
9. Холиқназаров X. Истиқлолияти давлатӣ ва раванди ташаккулёбии дипломатияи тоҷик дар соли 1992 [Матни бевосита] / X, Холиқназар // Ваҳдат қафолати ҳастии миллат (маҷмӯаи мақолаҳои солҳои 2010-2012) – Нашри илмию публисистӣ – Душанбе: МТС назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2012. -152 с.
10. Шоҳмансурӣ Ш. Давлати безавол [Матни бевосита]/Ш, Шоҳмансурӣ.–Душанбе, «Адаб», 2010,-336с.

ТАҒӢИРОТҲОИ СИФАТИ МИҚДОРИИ ЭЛИТАИ ДИПЛОМАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР СОЛҲОИ СОҲИБИСТИҚЛОӢ

Масъалаи тағӣироти сифатио миқдорӣ дар элитай дипломатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои соҳибистиқлолӣ мавриди омӯзиши қарор дода шудааст. Ба даст овардани истиқлолият ва ба роҳ мондани сиёсати мустақилонаи хориҷӣ Ҷумҳурии Тоҷикистонро водор ба он намуд, ки дар масъалаи таҳқими элитай дипломатӣ биандешад. Дар солҳои аввали соҳибистиқлолӣ шумораи мутахассисони муносибатҳои байналхалқӣ дар кишвар хеле маҳдуд ва ба талаботи замон ҷавобӣ набуд. Аз ин рӯ, пас аз бадастории истиқлолият дар самти рушди таҳассуснокии элитай дипломатӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуд. Мустақилияти кишвар, ҳалли буҳрони сиёсии солҳои аввали соҳибистиқлолӣ, зарурати тақвият баҳшидани ниҳодҳои сиёсати хориҷӣ, ба роҳ мондани муносибатҳо бо субъектҳои мухталифи муносибатҳои байналмилалӣ зарурати таҳқим баҳшидани элитай дипломатии Тоҷикистонро ба миён оварда буд. Муаллиф ба ҷунин ҳулосае расидааст, ки дар замони соҳибистиқлолӣ элитай дипломатии Тоҷикистон бинобар амалӣ намудани ҷораҳои мухталиф аз ҷониби Ҳукумати ҷумҳурӣ рушду тақвият ёфта, аз ҷиҳати миқдорӣ ва сифатӣ тағӣир пазируфт.

Калидвоҷсаҳо: тағӣироти сифатио миқдорӣ, элитай дипломатӣ, сиёсати хориҷӣ, муносибатҳои байналмилалӣ, таҳассусмандӣ.

КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ЗА ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ

Исследован вопрос качественных и количественных изменений в дипломатической элите Республики Таджикистан за годы независимости. Обретение государственной независимости и проведение независимой внешней политики требовало от Республики Таджикистан задуматься об укреплении своей дипломатической элиты. В первые годы независимости количество специалистов международных отношений в стране было очень ограниченным и не отвечало современным требованиям. Поэтому после обретения независимости особое внимание уделялось развитию профессионализма дипломатической элиты. Независимость страны, разрешение политического кризиса первых лет независимости, необходимость укрепления внешнеполитических институтов, налаживание связей с различными субъектами международных отношений обусловили необходимость укреплении дипломатической элиты Таджикистана. Автор приходит к выводу, что за период независимости дипломатическая элита Таджикистана развивалась и укреплялась как количественно, так и качественно благодаря реализации государством различных мер.

Ключевые слова: качественные и количественные изменения, дипломатическая элита, внешняя политика, международные отношения, специализация.

QUALITATIVE AND QUANTITATIVE CHANGES IN THE DIPLOMATIC ELITE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN DURING OF INDEPENDENCE PERIOD

The issue of qualitative and quantitative changes in the diplomatic elite of the Republic of Tajikistan over the years of independence has been studied. Gaining of state independence and pursuing an independent foreign policy required the Republic of Tajikistan to think about strengthening its diplomatic elite. In the first years of independence, the number of specialists in international relations in the country was very limited and did not meet modern requirements. Therefore, after gaining independence, special attention was paid to the development of the professionalism of the diplomatic elite. The independence of the country, the resolution of the political crisis of the first years of independence, the need to strengthen foreign policy institutions, the establishment of ties with various subjects of international relations necessitated the strengthening of the diplomatic elite of Tajikistan. The author comes to the conclusion that during the period of independence, the diplomatic elite of Tajikistan has developed and strengthened both quantitatively and qualitatively due to the implementation of various measures by the state.

Key words: qualitative and quantitative changes, diplomatic elite, foreign policy, international relations, specialization.

Маълумот дар бораи муаллиф:

Давлатов Умедҷон Назирович - Муалими калони кафедраи муносабатҳои байналхалқии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, Суроға 735700 Ҷ.и. Ҳуҷанд, микронаҳияи 17 бинои 1 E-mail: davlatov_umedjon@mail.ru, Тел: (+992) 928252560

Сведение об авторе:

Давлатов Умеджон Назирович - старший преподаватель кафедры международных отношений Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики, Адрес: 735700 РТ г. Худжанд микрорайони 17 дом 1, E-mail: davlatov_umedjon@mail.ru, Тел: (+992) 928252560

About the authors:

Davlatov Umedjon Nazirovich - Senior Lecturer of International Relations Department in Tajik State University of Law, Business and Politics, Address: 735700 RT city Khujand 17, E-mail: davlatov_umedjon@mail.ru, Phone: (+992) 928252560

УДК 329
ББК 66.60

НАҚШИ НИЗОМИ БИСЁРХИЗБӢ ДАР ТАҲКИМИ ҲОКИМИЯТИ СИЁСӢ

Сайдова М.А.

Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон

Даҳсолаҳои охири асри XX ба таърихи ҷаҳонӣ ҳамчун замони тағйиротҳои бузурги сиёсӣ ворид гардидааст. Дар ин радиф омӯзиши масъалаҳои мухталифи сиёсӣ, ки бо гузариш ба низоми демократӣ ва тарҳҳои ниҳодии демократиунони соҳтори сиёсӣ дар ҷомеаҳои тағйирпазир алоқаманд мебошанд, муҳим ва саривақтӣ гардиданд. Дар як қатор ҳолатҳо ин раванд бо як сатҳи муайяни ислоҳ амалӣ гардид, ки бо хусусиятҳои фарҳангӣ ва анъанаҳои ниҳодии кишвари алоҳида алоқаманд буд. Дар кишварҳое, ки дигаргунҳои ниҳодӣ бе назардошти хусусиятҳои фарҳангиву сиёсии маҳаллӣ амалӣ гардиданд, бо гузашти вақти муайян рад намудани ниҳодҳои нави сиёсӣ ё ивазнамоии онҳо бо амалияҳои ғайрирасмии сиёсӣ ба миён омаданд [3, с.7].

Дар ин самт, яке аз мавзӯъҳои муҳим – масъалаи низоми бисёрхизбӣ ба ҳисоб меравад, ки дар сатҳҳои мухталиф дар кишварҳои гуногун паҳн гардидааст. Пайдоиш ва паҳн шудани низоми бисёрхизбӣ яке аз аломатҳои муҳими самаранокии низоми сиёси ҷомеа, омили муҳимми мустаҳкам намудани хусусияти демократии давлат, таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрванд ба ҳисоб меравад. Бо иштироқи якчанд ҳизбҳои сиёсӣ мақомоти намояндагӣ ва қонунгузории ҳоқимияти давлатӣ – парламент ташаккул мейбад. Ҳамчунин фаъолияти низоми бисёрхизбӣ кафолати амалӣ шудани принципи плиорализми сиёсӣ дар як низоми демократӣ ва дар ҳолати гузариш ба демократия қарордошта мегардад.

Рушди низоми бисёрхизбӣ ба ифода намудани манфиатҳо ва иродai сиёсии интихобкунандагон ва шаклгирӣ сиёсии ҷаҳорҷӯбай интихоботӣ мусоидат менамояд. Ҳизбҳо қисми муҳимми низоми алоқаҳои мутақобилаи байни мақомоти намояндагии

ҳокимият ва ахолии кишвар ба ҳисоб мераванд. Бе мавҷудият ва фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ амалӣ намудани сиёсати аксарият ва ҳимояи мавқеи ақаллияташо ғайриимкон мегардад.

Барои баҳогузории хосиятҳои системаи сиёсӣ баҳогузорӣ ба хосиятҳои низоми ҳизбӣ муҳим мебошад, зоро он унсури муҳимми системаи сиёсӣ ба ҳисоб меравад. Низоми ҳизбии як кишвар ин маҷмӯи муносибатҳо миёни ҳизбҳои сиёсии расман амалкунанда мебошад. Дар ҳар кишвар меъёрҳои муайянни ҳуқуқӣ заминагузори асосии низоми ҳизбии он мебошанд. Аз он ҷумла, тавассути қонунгузорӣ танзими муносибати миёни ҳизбҳои сиёсӣ дар соҳаи ҳокимияти сиёсӣ сурат мегирад. Дар аксари маврид муносибати миёни ҳизбҳои сиёсӣ дар низоми бисёрҳизбӣ дар асоси принсипҳои зерин ба роҳ монда мешаванд:

- рақобат ва мубориза барои таъсиррасонии сиёсӣ ва барои ҳокимияти сиёсии давлатӣ;
- муҳолифат ва барҳӯрд;
- бетарафӣ, бе шиддатнок гардидан муносибатҳо;
- фаъолияти яқҷоя дар амалинамоии ҳокимияти давлатӣ [2, с. 331].

Муносибати байни ҳизбҳои сиёсӣ дар доираи низоми ҳизбӣ, ки тамоми ҳизбҳои мавҷударо дар як кишвар фаро мегирад, ба роҳ монда мешавад. Низоми ҳизбӣ ин принсипҳои асосӣ, қонуниятиҳо ва қоидаҳои муносибатҳои тарафайн ва таъсиррасонии тарафайни ҳизбҳои сиёсӣ дар кишвари алоҳида ба ҳисоб меравад. Низоми ҳизбӣ ин ҷамъи ҳизбҳои ба таври расмӣ бақайдгирифташуда дар як кишвар ба шумор мераванд, ки барои бадасторӣ, нигоҳдорӣ ва амалинамоии ҳокимияти сиёсӣ кӯшиш менамоянд.

Дар низоми бисёрҳизбӣ мавқеи муҳим ва меҳвариро ҳамон ҳизбҳои сиёсӣ ишғол менамоянд, ки бевосита имконияти бадастории ҳокимияти сиёсиро дар алоҳидагӣ ё дар ҳамкорӣ бо дигар ҳизбҳои сиёсӣ доро мебошанд. Сатҳи камолоти сиёсии гурӯҳҳои гуногун, муносибати онҳо, урғу одатҳои мавҷуда, восита ва роҳҳои ҳукмронӣ ва муборизаи кувваҳои сиёсӣ, маданияти сиёсӣ ва шуури сиёсӣ фаъолияти низоми ҳизбири муайян мекунанд. Дар ҳама ҳолат барои дарки ҳусусиятҳои низоми ҳизбии як кишвар ва ҳусусан самаранокии низоми бисёрҳизбӣ дар таркиби системаи сиёсии он ҷомеа, зарур аст, ки шумораи нерӯҳои сиёсӣ ва чигунагии рақобати онҳо барои ба даст овардан, нигоҳ доштан ва амалӣ намудани ҳокимияти сиёсӣ ошкор намуда шавад.

Лозим ба ёдоварист, ки чигунагии таъсиси низоми ҳизбӣ ва ҳусусан фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ яке аз меъёрҳои муҳимми муайян намудани навъи системаҳои сиёсӣ мебошад. Ҳусусан барои дарки хосиятҳои системаҳои сиёсӣ ва баҳогузорӣ ба самаранокӣ ва машруйати ҳокимиат дар як ҷомеа таваҷҷуҳи маҳсус ба фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ карда мешавад. Аз таҷрибаи кишварҳои демократӣ ҷунин бармеояд, ки ҳизбҳои сиёсӣ тамоюли сиёсатро дигаргун намуда, имконияти нави таъсиррасонии шаҳрвандонро ба ҳокимиат фароҳам намудаанд. То пайдоии ҳизбҳои сиёсӣ ҳуқуқи интихоботӣ бо анҷоми интихобот ба итном мерасид, номзади интихобгардида ба ҳоҳиши интихобкунандагони худ тобеъ намегардид. Ҷунин номзади ғолибгардида танҳо ҳамчун намояндаи ҷомеа ба ҳисоб мерафт. Бо пайдоиши ҳизбҳои сиёсӣ намояндаи интихобгардида ҳоҳиши худро ба ҳизб месупорад ва ба дастгирӣ он такя менамояд. Ба хотире, ки ҳизбҳо муташаккил буда, фаъолияти онҳо дар самти масъалаҳои сафарбарнамоии афкори умум, намояндагӣ ва амалӣ намудани манфиатҳои сиёсии гурӯҳҳои муҳталифи иҷтимоӣ самаранок аст, дар таркиби системаи сиёсӣ дар муборизаи сиёсӣ ва рақобатнок намудани он беҳтар аз ҳизб ниҳоде вуҷуд надорад.

Фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ ва ҳусусан низоми бисёрҳизбӣ аз бисёр ҷиҳат метавонад дар таҳқим баҳшидани ҳокимияти сиёсӣ нақши муҳим дошта бошад. Ба баъзе ҷиҳатҳои ин масъала таваҷҷуҳ менамоем, ки чи гуна низоми бисёрҳизбӣ метавонад дар таҳқими ҳокимияти сиёсӣ нақш дошта бошад.

Пеш аз ҳама ба моҳияти ҳизбҳои сиёсӣ ҳамчун ниҳоди муҳимми сиёсӣ таваҷҷуҳ менамоем. Ҳизби сиёсӣ ин ташкилоти муайянни ҳамфирӯзӣ мебошад, ки манфиати шаҳрвандон, гурӯҳҳои иҷтимоӣ, синғҳоро намояндагӣ намуда, иҷроиши онҳоро тариқи бадастории ҳокимияти сиёсӣ ё иштирок дар амалӣ намудани он мақсади асосии худ қарор додааст. Моҳиятан ҳизбҳои сиёсӣ ниҳоде мебошанд, ки барои бадасторӣ, нигоҳдорӣ ва амалӣ намудани ҳокимияти сиёсӣ меандешанд. Онҳо барномаҳои муқаммале барои таҳқим баҳшидани ҳокимияти сиёсӣ доранд ва ғолибан сари масъалаҳои муҳталифи ҳокимияти сиёсӣ дар як ҷомеа меандешанд.

Дар муайян намудани моҳияти ҳизбҳои сиёсӣ шумораи зиёди муносибатҳои илмӣ мавҷуданд: фаҳми ҳизби сиёсӣ ҳамчун гурӯҳи алоҳида одамон, ки доктринаи ягонаи идеологиро пайравӣ менамоянд; ҳизби сиёсӣ ҳамчун ифодакунандай манфиати синғҳои муайян; фаҳми ниҳодии ҳизби сиёсӣ ҳамчун ташкилот, ки дар низоми давлат амал менамояд [5, с. 91]. Ҳамагуна дидгоҳи илмӣ перомуни ҳизбҳои сиёсӣ ба он ҷиҳат мутамарқиз мегарданд, ки ҳизбҳои сиёсӣ бо мақсади ба даст оварданд, нигоҳ доштан ва амалӣ намудани

ҳокимияти сиёсӣ таъсис дода мешаванд. Ба андешаи мо баҳамоии ҳамақидаҳо, таҳияи барномаи ҳизби сиёсӣ, муайян намудани стратегия ва тактикаи мубориза, тақвият баҳшидани зарфиятҳои кадрӣ, кӯшишҳо дарои ҷалби таваҷҷуҳӣ интихобкунандагон, зиёд намудани сафи ҷонидорон, пахши изҳоротҳо ва дигар фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ дар ҳама сурат ба таҳқими ҳокимияти сиёсӣ мусоидат мекунад.

Зикр намудан зарур аст, ки ҳизби сиёсӣ дар таркиби низоми бисёрҳизбии дорои рақобат, дар ҳама маврид ба таҳқими ҳокимияти сиёсӣ нақши муҳим гузашта метавонад. Новобаста аз мавқеи ишғолнамуда (ҳамчун ҳизби ҳукмрон ё оппозитсионӣ) ҳизби сиёсии фаъол дар таркиби низоми бисёрҳизбии рақобатнок метавонад дар таҳқими ҳокимияти сиёсӣ нақш дошта бошад. Барои мисол ҳизби дар оппозитсия қарордошта ҳамеша аз мушкилиҳои дар ҷомеа ҷойдошта сухан меронад ва идоракунандагонро аз мавҷуди камбуҷӣ дар корашон оғоҳ месозад. Дар ҷунин сурат бо ислоҳи камбуҷҳо ҳокимияти сиёсӣ метавонад таҳқим ёбад. Бехуда нест, ки оппозитсия сиёсиро дар як ҷомеаи демократӣ ҳамчун оинаи ҳукумат меноманд, ки бо гуфтани мушкилоти ҷойдошта дар ҷомеа нерӯи дар ҳокимијат қарордоштаро ба ислоҳи он водор месозад. Ҷунин ҳолат ҳизби дар идоракунӣ қарордоштаро фаъол мегардонад, то пайи ислоҳи вазъ бишитобад, ки дар ин маврид ҳокимијати сиёсӣ низ тақвият меёбад. Ё ҳуд ҳизби дар идоракунӣ қарордошта ҳангоми ба амал баровардани ҳокимијат кӯшиш бар он менамояд, ки аз имконоти мавҷуда истифода намуда, ҳарҷӣ бештару беҳтар мушкилоти ҷомеаро ҳал карда, боварии мардумро сазовор гардад ва машрӯияти ҳудро боло барад. Тавассути хуб ба роҳ мондани фаъолияти хеш дар амали намудани ҳокимијати сиёсӣ ҳизби ҳукмрон бевосита метавонад дар таҳқими ҳокимијат нақш гузорад. Аз ин рӯ, бо боварӣ метавон ғуфт, ки ҳизби сиёсии фаъол дар таркиби низоми бисёрҳизбии дорои рақобат дар ҳар сурат дар таҳқими ҳокимијати сиёсӣ саҳмгузор мегардад.

Барои дарки нақши низоми бисёрҳизбӣ дар таҳқими ҳокимијати сиёсӣ моро зарур аст ба муҳиммияти ҳизбҳои сиёсӣ ҳамчун ниҳоди муҳимми сиёсӣ мурур намоем. Албатта нақш ва аҳамияти ҳизбҳои сиёсӣ дар ҷомеаҳое, ки дар сатҳҳои муҳталифи рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, сиёсӣ ва анъанаҳои мушаҳҳаси таърихию миллӣ қарор доранд яксон нест. Аммо ба ин нигоҳ накарда метавон як қатор вазифаҳои умумии ҳизбҳои сиёсиро ҷудо намуд, ки барои таҳқими ҳокимијати сиёсӣ муҳиманд. Вазифаи нисбатан муҳимми ҳизбҳои сиёсӣ мувоғиқанамоӣ ва ҷамъбастанамоӣ манфиатҳо ва талаботҳои муҳталифи ғурӯҳҳо ва инфирородҳо ба ҳисоб меравад. Ҷунин манфиатҳои ҷамъбастангардида дар шакли барномаву талаботҳо ташаккул ёфта, то ба соҳторҳои ҳокимијат расонида мешаванд, ки боис мегарданд, ҳокимијати сиёсӣ бо дарки манфиатҳои муҳталифи мавҷуда корбарӣ ва фаъолияти намояд. Дар заминай амалий намудани хостаҳои гуногуни ҷомеа ба фаъолияти ҳуд машрӯият ва мустаҳкамӣ баҳшад. Албатта низоми бисёрҳизбӣ дар ин замина метавонад майдони муаррифии манфиатҳои ғурӯҳҳои муҳталифи аҳолӣ бошад.

Дар навбати ҳуд ҳизбҳо дар таҳия, истифода ва ҷорӣ намудани қоидоҳои ҳамкориҳои ниҳодҳои сиёсӣ иштирок намуда, вазифаи «ҳукуматӣ»-ро иҷро мекунанд. Ҳизбҳои сиёсӣ ирода ва манфиати ғурӯҳҳои иҷтимоиро пешниҳод ва ифода менамоянд ва онҳоро ба мақомоти ҳокимијатӣ мерасонанд ва бо ин васила вазифаи робитавиро иҷро менамоянд, яъне алоқамандии ҳокимијат ва ҷомеаро таъмин мекунанд. Тавассути ҳизбҳои сиёсӣ ҳокимијати сиёсӣ метавонад то як андоза набзи ҷомеаро дарк намояд.

Инчунин тавассути воситаҳои аҳбори омма арзишҳо ва қолабҳои муайяни рафтторро ташвиқ намуда, ҳизбҳои сиёсӣ вазифаи иҷтимоигардии сиёсӣ, яъне интиқоли таҷрибаҳои сиёсӣ, анъанаҳо ва фарҳангро ба наслҳои минбаъда иҷро менамоянд. Дар ин самт ҳизбҳои сиёсӣ дар таҳқими фарҳангӣ сиёсӣ ва иштироки созандаву сулҳомези мардум ба ҳаётӣ сиёсӣ мусоидат менамоянд. Аслан дар он ҷомеаҳое, ки низоми рақобатноки бисёрҳизбӣ амал менамояд, фаъолиятҳои пинҳони сиёсӣ ва ё рӯварии ҳуҷуннатомез ба ҳаётӣ сиёсӣ пешгирий карда мешаванд. Ҳокимијати сиёсӣ дар ҷунин як фазо аз мавқеъирии кулли нерӯҳои сиёсӣ боҳабар мебошад.

Лозим ба ёдоварист, ки ҳизбҳои сиёсӣ дар омода намудани кадрҳои роҳбарикунанда низ нақши муҳимро иҷро мекунанд. Ҳусусан дар фазои низоми бисёрҳизбӣ ва дар заминай рақобати миёни ҳизбҳои сиёсӣ сарварони сиёсӣ тарбия мегарданд. Дар натиҷаи рақобатҳои миёни ҳизбҳо мардум метавонанд дар интихоботҳои даврӣ беҳтаринҳоро барои идораи ҷомеа ва расидан ба қудрати сиёсӣ интихоб намоянд. Ҳизбҳои сиёсӣ номзадҳои беҳтаринро ба вазифҳои роҳбарикунанда пешниҳод намуда, ба беҳтаргардии сифатии таркиби элитай сиёсӣ мусоидат менамоянд [7, с. 148]. Албатта, сиёсатмадорони хирфай дар таҳқими ҳокимијати сиёсӣ нақши муассир доранд. Дар аксари мавриҷҳо таҳқими ҳокимијати сиёсӣ аз сатҳи дониш, малака, маҳорат ва таҷрибаҳои сиёсии онҳо вобастагӣ дорад.

Дар шароити афзудани нақши ҳизбҳои сиёсӣ дар равандҳои сиёсӣ ба таври назаррас нақш ва таъсири ҳизбҳои парламентӣ ба раванди мустаҳкамшавии демократия ва таҳқими ҳокимияти сиёсӣ боло рафтааст.

Ҳар як ҳизби сиёсӣ дар интихобот барои бадастории мақсадҳои худ, ки дар барномаи онҳо ворид карда шудаанд, мубориза мебарад. Пас аз интихобот, ҳизби ғолибгардида ҳукуматро ташкил медиҳад ва қӯшиш менамояд, ки сиёсати худро дар асоси ваъдаҳои пешазинтихоботӣ таҳия намояд [8, с. 132]. Мавҷуди фазои рақобатнокӣ дар низоми бисёрҳизбӣ ҳизби ба сари қудрат расидаро водор ба он менамояд, то барои босамар амалӣ намудани андешаҳо ва барномаҳояш ҷиддӣ муносибат намояд, зоро фаъолияти бесамари ҳизби сиёсӣ боис мегардад, ки дар интихоботи минбаъда дигар ҳизбҳои фаъол дар низоми ҳизбӣ ғолиб гардида, ба сари қудрат бирасанд. Рақобатнокӣ ва муборизаи осоштаи сиёсии ҳизбҳои сиёсӣ дар дохили низоми бисёрҳизбӣ метавонад таваҷҷуҳи ғолибонро ба таҳқими пояҳо ва асосҳои ҳокимият равона созад, зоро онҳо дарк мекунанд, ки танҳо самаранокии фаъолияташон дар оянда кафолати нигоҳдории ҳокимияти сиёсӣ мегардад.

Дар шароити тағйирпазирии низоми сиёсӣ дар фазои пасошӯравӣ яке аз масъалаҳои мураккаб ва пурихтилоф ҷустуҷӯи шаклҳои нави муносибатҳои тарафайни ҳокимият ва ҳизбҳои сиёсӣ ҳамчун иштирокчиёни калидии равандҳои сиёсӣ ба ҳисоб меравад. Ин масъала маҳсусан дар шароити ташаккул ва инкишофи низоми ҳизбӣ, ки ҳанӯз ноустувор аст, шиддатнок мегардад.

Пайдоиши ҳизбҳои сиёсӣ бо васеъ гардидани ҳуқуқи интихоботӣ ва муташаккил гардидани фаъолияти ҳаракатҳои коргарӣ алоқаманд аст. Маҳз ин омилҳо ба пайдоиши аввалин ҳизбҳои сиёсии оммавӣ ҳамчун ниҳоди алоҳидай сиёсӣ мусоидат намудаанд. Метавон зикр намуд, ки пайдоиш ва таҳаввулоти ҳизбҳои сиёсӣ, хусусан зухури низоми бисёрҳизбӣ аз хусусиятҳои рушди иҷтимоӣ-сиёсӣ ва марҳилаҳои алоҳидай чунин таҳаввулот бармеояд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки гуногунии нақшҳо ва ниҳодҳои сиёсӣ зери таъсири талаботҳои мавҷудаи системаи сиёсӣ амалӣ мегарданд. Ҳамин тарик, ҳизбҳои сиёсӣ ҳамчун ниҳоди алоҳидай системаи сиёсӣ танҳо бо пайдоиши талаботи функционалий ба мавҷудияти онҳо ташаккул ёфтаанд. Шароити имрӯзаи рушди системаи сиёсии демократӣ маҳз низоми бисёрҳизбиро талаб мекунад.

Як қатор муаллифон пайдоиш ва таҳаввулотии ҳизбҳои сиёсиро бо раванди модернизатсия, ташаккули давлатҳои миллӣ, бо рушди ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ алоқаманд менамоянд. Илова бар ин, метавон пайдоиши ҳизбҳои сиёсиро бо ташаккули синфҳои нави иҷтимоӣ, инчунин ниҳоди идоракунии намояндагӣ алоқаманд намуд [4, с. 74]. Дар ҳар сурат дар марҳилаҳои гуногуни рушди худ ҳизбҳои сиёсӣ дар таҳқими ҳокимияти сиёсӣ ва самаранок гардидани он нақши муҳим гузоштаанд.

Албатта дар аввал, муносибат ба фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ хусусияти манғӣ дошт. Масалан, Т.Гоббс чунин мешуморид, ки мавҷудияти ҳизбҳои сиёсӣ ба шӯриш ва исёнҳо оварда мерасонад ё худ Ч.Вашингтон зикр намудааст, ки ҳизбҳо метавонанд воситаи ғасби ҳокимияти давлатӣ аз тарафи гурӯҳи алоҳида гарданд, ки ба амалинамоии принсили суверенитети ҳалқӣ ҳалал мерасонад [6, с. 87]. Таҷрибаи сиёсӣ мавҷудияти чунин ҳолатҳоро низ инкор намекунад, аммо чунин ранг гирифтани масъала аз риоя накарданӣ принписҳои муборизаи одилона ва рақобати демократӣ бармеояд, ки мутаассифона ҳисси нобовариро нисбати фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ ба миён меоварад. Аксари маврид самаранокӣ ва муҳиммияти низоми бисёрҳизбӣ дар таҳқими ҳокимияти сиёсӣ аз ин омил вобастагӣ дорад. Аз ин рӯ, барои таҳқими системаи сиёсӣ ва ҳокимияти сиёсӣ зарур аст, ки присипҳои демократӣ ва рақобати созанд ва солими сиёсӣ дар як ҷомеа риоя карда шаванд.

Ба ин нигоҳ накарда як қатор муаллифон ногузир будани фаъолияти ҳизбҳои сиёсиро зикр намудаанд. Масалан, Ч. Мэдисон хусусияти объективӣ ва ногузирӣ мавҷудият ва фаъолияти ҳизбҳои сиёсиро зикр намудааст. Имкониятҳои паёмадҳои манғии фаъолияти ҳизбҳои сиёсиро ошкор намуда, Ч.Мэдисон пешниҳод намудааст, ки барои бартараф намудани ҷанбаҳои манғии фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ зарур аст, ки як қатор ниҳодҳо ва принсипҳо, ки чунин ҷанбаҳои манғиро бартараф менамоянд, ҷорӣ карда шаванд. А. Токвил низ хусусияти объективии мавҷудияти ҳизбҳои сиёсиро эътироф намуда, ёдовар шудааст, ки ҳизбҳои сиёсӣ унсури зарурии идоракунии демократӣ мебошанд, зоро плюрализми афкор ва манғиатҳоро таъмин менамоянд [8, с. 88].

Ҳамин тарик, дар шароити имрӯза, ҳизбҳои сиёсӣ гурӯҳи ихтиёрии ҷамъияти мебошанд, ки аъзогӣ дар онҳо ба таври ихтиёрий амалӣ мегардад. Чунин мешуморем, ки мавҷудияти масъалаҳои иҷтимоии ҳалношуда ва мавҷудияти идеологияи муайян ҳамчун омилҳои муттаҳидшавии одамон дар гурӯҳҳои алоҳида баромад менамоянд. Маҳз биниши масъалаҳо,

роҳҳо ва воситаҳои ҳалли масъалаҳои мухталифи иҷтимоӣ муттаҳидии онҳоро дар фаъолияти сиёсӣ таъмин менамояд. Маҳз ҳизбҳои сиёсӣ ҳамчун заминаи пешбарии мавқеъ ва нуқтаи назар нисбат ба масъалаҳои иҷтимоӣ ва роҳҳои ҳалли онҳо баромад менамоянд. Ҳамин тариқ, ҳокимияти сиёсиро зарур аст, ки чунин мавқеъ ва муносибатҳоро дар раванди таҳия, қабул ва амалинамоии қарорҳои сиёсӣ ба инобат гирад.

Фаъолияти шумораи зиёди ҳизбҳои сиёсӣ дар кишвари алоҳида нишон медиҳад, ки одамон манфиатҳои мухталиф дошта, воқеяятро ба таври гуногун қабул менамоянд ва ба таври худ роҳҳо ва воситаҳои ҳалли масъалаҳои мавҷударо мебинанд. Дар ҳолате, ки як ҳизб ба фарогирии манфиати тамоми қиширҳои аҳолӣ кӯшиш намояд, пас ин ба таври ногузир ба фишороварӣ ба одамон ва ҷомеа оварда мерасонад. Аз ин хотир, дар асоси биниши мухталифи масъала, дар асоси манфиатҳои мухталифи иҷтимоӣ ва сиёсӣ, ҳизбҳои сиёсии гуногун ташаккул меёбанд.

Ҳизбҳои сиёсӣ, дар асоси идеология ташаккул ёфта, манфиатҳои одамони муайянро ифода менамоянд ва назди худ амалӣ намудани ҳокимияти сиёсиро мақсади асосӣ қарор медиҳанд. Мавҷудияти шумораи зиёди ҳизбҳо дар кишвари алоҳида ба ҳизби дар интихобот ғолибшуда имконият медиҳад, ки ҳокимияти сиёсиро амалӣ намояд. Дар баъзе мавриҷҳо ҳизбҳои сиёсӣ, барои бадасторӣ ва нигоҳдории ҳокимияти сиёсӣ ва амалӣ намудани он дар интиҳодияи коалитсионӣ таъсис медиҳанд. Илова бар ин, ҳизбҳои нисбатан хурд ва камтаъсир кӯшиш менамоянд, ки бо ҳизбҳои пешбар созиш намоянд, то ки дар амалӣ намудан ва тақсимоти ваколату захираҳои ҳокимијатӣ иштирок намоянд [10, с. 46].

Ҳамин тариқ, дар асоси обурӯ ва тасиррасонӣ ҳизбҳои сиёсӣ дар сатҳҳои мухталифи рушд қарор доранд. Аз ин хотир, барои амалӣ намудани мақсади худ, барои ифода намудани манфиати гурӯҳи муайянни одамон, барои иштирок намудан дар амалӣ намудан ва тақсими ваколат ва захираҳои ҳокимијат, ҳизбҳои сиёсӣ метавонанд муттаҳид шуда, дар якҷоягӣ мубориза баранд.

Ҳизбҳои сиёсӣ, ки дар доираи низоми ҳизбӣ амал мекунанд, ҳамчун майдоне муносибати байни мардум ва давлатро таъмин мекунанд. Мардум дар доираи фаъолияти аҳзоби сиёсӣ нуқтаи назари худро оид ба мушкилот, роҳу воситаҳои ҳалли онҳо баён мекунанд ва ҳизбҳои сиёсӣ бошад, ҳамчун миёнарав ин маълумотро ба ниҳодҳои давлатӣ мерасонанд ва ин андешаҳо ҳангоми таҳияи қарорҳои гуногуни давлатӣ ба инобат гирифта мешаванд [1, с.152].

Ифодай манфиату талаботҳои гурӯҳи муайян яке аз равандҳои мураккаби ҳаёти сиёсӣ мебошад. Таъкид кардан зарур аст, ки барои ифодаи манфиатҳо ҳамгироӣ ва ҳамbastagии ин гурӯҳро таъмин кардан зарур аст. Аз ин рӯ, ниҳод ки манфиатҳоро ифода мекунад, бояд фаъолияти мақсаднок анҷом дихад ва манфиатҳои мавҷударо дар шакли талабот ташаккул дихад.

Бояд таъкид кард, ки ҳизбҳои сиёсӣ манфиату талаботи гурӯҳи муайянро ифода мекунанд, тадриҷан онҳоро ба барномаи худ доҳил мекунанд. Ҳизбҳои сиёсӣ дар фаъолияти худ кӯшиш мекунанд, ки ба татбиқи талаботи барномавӣ ноил шаванд, то мақомоти давлатӣ ҳангоми қабули қарорҳои муҳим ин талаботро ба назар гиранд. Ҳамин тариқ, ҳизбҳои сиёсӣ сазовори эҳтиром ва ташаккули афкори ҷамъиятӣ дар бораи фаъолияти мақомоти давлатӣ мебошанд.

Ҳизбҳои сиёсӣ ҳамчун намояндагии манфиату талаботи сиёсиву ҷамъиятии одамон мебошанд, ки дар асоси мафқуравӣ муттаҳид шуда, мақсади ба даст овардани ҳокимијати давлатиро барои ҳифзи манфиатҳо ва амалӣ намудани талаботи гурӯҳи муайян пеш мебаранд. Дар умум зикр намудан бамаврид аст, ки низоми бисёрҳизбӣ ҳамчун заминаи муҳимми рушди демократия ва таҳқими ҳокимијати сиёсӣ хизмат менамояд. Риояи принципҳои рақобати солим ва демократӣ дар доираи низоми бисёрҳизбӣ метавонад ҳизбҳои сиёсиро бештар функционалӣ гардонад ва саҳми онҳоро дар таҳқими ҳокимијати сиёсӣ назаррас созад.

АДАБИЁ

1. Андреев С.С. Теория политической деятельности / С.С. Андреев. [Текст непосредственный] -Москва, 1995. - 212с.
2. Барабанов М. В. Роль и место политических партий современной России в формировании государственной власти / М.В. Барабанов [Текст непосредственный] // Социально-гуманитарное знание. – 2006. – № 5. – С. 330–338.
3. Гельман В.Я. Институциональное строительство и неформальные институты в современной российской политике / В.Я. Гельман [Текст непосредственный] // Полис. - 2003. -№ 4. - С. 6-26.
4. Заславский С. Е., Коргунюк Ю. Г. Российская многопартийность: становление, функционирование, развитие / С.Е. Заславский. [Текст непосредственный] – Москва, 1996. -385 с.

5. Политические партии. Политологический словарь-справочник / под ред. Г.В. Полуниной. [Текст непосредственный] – Москва, 1996. -622с.
6. Политический процесс: основные аспекты и способы анализа: Сборник учебных материалов / Под. ред. Мелешкиной Е.Ю. [Текст непосредственный] — Москва, Издательский Дом «ИНФРА-М», Издательство «Весь Мир», 2001. -375с.
7. Растиемшина Т.В., Епифанов А.С. Политические партии: основные подходы к определению понятия, природа и функции / Т. Растиемшина, А. Епифанов [Текст непосредственный] // Экономические и социально-гуманитарные исследования. – 2017. – № 1. – С. 148–158.
8. Сафаров Л.Ш. Избирательная система в Таджикистане: проблемы и перспективы её совершенствования. / Л.Ш. Сафаров [Текст непосредственный] // «Таджикистан и современный мир» №1. (30).- 2012. - С. 130-140.
9. Сартори Дж. Партии и партийные системы: Рамки анализа // Партии и выборы: Хрестоматия. Ч.1. [Текст непосредственный] - Москва, 2004. – 472 с.
10. Усанов В. Многопартийность как необходимое условие парламентаризма и основа конституционного строя / В. Усанов [Текст непосредственный] // Законодательство и экономика. 2006. № 7. –С. 45-56.

НАҚШИ НИЗОМИ БИСЁРҲИЗБӢ ДАР ТАҲКИМИ ҲОКИМИЯТИ СИЁСӢ

Дар мақола нақши низоми бисёрҳизбӣ дар таҳкими ҳокимияти сиёсӣ мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Зикр карда шудааст, ки низоми бисёрҳизбӣ яке аз аломатҳои муҳими самаранокии низоми сиёси чомеа ва омили муҳиммии мустаҳкам намудани хусусияти демократии давлат мебошад. Муаллиф ошкор намудааст, ки фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ ва хусусан низоми бисёрҳизбӣ аз бисёр ҷиҳат метавонад дар таҳким баҳшидани ҳокимияти сиёсӣ нақши муҳим дошта бошад. Моҳиятан ҳизбҳои сиёсӣ ҳамчун ниҳоде баҳогузорӣ шудаанд, ки барои бадасторӣ, нигоҳдорӣ ва амали намудани ҳокимияти сиёсӣ меандешанд. Ба андешаи муаллиф ҳизбҳои сиёсӣ барномаҳои мукаммале барои таҳким баҳшидани ҳокимияти сиёсӣ доранд ва голибан сари масъалаҳои муҳталифи ҳокимияти сиёсӣ дар як ҷомеа меандешанд. Зикр карда шудааст, ки таҳияи барномаи ҳизби сиёсӣ, муайян намудани стратегия ва тактикаи мубориза, тақвият баҳшидани зарфиятҳои кадрӣ, қӯшишиҳо дарои ҷалби таваҷҷӯҳи интихобкунандагон, зиёд намудани сафи ҷонибдорон, пахши изҳоротҳо ва дигар фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ дар ҳама сурат ба таҳкими ҳокимияти сиёсӣ мусоидат мекунад. Муаллиф ба якчанд ҷиҳатҳои саҳмгузории низоми бисёрҳизбӣ дар таҳкими ҳокимияти сиёсӣ таваҷҷӯҳ кардааст. Риояи принсипи рақобати солим ва демократӣ дар доираи низоми бисёрҳизбӣ ҳамчун шароити муҳиммии саҳмгузории ҳизбҳои сиёсӣ дар таҳкими ҳокимияти сиёсӣ дониста шудааст.

Калидвоҷаҳо: ҳизб, низоми бисёрҳизбӣ, ҳокимияти сиёсӣ, манфиатҳои сиёсӣ, коалитсияи ҳизбӣ, системаи сиёсӣ.

РОЛЬ МНОГОПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ В УКРЕПЛЕНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ

В статье рассматривается роль многопартийной системы в укреплении политической власти. Отмечено, что многопартийность является одним из важных признаков эффективности политической системы общества и важным фактором укрепления демократического характера государства. Выявлено, что деятельность политических партий, особенно многопартийная система, может сыграть важную роль в укреплении политической власти. По сути, политические партии оцениваются как институты, целью которых является приобретение, сохранение и осуществление политической власти. По мнению автора, политические партии имеют комплексные программы укрепления политической власти, и в основном они касаются различных вопросов политической власти в обществе. Упоминается, что разработка программы политической партии, определение стратегии и тактики борьбы, укрепление кадрового потенциала, усилия по привлечению внимания избирателей, увеличение числа сторонников, заявлений и иная деятельность политических партий во всех случаях способствует укреплению политической власти. Автор обратил внимание на несколько аспектов вклада многопартийности в укрепление политической власти. Соблюдение принципа здоровой и демократической конкуренции в рамках многопартийной системы рассматривается как важное условие вклада политических партий в укрепление политической власти.

Ключевые слова: партия, многопартийная система, политическая власть, политические интересы, партийная коалиция, политическая система.

ROLE OF MULTIPARTY SYSTEM IN CONSOLIDATION OF POLITICAL POWER

The article examines the role of a multi-party system in consolidation of political power. It is noted that the multi-party system is one of the important signs of the effectiveness of the political system of society and an important factor in strengthening of the democratic nature of the state. It was revealed that the activities of political parties, especially a multi-party system, can play an important role in consolidation of political power. Essentially, political parties are valued as an institutions whose purpose is to acquire, maintain and exercise political power. According to the author, political parties have comprehensive programs for consolidation of political power, and they mainly deal with various issues of political power in society. It is mentioned that the development of a political party's program, definition of a strategy and tactics of struggle, strengthening of human resources, efforts to attract the attention of voters, increase in the number of supporters, statements and other activities of political parties in all cases contribute to the consolidation of political power. The author pay attention to several aspects of the contribution of a multi-party system to the consolidation of political power. Compliance with the principle of healthy and democratic competition within a multi-party system is seen as an important condition for the contribution of political parties to the consolidation of political power.

Key words: party, multi-party system, political power, political interests, party coalition, political system.

Маълумот дар бораи муаллиф:

Сайдова Малика Абдурасуловна - муаллимаи калони кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон (Хӯҷанд, Тоҷикистон) Тел: (+992) 928114852;

Сведение об авторе:

Сайдова Малика Абдурасуловна - старшая преподавательница кафедры политологии Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики (Худжанд, Таджикистан) E-mail: msaidova321@gmail.com Phone: (+992) 928114852 Тел: (+992) 928114852;

About the author:

Saidova Malika Abdurasulovna - Senior lecturer of Political science Chair in Tajik State University of Law, Business and Politics (Khujand, Tajikistan) E-mail: msaidova321@gmail.com Phone: (+992) 928114852;

УДК 325.1:343.32(575.3)

МИГРАЦИЯ КАК ИСТОЧНИК РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА

Ёкубова А. А.

Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни

В конце XX- начале XXI века в силу развития социально-политических и интеграционных процессов проблема терроризма и экстремизма приобретает все большую актуальность не только в региональном, но и мировом масштабе. Игнорирование тех или иных проблем и процессов ведущих к данной проблеме, привело к тому, что ситуация стала критической не только в развивающихся странах с низким уровнем жизни, но в развитых странах. Экстремистско-террористическая идеология во всем мире привела к многочисленным жертвам в Сирии, Ираке, Афганистане и других странах, и мировое сообщество осознало его угрозу для человечества. Таджикистан за период независимости стал одним из первых государств, ощутивших на себе данную угрозу. Экстремистско-террористические группировки проводят свою разрушающую деятельность в основном среди молодежи и мигрантов, используя эту самую уязвимую группу для своих преступных целей[1]. По мнению специалистов, развитию экстремистско-террористических идей миграция играет одну из главных ролей. Следует отметить, что рост числа совершаемых преступлений говорит о том, что данные группировки активно сотрудничают не только за пределами Республики Таджикистан, что привело к тому что почти ежегодно более 1000 наших граждан привлекаются к уголовной ответственности в разных странах за

экстремистско-террористическую деятельность, но и исполнению этих актов в самой стране, из последних которых можно отметить террористический акт против иностранных туристов на трассе в Дангаринском районе (19 июля 2018г.) и вооруженное нападение членов экстремистско-террористической группировки «ИГИЛ» на пограничный пункт пограничных войск Республики Таджикистан «Ишкобод» в районе Рудаки (6 ноября 2019г.)[2].

Ежегодно на территории Российской Федерации, которая является основным пунктом трудовой миграции стран СНГ происходят задержания большого количества уроженцев Центрально-Азиатского региона (граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана), являющихся сторонниками международной террористической организации «Хизб-ут-Тахрир».

Основным фактором является осуществляемая в среде мигрантов пропаганда идеологии терроризма в сети Интернет, вербовая деятельность в местах компактного проживания и притяжения мигрантов - активных членов и пособников МТО[3, с.97-103].

Исследователи отмечают, что мигранты и молодежь из стран Центральной Азии становятся привлекательны для распространителей экстремистских идей по тем причинам: низкий социальный статус трудовых мигрантов, трудности их интеграции и ограниченные перспективы в принимающем обществе, как результат, изолированность и радикализация определенных этнических групп из среды мигрантов с учетом эффективной религиозно-экстремистской и террористической пропаганды МРЭО и МТО способствуют формированию пособнических сетей и вовлечению мигрантов в террористическую деятельность.

Для того, чтобы грамотно заниматься вопросами профилактики террористической деятельности, необходимо знать природу терроризма, террористической деятельности, происхождение этих явлений, каков их генезис, какими методами их можно подавлять и какие факторы их подпитывают

Специалисты отмечают, что Республика Таджикистан стала одним из первых республик на постсоветском пространстве, которая столкнулась с реалиями данной угрозы, что было связано с geopolитическими условиями региона привлекшими к гражданской войне 1992-1997 гг. по мнению специалистов причинами данной войны явились не только социальные противоречия, противодействие различных партий, движений и групп, но в первую очередь экстремистско-террористическая деятельность, которая была внедрена преступными группировками которые воспользовались хаосом в стране связанным с развалом СССР и ослаблением власти в стране. По данным Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан, в период с 1992-2002 г. в стране действовало более 30 крупных террористических группировок, которую вели свою преступную деятельность[4, с.43-44].

Следует отметить, что после заключения перемирия 27 июня 1997 года и окончания гражданской войны в стране активизировалась преступная группировка «Хизб-ут-Тахрир», которая является одной из ветвей религиозной организации «Ихон-ул-муслимин»[5, с.35-39].

В 1999 – 2002гг в республике было заведено 126 уголовных дел по отношению к 276 членам группировки «Хизб-ут-Тахрир», которые совершали преступления и распространяли экстремистскую литературу. Судебная экспертиза показала, что распространяемая литература имела экстремистский характер и призывала к совершению преступлений террористического характера с целью свержения существующей конституционной власти и установления так называемого исламского теократического государства- Халифата [6, с.15].

Учитывая преступную деятельность и вред который приносит обществу данная группировка Решение Верховного Суда Республики Таджикистан от 19 апреля 2001 года деятельность «Хизб-ут-Тахрир» была признана незаконной и 11 марта 2008 года признана как экстремистская [7].

После признания незаконной деятельность «Хизб-ут-Тахрир» сторонники международных экстремистских организаций одновременно приступили к распространению нового экстремистского религиозного направления «Салафия», целью которого является образование единого исламского государства Халифат, которое будет управляться на основе законов шариата. [8, с.89].

8 января 2009 года очередным Решением Верховного Суда Республики Таджикистан религиозное направление «Салафия» было признано незаконным и 8 декабря 2014 года признано как экстремистское.

В связи с тем, что руководители и представители Исламской партии Возрождения Таджикистан с целью свержения конституционного строя страны стали заниматься террористической деятельностью и активно распространять свои идеи и вербовать в свои

ряды наёмников, Верховный Суд Республики Таджикистан 29 сентября 2015 года своим очередным решением был вынужден прекратить деятельность данной партии.

Также следует отметить, что Решением Верховного Суда Республики Таджикистан деятельность следующих организаций признана экстремистско-террористической и запрещена на территории страны: «Ал-Каида»; «Исламское движение Восточного Туркестана»; «Исламская партия Туркестана» (бывшее Исламское движение Узбекистана); «Движение Талибан»; «Ихвон-ул-муслимин»; «Солдаты Тайиба»; «Исламская группа» («Исламское общество Пакистан»); «Движение Таблиг»; «Свободный Таджикистан»; «Группа 24»; «Исламское государство» (ИГИЛ), «Джабхат-ун-Нусра». [9]. Данный список запрещенных организаций, к сожалению, постоянно пополняется, что свидетельствует о мобильности террористических организаций, которые находясь за пределами страны пытаются всеми силами подорвать авторитет страны и свергнуть существующий конституционный строй.

Специалисты отмечают, что почти все террористические организации, которые ведут свою преступную деятельность, прикрываясь исламскими лозунгами, именно по этой причине имеют успех среди мигрантов в других странах. Учитывая, что большинство из них малограмотны, попадая в чужую страну, не стремятся к интеграции и в основном, проживают в компактной среде своих сограждан, что является благоприятной почвой для развития экстремистских и террористических идей. [10, с.56] К примеру, так называемое Исламское государство (ИГИЛ) призывая в свои ряды последователей, при этом применяет самое жестокое отношению к пленникам, представителям других направлений и конфессий и даже к тем, кто их не поддерживает, что свидетельствует о том, что данная террористическая группировка не имеет отношения к исламской культуре и ценностям. [11, с.4]

Исследователи наряду с социально-экономическими, ментальными и культурными причинами распространения преступно-террористической идеологии среди молодежи и мигрантов отмечают также высокий уровень подготовки вербовщиков и мобильность. Данные признаки скорее всего указывают на причастность некоторых отдельных государств, которые таким образом преследуют определенные геополитические цели в данном регионе. [12, с.32-33]

Учитывая преступную деятельность и угрозу для государства Президентом Республики Таджикистан от 8 декабря 2003 г, под № 69 был подписан Закон Республики Таджикистан «О борьбе с экстремизмом»[13]. Новый Закон «О противодействии экстремизма» был принят 2 января 2020г, под №1655 [14].

Таким образом, следует отметить, что распространение экстремистско-террористических идей и движений на территории Республика Таджикистан имеет предысторию начиная с началом гражданской войны в стране, но правительство учитывая угрозу исходящую от экстремизма и терроризма принимает меры для борьбы с ним.

ЛИТЕРАТУРА

1. Национальная стратегия Республики Таджикистан по борьбе с экстремизмом и терроризмом для 2016-2020 гг. от 12 ноября 2016г, под № 776 // Бонки мутамарказонидаи иттилоотӣ-хукуқии «Adlia»-и Вазорати адлияи Чумхӯрии Тоҷикистон.
2. Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Раҳмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 26 декабря 2019г. // <http://president.tj/node/21975>
3. Красинский В.В. Профилактика терроризма в среде мигрантов (на примере Московской области) // Современное право. 2018. № 8. С. 97- 103.
4. Розикзода А.Ш. Тоҷикистон дар мубориза бар зидди терроризм / Терроризм ва ифратгарӣ – роҳҳои пешгирии он. – Душанбе: «Маориф», – 2015. – С. 43-44.
5. Мухаббатов К.М. Реакционная политика «Хизб-ут-Тахрир». – Душанбе, 2010. – С. 35-39.
6. Генеральная прокуратура Республики Таджикистан. Хизб-ут-Тахрир. Политико-правовая характеристика. Худжанд: ООО «Хуросон», – 2002. – С.15.
7. Созишномаи умумии истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон (Москва, 27-уми июни соли 1997) <http://tajikistan.turkestan.ru/tj/konflikt/documents/o.html> .
8. Мачидзода Ҷ.З., Назаров Н. Ҷинояткории муташаккил ва трансмиллӣ: дастури таълимӣ-методӣ. – Душанбе: «Дақиқӣ», 2014. – С. 89
9. Маълумотномаи Маркази матбуоти Суди Олии Чумхӯрии Тоҷикистон аз 11.10.2019: [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: https://sud.tj/markazi-matbuot/khabarho/284/?sphrase_id=4716 (санави муроҷиат: 15.10.2019)
10. Джалилов К. Исламский фактор и внешняя политика Таджикистана // Вестник Таджикистан и современный мир, – 2007. – № 2 (15). – С. 56

11. Азизов, У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного Таджикистана: историко-правовое исследование: автореферат. дис.д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2015. – С. 4.
12. Шарипов А.К. Предупреждение преступлений, обусловленных исламским радикализмом (по материалам Республики Таджикистан): дис. канд. юрид. наук. – М., 2017. – С. 32-33.
13. онун Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди экстремизм (ифротгарой)» аз 8-уми декабри соли 2003, № 69 // Аҳбори Маҷлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон, с. 2003, № 12, м. 697.
14. Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба экстремизм» аз 2-юми январи соли 2020, № 1655 // Чумхурият: нашрияи расмии Чумхурии Тоҷикистон [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.jumhuriyat.tj/index.php?art_id=39276 (санай муроҷиат: 08.01.2020 с.).

МУҲОЧИРАТ ҲАМЧУН САРЧАШМАИ РАВАНДҲОИ ЭКСТРЕМИЗМ ВА ТЕРРОРИЗМ

Дар замони муосир дар ҷаҳон рушиди зиёди муҳоҷират дидо мешавад, ки аслан он бо омиљои нави геосиёсӣ дар Федератсияи Россия ва муносабат бо кишварҳои ИДМ, ки ба сиёсати демографӣ инъикос доранд вобастагӣ дорад. Бояд қайд кард, ки ин омиљо ба зарурияти аз навдига баромадани пешбинии муҳоҷират меоранд, зоро руз ба руз пешгӯии онҳо кам карда мешавад.

Калидвоҷсаҳо: Тоҷикистон, муҳити муҳоҷирон, Федератсияи Русия, ҷанги шаҳрвандӣ, фаъолияти ҷинӣ, Прокуратураи генералии ҷумҳури, терроризм, экстремизм

МИГРАЦИЯ КАК ФАКТОР РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА

В настоящее время в мире наблюдается высокий рост миграции. В первую очередь они связаны с новыми геополитическими факторами, а также возникновением новых миграционных процессов на территории Российской Федерации по отношению к странам СНГ, которые оказывают серьезное влияние на демографическую политику. Следует отметить, что существует абсолютная необходимость в пересмотре существующих прогнозов миграции, поскольку они становятся менее предсказуемыми.

Ключевые слова: Таджикистан, среда мигрантов, Российская Федерация, гражданская война, преступная деятельность, генеральная прокуратура Республики, терроризм, экстремизм.

MIGRATION AS A SOURCE OF EXTREMISM AND TERRORISM

Currently, there is a high growth of migration in the world. They are primarily associated with new geopolitical factors, as well as the emergence of new migration processes on the territory of the Russian Federation in relation to the CIS countries, which have a serious impact on demographic policy. It should be noted that there is an absolute need to revise the existing migration forecasts, as they are becoming less predictable.

Key words: Tajikistan, migrant environment, Russian Federation, civil war, criminal activity, Prosecutor General's Office of the Republic, terrorism, extremism

Маълумот дар бораи муаллиф:

Ёқубова Аниса Аюбҷоновна - унвончӯи кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ, Тел: (+992) 937377619, E-mail: karimovrabir786@gmail.com;

Сведение об авторе:

Ёқубова Аниса Аюбҷоновна - соискатель кафедры политологии Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддин Айни, Тел: (+992) 937377619, E-mail: karimovrabir786@gmail.com;

About the author:

Yokubova Anisa Ayubjonovna - Applicant of the Department of Political Science of the Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini, Tel: (+992) 937377619, E-mail: karimovrabir786@gmail.com;

МНОГОПАРТИЙНОСТЬ И ЕЁ ОТРАЖЕНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

Чоришанбезода М.

Институт философия политологии и права им. А Баховаддина

Французский исследователь М. Дюверже, как известно, уточнил концепцию олигархизации политических партий, и в противовес Р. Михельсу, считал, что реальна только непосредственная демократия, а представительная демократия олигархична по своей природе, и ведет к абсолютному господству представляющей части населения над частью представляемой. Он снял с повестки дня пессимистичную оценку роли партийной олигархии относительно ее настоящего и будущего в плюралистической политической системе. Согласно его утверждению, организация политических партий не соответствует демократической ортодоксии. Парламентарии же все более оказываются подчиненными авторитету партийных руководителей. Это означает, что над подавляющим большинством избирателей стоит небольшая группа членов и активистов партий, в свою очередь подчиненная руководящим органам.

Беспартийный режим является, как правило, «консервативным». Он соответствует цензовому избирательному праву или выражает стремление парализовать и извратить всеобщее избирательное право путем навязывания массам руководителей, которые плохо связаны с народом. Такой режим дальше от демократии, чем многопартийная политическая система [6, с.58].

Одной из отличительных характеристик первого парламента РТ была реакционно-радикальная форма поведения внутрипарламентских фракций. В частности, на сессии Верховного Совета Таджикистана 12 созыва в марте 1990 года, за короткий срок сменились пять председателей Верховного Совета Таджикистана. Так, в период с 1990 по 1992 годы на посту руководителя парламента сменились К. Махкамов (12 апреля - 30 ноября 1990 год), К. Аслонов (сентябрь 1991 год), Р. Набиев (с 23 сентября по 2 декабря 1991 год), С. Кенджиев (2 декабря 1991 год по 22 апреля 1992 год), А. Искандаров (11 августа – 19 ноября 1992 год). В 1991 году в парламенте было 4 основных фракций, в которые входили следующие партии и политические движения:

- блок коммунистов;
- сторонники партии ПИВТ;
- блок демократических сил;
- нейтральные депутаты.

Несмотря на то, что блок прогрессивных сил было больше в составе парламента, крайний радикализм и отрицательные стороны фракционной структуры парламента и противостояние общинных и сектантских фракций начинали оказывать влияние и на настроение в обществе. Так называемая «дискуссия» и напряженность внутри парламента перешла на улицы городов и районов республики, где каждый избиратель имел единственный критерий поддержки депутата – его принадлежность к той или иной общине. Как отмечал Ленин, партия при этом служит в качестве инструмента для захвата власти. По его мнению, «у пролетариата нет иного оружия в борьбе за власть, кроме организации» [4, с. 43].

Один из классиков западной политологии Л. Пай признал наличие «не западного» менталитета в политическом процессе, хотя оно было известно и до него, но он дал некоторые отличительные характеристики этим свойствам. В частности Л. Пай отмечает наличие большого числа кланов, - частые перевороты и революции, высокий темп рекрутования новых политиков и серьезные различия в политических пристрастиях разных поколений и слабость масштаба политических дискуссий [1, с.45].

Впервые вопрос о новом политическом устройстве РТ 28 декабря 1993 года в парламенте РТ была провозглашена в политическом заявлении Председателя Верховного Совета Таджикистана – Э. Раҳмона. Важность данного заявления состояло в том, что Лидер нации призвал все политические силы объединиться для разработки формата государственного устройства. Предстояла работа по выбору одной из предложенных форм – президентской или парламентской формы управления. В связи с этим, 6-го ноября 1994 года была принята новая Конституция РТ а 26-го февраля 1995 проведены выборы в Маджлиси Оли РТ первого созыва. Выборы первого Парламента в независимой республике, а затем первая сессия Маджлиси Оли первого созыва, на которой были избраны Президиум Маджлиси Оли РТ, его комитеты и комиссии, состоялись в 1995 года. Были утверждены их руководители, и в состав

восьми комитетов вошли 125 депутатов [3, с.474]. В этом парламенте были представлены две политические партии – НДПТ и Коммунистическая партия Таджикистана. Также в парламенте были представлены политические силы, которые представляли интересы избирателей, не занимая при этом партийные позиции.

Практика показывает, что партийно-фракционные элементы для парламента имеют и отрицательные стороны:

- во-первых, они ослабляют роль парламента при усилении активности правительства и иных органов исполнительной власти, в том числе при реализации традиционных парламентских функций: утверждении государственных бюджетов и в законотворчестве;

- во-вторых, изменяется роль политических партий в современных демократических государствах. Проникновение и влияние политических партий не только в процессе формирования и функционирования органов народного представительства, но и на всю систему государственного управления в целом сопровождается ослаблением их представительной функции [5, с.77].

Примечательно, что М.Вебер партии называет предприятиями, в которых рабочие работают для того, чтобы добывать власть для своих руководителей [2, с.367]. В политической системе РТ в разные годы выделялись разные партии, которые можно перечислить к большим партиям. Так, например, в созыве 1990 года в 1991 году было сильнее влияние Коммунистической партии, в 1991-1992 году заметнее было влияние сторонников исламистов, в 1993-1995 года преобладали сторонники НДПТ.

Важно подчеркнуть, что политические партии РТ отличаются друг от друга по стадиям активности. А именно, если партия власти проявляет активность в течение всего цикла избирательного периода, то активность других партий наблюдается лишь в период проведения выборов в парламент РТ. В число партий избирателей особая активность которых наступает в период избирательной кампании, можно отнести малые партии – Аграрную партию и Партию экономических реформ, которые на последних выборах в парламент РТ получили 4 депутатских мандата.

Естественно, суть многопартийной системы заключается в том, что за бюрократическими и политическими противоборствами остается в стороне интерес непосредственного избирателя. Вопрос заключается не в том, какие цели ставить перед собой партия которая идет на выборы в парламент, а чьи интересы защищает политическая партия. В большинстве случаев политические партии отказываются от своих предвыборных программ, в которых они отражали интересы избирателей, но после того как были избраны, начинают выражать внутрипартийные интересы. Также заметно некоторое злоупотребление властью со стороны так называемой правящей партии.

По результатам выборов в парламент - Маджлиси Оли Республики Таджикистан и маджлисов народных депутатов областей, городов и районов, 2005 года, в новый профессиональный парламент Республики Таджикистан, были избраны 63 народных депутата. В этих выборах участвовали 6 политических партий в которые входили: Народно-демократическая партия Таджикистана, Партия исламского возрождения Таджикистана, Демократическая партия Таджикистана, Коммунистическая партия Таджикистана, Партия справедливости и Социалистическая партия Таджикистана.

Согласно итогам выборов, за Народно-демократическую партию проголосовали 64,9% избирателей, Коммунистическая партия получила 20 % голосов, Партия исламского возрождения – 7,3 %. На выборах 2010 года, политические партии получили следующие результаты: Аграрная партия Таджикистана получила 5,1% голосов, Партия экономической реформы Таджикистана – 5,03, Народно-демократическая партия Таджикистана – 70,6, Партия исламского возрождения Таджикистана – 8,2, Коммунистическая партия Таджикистана – 7,1%. По официальным данным, в настоящее время в Таджикистане действуют 7 политических партий и более 200 общественных организаций и объединений, которые зарегистрированы Министерством юстиции Республики Таджикистан и имеют перед государством равные права и обязанности [3, с.345].

Широкое представительство политических партий в парламенте РТ показывает плюрализм общественного мнения и практику политических свобод. С другой стороны, в демократических режимах партии всё чаще рассматриваются не как помощники, а как препятствия для строительства эффективного представительства [5, с.56], т.е. они могут препятствовать реализации программ правящей партии.

Исследование показывает, что за созданием партий стоит не только интерес избирателей, а в большей степени оно вызвано волонтеризмом и элитаризмом отдельных политиков,

которые используют политическую партию в своих личных целях. Также существуют партии, которые создаются по указанию из-за рубежа, и эти партии выражают интересы внешних покровителей, действия которых направлено на дестабилизацию ситуации в стране. Застой партийной системы неминуемо приводит к бюрократизму в партии, и личные интересы партии и её лидера превалируют над общими интересами. В свою очередь, небрежная масса членов партии создает для неё олигархическую бюрократию [2, с.79].

Поэтому, с нашей точки зрения, чтобы развивать и совершенствовать многопартийную систему в парламенте страны, необходимо преодолеть в её деятельности консерватизм и застой, что требует создания атмосферы партийной демократии и подлинного плюрализма мнений её членов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Воскресенский А.Д. Сравнительный анализ политических систем, политических культур и процессов на Востоке: общие закономерности и специфика их региональной трансформации. / А.Д. Воскресенский // Интернет-ресурс: - www.litres.ru. (дата обращения: 3 марта 2022)
2. Доминик К. Политическая социология. / К. Доминик - М.: ИНФР, 2001. - 406с.
3. История таджикского народа. Т. 6. - Душанбе, 2011. – 610с.
4. Логвинова Т.Г. Хрестоматия по истории КПСС. / Т.Г. Логвинова, М.А. Семичевский - М., 1967. - 423с.
5. Петухова Н.В. Парламентский контроль в системе народного представительства Российской Федерации: / Н.В.Петухова // автореф. дисс. ... к. ю. н. - М., 2017. - 26с.
6. Политическая социология. Под общей редакцией д.полит.н., профессора В.К. Мокшина, д.и.н., профессора С.И. Шубина. Ч. 1. Власть и гражданское Общество. - Архангельск, 2014. - 456с.

МНОГОПАРТИЙНОСТЬ И ЕЁ ОТРАЖЕНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

Безусловно, развитие партийной системы в государстве неразрывно связано с историей парламентаризма, поскольку именно парламент был центром наиболее политически активных баталий между партиями и те, кто контролировали партийный аппарат, так как они стремились посредством парламента прийти к власти.

Власть в партии принадлежит руководителям, которых поддерживает профессиональный, платный, назначаемый аппарат. Участие рядовых членов партии в руководстве невозможно, так как партия – это общество в миниатюре, а в обществе невозможно участие всех граждан в управлении государством.

В данной статье осуществлена попытка проанализировать систему многопартийности в суверенной Республике Таджикистан, и фиксировать некоторые особенности деятельности парламентских фракций в высшем законодательном органе страны – Маджлиси Оли РТ.

Ключевые слова: многопартийность, парламентские фракции, Республика Таджикистан, демократия и др.

БИСЁРҲИЗБӢ ВА ИН҆ИКОСИ ОН ДАР ФА҆ОЛИЯТИ ФРАКСИЯҲОИ ПАРЛУМОНӢ ДАР ҆ЧУҲУРИИ ТО҆ЦИКИСТОН

Албатта, инкишифи системаи бисёрҳизбӣ дар давлат бо таърихи парламентаризм алоқаи ногусастани дорад, зоро маҳз парламент маркази муборизаҳои аз ҷиҳати сиёсӣ фаъолтари байни ҳизбҳо ва шахсоне буд, ки аппарати ҳизбиро зери назорат медоишанд, зоро онҳо кӯшиши мекарданد, ки ба воситаи парламент ба сари ҳокимият оянд.

Ҳокимият дар ҳизб ба роҳбароне тааллук дорад, ки онҳоро аппарати қасбӣ, молиявӣ ва таъинишуда дастгирӣ мекунад. Иштироки аъзоёни oddии ҳизб дар роҳбарии он гайриимкон аст, зоро ҳизб як ҷамъияти миниатюрист ва дар он иштироки хамаи шаҳрвандон дар идоракунӣ имконнозазӣ аст.

Дар мақолаи мазкур кӯшиши ба ҳарҷ дода мешавад, ки низоми бисёрҳизбии дар ҆Чумхурии соҳибистиқоли Тоҷикистон таҳтилнамуда, баъзе ҳусусиятҳои фаъолияти фраксияҳои парлумонӣ дар мақоми олии қонунгузории кишивар – Маҷлиси Олии ҆Чумхурии Тоҷикистон муайян карда шаванд.

Вожаҳои қалидӣ:, бисёрҳизбӣ, фраксияҳои парлумонӣ, ҆Чумхурии Тоҷикистон демократия ва ғ.

MULTI-PARTY AND ITS REFLECTION ON THE ACTIVITIES OF PARLIAMENTARY FACTIONS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Of course, the development of the party system in the state is inextricably linked with the history of parliamentarism, since it was the parliament that was the center of the most politically

active battles between parties and those who controlled the party apparatus, as they sought to come to power through parliament.

Power in the party belongs to the leaders, who are supported by a professional, paid, appointed apparatus. The participation of ordinary members of the party in the leadership is impossible, since the party is a society in miniature, and in a society it is impossible for all citizens to participate in government.

This article attempts to analyze the multi-party system in the sovereign Republic of Tajikistan, and to record some features of the activities of parliamentary factions in the country's highest legislative body - the Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan.

Keywords: multi-party system, parliamentary factions, Republic of Tajikistan, democracy, etc.

Сведение об авторе:

Чоршанбезода Махбуба – соискатель Отдела политических проблем международных отношений Институт философия политологии и права имени А. Баховаддина Национальный академии наук Таджикстан, Тел.: (+992) 938806376;

Маълумот дар бораи муаллиф:

Чоршанбезода Махбуба – унвонҷӯи Институти фалсафа, сиёсатшиноси ва ҳуқуқ ба номи А. Баховиддинов Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба номи А. Баҳовуддинов Суроға 734025 ш. Душанбе хиёбони Рӯдакӣ 33, Тел: (+992) 938806376;

About the author:

Chorshanbezoda Mahbuba – Applicant of the Department of Political Problems of International Relations Institute of Philosophy of Political Science and Law named after A. Bahovaddinov National Academy of Sciences of Tajikistan, Phone: (+992) 938806376;

УДК:321+34(575.3)

АСОСҲОИ СОХТОРИ ҲУҚУҚИИ ИНТИХОБОТ ДАР ҶУМҲУРИЙ ТОҶИКИСТОН

Баракотов Б.С.

Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҳуқуқи интихобот ин яке аз ҳуқуқҳои Конституционии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, тавассути моддаи 27-и Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон кафолат дода шудааст. Шаҳрвандони Тоҷикистон имконият доранд, ки тавассути интихобот ва раъйпурсӣ дар корҳои идоракуни давлати иштирок намоянд.

Интихобот – маҳаки муҳиме барои густариши соҳторҳои давлатии миллӣ ва маҳалӣ дар шароити давлати демократию ҳуқуқбунёд ба шумор меравад[1, с.3].

Тавассути Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон гардидани Тоҷикистон ҳамчун давлати демократӣ масъулияти шаҳрвандонро дар корҳои идоракуни давлат ба миён оварда, иштироки шаҳрвандонро дар корҳои идоракуни давлат фаъол гардонид. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёд тавассути санадҳои меъёри – ҳуқуқи кафолат медиҳад, ки дар қаламрави ҷумҳури интихоботи озод ва шаффоф баргузор гарданд[2, с.4].

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри шаффоф ва озод гузаронидани интихобот санадҳои меъёри ҳуқуқӣ ба монанди қонунҳои конституциони «Дар бораи интихоботи Маҷлиси Оли», «Дар бораи интихоботи вакilon ба Маҷlisҳои маҳаллии вакiloni ҳалқ», «Дар баробари интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул карда шудаанд.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Оли дар соли 2006 доир ба шаффофияти интихобот «дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳрвандон маъракаҳои сиёсии интихоботиро бо маданияти баланди ҳуқуқӣ гузаронида, дар онҳо шаффофиатро таъмин менамоянд»[3].

Дастури мазкур имконият медиҳад, ки шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳуқуқҳои сиёсии худ боҳабар бошанд ва онҳоро дар корҳои идоракуни давлат самаранок истифода баранд. Дар ин дастури таълими ҳусусиятҳои ташаккулёбии низоми интихоботии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷамъбасти интихобот, ғояҳои навини ҳуқуқ ва низоми интихобот масоили ташкил ва асосҳои ба ҷавобгарии ҳуқуқи қашидани вайронкунандагони қонунгузории интихобот мавриди таҳлил қарор дода шудааст.

Боиси қайд аст, ки падидаҳои навини ҳуқуқи – Конституциони яъне сохибихтиёри ҳалқ баробари ба миён омаданаш ҳалқро ҳамчун баёнгари сохибихтиёри ва сарчашмаи ягонаи ҳокимиияти давлатӣ эътироф намуд, ки дар ин замина ҳалқ дар идоракуни давлат бевосита ё

бавоситай намояндаи худ иштирок менамояд[4, с.3-4]. Ҳукуки иштирок кардан дар интихобот ва раъйпурси имконият медиҳад, ки шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар корҳои идоракуни давлати озодона ширкат намоянд. Баҳри амали намудани ин ҳукуки сиёсии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон давлат ҳамчун кафили ҳукуки баромад намуда заминаҳои ҳукукии онро ба миён меорад[5, с.24-25].

Намояндагии нозирони интихобот одатан аз намояндагони кишварҳои гуногун буда, дорон таҷрибаҳои муҳталифи низоми интихоботӣ иборат мебошанд. Маъмулан ин масъала пеш меояд, ки мо бо истифода аз системаи кишвари худ чиро назорат мекунем ва ин мумкин аст ба мубоҳисаи гуруҳҳо оварад. Аз ин рӯ, муҳим аст, ки масъалаи салоҳият ҳал шавад, то заминай умуми барои ҳамаи гуруҳҳои даҳлдор бо усулҳои умумии интихоботи озод ва одилона ва бидуни ғараз муҳаё гардад. Ин усулҳои умуми ба низоми интихоботии байналмилаӣ ҳалал намерасонанд. Вале мумкин аст низомҳои нодуруст ҳам эҷод шаванд, масалан низоми дорон аъзои аксарият, ки ҳизби қалонтарин ҳамаи узвҳои намояндагии Маҷлисиро дар интихобот дарёфт мекунад.

Созмони Амният ва ҳамкории Аврупо дар ҳуҷҷати мулоқоти дуввуми Конфронси меъёрҳои башари дар Копенгаген ҳукуки шаҳрвандонро барои ширкат дар идораи кишвари худ ва нақши марказии интихоботро дар таъмини ширкати сиёсии онҳо таъқид кардааст. Ба гайр аз ин, ҳуҷҷати Копенгаген кишварҳои ширкаткунандаро уҳдадор кард, ки ба интихобот нозиронро даъват кунанд. Ҳукуки иштироки сиёсӣ (дар моддаи 21) дар Эъломияи умумии ҳукуки башар зикр шудааст:

1. Ҳар инсон ҳак дорад дар идораи корҳои кишвари худ бевосита ё ба тавассути намояндагоне, ки озодона интихоб шудаанд, ширкат қунад;

2. Иродай мардум бояд руҳн ва асоси қудрати ҳокимиюти бошад; ин ироди бояд дар интихоботҳои даврави одилона инъикос ёбад, ки зимни ҳукуқҳои «умуми ва баробари интихобот ба тариқи раъйдихии маҳфӣ ё шаклҳои дигари раъйдихӣ, озод ва баробар» баргузор гардад[6].

Ин усулҳо бо навъҳои гуногун дар ҳуҷҷатҳои асосии қонуни аз ҷумла дар Қарордоди байналмилалии ҳукуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ ва Муоҳидаи Аврупо барои ҳимояти ҳукуки башар низ дарҷ шудаанд. Ба ҳар ҳол, мо аз таҷриба медонем, ки мағҳумҳои «озодӣ ва адолат» як дихотомияи содда набуда, балки мағҳумҳои поянда мебошанд, аз ин ҷо мояд нишондихандаҳоеро ташаккул дихем, ки мутобиқи онҳо битавонем амал қунем ва аз ин рӯ мояд ба равишиҳои дақиқ ниёз дорем.

Дар ин робита, ҳамчун нуқтаи оғоз ҳанӯз ба муқаррароти маҳсус ва амалиёти меъёрҳои умуми низ ҳаст, то интихоботи озод ва одилона баргузор гардад. Ин меъёрҳо тариқи анъанаҳои демократӣ таъмин шуда ва таҳти панҷ истилоҳи асоси ифода мешаванд: умумият, баробарӣ, пинҳони (маҳфӣ), озод ва кушод (аёнӣ) будан. Дар баъзе ҳолатҳо усулҳои умуми ҳамаи дарҳостҳоро пурра қонеъ намекунанд ва дар баъзе ҳолатҳои дигар назорати мақомотҳои даҳлдорро талаб менамоянд.

Бевосита ҳукуки раъйдихӣ бояд ба ҳамаи шаҳрвандони кишвар бо шароити баробар дода шавад, ки дар синни муайяншуда ба он дастрасӣ пайдо кунанд.

Дар баъзе ҳолатҳо, муайян кардани синни қонуни шаҳрвандон мумкин аст масъалаи душвор бошад, маҳсусан давраҳои гузариш ба шаҳрвандӣ. Одамони воеии кишвар бо расидан ба синну соли муайян бояд имконият дошта бошанд, ки ин моҳияти принсипи умумиро вайрон намекунад.

Тарзҳои амали барои таъмини ҳукуки интихобкунандагон барои раъйдихӣ бояд ба таври расмӣ Ҷэлон шавад ва ба интихобкунандагон имкон дода шавад, ки пешрафти ҳукуқҳои худро бисанчанд, аз ҷумла феҳристи умумии раъйдихандагонро назорат кунанд.

Ҳукуки пешниҳоди номзад ва вакилӣ. Ҳамаи нерӯҳо ва ҷумбишҳои сиёсӣ бояд имкон дошта бошанд, ки дар шароити баробар номзад пешниҳод кунанд. Қоидоҳо бояд маълум ва пешѓӯишаванда бошанд ва сабти ҳизбҳои сиёсӣ набояд ба тавре сурат гирад, ки рақибони сиёсӣ барканор карда шаванд ва пешниҳоди номзадҳо барои ақалиятҳо душвор гардад. Ҳаққи номзад будан дар интихобот айнан чунин усулҳо ҳаққи раъйдихӣ ба ҳаққи номзад будан таалуқ доранд. Бисёр вақтҳо маҳдудиятҳои барои номзадҳо пешниҳод мешаванд, ба монанди доштани маҳалли сукунат дар кишвар дар давраи пеш аз интихобот ё доштани маҳалли сукунати доими, ё расидан ба синни болотар дар мукоиса бо синни ҳадди ақали раъйдихӣ.

Раъйдихӣ озод ва маҳфӣ. Раъйҳо бояд бе ҳеч гуна фишор аз тарафи шахс дода шаванд. Раъй бояд ба таври фардӣ, комилан маҳфӣ, дар фазои озод аз фишору тарс ва бидуни эҳтимоли нусхабардории раъйҳои фарди дода шаванд.

Ноогохӣ ва монеаҳои дигар, ки райдиҳиро мушкил мекунанд, бояд ба таври лозим ба иттилоъгирандагон расонида шавад ва ё аз тариқи тартиботи пешаки муайяншуда барои ёрии зарури бе ҳеч гуна фишор ба раъйдиҳанда ҳал карда шавад. Озодии фаъолияти интихобот . Ҳуқуқҳои озодии баён, маҷлис ва гирдиҳамои бояд пешаки ба таври устувор таъмин шаванд, вакти кофӣ барои интихобот барои ташкилотҳои сиёсӣ, фаъолият ва таъмини иттилоот дар бораи номзадҳо ба интихобкунандагон фароҳам шавад. Ба ҳамаи ҳизбҳо ҳаракатҳо ва номзадҳои ҷудогонаи маълум, ки дар интихобот иштирок мекунанд, барои фаъолият, пешниҳоди номзадии худ ва ё мавқеяти сиёсии онҳо имконият дода шавад[7, с.11].

Тартиби таъсирбахши шикоят. Ҳуқуқи василаи таъсирбахш барои дарҳости мустақилона ва одилонаи миллӣ расмӣ бояд барои ҳамаи гурӯҳҳои даҳлдор дар ҷараёни интихобот кафолат дода шавад.

Интихоботи давравӣ. Мӯҳлати ҳалли аксари ваколатҳо бояд пешаки маълум бошад. Давраҳо бояд муддати асосманд дошта бошанд.

Шароити мусолиматомез. Шароитҳои интихобот бояд мусолиматомез ва то ҳадди имкон бидуни шиддат бошанд.

Мавзуъҳои одилонаи ҳамапурсӣ. Мавзӯъ ва шаклбандии ҳамапурсӣ бояд ба интихобкунандагон имконияти одилона фароҳам кунад, то онҳо назари ҳудро баён кунанд ва тавзеҳи натиҷаҳо бояд шубҳаомез набошанд.

Тартиботи пешгӯишаванд. Ҳар қадам дар раванди интихобот бояд мутобики қонун ва тартиби интихобот бардошта шавад ва шароитҳо (қоидаҳо) бояд пеш аз интихобот нашр карда шаванд. Ҳамаи ҳизбҳо ва гурӯҳҳо бояд барои омодаги вакти кофӣ дошта бошанд. Мағҳум ва мантиқи будани натиҷаҳо. Натиҷаҳо бояд ҷамъшуда ва ба сурати тақсимшуда ба ҳавзаҳои интихоботӣ ва маҳалҳои раъйдиҳӣ нашр карда шаҳрванд ва ҷомеа бояд имкон дошта бошад, ки натиҷаҳоро бисанҷад.

Чораҳо бар зидди қаллобӣ. Низоми интихоботи бояд амниятӣ комилро бар зидди тақаллубкорӣ таъмин намояд. Ин аз тариқи намояндагии ҳамаи мақомотҳо, риояи идораи интихобот, мақомоти бетараф ва ё намояндагии ҷандзизбӣ бо таъмини низоми назорати интихобот, таъмини нигоҳдори ва интиқоли буллетенҳо ва нашри натиҷаҳои интихобот дар ҳамаи самтҳо анҷом мейбад. Ҳамчунин бояд низоми мутобике барои назорати он, ки тарафе Ҷаҳонӣ зиёд нағирад, эҷод шавад[8, с.36].

Ин кор аз роҳи алломатгузории феҳристҳои интихоботӣ, мӯҳр задани кортҳои мутобик ва ё гузоштани мӯҳр бо даст (агар феҳристи интихобкунандагон мавҷуд набошад) сурат мегирад. Бояд нозирони миллӣ ва байнамилалӣ ба тамоми раванди интихобот дастраси дошта бошанд. Инчунин дар ҳусуси тақмили Конститутсияи қишвар пешниҳодҳои сиёsatшинос Маҳмадов А.Н. қобили дастгирист, ки менависад андешаи идеяи миллӣ аз рӯи вазифа, соҳтор, мазмуну мундариҷа, самти ташаккулӯби ва ҳусусиятҳои худ бо ҳувияти давлатӣ ё худ давтатсолори алоқамандӣ дорад. Далел он аст, ки андешаи миллӣ бо раванди давлатсозӣ ва ниҳодигардонии муносабатҳои миллӣ дар робитаи зиҷ қарор дорад. Бинобар ин андешаи миллӣ ва арзишҳои он бояд дар санадҳои меъерию ҳуқуқи ва Конститутсияи мамлакат ҳамеша ифода ёбанд[9, с.47-48].

Бояд қайд намуд, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон системаи интихоботии омехта мавриди истифода қарор гирифтааст. Ҳангоми интихоби вакiloni Маҷлиси намояндагон, ки ба сифати парламенти қасбӣ амал менамоянд 65 фоизи вакilon ё худ 41 нафар тавассути системаи интихоботии мажоритарӣ интихоб мешаванд, 35 фоиз ё худ 22 нафари вакilon мувофиқи рӯйхатҳои ҳизбӣ тавассути системаи интихоботии мутаносиб муайян мегарданд.

Соҳтори мақомоти ҳокимијати намояндагӣ. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҷлиси Олий-Парламенти Ҷумҳурии Тоҷикистон- мақоми олии намояндагӣ ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Маҷлиси Олий аз ду маҷлис иборат аст. Палатаи болой Маҷлиси миллӣ ва палатаи поёни Маҷлиси намояндагон мебошад.

Интихоботи аъзои Маҷлиси миллӣ бо таври зерин сурат мегирад. Аз ҷор се ҳиссаи Маҷлиси миллӣ ба таври ғайримустақим дар маҷlisҳои якҷояи вакiloni ҳалқи Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон ва шаҳру ноҳияҳои он, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои онҳо, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурий, шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он тариқи овоздиҳии пинҳонӣ намояндагони баробар (5 нафарӣ)-ро интихоб менамоянд. Дар баробари ин, аз ҷор ҳиссаи аъзои Маҷлиси миллиро (8 нафар) -ро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин менамояд.

Интихоботи вакiloni Маҷлиси намояндагон дар асоси ҳуқуқи умумӣ, баробар ва бевосита бо овоздиҳии пинҳонӣ ва системаи интихоботии омехта сурат мегирад, дар он ҳеч гунна ҳадди нисоб (квота) муқаррар карда намешавад.

Дар ташкили инфраструктураи интихобот қарib ҳамаи шоҳаҳои ҳокимијат ширкат меварзанд. Мақомоти ҳокимијати қонунбарор таҳкурсии меъёрҳои маъракаи интихоботро

дида мебарояд. Мақомоти ҳокимияти ичроия барои тайёрӣ ва гузаронидани интихоботи аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон маблағгузаронии интихоботро ба душ доранд, ки он аз буҷети чумхурияйӣ чудо карда мешаванд. Мақомотҳои ҳокимияти судӣ баҳс ва ҳуқуқвайронкунии маъмурии рафти маъракаи интихоботро ба танзим медароранд. Накши тарғибу ташфики иттилоотӣ ба «ҳокимияти чорум» - воситаҳои аҳбори омма таълук доранд. Аммо нақши асосисро дар ташкили инфраструктураи интихобот мақомоти маҳсуси ҳокимияти давлатӣ-чамъияти комиссияҳои интихобот мебозад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ташкил ва гузаронидани интихобот системаи комиссияҳои интихоботии зерин ташкил карда мешаванд:

- комиссияи марказии интихобот ва раъипурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- комиссияи ҳавзвавии интихобот оид ба интихоботи аъзои Маҷлиси миллӣ;
- комиссияи ҳавзвавии интихобот оид ба интихоботи вакилони Маҷлиси намояндагон;
- комиссияи участකавӣ оид ба интихоботи вакилони Маҷлиси намояндагон.

Комиссияҳои интихобот дар фаъолияти худ ба ҳеч мақоми давлатӣ вобаста нест. Қарор ва дигар санадҳои комиссияҳои интихобот, ки дар доираи салоҳиятҳояш қабул намудаанд, барои ҳамаи мақомоти давлатӣ, мақомоти худидораи маҳалӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, идтиҳодияҳои чамъияти, ташкилотҳо ва шахсони мансабдор, номзадҳо, интихобкунандагон, ҳамчунин барои комиссияҳои поёни интихобот ҳатмӣ мебошад.

Комиссияи марказии интихобот ва раъипурсӣ ба системаҳои комиссияи интихоботи Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбарӣ намуда, ба сифати мақомоти доимоамалқунанда баромад мекунад. Мӯҳлати ваколати Комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ 5 сол аст. Он аз Раис, муовин ва 13 нафар аъзо иборат аст. Раис, муовин ва аъзои Комиссияи марказии интихобот ва раъипурсиро бо пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҷлиси намояндагон дар давоми се рӯзи байди таъин шудани интихобот интихоб мекунанд.

Комиссияҳои ҳавзвавии интихобот оид ба интихоботи аъзои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон инҳо мебошанд:

- комиссияи ҳавзвавии интихобот оид ба интихоботи аъзои Маҷлиси миллӣ;
- комиссияи ҳавзвавии интихобот (Комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ) оид ба интихоботи вакилони Маҷлиси намояндагон аз ҳавзаҳои ягонаи умумиҷумҳурияиини интихобот;
- комиссияи ҳавзвавии интихобот оид ба интихоботи вакилони Маҷлиси намояндагон аз ҳазаҳои якмандатии интихобот.

Комиссияҳои ҳавзвавии интихоботи Вилояти муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳрҳои дорои аҳамияти чумхурияйӣ ва ноҳияҳои тобеи чумхурӣ дар якҷоягӣ (шаҳру ноҳияҳои тобеи чумхурӣ) дар ҳайати раис, муовини раис, котиб ва накамтар аз 8 аъзо камаш ду моҳ пеш аз интихоботи аъзои Маҷлиси миллӣ аз тарафи Комиссияи марказии интихобот ва раъипурсӣ ташкил карда мешаванд. Ин комиссияҳо ҳамчун комиссияҳои ҳавзвавии интихобот оид ба интихоботи аъзои Маҷлиси миллӣ амал мекунанд. Комиссияҳои ҳавзвавии якмандатии интихоботро оид ба интихоботи вакилони Маҷлиси намояндагон Комиссияи мараказии интихобот ва раъипурсӣ камаш ду моҳ пеш аз интихобот дар ҳайати раис, муовини раис, котиб ва накамтар аз 6 аъзо ташкил медиҳанд.

Комиссияи участқавии интихоботро оид ба интихоботи вакилони Маҷлиси намояндагон, комиссияи ҳавзвавии интихобот оид ба интихоботи вакилони Маҷлиси намояндагон аз ҳавзаҳои якмандатии интихобот камаш 45 рӯз пеш аз интихобот дар ҳайати на кам аз 5 ва на зиёд аз 19, аз ҷумла раис, ҷонишини раис, котиби комиссия ташкил мекунанд. Дар мавриди зарурӣ ҳайати комиссияи участқавии интихобот каму зиёд шуда метавонад.

Дар намояндагиҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар давлатҳои хориҷӣ воқеъанд, вазифаи раиси комиссияи участқавии интихоботро роҳбари идора бачо меоварад.

Барои интихоботи аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон ҳавзаҳои ҳудудии интихобот ташкил карда мешаванд. Дар тамоми қаламрави чумхурӣ барои интихоботи аъзои Маҷлиси миллӣ панҷ ҳавзаи интихоботи бисёрмандатӣ, аз ҷумла якҳавзагӣ дар Вилояти муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва дар шаҳру ноҳияҳои тобеи чумхурӣ дар якҷоягӣ як ҳавза ташкил карда мешаванд.

Қарорҳои комиссияҳои ҳавзвавии интихобот оид ба интихоботи аъзоёни Маҷлиси миллӣ дар Вилояти муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон ва вилоятҳо мувофиқан марказҳои вилоятҳо-шаҳрҳои Хоруғ, Ҳуҷанд ва шаҳри Қурғонтеппа мебошанд, барои шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи чумхурӣ шаҳри Душанбе мебошад.

Барои интихоботи вакилони Маҷлиси намояндагон 41 ҳавзаи ҳудудии якмандатӣ ва барои интихоботи вакилони Маҷлиси намояндагон, ки аз рӯйхаташон аз тарафи ҳизбҳои сиёсӣ пешбарӣ шудааст, як ҳавзаи ягонаи умумиҷумҳурияйӣ ташкил карда мешаванд.

Меъёри шумораи интихобкунандагони ҳавзai интихобот оид ба интихоботи вакилони Маҷлиси намояндагон аз ҷониби Комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ барои ҳар як интихобот бо роҳи тақсими шумораи умумии интихобкунандагони чумхурӣ ба шумораи ҳавзаҳои ташкилёбандай террориявии якмандата муайян карда мешаванд.

Ҳавзаҳои интихоботро Комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ таъсис медиҳад. Ҳангоми ташкил намудани ҳавзаҳои интихобот талаботи зерин дар назар дошта мешавад:

- шумораи тақрибан баробари интихобкунандагон дар ҳавзаҳои интихобот бо 15 фоиз каму зиёди шумораи интихобкунандагон, дар ноҳияҳои дурдаст бошад то 20 фоиз иҷозат дода мешавад.

- ҳавзаҳои интихобот ҳудуди ягонаро дар қаламравӣ Вилояти муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи чумхурӣ ташкил медиҳанд. Ташкили ҳавзаҳои интихобот аз ҳисоби маҳалаҳои ба ҳам ҳамхудуднабуда мумкин нест.

Комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ рӯйхати ҳавзаҳои интихоботро бо зикри ҳудуд ва шумораи интихобкунандагони онҳо ва қароргоҳи комиссияҳои ҳавзвавии интихобот баъд аз панҷ рӯзи таъйини интихобот чоп мекунад.

Бо мақсади фароҳам овардани шароити муносиб барои интихобкунандагон ҳудуди ноҳия, шаҳр, ноҳияҳои тобеи шаҳрҳоро ба назар гирифта, участкаи интихобот ташкил карда мешаванд. Сарҳади участкаи интихобот набояд аз сарҳади ҳавзai интихобот берун бошад.

Участкаи интихобот дар назди намояндагии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар давлатҳои хориҷӣ воқеанд, дар санатория, хонаҳои истироҳат, беморхонаҳо ва муассисаҳои дигари доимии муолиҷавӣ, дар ҷои буду боши шаҳрвандон, дар маҳалҳои дурдасту душворгузар, дар маҳалҳое, ки мутобиқи ҷои воқеъгаштаашон ба ҳавзаҳои интихоботӣ дохиланд, ташкил шуда метавонад[10, с.81-83].

Участкаи интихобот аз тарафи комиссияҳои ҳавзвавии интихобот бо пешниҳоди раисони шаҳрҳо, ноҳияҳо ташкил карда мешаванд. Дар назди намояндагиҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар давлатҳои хориҷӣ воқеанд, Комиссияи марказии интихобот ва Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил менамоянд.

Участкаҳои интихобот дар давоми 25 рӯзи баъди таъйини интихобот ташкил карда мешаванд. Участкаҳои интихобот дар маҳалҳое, ки на камтар аз 20 нафар ва на зиёдтар 3000 нафар интихобкунандагон доранд, ташкил карда мешаванд.

Яке аз принципҳои асосӣ дар инфраструктураи интихобот ин маблағгузаронии маъракаи интихобот ба ҳисоб меравад. Ҳусусиятҳои тарзи амалий намудани маблағгузаронии маъракаи интихобот дар ҳар як қишвар гуногун аст.

Қонунгузорони муосири қишварҳои Ғарб дар заминаи роҳу усулҳои гуногун маблағгузаронии маъракаи интихоботро танзим менамоянд. Масалан, тибқи қонунгузории федеративии ИМА панҷ манбаъи маблағгузаронии интихобот вучуд дорад, ки номзад метавонад аз он истифода намояд:

- ҳазинаи давлат (барои номзад ба Президенти);
- ҳайроти шаҳрвандони алоҳида;
- ҳайроти ҳизбҳои сиёсӣ;
- ҳайроти комитетҳои фаъолияти сиёсӣ;
- маблағҳои шахсии номзад.

Дар қишварҳои аврупоӣ ҳамчун қоида маблағгузаронии давлатӣ ва ғайридавлатиро дар маъракаи интихобот лозим мешуморанд. Дар Фаронса давлат ҳарочоте, ки ба ташкил ва гузаронидани фаъолияти комиссияҳои интихобот сарф мегардад ба зиммаи ҳуд мегирад, аммо номзаде, ки на камтар аз 5% овозҳоро дар гузаронидани ташвиқот соҳиб гаштааст ҳарочоти он подош карда мешавад.

Дар Руссия то соли 1993 интихобот дар мақомоти ҳокимият пурра аз ҳисоби давлат гузаронида мешуд. Масалан, тамоми ҳарочот ҳангоми гузаронидани интихоботи соли 1990 дар Руссия чунин сурат гирифта буд:

- ҳарчи комиссияҳои интихобот;
- ҳарҷ ба музди меҳнат ва командировкаи номзад ва шахсони боэътиҳод.

Дар шароити муосир маблағгузаронии маъракаи интихобот дар Руссия тағиیر ёфта он камбудиҳои пешина бартараф карда шудааст. Барои ташкили инфраструктураи интихобот маблағгузории давлатӣ ва барои технологияи интихоботи дохилий маблағгузории омехта истифода карда мешавад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағгузарии интихобот дар шакли зерин сурат мегирад: маблаг барои тайёрӣ ва гузаронидани интихоботи аъзоёни Маҷлиси миллӣ ва вакiloni Maҷlisi namояndagon az bucheti chumhuriyavӣ chudo karda mешавад.

Номзад ба вакили Маҷлиси намояндагон, ҳизбҳои сиёсӣ, ки дар интихобот иштирок мекунанд, хазинаи интихоботии худро барои маблағгузории интихобот таъсис медиҳанд. Маблағҳои хазинаи интихоботии номзад ба вакилӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ дар суратҳисоби муваққатии маҳсуси бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк», шӯъбаҳои он нигоҳ дошта мешаванд. Маблағҳои ин хазинаҳо танҳо барои гузаронидани интихобот истифода шуда, аз ҷониби номзад ва ҳизбҳои сиёсӣ ихтиёрдорӣ карда мешаванд.

Амонатбонк ва шӯъбаҳои он суратҳисобҳои муваққатии маҳсусро барои ташкили хазинаи интихоботии номзад ба вакилӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ дар асоси маълумоти ҳаттии комиссияи даҳлдори интихобот мекушояд. Аз ин маблағ фоида гирифта намешавад. Хазинаи интихоботии номзад ба вакилӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ аз маблағҳои зерин метавонанд ташкил карда шаванд:

- маблағҳое, ки барои ташвиқоти пеш аз интихобот аз тарафи комиссияҳои даҳлдори интихобот ҷудо карда мешаванд;

- маблағҳои шахсии номзад ба вакилӣ, ки он набояд аз 500 нишондиҳанда барои ҳисобҳо зиёд бошад;

- маблағи ҳизбҳои сиёсӣ барои номзаде, ки ҳизби сиёсӣ ба ҳавзаи якмандатии интихобот пешбарӣ намудааст, набояд аз 500 нишондиҳанда барои ҳисобҳо зиёд бошад;

- маблағҳои хазинаи интихоботии ҳизби сиёсӣ, ки рӯйхати номзадҳоро ба ҳавзаи ягонаи умумиҷумҳурияйӣ пешниҳод намудааст, набояд аз 10000 нишондиҳанда барои ҳизбҳо зиёд бошанд;

- маблағҳои хайрияи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ.

Маблағҳои хайрияи шахсони воқеӣ барои хазинаи интихоботии номзад ба вакилӣ набояд аз 50 ва барои ҳизбҳои сиёсӣ набояд аз 100 нишондиҳанда барои ҳисобҳо зиёд бошад. Маблағҳои хайрияи шахсони ҳуқуқӣ барои хазинаи интихоботии номзад ба вакилӣ набояд аз 100 ва барои ҳизбҳои сиёсӣ набояд аз 500 нишондиҳанда барои ҳизбҳо зиёд бошанд.

Ҳадди ниҳоии хазинаи интихоботи номзад ба ваклӣ набояд аз 1500 ва ҳизбҳои сиёсӣ нобояд аз 30 000 нишондиҳанда барои ҳисобҳо зиёд бошад.

Ба тарври хайрия маблағгузорӣ ба хазинаи интихоботии нолмзад ба вакилӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ аз ҷониби шахсони воқеӣ ва ҳуқуӮйӣ зерин манъ аст:

- давлатҳои хориҷӣ ва шахсони ҳуқуқии хориҷӣ;

- шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд;

- шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба синни 18 нарасидаанд;

- шахсони ҳуқуқие, ки бо иштироки саҳмиюн хориҷӣ таъсис ёфтаанд;

- ташкилотҳои банаъмилалӣ ва ҳаракатҳои ҷамъиятии байналмилалӣ;

- мақомоти маҳалии ҳокимијати давлатӣ ва ҳудидоракуни мажалӣ;

- ташкилотҳои давлатӣ ва ташкилотҳое, ки саҳми давлат дар онҳо аз сӣ фоиз зиёд мебошад;

- қисмҳо, ҷузъу томӯҳо ва дигар соҳторҳои ҳарбӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ;

- ташкилотҳои динӣ ва эҳсонкорӣ ва дигар ташкилотҳое, ки аз ҷониби онҳо таъсис дода шудаанд;

-хайрияҳое, ки соҳибонашон номаълум аст.

Дар сурати аз ҷониби шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки ҳуқуқи пардоҳти маблағи хайрияро ба хазинаи интихоботии номзад ба вакилӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ надоранд ва ё маблағи хайрияи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки аз ҳадди муайяншудаи моддаи мазкур зиёд мебошад, пурра ба буҷети ҷумҳурияйӣ гузаронида мешавад. Ҳамаи амалиёти молияйӣ аз хазинаи интихоботи номзад ба вакилӣ ва ҳизби сиёсӣ як рӯз пеш аз рӯзи интихобот қатъ мегардад.

Дар интихобот мавқеи муайянро интихоби сиёсӣ ишғол менамояд, ки ба ташакулёбии ташкилотҳои ҳокимијати давлатӣ ва идоракунӣ, корҳои сиёсии дохилию берунӣ ва ҷобаҷоғузории қувваҳои сиёсӣ дар мамлакат таъсири амиқ мерасонад.

Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳалқи қишиварро қисми ҷудоношавандай ҷомеаи ҷаҳони ҳисобида озодӣ ва ҳуқуқи шахсро мукаддас эълон мекунад. Илова бар ин, моддаи 8-и Конституцияи Ҷумҳурии муайян мекунад, ки «дар Тоҷикистон ҳаёти ҷамъияти дар асоси равияҳои гуногуни сиёсӣ ва мағкуравӣ инқишиф меёбад». Маънии зикршуда ва инҷунин амали гардонидани ҳадафи асосии ҷамъият барпо намудани давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ, тақозо мекунад, ки воситаҳои аҳбори омма ба омили тавонони демократиқунонии ҷараёни ҳаёти ҷамъиятиу сиёсии мамлакат табдил дода шаванд. Аз тарафи дигар, ҳар гуна монеъагузории ҳуқуматӣ, маъмурӣ ва ё меъерӣ-ҳуқуқӣ дар роҳи ташаккули ВАО-и озод ва ифодакунандай ақидаҳои мухталиф пардаро аз руи режимҳои ба ном демократи мебардорад. Ва ҷой тавр, ки коршиносони ҷаҳонӣ борҳо қайд намудаанд, яке аз нишондиҳандаҳои асосии озодии аҳбори омма маҳз тарз, мазмун ва дараҷаи инъикоси маъракаҳои интихоботӣ дар

воситаҳои электронии ахбори оммаи (телевизион ва радио) ин ё он кишвар мебошад[11, с.14].

Маълум аст, ки дар замони ҳозира барои тайёрӣ ва гузаронидани интихобот нақши асосиро ҳизбҳои сиёсӣ мебозанд, зеро пешбарии номзадҳо ба интихоботи мансабҳои давлатӣ, ташкил намудани барномаи пешазинтихоботӣ, интихоби онҳо мувофиқи рӯйхати муайяни ҳизбӣ амалӣ гардонида мешаванд. Сиёсатшиноси олмонӣ Т.Элвайн мавқеи ҳизбҳои сиёсӣ ва маъракаҳои интихобиро қайд намуда менависад, ки «Барои чой дар парлумон имрӯз фақат ҳизб мубориза мебарад. Интихобкунанда метавонад аз байни номзадҳои ҳизбӣ ё рӯйхати ҳизбҳо касеро интихоб намояд. Яъне ҳизбҳои сиёсӣ звенои муттаҳидкунанда дар байни гурӯҳҳои иҷтимоӣ, халқ ва ҳукумат мебошанд».

Принципҳои асосии ҳуқуқи интихоботӣ чунинад: принципи умумият, баробарӣ, овоздиҳии пинҳонӣ ва ғайра. Ба тартиб даровардани онҳо пеш аз ҳама ба конститутсия ва дигар санадҳои ҳуқуқии давлат вобастагӣ дорад.

Ҳамин тариқ бояд зикр намуд, ки дар интихобот мавқеи муайянро интихоби сиёсӣ ишғол менамояд, ки ба ташакулёбии ҳокимиюти давлатӣ ва идорақунӣ, корҳои сиёсии дохилию берунӣ ва ҷобаҷогузории қувваҳои сиёсӣ дар мамлакат таъсири амиқ мерасонад.

АДАБИЁТ

1. Достиев С. Конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Интихобот» / С. Достиев, А.Тоиров - Душанбе. 2006 - С.3
2. Кенчаев Ш.Ю. Ҳуқуқи Интихоботӣ Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. / Ш.Ю.Кенчаев, К.Т. Мухторов - Хуҷанд. 2011. - С.4
3. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз апрели 2006 //Ҷумҳурият № 8 аз 17.04.2006 с
4. Ҳуқуқи интихоботӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон . Кенчаев Ш. Ю., Мухторов К.Т. Хуҷанд 2011.-С. 3-4
5. Ҳуқуқи интихоботӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Кенчаев Ш.Ю., Мухторов К.Т.-Хуҷанд .2011.-С. 24-25.
6. Эъломияти умумии ҳуқуқи башар аз 10.12.1948
7. Конститутсия замимаи ташаккули ҳуқуқ ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе. 2014.-111с.
8. Қонуни Конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи интихоботи Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» Душанбе. 2009.-С.36
9. Махмадов А.Н. Муқаддимаи идеяи миллӣ. - Душанбе, 2013.-С. 47-48
10. Ҳуқуқи конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон Т.Орипов. Ф.Н.Чабборов.-Душанбе. 2013.-С.81-83.
11. С.Коливер,П.Мерлоу.Дастурамали инъикоси маъракаҳои интихобот бо воситаҳои электронии ахбори умум дар мамлакатҳои дорои низои демократии давраи гузариш..Институти ҷомеаи кушод.ш.Душанбе -1999. - С-14.

АСОСҲОИ СОҲТОРИ ҲУҚУҚИИ ИНТИХОБОТ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Муаллиф дар мақолаи худ оиди асосҳои соҳтори ҳуқуқи интихобот дар Тоҷикистон дар ташкил ва гузаронидани маракаҳои сиёсӣ ибрози андеша намудааст. Накши соҳтории ҳуқуқи интихоботро дар гузаронидани маракаи интихоботӣ мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Меъёрҳои ташкил ва гузаронидани маракаи интихоботӣ нишон дода шудааст. Дар мақола оиди нақши асосҳои соҳтории ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавридомӯзии қарор дода шудааст. Таваҷҷӯҳи бештар ба мақом ва нақши соҳтори ҳуқуқи дар раванди баргузории маракаи интихобот дода шудааст. Дар мақола муаллиф ба нақши ҳуқуқи интихобот дикқати асоси равона намудааст. Бештар ба маъракаи интихоботӣ ҳамчун руҳни асосӣ ва зарурии ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва таъсири он ба равандҳои демократикунонии олами мусоир таваҷҷӯҳ карда мешавад.

Калидвоҷсаҳо: Интихобот, ҳуқуқи интихобот, Конститутсия, қонуни интихоботӣ, маҷлиси оли, маҷлиси намояндагон, комиссия, ҳавза, вакил, демократӣ, маракаи интихоботи, имич, ҳизбҳои сиёсӣ, команда, гуруҳи рекламавӣ, иттилоот.

ОСНОВЫ ПРАВОВОГО УСТРОЙСТВА ВЫБОРОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

В своей статье автор высказал свое мнение об основах устройства избирательных прав в Таджикистане при организации и проведении политических компаний. Проанализирована структурная роль избирательного права в проведении избирательной кампании. Указаны критерии организации и проведения предвыборной компании. В статье рассматривается роль структурно-правовых основ Республики Таджикистан. Больше внимания уделяется статусу и роли правовой структуры в процессе проведения выборов. В статье автор акцентирует внимание на роли избирательных прав, а также большее внимание уделяется

избирательной кампании как главной и необходимой опоре демократического и правового общества и ее влиянию на процессы демократизации современного мира.

Ключевые слова: выборы, избирательное право, Конституция, избирательный закон, Маджлиси Оли, Маджлиси намояндағон, комиссия, участка, представитель, демократия, избирательная кампания, имидж, политические партии, команда, рекламная группа, информация.

BASES OF THE LEGAL STRUCTURE OF ELECTIONS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

The author of this article expressed his opinion on the basics of the organization of electoral rights in Tajikistan in the organization and conduct of political campaigns. The structural role of suffrage in the conduct of the election campaign is analyzed. The criteria for organizing and conducting an election campaign are indicated. The article discusses the role of the structural and legal foundations of the Republic of Tajikistan. More attention is paid to the status and role of the legal framework in the electoral process. The author of the article focuses on the role of voting rights, as well as more attention is paid to the election campaign as the main and necessary pillar of a democratic and legal society and its influence on the processes of democratization of the modern world.

Keywords: elections, suffrage, Constitution, electoral law, Majlisi Oli, Majlisi namoyandagon, commission, precinct, representative, democracy, election campaign, image, political parties, team, advertising group, information.

Маълумот дарбораи муалиф:

Баракотов Бобоҳоҷа Сайфуллоевиҷ, унвончӯи институти сиёсатшиносӣ фалсафа ва ҳуқуқ ба номи А. Баҳовиддинов Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

Тел: (+992) 938276262 E-mail: barakatov.96@mail.ru;

Сведение об авторе:

Баракотов Бобоҳоджа Саифуллоевич,
соискатель Института политических наук, философии и права имени А. Баҳовиддинов
Национальной академии наук Республики Таджикистан, Тел.: (+992) 938276262, E-mail:
barakatov.96@mail.ru;

About the author:

Barakotov Bobokhodzha Saifulloevich,
External PhD student of the Institute of Political Sciences, Philosophy and Law named after A. Bahoviddinov of the National Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan Phone: 938276262
E-mail: Barakatov.96@mail.ru;

ХАВФИ МУХОЧИРАТИ МЕҲНАТӢ БА ОИЛАҲОИ ҶАВОН

Ходибоев Ф.А.

Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Гафуров

Муҳочирати меҳнатӣ яке аз омилҳои асосии равандҳои иҷтимоии ҳаёти муосир маҳсуб ёфта, баробари паёмадҳои мусбат баъзан хавф ва ё хатари манғӣ ба оила эҷод менамояд, ки дар чомеаи имрӯзai тоҷикистонӣ ба назар мерасад. Тамоюли рӯ ба муҳочирати меҳнатӣ овардани шаҳрвандони Тоҷикистон дар шаш моҳи аввали соли 2022 беш аз 322 ҳазорро ташкил медиҳад, ки дар қиёс ба ҳамин давраи соли гузашта ду баробар бештар аст [1]. Аз ҷониби дигар ҷавоншавии синну соли муҳочирони меҳнатӣ ба яке аз мушкилоти асосии оилаҳои ҷавон табдил ёфтааст, ки ба танзим даровардани он аз масоили муҳими дигар маҳсуб меёбад.

Тибқи баҳодиҳии мутахассисони соҳа ҳамасола танҳо ба ҳудуди Федератсияи Русия наздик 12-15 миллион муҳочир ворид мешаванд, ки 7 фоизи онро муҳочирони меҳнатии Тоҷикистон ташкил медиҳанд. Аз инҳо 26,4 фоизро ҷавонони 18-29-сола, 33,4 фоиз 30-39-сола ва 34,2 фоиз ашхоси 40-49-соларо дарбар мегиранд [2, 233].

Муҳочирати меҳнатӣ танҳо хоси Ҷумҳурии Тоҷикистон набуда, балки мушкилоти қишварҳои зиёди дунё ба шумор меравад. Ин мавзуъ дар асри XX бар иллати он ки дар ин раванд қувваи асосиро ҷавонон ташкил медиҳанд, ба он хотир «доғи рӯз» гардид, ки он оқибати ҳаргуна дорад. Бахусус, аз солҳои 70–80-уми асри XX сар карда доир ба муҳочирати меҳнатии аҳолӣ иҷтимоиётшиносон, равоншиносон ва файласуфон ибрози андеша намуда, ба омӯзиши «муҳочирати меҳнатии аҳолӣ», «нақши муҳочират дар суботи захираҳои меҳнатӣ» ва «хусусиятҳои раванди имрӯzai муҳочират» даст заданд. Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон тадқиқотҳои бунёдӣ ва олимону донишмандони мамлакат аз марҳалаи аввали ҳуручи муҳочирати меҳнатӣ дар Тоҷикистон то имрӯz ҷанбаҳои гуногун ва мубрами муҳочирати меҳнатиро мавриди омӯзиш қарор дода, ба якчанд дастоварди илмӣ ноил гардидаанд [3].

Проблемаҳои муҳочирати меҳнатиро олимони ватанӣ А.Н.Муҳаммад, Ш.Шоисматуллоев, Д.Назиров, К.А.Миралиев, М.А.Олимов, С.К.Олимова, М.Ш.Махмадбеков, А.Г.Шарипова, Ҷ.Икромов, М.Хоҷаева, М.Баҳриддинов, Г.Б.Бобосодиқова, М.Азизова, К.М.Мухаббатов, Д.А.Аълоев, Р.М.Султонов, А.С.Саидов, А.Ниёзӣ ва дигарон дар асоси тадқиқотҳои сотсиологии дар Русия ва Тоҷикистон гузаронидашуда ба риштаи таҳқиқ қашидаанд [4].

Аммо, доир ба ҳавфу хатари муҳочирати меҳнатӣ ба оилаҳои ҷавони тоҷик ва эҷод гардидани мушкилотҳои иҷтимоии нави дигар таваҷҷуҳи ками донишмандони соҳа равона гардидааст, ки таҳқиқи он яке аз муҳимтарин масоили рӯз маҳсуб меёбад.

Ҳамдигарнофаҳмӣ, дузанагии муҳочирони меҳнатӣ ва нигоҳ дошта натавонистани тавозун байни онҳо, таъсири фарҳанг ва урфу одатҳои бегона, интихоби маҷозии навхонадорон (онлайн-интернетӣ), коста гардидани силаи раҳм ва меҳру муҳаббати волидайн нисбати фарзанд, аз даст додани саломатӣ, талоқ тариқи смс-паёмакҳо, ба ҳалокат расидани ҷавонон, ин ва дигар омилҳое, ки ҳаёти оилаҳои ҷавони тоҷикро хира соҳта, гоҳо ба низоъ ва ё то ҷудошавии оилаҳо мебарад, ки «муҳочирати меҳнатӣ» дар аксар маврид дар саргҳи ин мушкилиҳост. Бино ба маълумоти Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон давоми соли 2021 дар Тоҷикистон 13 ҳазору 741 оила пош хӯрдааст, ки нисбат ба соли 2020 - 3205 аداد зиёд мебошад.

Барои муйян намудани мушкилоти оилаҳои ҷавон солҳои 2020 ва 2021 байни 800 нафар занону мардони синну соли гуногун: ҷавонон, миёнсолон ва пиронсолони минтақаҳои

гуногуни Тоҷикистон тадқиқоти сотсиологӣ гузаронида шуд, ки натиҷаи он бозгӯи он аст, ки 41 фоиз ё 328 нафар пурсидашудагон бар он назаранд, ки давоми панҷ соли охир раванди оилавии муҳочирати меҳнатӣ ҳанӯз ҳам ҷой дорад [5]. Вале ин рақамро дар соли 2013 48,6 фоиз мусоҳибон қайд намуда буданд, ки дар макони зисти онҳо муҳочирати меҳнатии оилавӣ мавҷуд аст [3, 31]. Тезододи муҳочирони меҳнатӣ назар ба соли гузашта тамоюли зиёдшавӣ дорад, аммо дар муқоиса ба пурсиши афкори умуми даҳсолаи охир 7,6% коҳиш ёфтааст. Тибқи таҳлилҳо ва муқоиса ба маълумоти омории даҳсолаи охир сафи муҳочирони меҳнатӣ марҳала ба марҳала коҳиш ёфта истодааст. Таъсиси ҷойҳои нави корӣ, баланд шудани музди маош ва мавриди истифода қарор гирифтани корхонаҳои нави саноатӣ ҷиҳати коҳиш ёфтани шумораи муҳочирони меҳнатӣ замина гузашта истодааст.


Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон зикр дошта буданд, ки «Шумораи шаҳрвандони мо, ки берун аз қишвар фаъолияти меҳнатӣ доранд, қариб 60 фоиз кам шудааст, ки ин натиҷаи рушди иқтисодиёт ва ташкили ҷойҳои корӣ дар доҳили қишвар мебошад. Шумораи аз ҳама зиёди муҳочирони меҳнатӣ 1 миллиону 100 ҳазор нафар ба соли 2010 рост меояд. Соли 2019 ин рақам 486 ҳазор нафарро ташкил медиҳад» [6]. Давоми давраи бистсолаи охир дар мамлакат беш аз 2000 корхонаи истеҳсолӣ бунёд шудааст, ки ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ нисбат ба ибтидои солҳои истиқлол қариб ҷор дар баробар афзоиш пайдо кардааст. Дар замони соҳибиستиклонии Тоҷикистон шумораи корхонаҳои саноатӣ 2360 ададро ташкил медиҳад.

Камшавии тезододи муҳочирони меҳнатиро дар ҷойи дигар низ мушоҳида намудан мумкин аст. Аз тезододи умумии пурсидашудагон 29,9% як нафарӣ ва 11,4% ду нафарӣ ва 3,5% се нафарӣ аз аъзои оилаи онҳо дар муҳочирати меҳнатианд. Дар 37,8%-и оилаи пурсидашудагон ягон нафар дар муҳочирати меҳнатӣ нестанд [5]. Ниг. ба диаграммаи зерин:

Оё аз аъзои оилаи Шумо дар муҳочирати меҳнатӣ ҳастанд? Агар ҳа, ҷанд
нафар?

[Копировать](#)

800 ответов



▲ 1/5 ▼

Ин рақам дар муқоиса ба соли 2010 фарқ дошта, рӯ ба коҳишёбӣ дорад: аз 73% оилаҳо як аъзо, 20% оилаҳо 2 аъзо ва 7% оилаҳо се ва зиёда аъзои оила дар муҳочирати меҳнатӣ қарордоштаро ташкил медоданд [7].

Ҳарчанд маълумоти оморӣ ва натиҷаи тадқиқоти сотсиологӣ аз камшавии сафи муҳочирони меҳнатӣ дар тағовут ба даҳсолаи охир дарак медиҳад, аммо, ҳамоно таъсири манғии он ба оилаҳои ҷавон боқӣ мемонад ва ё мушкилоти нави дигарро ба бор меорад.

Суоле ба миён меояд, ки ҷаро маҳз ҷавонон ва оилаҳои ҷавон ба муҳочирати меҳнатӣ майли бештар пайдо мекунанд? Онҳо бештар ба қадом мушкилиҳо рӯ ба рӯ мешаванд?

Муҳаққиқи ҷавони ватанӣ Г.И.Бердиёрова сабаби муҳочиршавии ҷавононро дар саркашӣ намудан аз хидмати ҳарбӣ, ҷойи муносиби корӣ надоштан, (маоши баланд, имкониятҳои дастгирии иҷтимоӣ: таъмин намудан бо манзил, имтиёзҳо, дастгирии давлатӣ), муҳайё набудани шароити мусоиди зиндагӣ дар дехот) ва ғайра маънидод менамояд [8, 98].

Муҳаққиқи дигари тоҷик Б.Файзуллоев мушкилоти муҳочирати ҷавононро дар замони ҳозира дар чунин омилҳо: сатҳи пасти дониш, малака ва нокифояи забондонии ҷавонон;

мавчұд набуданы кафолат ё сұғуртаи тиббии онхо; маҳдудияти ҳимояи ҳуқуқу манfiатқо ва ғайрақо мебинад [2,233].

Мұхаққиқон ва чомеашиносони точик бар он ақидаанд, ки: «Оқибатқо мухочират дорой хусусиятқо мусбій ва манфй мебошанд. Дұруст аст, ки дар дахсолаи охир ҳодисаҳои маҳдудкунни ҳуқуқ, рафтори нораво, нажодпараты өнде манфираттардың манфираттарынан көрсетілген. Мұтаассифона, чунин рафтор нисбат ба мухочирони точик низ истисно нест ва маҳз ҳамин омил боиси пайдоиши назари манфй ба масъалаи мухочират гаштааст» [9,4].


Дар натицаи таҳлилқо метавон гүфт, ки омили асоси бештар рү оварданы ғавонон ва оилаҳои ғавон ба мухочирати меңнатай дарёфти кор ва музди маоши баланд, гирифтани шаҳрвандии Ресей, дар ин замана, аз құмакқои давлатии молию пулай баҳравар гаштани оилаҳои ғавон, құмакпулай барои фарзандон ва оилаҳои серфарзанд, қарзи ипотека барои бунёд ва харидани хонаи истиқоматай, манзил ва мошин, табобату таҳсили ройгон ва амсоли инхо мебошад. Аммо мухочирати меңнатии дурудароз дар баробари манfiатқо пайомадхой манфй низ дорад, ки натицаи он костагии ахлоқ, силаи раҳм, урғу одат, фарҳанг, меҳр ва рафтору ҳислатқои ғавонони мухочир маҳсуб мейбад, ки ба оила ва чомеа зарба мезанад.

Хавфи мухочират ба оилаҳои ғавон. Тадқиқоти сотсиологи мұайян намуд, ки дар баробари ҳамдигарножағмай, хиенат, бенаслай, мушкилоти иқтисодай, аз тарбия дур мондани оилаҳои ғавон, инчунин мухочирати меңнатай низ аз омилҳои маъмулии қудошавии оилаҳо мебошад. 42,1% аз шумораи умумии иштирокчиёни тадқиқот сабаби бекоршавии никохро аз таъсири бевоситай мухочирати меңнатии шаҳрвандон ва 32,6% дузанагии мардонро ҳамчун мушкилоти асосай ҳисобидаанд [5]. Ниг. ба натицаи ҷадвалии тадқиқот:

Вайроншавии оилаҳои ғавонро бо қадом омилқо вобаста медонед?

Копировать

800 ответов



Аз таҳлили андешаҳои олимому мұхаққиқон ва натицаи тадқиқоти сотсиологи равшан мегардад, ки дар оилаҳои точик низ пайомадхой манфии мухочирати меңнатай мушоҳида мешавад. Ин мушкилоти иҷтимоӣ аз як чониб, аз таъсири мухит ва фарҳангни бегона дарак дихад, аз чониби дигар, ҳамчун мушкилоти иҷтимоии чомеаи замони муосир бояд роҳҳои ҳалли он ҷустуҷӯ гардад. Ҳоло аксари мухочирони меңнатай ғавононе ҳастанд, ки дорои маълумоти миёна ва миёнаи нопурра мебошанд. Аз төйдоди умумии мухочирони корӣ 57% дорои ягон қасбу ихтисос ва таҷрибаи корӣ намебошанд ва 21,6%-и ғавонон ба ғайр аз забони модарӣ дигар забонҳоро намедонанд [2,233].

Мушкилии дигар дар он зохир мегардад, ки солҳои охир барои мардон ба никоҳ дароварданы зами дуюм маъмул шудааст, ки чомеаро ба ташвиш овардааст. Сабабҳои ба оилаи дуюм майл намуданы ғавонон кам нест. Омили якум он аст, ки дар Тоҷикистон дузанагай манъ аст ва ҳуқуқи расман гирифтани зами дуюмро надоранд. Дуюм, мардон бо мақсади ба даст оварданы дастгириҳои иҷтимоии давлат бо занони рус ва ё душаҳрвандидошта оилаи дигар барпо намуда, аз пардохти баъзе андозҳо озод мешаванд. Сеюм, мардон аз дурии роҳ ва оилаи худ сўистифода намуда, беогоҳиву ризомандии зами якум ва волидон пинҳонӣ тарики никоҳи мусулмонӣ оила бунёд намуда, ба хато роҳ медиҳанд. Чорум, аксарияти мардон сарҳади тавозуни байни ду занро риоя карда

наметавонанд, ки дар натица низъ бармехезад ва дар натица, мард маҷбур мешавад, ки яке аз оиларо интихоб намояд.

Зане ба сомонаи нашрияи «Оила» муроциат намуда, нақл мекунад, ки ў соҳиби як духтарча буда, шавҳараш ба болои ў дар Руссия зимни муҳочирати меҳнатӣ зани дуюм гирифтааст ва якҷоя дар хонаи иҷора зиндагӣ доранд. Ҳарчанд падару модар даҳолат карда, барои баргардонидани фарзандашон кӯшиш кардаанд, аммо натица надодааст. Мард ба занаш таъкид намудааст: «Тоқат карда назди падару модарам шин, вагарна пушаймон мешавӣ». Холо зан дар ҳолати саҳти рӯҳӣ қарор дорад. Шавҳар бошад телефонашро хомӯш кардаву дигар бо зан гап намезанд [10].

Хулоса, оила ҷудо, фарзандон аз меҳри падарӣ маҳрум ва зани дигар дар рӯҳияи ҳароб зиндагӣ умр ба сар мебарад, ки ин минбаъд ба зан, кӯдак ва ҷомеа мушкилӣ эҷод менамояд.

Дар воқеъ, ин омилҳо асоси илмӣ доранд. Зоро дар сатҳи коғӣ надонистани забони муошират, надоштани касбу ҳунар, муаррифӣ соҳта натавонистани арзишҳои фарҳангии Тоҷикистон ба он оварда мерасонад, ки муҳочирони меҳнатии мо назди шаҳrvандoni кишварҳои ҳориҷӣ ҳамчун ашҳоси камсавод, бетаҷриба ва ё ноӯҳдабаро шинохта шаванд. Аз тарафи дигар, ҷунин оилаҳои ҷавон ҳамчун қишири осебпазир ва низоъангез боқӣ мемонад, ки баррасӣ ва ҳалли он ба таҳқиқи илмӣ ниёз дорад. Ҳоло муҳочирати меҳнатӣ танҳо ба даромади иқтисодӣ вобаста набуда, паҳлуҳои нисбатан ҷиддитари онро соҳиб аст, ки ба он аз ҷанд ҷиҳат тафаккур бояд кард.

Бояд ба инобат гирен, ки аксари муҳочирони иҷборӣ ҷавононанду як иддаашон ҳанӯз оила ташкил накардаанд, агар дар муҳити хубӣ иҷтимоӣ афтанд, он гоҳ онҳо он ҷо аз ҳисоби таҳҷоиҳо оила ташкил намуда, шаҳrvандии он мамлакатро қабул мекунанд ва оқибат робитаашонро аз ватан ва ҳешу табор мекананд.

Гурӯҳи дуюми муҳочирони меҳнатӣ онҳо мебошанд, ки дар ватанашон оила барпо намуда, соҳиби ду ё се фарзанданд. Онҳо ҳам агар ҷои кори хуб пайдо намуда, ба муҳити солими корӣ афтанд, ба хотири ташкили зиндагии хубу сазовор он ҷо бо шаҳrvандoni таҳҷоиҷизивоҷ карда, оила барпо намуда, алоқаашонро бо ҳешу табору ҳамдиёрон, зану фарзанд қанда, шаҳrvандии он ҷойро қабул менамоянд.

Гурӯҳи сеюми муҳочирони меҳнатӣ онҳо мебошанд, ки робитаҳои баъзеи онҳо бо оилаҳои худ комилан қанда мешавад. Тадқиқот нишон медиҳад, ки қарип 30% аҳолӣ дар муҳочирати меҳнатӣ оила барпо мекунанд [11,32]. Ба ватан барнагаштану қандани алоқа бо аҳли оила барои ин гурӯҳи ҷавонон ҷанд мушкилотро эҷод менамоянд:

- а) Бо доштани падари зинда фарзанд аз муҳаббати падар маҳрум мегардад;
- б) Зани ҷавон бо ҳамсари зинда бева мемонад;
- в) Падару модар дар айёми пирӣ бепарастор мемонад;

г) Гурӯҳе аз мардон барои ба даст овардани душаҳrvандӣ ба дузанагӣ даст зада, робитаи худро аз оилаи аввал мекананд.

Ин ҳолат ба ҳолати рӯҳии аҳли оила таъсири манғӣ мерасонад. Дар ин маврид дар оила низъ бармehезад ва ё пурра ҷудо мешаванд.

Чудошавии оилаҳо. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чудошавии оилаҳо ба мавзӯи доғи рӯз ва муаммои мубрам мубаддал шудааст. Новобаста аз иқдому тадбирҳои давлату ҳукumat ҳамоно пошҳӯрии оилаҳо тамоюли зиёдшавӣ дорад. Яке аз омилҳои асосии чудошавии оилаҳои коршиносони масоили иҷтимоӣ ва таҳлилгарон ба муҳочирати меҳнатӣ рабт медиҳанд.

Муҳочирати меҳнатӣ, аз як тараф, агар миёни зану шавҳар фосила гузорад, аз ҷониби дигар, ҷиҳати коста шудани силаи раҳм, меҳру муҳаббат ва фарҳанги оиладорӣ таъсири манғӣ мерасонад.

Гузашта аз ин, фосилаи зану шавҳар ягона пайомади манғии муҳочирати меҳнатӣ набуда, солҳои охир ҳолатҳое, ки мардҳои тоҷик дар доираи муҳочират боз оилаи нав бунёд намуда, аз зану фарзанди аслии худ рӯ мегардонанд, кам нест. Теъдори ҷашнраси муҳочирони корӣ агар ба хотири ба даст овардани мақоми шаҳrvандии дигар кишварҳо аз ҳамсарони худ расман ҷудо шуда, бо шаҳrvандoni макони фаъолияташон ақди никоҳ банданд, иддai дигар дар натиҷаи фосилаи тӯлонӣ аз костагии таваҷҷуҳ ва муҳабbat ба занони бегона майл ва оиладор мешаванд. Ҷунончи, аз тадқиқоти сотсиологии гузаронидашудаи мо бармеояд, 5,9% ҳангоми муҳочирати меҳнатӣ оилаи худро аз даст додаанд ва 5,8%-и дигар аз бетарбия мондани фарзандонашон изҳори нигаронӣ доранд [5].

Пайомадҳои ҷунин ҳолатҳоро мо дар коста шудани тарбияи кӯдакон ва дар натиҷаи вайрон шудани муҳити оилavӣ шоҳид мешавем.

Фарzандони оилаҳои пошҳӯрда дар қадом рӯхия ва шароит тарбият мейбанд – ин муаммои дигар аст, ки ҷомеаро ба фоҷеаҳои мудҳиш метавонад рӯ ба рӯ кунад.

Тибқи маълумоти ЮНИСЕФ дар Тоҷикистон ҳар сол тақрибан 5 ҳазор кӯдак аз парастории волидон маҳруманд ва дар бисёр ҳолатҳо ин ба муҳочират вобаста аст. Ҳамакнун, шумораи муҳочирони меҳнатӣ аз ҳисоби занон низ рӯ ба афзоиш дорад, ки таъсири манғии ин равандро барои ҷомеаи суннатии тоҷикон бештар мекунад. Зоро дар натиҷаи муҳочиршавии ҳам падар ва ҳам модар кӯдакон аз ҷиҳати тарбия ва вазъи равонӣ осебепазирттар мешаванд.

Муҳочиршавии волидон маъни онро дорад, ки масъулияти тарбияи кӯдакон ба дӯши дигарон дар мисоли бобою бибӣ, хешовандони дигар ва ҳатто шиносони оддӣ voguzor мегардад.

Тибқи маълумоти ЮНИСЕФ 59% занони муҳочири меҳнатӣ аз Осиёи Марказӣ фарзандони то 16-солаи худро дар хона гузаштаанд.

Таҳқиқотҳои сотсиологӣ нишон медиҳанд, ки дурӣ аз волидон на танҳо ба тарбияи кӯдакон, балки вазъи саломатӣ ва равонии онҳо низ таъсир мерасонад.

Рӯ овардани мутахассисон ба муҳочират. Ба муҳочирати меҳнатӣ намояндагони қиширҳои гуногуни ҷомеа рӯ меоранд: шурӯъ аз шаҳрвандони бемаълумот то мутахассисони касбӣ дар мисоли дуҳтуру муаллим ва намояндагони дигар соҳаҳои афзалиятноки ҷомеа.

Тайи ду даҳсолаи охир аз қиширҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил, аз он ҷумла аз Тоҷикистон танҳо ба Иёлоти мутаҳиддai Амрико на кам аз 500 ҳазор нафар олимон ва мутахассисони баландиҳтинос кӯчида рафтанд, ки онҳо дар соҳаҳои гуногуни иқтисодииёти ин қишир ғаъволият доранд. Омили асосии ин раванд фароҳам будани шароити мусоидтар ва маоши баландтар маҳсуб меёбад.

Чунон, ки В.И. Перееденцев тазаккур медиҳад, муҳочирони шавқанди дониш ба сӯйи марказҳои фарҳангӣ майл мекунанд ва ашҳоси хоҳони беҳбуд баҳшидани вазъи моддӣ ба манотиҷе майл мекунанд, ки он ҷо ниёз ба қувваҳои кории кадрӣ бештар доранд ва имконияти даромади бештар гирифтан ҷой дорад [12].

Агар ба муҳочират рӯ овардани сокинони оддӣ таъсири манғӣ дошта бошад, ин тамоюл аз ҷониби мутахассисони хирфай пайомадҳои ноҳуштар дорад ва барои рушди соҳаҳои гуногуни ҷомеа ва давлат мушкилот эҷод мекунад.

Вакте мутахассисон аз кор мераవанд, албатта дар соҳа мушкилӣ пайдо мешавад. Барои як қадро пурра омӯзонидану соҳибтаҷриба кардан, заҳмати беш аз даҳсола лозим мешавад.

Ифротишавии муҳочирон. Яке аз масъалаҳои ба муҳочират алоқаманд ин падидай низъ мебошад, ки ҳар як муҳочир дар сарзамини қишири бегона, дур аз ватан ва ҳаммиллатони худ дар муҳити дигар ба он дучор мешавад:

1. Омили психолоғист, ки муҳочир дар мадди аввал ба он дучор мегардад;
2. Омили лингвистигӣ, яъне, надонистани забони мардуми таҳҷоӣ;
3. Омили мазҳабӣ, ки муҳочир аз мазҳаби худ дур шуда метавонад, ки мазҳаби бегонаро пазираид;
4. Омили иҷтимоӣ-маишӣ, яъне барои худ муҳочир дар як муддати қӯтоҳ онро муҳайё карда наметавонад;
5. Омили дур будан аз оила ва фарзандони худ, ки дар бисёр ҳолат ба вайроншавии оилаҳои муҳочирон оварда мерасонад;
6. Омили ҳуқуқие, ки барои муҳочир монеаҳои гуногунро ба таври сунъӣ соҳтаанд [13, 256-257].

Фазои муҳочирати меҳнатӣ бо назардошти он ки барои шаҳрвандони давлатҳои гуногун муҳити бегона мебошад, аз ҷанд нигоҳ ҳатарнок мебошад.

Дар ин ҳолат нақши омили психолоғий ниҳоят қалон мебошад, ки то қадом андоза муҳочир худро дар муҳити барои он ноошно мувофиқ мегардонад. Муҳочирони тоҷик, қисми зиёдашон забони русиро балад нестанд, урфу одатҳои мардуми русро намедонанд, мазҳаби онҳоро ҳеч гоҳ қабул намекунанд.

Яке аз омили шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ғайриқонунӣ сатҳи пасти маърифати диниву дунивӣ ва бекории ҷавонон мебошад, аз ҷониби дигар, ба онҳо таъсири муҳити беруна низ ҳоҳ-ноҳоҳ чи дар доҳил ва чи дар ҳориҷи қишири таъсир мерасонанд. Ҷавонон муддати зиёд дар муҳочирати меҳнатӣ кору ғаъволият мекунанд, аз меҳри волидайн ва оилаи худ дур мемонанд, муҳити бегона онҳоро фаро гирифта, муносибати насли ҷавони моро ба кулӣ тағиیر медиҳанд.

Яке аз роҳҳои асосии ба ҷомеаи мо воридшавии ақидаҳои бегона ва паҳншавии идеологияи созмону ҳаракатҳои динӣ-экстремистӣ ба воситаи ҷавононе сурат мегирад, ки ба давлатҳои ҳориҷӣ, аслан давлатҳои исломӣ барои таҳсил ва ё кор сафар кардаанд [14, 16-17].

85 фоизи ҷавонони тоҷикистонӣ, ки дар сафи гурӯҳҳои ҷангии ДИИШ шомил буданд, муҳочирони меҳнатие буданд, ки дар Руссия сукунат доштанд [15, 27]. Таҳлилҳо шаҳодат аз

он медиҳанд, ки аксари ҷавонони тоҷик тарникум интернет ба ҳизбу ҳаракатҳои экстремистию терористӣ гироиш меёбанд. Аз ҷониби дигар, фирефта ва гумроҳ шудани муҳочирони меҳнатӣ нисбат ба дигар қиширҳои ҷомеа осонтар аст.

Хулоса, муҳочирати меҳнатӣ дар баробари манфиат паҳлуҳои манғӣ низ дорад, ки таъсири он на танҳо ба оила, балки ҷомеа ва давлат низ эҳсос мешавад. Бо назардошти пайомадҳои муҳочирати меҳнатӣ зарур аст, ки ба ин раванд на ҳамчун воситаи баланд бардоштани сатҳи иқтисодӣ ва ё сарҷашмаи даромад, балки тамоми паҳлуҳои ин раванд матраҳ ва мавриди омӯзиш қарор дода шавад.

Муҳочирати меҳнатӣ, пеш аз ҳама, ба устувории оилаҳо таъсири манғӣ мерасонад. Аз ин рӯ, ҷиҳати пешгирий аз пайомадҳои манғии ин раванд ва ҳавфи муҳочирати меҳнатӣ роҳандозӣ намудани силсилаи тадбирҳои муғид судманд ҳоҳад буд:

- баҳри дастгирии оилаҳои ҷавон бо воситаи таҳияи Барномаҳои давлатии иҷтимоӣ дар самти пешбинӣ намудани қӯмакпулиҳои имтиёзни, аз ҷумла пешниҳоди қарзҳои бонкӣ бо фоизҳои паст барои ҳаридории хонаҳои истиқоматӣ, инчунин ҷиҳати бунёди биноҳои баландошёнаи истиқоматии иҷтимоӣ иқдом роҳандозӣ гарداد;

- ҷиҳати баланд бардоштани маърифати оиладорӣ бо ташкили марказҳои омӯзишӣ ва истифода аз усулҳои муосири муғид корҳои фаҳмондадиҳӣ дар тамоми зинаҳои таҳсил ва қиширҳои гуногуни ҷомеа ба роҳ монда шавад;

- арзишҳои оила ва фарҳанги муносибат бо аъзои оила дар қолабу шаклҳои гуногуни ташаббусҳо: шурӯъ аз сӯхбату мулоқот то семинару тренингҳои омӯзишӣ миёни ҷомеа тарғиб гарداد;

- дар самти ҷалби сармояи илмӣ ва қасбии қишвар, ки дар ҳориҷ қарор доранд, бо мақсади ворид ва татбиқи технологияи муосир ва рушди дастовардҳои илмӣ корбарӣ карда шавад.

Хулоса, ба назари мӯ, ба роҳ мондани силсилаи иқдоми судманд дар амри коҳиҷӯӣ додани сатҳи муҳочирати меҳнатӣ ва пешгирий аз пайомадҳои он самараи мусбат ҳоҳад овард. Оилаҳои ҷавон низ дар навбати ҳуд мустаҳкам гардида, насли он дар рушди босуботи мамлакат саҳм ҳоҳанд гузошт.

Адабиёт

1. Муҳочират//Афзоиши дубаробарии муҳочирати тоҷикон ба Русия// Июл 28, 2022. <https://tajikpress.com>
2. Одинаев К. Таъсири раванди муҳочирати меҳнатӣ ба масъалаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ / К. Одинаев // Маводи конференсияи чумхуриявии илмӣ-назариявии ҳайати устодону кормандони ДМТ баҳшида ба ҷаҳонҳои «700-солагии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ», «Соли оила» ва «Даҳсолаи байналмилалии амалиёти «Об барои ҳаёт» солҳои 2005-2015». –Душанбе, 2015.
3. Нашри илмию публисистии «Муҳочирати меҳнатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: мушкилот, таъсири он ба ҷомеа ва роҳҳои танзими равандҳо. –Душанбе: «Эр-граф», 2013. 90 с.; Шоисматуллоев Ш., Шоисматуллоева З.Ш. Трудовая миграция в жизненных планах населения Таджикистана: результаты исследования. Масъалаҳои раванди муҳочирати меҳнатӣ: мушкилот ва дурнамо//Маводи конференсияи илмию амали.-Душанбе, 2013. 232 с.
4. Махмадов А.Н. Межнациональное общение в производственном трудовом коллективе (на материалах промышленных предприятий Таджикистана): автореф. дис. ... кандидата философских наук: - Минск, 1992. - 21с.; Назиров Д. Проблемы терроризма, религиозного экстремизма и пути их преодоления: дис. ... доктора филос. наук: - Душанбе, 2009. - 347 с.; Олимова С.К., Олимов М.А. Миграционные сети и ислам: религиозная жизнь таджикских трудовых мигрантов в России. М., Дело, 2017. – 298 с.; Махмадбеков М. Ш. Миграционные процессы: сущность, основные тенденции и их особенности в современном обществе: автореф. дис. ... кандидата политических наук: - Душанбе, 2010. - 26с.; Хайтов Ф. К. Социокультурные особенности проявления миграционных процессов в Таджикистане: автореф. дис. ... кандидата философских наук: - Душанбе, 2011. – 22с.; Исроилов И.Н. Современная миграционная политика Республики Таджикистан: процесс становления, особенности институционализации и технологии осуществления: автореф. дис. ... кандидата политических наук: - Душанбе, 2012. – 22с.; Шарипова А.Г. Некоторые особенности внешней трудовой миграции в РТ и её влияние на социально-экономическое положения страны. Душанбе, 2013; Аълоев Д.А. Состояние религиозной идентичности трудовых мигрантов из Таджикистана в условиях Российской социокультурной среды. Душанбе. 2021. №2; Миралиев К.А. Масъалаҳои раванди муҳочирати меҳнатӣ: мушкилот ва дурнамо. – Душанбе, 2015; Масъалаҳои раванди муҳочирати меҳнатӣ: мушкилот ва дурнамо//Маводи Конференсияи илмию амали.-Душанбе, 2013.-232с., Пули муҳочиратии байни давлатҳои Осиёи Марказӣ ва Русия: тарҳсозӣ ва идораи самараҳаҳои ҷараёни муҳочиратӣ//Мақола ва маводҳои иштирокунандагони Симпозиуми байналхалқӣ (Москва-Хучанд, 22-26 сентябри соли 2009. М.:Нашриёти «Экономическое образование», 2009.–343с; 2010-586 с. (1-4 ноябр); 2011-655 с. (23-25 ноябр); Баҳромбеков Д.А., Чӯраев Ҷ.Д., Зеваров Ҳ., Миров Ф., Шоев К. Кори иҷтимоӣ бо оила-

- Душанбе: Истеъдод, 2012.-288с.; Б.А.Маҳмадов, А.Ш.Курбонов «Раванди муҳоҷирати меҳнатӣ дар Тоҷикистон ва дурнамои он».
5. Натиҷаи тадқиқоти сотсиологии номзади илмҳои фалсафа, дотсенти кафедраи сиёсатшиносии ДДХ ба номи ак. Б.Фағуров Ф.А.Ҳодибоев байни қиширҳои гуногуни чомеаи Тоҷикистон (солҳои 2020-2021)
 6. Паёми Президенти Чумхурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ. 26.12.2019, шаҳри Душанбе.
 7. Маблағҳои интиқолшудаи муҳоҷирон ба Тоҷикистон: Захираҳо барои пасандоз ва инвеститсияҳо ба иқтисодият ва маҳсулоти молиявӣ бо мақсади ҷалбқунии маблағҳои интиқолшаванд/Шӯроҳои Субминтақаӣ дар кишварҳои Аврупои Шарқӣ ва Осиёи Марказӣ, МОТ. МТС.-Москва:МОТ, 2010;
 8. Бердиёрова Г.И. Паёми Доnihgoҳи миллии Тоҷикистон 2022. №2 // Нақш ва ҷойгоҳи Тоҷикистон дар каринаи гуфтугӯи фарҳангҳо –296 с.
 9. Маҳмадбекзода М., Мирзоев С., Ҳакимов П.. Муҳоҷиратшиносӣ. -Душанбе: Матбааи Доnihgoҳи миллии Тоҷикистон. –Душанбе. 2020.–192 с.
 10. Сомонаи «Оила» //Муҳоҷир// Шавҳарам дар Русия зан гирифту... <https://oila.tj/news/shavaram-dar-rusiya-zan-giriftu. 18.06.2022>.
 11. Баҳромбеков Д.А., Ҷӯраев Ҷ.Д., Зеваров Х., Миров Ф., Шоев К. Кори иҷтимоӣ бо оила –Душанбе: Истеъдод, 2012. –288 с.
 12. Переведенцев В.И. Миграция. М., 1960.; Переведенцев В.И. Методы изучения миграции населения. - М., 1975.
 13. Ҳакимов Р. М., Сайдҳоҷаева Т.А. Раванди муҳоҷират ҳамчун омили низоъҳои иҷтимоӣ - сиёсӣ дар ҷомеа. Доnihgoҳи омӯзгории Тоҷикистон. –С.256-257.
 14. Салимов А.М. Илм ва амнияти миллӣ/А.М.Салимов//Таъмини амнияти миллӣ вазифаи муқаддас (Маҷмӯаи мақолаҳои конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявӣ. Ҳуҷанд, ДДХ ба номи академик Бобоҷон Ғағуров 27.12.2017). – Ҳуҷанд: Нури маърифат, 2017. –620 саҳ.
 15. Ҷӯразода Ҷ.Ҳ. Илм ва амнияти миллӣ/Ҷ.Ҳ.Ҷӯразода//Муаммоҳои иҷтимоии ҷавонон ва амнияти миллӣ (Маҷмӯаи мақолаҳои конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявӣ. Ҳуҷанд, ДДХ ба номи академик Бобоҷон Ғағуров 27.12.2017). – Ҳуҷанд: Нури маърифат, 2017. –620 саҳ.

ҲАВФИ МУҲОҶИРАТИ МЕҲНАТИ БА ОИЛАҲОИ ҶАВОН

Муҳоҷирати меҳнатӣ яке аз омилҳои асосии равандҳои иҷтимоии ҳаёти муосир маҳсуб ёфта, паёмадҳои мусбату манғӣ ба оилаҳои ҷавон мерасонад, ки дар ҷомеаи имрӯзӣ тоҷику тоҷикистонӣ ба назар мерасад.

Дар мақолаи мазкур беиштар ҳавфу ҳатари муҳоҷирати меҳнатӣ ба оилаҳои ҷавони тоҷик ба ришини таҳқиқ қашида шудааст. Муаллиф сарҷашмаи ҳамдигарнофаҳмӣ, дузанагии муҳоҷирони меҳнатӣ ва нигоҳ дошта натавонистани тавозун байни онҳо, таъсири фарҳанг ва урғу одатҳои бегона, интиҳои маҷозии навхонадорон (онлайн-интернетӣ), коста гардидани силаи раҳм ва меҳру муҳаббати волидайн нисбати фарзандон, талоқ тарниқи смс-паёмакҳо ва дигар омилҳоро ҳамчун мушкилии оилаҳои ҷавони замони муосир муайян намудааст.

Муаллиф ба миён омадани баъзан низоъ ва ҷудошавии оилаҳои ҷавонро маҷаз аз таъсири муҳоҷирати меҳнатӣ дониста, бо истифода аз адабиёти илмӣ, андешаҳои олимону муҳаққиқони тоҷик ва гузаронидани тадқиқоти сотсиологӣ ҳатари муҳоҷирати меҳнатиро ба оилаҳои ҷавонро асоснок намудааст.

Калидвозжаҳо: оилаҳои ҷавон, муҳоҷирати меҳнатӣ, муҳоҷирон, ҳавф, мушкилии иҷтимоӣ, никоҳ, талоқ.

ОПАСНОСТЬ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

Трудовая миграция считается одним из основных факторов социальных процессов современной жизни и имеет как положительные, так и отрицательные последствия для молодых семей, что можно наблюдать в современном обществе таджиков и таджикистанцев.

В данной статье исследуются опасности трудовой миграции для молодых таджикских семей. Автор определяет источник взаимного непонимания, двоеженство трудовых мигрантов и неумение поддерживать баланс между ними, влияние чужой культуры и обычаяев, виртуальный подбор молодоженов (онлайн-интернет), ослабление родительского сострадания и любви к детям, развод через смс-сообщения и другие выявленные факторы как проблемы молодых семей современности.

Автор считает, что периодически возникающие конфликты и расставания молодых семей обусловлены влиянием трудовой миграции, используя научную литературу, идеи

таджикских ученых и исследователей, а также проводя социологические исследования, обосновывает опасность трудовой миграции для молодых семей.

Ключевые слова: молодые семьи, трудовая миграция, иммигранты, риск, социальная проблема, брак, развод.

THE DANGER OF LABOR MIGRATION FOR YOUNG FAMILIES

Labor migration is considered to be one of the main factors in the social processes of modern life and has both positive and negative consequences for young families, which is observed in modern Tajik society.

This article deals with the dangers of young Tajik families» labor migration. The author determines the source of mutual misunderstanding, the bigamy of labor migrants and the inability to maintain a balance between them, the influence of foreign culture and customs, the virtual selection of newlyweds (online - Internet), the weakening of parental compassion and love for children, divorce through massages and other identified factors as the problems of today's young families.

The author considers that periodically arising conflicts and separations of young families are due to the influence of labor migration, using scientific literature, the ideas of Tajik scientists and researchers, as well as conducting sociological research substantiates the danger of labor migration for young families.

Key words: young families, labor migration, immigrants, risk, social problem, marriage, divorce.

Маълумот дар бораи муаллиф:

Ходибоев Фаридун Абдуалиевич- сардори маркази иттилоот ва таҳлили МДТ «Донишгоҳи давлатии Хӯҷанд ба номи академик Бобоҷон Гафуров», номзади илмҳои фалсафа, дотсенти кафедраи умуни донишгоҳии сиёсатшиносӣ (Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Хӯҷанд), E-mail: Faridun84.84@mail.ru, тел: 92-888-46-05

Сведения об автор:

Ходибоев Фаридун Абдуалиевич- начальник информационного и аналитического центра Государственного образовательного учреждения «Худжандский государственный университет имени академика Бободжона Гафурова», кандидат философских наук, дотсент кафедры политологии. (Республика Таджикистан, город Худжанд), E-mail: Faridun84.84@mail.ru, тел: 92-888-46-05

About the author:

Hodiboev Faridun Abdualievič- the Head of information and analytic Center of Khudjand State University named after academician B.Gafurov, candidate of philosophy sciences, lecturer at the Department of Political Science (Republic of Tajikistan, Khujand), E-mail: Faridun84.84@mail.ru, tel: 92-888-46-05

ПРИЧИНЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ ПОВЫШЕНИЯ МЕСТА И РОЛИ ЖЕНЩИН В ТАДЖИКСКОМ ОБЩЕСТВЕ (ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)

Идизода З. Ф.

Таджикский педагогический институт в Раишском районе

В докладе Генерального секретаря ООН Антониу Гуттерреш подчеркивается, что «В мире по-прежнему сохраняется гендерное неравенство, что лишает женщин и девочек их основных прав и возможностей. Для обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек потребуется активизировать усилия, в том числе по укреплению нормативно-правовой базы, в целях борьбы с глубоко укоренившейся практикой дискриминации по признаку пола, которая зачастую является результатом патриархальных взглядов и связанных с ними социальных норм» [1].

Повышение чести и достоинства женщин, а также их положения в обществе считается одним из приоритетных направлений Правительства Республики Таджикистан после урегулирования внутреннего вооруженного конфликта в стране. Одной из таких мер в данном направлении является принятие Указа Президента Республики Таджикистан от 3 декабря 1999 года №5 «О повышении роли женщин в обществе». В этом Указе Президента Республики Таджикистан поручается «Правительству Республики Таджикистан, органам государственной власти и управления до 1 марта 2000 года с учетом компетентности, профессиональных и деловых качеств, назначать женщин в руководящие составы министерств, государственных комитетов, ведомств, государственных предприятий,

учреждений и организаций, органов прокуратуры и суда, высших учебных заведений и других образовательных учреждений» [2]. Данный Указ является фундаментальным нормативно-правовым актом по вопросам повышения роли женщин в обществе. В Указе Президента Республики Таджикистан также поручается, что «... до 1 марта 2000 года из числа опытных, компетентных женщин-специалистов назначить на должность одного из заместителей руководителей: а) министерств (кроме силовых структур), государственных комитетов, комитетов, главных управлений и агентств при Правительстве республики, государственных ведомств и учреждений, ассоциаций и компаний, концернов и корпораций, объединений, организаций и предприятий; б) областей, городов и районов, поселков и джамоатов; в) органов суда и прокуратуры; г) высших учебных и средне-специальных учебных заведений и других образовательных учреждений, учреждений культуры и здравоохранения» [2]. В Указе Президента Республики Таджикистан также поручается «Генеральной прокуратуре, министерствам юстиции, внутренних дел республики ужесточить борьбу с проявлениями случаев унижения и насилия по отношению к женщине, многожёнства, ограничения прав женщин и девушек» [2]. На наш взгляд, данный акт является «Золотым Указом» для повышения роли и места женщин в Таджикистане.

Благодаря успешной реализации данного Указа и других правительственные мер в данном направлении мы добились следующих результатов: в системе государственной службы к началу 2017 года из более 19 тыс. государственных служащих, женщины составляли 4200 человек или 22%. По состоянию на первое января 2021 года из общего количества 19210 государственных служащих - 4485 или 23,4% составляют женщины [3, с. 33]. В центральных органах и их структурах количество женщин составляет 528 (17,1%), в местных исполнительных органах государственной власти – 320(22,0), в органах самоуправления посёлков и сел – 266(22,3%) [4, с. 269]. В 2016 году 70% работников сферы образования и 60% работников сферы здравоохранения составляли женщины [5, с.74]. «Сегодня в сфере образования число работников за счет женщин составляет 73%, в сфере здравоохранения и социальной защиты населения — около 68%» [3, с. 33].

По данным Министерства образования и науки Республики Таджикистан в 2020-2021 учебном году в общеобразовательных учреждениях республики работают 77407 [6, с.5], в учреждениях начального профессионального образования 929 [6, с. 34], в средних учреждениях профобразования 2910 [6, с.124], а также в высших учебных заведениях 3569 (из них -118 докторов наук и 822 кандидатов наук) женщин-преподавателей.

Если в начальный период независимости всего 64 женщины занимались предпринимательством, то сейчас количество только малых и средних предприятий, которыми руководят женщины и девушки, достигает 2220; кроме того, свыше 126 тыс. представительниц прекрасного пола занимаются индивидуальным предпринимательством [7]. К началу 2017 года «число предпринимателей из числа женщин составляет более 138 тыс.» [8]. В начале 2021 года в республике уже 77400 женщин занимаются предпринимательской деятельностью [3, С.33].

Повышается роль и участие женщин в аграрном секторе. Если в конце 2014 года общее количество фермерских хозяйств в республике составляло 137404, из которых 6981 возглавляли женщины [9], то статистическое сравнение данных 2014 г. с началом 2017 года «руководство 20500 дехканских хозяйств возложено на женщин»[8]. По состоянию на начало 2021 года в республике уже 35600 женщин руководят дехканскими хозяйствами [3, 33].

Увеличилось количество женщин, работающих в банковской и финансовой структурах. Основатель мира и национального согласия - Лидер нации, Президент Республики Таджикистануважаемый Эмомали Рахмон, подчеркивая важность привлечения женщин в данную сферу, совершенно верно отмечает, что женщины менее склонны к коррупционным преступлениям и хищению государственных средств, так как их от подобных преступлений предостерегает то, что они прежде всего думают о своих семьях и детях. Таким образом, в настоящее время в системе Амонатбанка республики действует 546 центров обслуживания и 75 филиалов, где из 2774 сотрудников банка женщины составляют 1166, что составляет 40 процентов из общего числа [10, с.4].

Относительно вопросов значения, причин, а также мер повышения места и роли женщин в таджикском обществе, среди ученых и политиков существует различные мнения. По мнению профессора Ш.Исматуллоzода современный опыт многих государств мира, в том числе тех государств, в которых большинство населения составляют мусульмане, таких как Иран, Турция, Индонезия, Малайзия, Таджикистан и Узбекистан показывает, что привлечение женщин к службе в органах государственного управления служит только на благо государства и общества [11]. Д.С.Мансури подчеркивает, что образованные и культурные женщины воспитывают

образованных и культурных детей, а также степень развитости общества зависит от уровня образованности женщин [12, с.3]. И.Косимзода, Бободжониён Р.М., Маликзода П.И. считают, что «... время показало, что женщина, прежде всего, должна обладать интеллектуальной независимостью... Когда женщина интеллектуально независима, она находится в поиске ответа на вопросы о том, что необходимо сделать для семьи, общества, она обязательно внесёт свой вклад также в развитие общества. И поэтому, женщина наравне с мужчиной должна участвовать в развитии общества, особенно во времена, когда жизнь во всех отраслях день за днем меняется» [4, с.263]. Профессор М.Т. Махмаджонова к числу причин, влияющих на лидерство женщин в обществе, относит экономические, политические, культурно-социальные факторы [13, с.29]. Ближе к этим аргументам стоит Ганизода И., утверждая, что благодаря государственной независимости женщины, наравне с материнством, семейными заботами, все более примеряют к себе роль политического лица и берут на себя обязательства и заботы руководителя [14].

Ф.С. Джонбобоиён считает, что в связи с отъездом большинства мужчин в трудовую миграцию, значительная роль в обеспечении экономического благосостояния своих семей возложена на женщин, проживающих в сельской местности [15, с.83]. По мнению З.К. Кодирова, государственные программы все более способствуют укреплению семей, повышению роли и места женщин в обществе, социальному обеспечению и улучшению их трудового положения [16, с.101]. С.Дустмурадзода, дополняя мнение З.К.Кодирова, подчеркивает, что обеспечение прав женщин на учебу, работу, привлечение способных и талантливых девушек на управленческие общественные и государственные работы основано на отдельных нормах Конституции Республики Таджикистан [17, с.3]. З.Х. Хамидова поддерживая мнение С.Дустмурадзода добавляет, что закрепление прав и свобод женщин на конституционном уровне считается основной предпосылкой повышения положения женщин в обществе [18, с.273]. Реализация конституционных норм о праве свобод женщин способствовала объединению женщин в неправительственных организациях. По оценкам Д.С. Мансури если в 1995 году в республике действовали три женские неправительственные организации, ныне количество таких организаций выросло до двух тысяч [19, с.3]. Исходя из мнения Д.С.Мансури можно прийти к выводу, что реализация ст. 28 Конституции Республики Таджикистан о праве граждан объединяться в политические партии и общественные организации позволило объединиться женщинам в рамках неправительственных организаций. На современном этапе одной из основных задач неправительственных организаций является борьба за гендерное равенство, предотвращение насилия в семье, а также повышения социально-политической активности женщины в обществе.

На наш взгляд, принятие своевременных правительственные мер, имплементация международно-правовых норм в национальном законодательстве Республики Таджикистан, обеспечение механизма их выполнения, потребности современного общества, переход на рыночную экономику, развитие торговых отношений, выделение земли для фермерских хозяйств, реконструкция автомобильных дорог, возрождение народных ремёсел, а также развитие туризма в стране способствовали повышению занятости населения, развитию предпринимательства, и в итоге - активизации трудовой деятельности женщин.

Уместно отметить, что для регулирования вопросов занятости женщин, трудуустройства, повышения их роли и места в обществе, предотвращения насилия в отношении женщин, после провозглашения государственной независимости принято более 20 нормативно-правовых актов.

Последним нормативно-правовым актом, Правительства Республики Таджикистан, регулирующим вопросы гендерной политики является «Национальная стратегия активизации роли женщин в Таджикистане на 2021-2030 гг.» принятая постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 апреля 2021 года, №167 (далее Стратегия).

Как указано в целях данного документа «Основная цель Стратегии – создание необходимых мер и условий для полного проявления потенциала женщин во всех сферах социальной и экономической жизни, реализация государственной гендерной политики, механизмов реализации конституционных гарантий равенства мужчин и женщин, предотвращения и искоренения насилия в семье, развитие предпринимательства женщин, повышение образованности женщин, обеспечение их широкого участия в общественной жизни и, тем самым, обеспечение устойчивого развития государства» [20]. Стратегия разработана с учетом новых подходов международного сообщества к вопросам реализации Целей Устойчивого Развития до 2030 года, принятого в 2015 году Генеральной ассамблей ООН в качестве «плана достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех» [21]. Следует отметить, что из 17 целей ЦУР на период до 2030 года вопросы касающиеся нашей

статьи посвящены 5 целей - ликвидация нищеты; обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания; обеспечение здорового образа жизни; обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек [22].

Стратегия составлена с учетом современных внутренних и международных требований, касающихся вопросов активизации женщин во всех структурах и для ее реализации требуется совместная деятельность всех государственных и негосударственных структур.

Так как международный рейтинг государства оценивается в совокупности мероприятий страны по положению женщин в обществе и принятию мер по их активизации, то на наш взгляд, для активизации деятельности женщин в трудовой и социально-политической жизни общества, а также успешной реализации вышеназванной Стратегии, необходима реализация следующих мер:

Трудовая миграция, наряду с обеспечением граждан республики работой и улучшением экономического положения семей, также имеет свои негативные последствия. Примерами может служить миграция высоко квалифицированных кадров. Помимо этого в республике не хватает высококвалифицированных врачей по специальным направлениям и преподавателей (иностранных языков, точных предметов и т.д.). Правительственные меры по открытию новых учреждений дошкольного образования, общеобразовательных школ, медицинских пунктов и больниц требует привлечения дополнительных кадров со знанием современных технологий. Для устранения этих проблем требуются дополнительные квоты для девушек на поступление в педагогические и медицинские образовательные учреждения страны.

С целью повышения ответственности органов общественной самодеятельности, органов самоуправления посёлков и сёл, а также местных органов государственной власти по вопросам женщин предлагаем внести поправки в Закон Республики Таджикистан «Об органах общественной самодеятельности», «Об органах самоуправления посёлков и сёл», а также в конституционный Закон Республики Таджикистан «О местных органах государственной власти». Предлагаемые поправки касаются полномочий Махаллинского совета, председателя махалли, Джамоата и Маджлиса народных депутатов местных органов государственной власти в поддержке и содействии мероприятиям по привлечению девушек к учёбе, воспитанию девушек и женщин как будущих руководящих кадров, их социальное обеспечение, а также предотвращение насилия в их отношении.

Литература

1. Ход достижения целей в области устойчивого развития. Доклад Генерального секретаря ООН. Документ ООН E/2017/66 // [Электронный ресурс]. URL: <https://undocs.org/ru/E/2017/66> (дата обращения 28.01.22);
2. Указ Президента Республики Таджикистан «О повышении роли женщин в обществе» от 3 декабря 1999 года № 5 // [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mmk.tj> (дата обращения: 05.01.2022 г.).
3. Послание Президента Республики Таджикистан, «Об основных направлениях внутренней и внешней политики республики». Душанбе. 2021. Из-во Шарқи озод. С.33.
4. Косимзода И., Бободжониён Р.М., Маликзода П.И. «Роль женщин в развитии профессионального парламента страны в годы государственной независимости». / Рустами Эмомали, Зокирзода М.З., Кодири Косим, Фаттохзода С.С., Муртазозода Дж. и др. Высший законодательный орган Таджикистана в период государственной независимости.-С.269.
5. Идиева З.Ф.Роль международных норм в повышении трудовых прав женщин Таджикистана / Актуальные проблемы общественных наук в России и за рубежом / Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. № 3. г. Новосибирск, 2016. с 74.
6. Статистический сборник сферы образования Республики Таджикистан. Душанбе.2021. Часть 1.-С.5.
7. Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Раҳмона по случаю Дня матери 06.03.2015 г. // [Электронный ресурс]. URL: <http://www.prezident.tj/ru/node/8400> (дата обращения: 20.03.2022 г.).
8. Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Раҳмона по случаю Дня матери 07.03.2017 г. // [Электронный ресурс]. URL: <http://www.prezident.tj/ru/node/8400> (дата обращения: 12.04.2019 г.).
9. Годовой отчет Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве РТ(за 2014 г.).
10. Бобомуродова Г. Бонувон дасту дили пок доранд./Бонувони Тоҷикистон. Феврал 2020, №159.С.4.
11. Исматуллоzода Ш. Толибон дар пайи ташкили давлати падарсолор, мардмехвар ва комилан зансизез мебошанд.// [Электронный ресурс]. URL:<https://khovar.tj/2021/09/tolibon-dar-paji-tashkili-davlati-padarsolor-mardme-var-va-komilan-zansitez-meboshand-andesha-oi-professor-shirin-ismatullozoda-doir-ba-mavzu/> (дата обращения 10.11.21)
12. Мансури Дирабо Сайдулло. Насли худогоҳу созанда тарбия кардан рисолати асосии занон мебошад. Садои мардум. 6 марта соли 2021, №30-31 (4292-4293).с.3.

13. Махмаджонова М.Т. Политическое лидерство женщин в политических процессах Таджикистана // Сборник материалов Второй республиканской конференции, посвященной 18-летию Дня национального единства. Душанбе: Дониш, 2016. С. 29.
14. Ганизода И. Таваҷҷуҳ ба мақому манзалати занон дар солҳои соҳибистиклоли .Сомонаи расмии Академияи идорақунни назди Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон.// [Электронный ресурс]. URL:<https://apa.tj> (дата обращения 27.12.21);
15. Джонбоиён Ф.С. Роль женщины в достижении продовольственной безопасности в период государственной независимости Республики Таджикистан // Истиқолияти давлатӣ таҳқимбахши низоми давлатдории миллӣ - Государственный суверенитет как фактор укрепления системы национального государствования: сборник статей Республиканской научно-теоретической конференции, 10-12 августа 2016 г., Авдж, ГБАО. Душанбе, 2016. -С. 83.
16. Кодиров З.К. Социально-правовое положение женщин и молодых девушек в Республике Таджикистан // Сборник статей научно-теоретического семинара на тему: «Роль молодёжи в современном обществе Таджикистана». Душанбе: Эр-граф, 2013. С.101.
17. Абдулоҳидова Ш. Конститутсия ифодагари манфиатҳои занон аст. Садои мардум. 11 ноябри соли 2021, №138 (4400) с.3.
18. Хамидова З.Х. История развития положения женщин и независимость // Государственный суверенитет как фактор укрепления системы национального государствования: сборник статей Республиканской научно-теоретической конференции, 10-12 августа 2016 г. Авдж, ГБАО. Душанбе, 2016. С. 273.
19. Мансури Д.С. Садоат ба ватан ва Пешвои миллат рисолати аҳли чомеа, хоса бонувон аст. Садои мардум. 9 сентябри соли 2021, №113-114 (4375-4376) с.3.
20. Национальная стратегия активизации роли женщин в Республике Таджикистан на 2021-2030 годы принятый постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 апреля 2021 года, №167;
21. United Nations (2017) Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development(A/RES/71/313Архивировано 28 ноября 2020 года.);
22. Саммит ООН по устойчивому развитию 25–27 сентября 2015 г. Штаб-квартира ООН, Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения. URL:<https://www.who.int/mediacentre/events/meetings/2015/un-sustainable-development-summit/tu/>.(дата обращения 28.01.19).

ПРИЧИНЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ ПОВЫШЕНИЯ МЕСТА И РОЛИ ЖЕНЩИН В ТАДЖИКСКОМ ОБЩЕСТВЕ (ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)

В статье анализируются правовые и политические меры по повышению места и роли женщин в условиях государственной независимости Республики Таджикистан, а также мнения ученых об этом процессе.

Цель статьи: анализ причин, а также принятых мер по повышению места и роли женщин в таджикском обществе в период государственной независимости Республики Таджикистан.

По результатам исследования для повышения ответственности органов общественной само деятельности, органов самоуправления посёлков и сёл, а также местных органов государственной власти по вопросам женщин предлагается внести поправки в Закон Республики Таджикистан «Об органах общественной само деятельности», «Об органах самоуправления посёлков и сёл», а также в конституционный Закона Республики Таджикистан «О местных органах государственной власти».

Ключевые слова: Республика Таджикистан, государственная независимость, Цели Устойчивого Развития (ЦУР), стратегия, повышение места и роли женщин, предотвращение насилия, социальное обеспечение.

REASONS AND PREREQUISITES FOR THE INCREASED PLACE AND ROLE OF WOMEN IN TAJIK SOCIETY (POLITICAL ANALYSIS)

The article analyzes the legal and political measures to improve the place and role of women in the state independence of the Republic of Tajikistan, as well as the opinion of scientists about this process.

The purpose of the article: analyze the causes, as well as the measures taken to increase the place and role of women in Tajik society during the period of state independence of the Republic of Tajikistan.

Based on the results of the study, in order to increase the responsibility of public amateur performance bodies, self-government bodies of towns and villages, as well as local government bodies on women's issues, it is proposed to amend the Law of the Republic of Tajikistan «On public

amateur performance bodies», «On self-government bodies of townships and villages», as well as Constitutional Law of the Republic of Tajikistan «On Local Government Authorities».

Keywords: Republic of Tajikistan, state independence, Sustainable Development Goals, Strategy, increasing the place and role of women, prevention of violence, social welfare

Сведение об авторе:

Идизода Зарина Фузайлишо-Таджикский педагогический институт в Раишском районе, Республика Таджикистан. *zarina.idizoda@mail.ru*

About the author:

Idizoda Zarina Fuzailsho-Tajik pedagogical institute in Rasht district, Republic of Tajikistan, *zarina.idizoda@mail.ru*

. УДК 379.1
ББК – 74.5
Х - 692

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ В ФОРМИРОВАНИИ РЕЛИГИОЗНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МИГРАНТОВ

Ходибоева А.А.

Худжанский государственный университет имени академика Бабаджана Гафурова

История миграционных процессов свидетельствует о том, что во всех социокультурных обществах всегда сохранялась одна и та же идея, отражающая извечный диалог человека с окружающим миром. Граница между этими понятиями составляет то смысловое явление, которое помогает вскрывать потенциальные вопросы, возникающие в процессе этих взаимоотношений. Эти отношения оказываются задействованы как со стороны простого функционирования человека, так и со стороны его рефлексивности человека, т.е. проявляются, когда он становится объектом исследования. Здесь как раз создается ситуация, когда можно, с одной стороны, четко выявлять и конкретизировать связь человек – миграция-культура-религия, а с другой, рассматривать эти понятия в общих рамках, например, таких, как Россия и Средняя Азия. Все рассматриваемые ниже социокультурные факторы, влияющие на формирование религиозной идентичности человека, так или иначе отражают детерминированное редуцирование человека к тому или иному измерению культуры. Поэтому в этой части работы мы будем следовать не просто от культурных конгломератов к человеку, а от человека к ним через анализ его взаимоотношений с миром, согласно его ценностным ориентациям.

Как мы уже отметили, религиозная идентичность является одним из способов духовного соотнесения себя на индивидуальном уровне с окружающими людьми. Кроме того, это понятие демонстрирует самоопределение целого общества в его соотношениях с окружающими, т.е. это возможность или способ осознания своего мира, своей духовности в сравнении и соотнесении с иным контекстом духовности. Мигранты, попадая в иную этнокультурную среду, пытаются ориентироваться в новом социуме и при этом лучше осознают собственную принадлежность к своей религии. Поэтому одним из важных факторов формирования религиозной идентичности становится смена места проживания, в следствие чего меняется привычный образ жизни мигранта. Это та самая пугающая часть той реальности, к которой должны приспосабливать мигранты. Они стремятся найти те механизмы, которые помогли бы им приоровиться к новым реалиям жизни и защитили бы их от трудностей. В подобных ситуациях многие мигранты ищут поддержку в проверенных временем ценностях своей религии, в том, что является самым надежным и понятным. Вера в данном случае служит источником утешения, поддержки и, как следствие, происходит восстановление или формирование новой религиозной идентичности.

Попадая в иную этнокультурную среду, мигранты пытаются воспринимать этот мир как смысловой центр, который сближает имплицитно духовные ориентиры человека, но в то же время проявляет смысловые различия между ними. Эти различия сказываются в неоднородные проявлениями мира в человеке, в разном отражении данного мира в его сознании, и это существенно может влиять на идентичность, в том числе и на религиозную. Духовные и социальные ориентиры мигранта, являющиеся его атрибутами как субстанционального начала, могут изменяться и могут приобрести иную окраску в зависимости от места. Так, географическое месторасположение той или иной общности

людей создает первое различие в ценностной ориентации человека, закрепленное в обрядах и ритуалах, которые существуют в глубоких пластах человеческого сознания.

Сам факт обращения к вере – это еще один специфичный фактор формирования религиозной идентичности. Многие молодые мигранты, считают себя верующими мусульманами, но при этом не очень хорошо знают свою религию. Результаты исследования, проведенного среди студентов выпускников Худжандского государственного университета им. академика Б.Гафурова, показали, что многие из них приходят к вере через семью, друзей, и их приход к вере является ситуативным. Здесь, с одной стороны, наблюдается гармоничный вариант религиозности, а с другой, можно увидеть некоторые нюансы, не выходящие за рамки нормативности. Например, человек изначально воспитывался в религиозной семье, ценностные постулаты, образ жизни он получал уже в готовой естественной форме, иногда не осмысливая их самостоятельно, поэтому их религиозность носит скорее всего внешнюю направленность.

Эта тема исследовалась многими современными российскими и западноевропейскими учеными. Так, Т.А.Трифонова написала ряд работ по формированию религиозной идентичности в современных семьях, модернизацию и трансформацию религии изучали К.Кемпбелл, А.П.Забияко, исламские интернет-ресурсы и киберрелигию проанализировали А.Сибгатуллин и другие ученые [1, 114-116; 4-6; 152-164; 114-126]. Таджикские философы, социологи и политологи пока этой проблеме не уделяли должного внимания. Однако вопросами трансформации идентичности в миграции, этничности и религии на примере трудовых мигрантов из Таджикистана занимались М.А. Олимов и С.К.Олимова [2, 158-165], их материалы социологических исследований мы и использовали в своей работе.

В условиях усиления процессов глобализации и миграции молодых людей из стран Средней Азии в Россию и другие страны становление религиозной идентичности в современном мире приобретает новые черты и аспекты, требующие тщательного рассмотрения. Среди многочисленных групп факторов, действующих на формирование религиозной идентичности, важное место занимают так называемые субъективные факторы, отражающие различные представления мигрантов и русских. Эти факторы формируются на основе личного опыта и под влиянием общественно-политических событий. В частности, эти факторы, на основе которых описывается взаимодействие субъектов, например, особенности стереотипов, отношение к религии, воспринимаемое нередко как дискриминация или угроза. Эти факторы взаимосвязаны между собой и являются составной частью социокультурного опыта, существующего как среди мигрантов, так и у принимающего населения.

Социокультурный фактор, как составная часть идентичности, существенно влияет на формирование религиозной идентичности, которая связана с процессом познания человеком системы религиозных ценностей и выстраивается в религиозном сознании и имплицитно отражается в религиозном поведении. Отрицание некоторых правил или ценностей становится причиной внутриличностного конфликта, конфликта в сознании и поведении человека, что может привести к кризису идентичности. Вместе с тем функционирования в новой религиозной системе или общине приводит к формированию нового религиозного сознания. В системе основных факторов, таких, как модернизация социальной жизни, глобализация, миссионерская деятельность религиозных организаций и другие, социокультурные факторы занимают важное место.

Существуют различные социокультурные факторы, влияющие на формирование религиозной идентичности мигрантов, которые связаны с различными обстоятельствами жизни и деятельности людей как в своей стране, так и другой этнокультурной среде. В условиях миграции у граждан быстрее происходят изменения в сознании, влияющие на их поведение, образ жизни и культуру. В социологическом плане религиозная идентичность представляет собой культурное явление, она предполагает осознанное определение самого себя, основанное, как правило, на принадлежности к какой-либо нации. Таким образом, одним из фундаментальных компонентов религиозной идентичности является социокультурное основание, которое связано с различными факторами.

В условиях функционирования и существования многонациональных государств, возникших на постсоветском пространстве, усиления в них миграционных процессов актуальной становится и проблема возрождения и укрепления национальной идентичности в этих независимых республиках, в том числе и в Таджикистане. Вместе с тем в этих странах активизировались тенденции национализма, религиозного экстремизма и сепаратизма, что представляет непосредственную угрозу национальной безопасности. С учетом сказанного анализ социокультурных факторов религиозной идентичности даёт нам возможность выявить особенно важные аспекты и направления исследования феномена идентичности, а

также наиболее полно описать социальные и миграционные процессы, происходящие в современном Таджикистане. Как уже было отмечено, многие философы, социологи, психологи понятие идентичность «связывают с тождеством бытия и сознания, развитием категории индивидуальность, воздействием коммуникации на формирование структур идентичности» [3, 170]. Здесь можно назвать таких как Т.Адорно, Л.Витгенштейн, В.Гумбольдт, Ж.Делез, С.Кьеркегор, М.Хорк-Хаймер, Ю.Хабермас, У.Эко и др [4]. Для того, чтобы разобраться с социальным характером существования людей, исследование религиозной идентичности нужно проводить с позиции социологии, с применением социальных механизмов самоопределения. Именно такой подход при изучении проблемы идентичности применили такие западноевропейские исследователи, как Х.Беккер, П.Бергер, П.Бурдье, И.Гоффман, Т.Лукман, Р.Мертон, Р.Тернер и др [5]. Эти исследователи выявили некоторые факторы, влияющие на формирование религиозной идентичности мигрантов, которые очень разнообразны и которые тесно связаны со свойствами, формирующими национальную идентичность, и социальными условиями. Проведенные социологические исследования в некоторых крупных городах России по определению отношения людей к религии и культуре, свидетельствуют о высоком уровне их внутреннего ощущения своей идентичности, которая «подразумевает сущностную тождественность, родственность, общую основу, единое начало» [6, 46-49]. Всё, что связано с мировоззренческими основами общества и социальными условиями, может влиять на формирование религиозной идентичности. Одними из ряда таких факторов являются прежде всего общий язык, историческая память, знания и религиозные представления. Социальные и культурные национальные ценности, менталитет, национальное самосознание, образы, связанные с этническими, национальными традициями и мифами, идеалы и стереотипы поведения в совокупности также имеют влияние на формирование религиозной идентичности.

О том же пишет и В.А. Ядов, по словам которого «...самоидентификация человеческих индивидов является во всех ее проявлениях социальной, т. е. определяется свойствами культуры...» [7, 234]. Этот учёны считает, что социокультурный процесс имеет тенденции сохранения и развития, сопровождающиеся многими противоречивыми моментами. Что касается сохранения исторических традиций и социокультурных ценностей, то они способствуют социализации личности. Кроме того, сохранение помогает выявить духовные принципы, обеспечивает взаимодействие между поколениями и активно влияет на воспроизведение социума. Тенденция же развития связана с различными факторами, и здесь, с одной стороны, происходит прогрессивное социокультурное взаимодействие, а с другой, наблюдается негативное влияние на жизнь и деятельность мигрантов.

Сохранение и развитие – это те две тенденции, на границе которых и возникает то смысловое напряжение, которое позволяет вскрывать потенциальные вопросы, возникающие в процессе этих взаимоотношений. Вместе с тем в условиях стабильного исторического и экономического развития, задействование социокультурных факторов помогает нациям укреплять единство и способствует развитию международных связей, повышению и улучшению качества жизни граждан, их духовному и социальному развитию.

При возникновении крупномасштабных социальных противоречий и потрясений социокультурные компоненты претерпевают особенно серьёзные изменения. В таких ситуациях, как правило, возникает искажение или даже стирание памяти о прошлом, исторические традиции модернизируются. Мировоззрение людей начинает «рушиться», в них развивается нигилистическое отношение ко всему национальному, углубляется противодействие ценностным положениям, которые имели место в национальном, культурном самосознании людей. Постепенно у человека в его сознании начинает формироваться образ врага, им овладевают недоверие и разочарование в ранее господствовавших идеалах и ценностях. Свидетельством тому, например, недавние исторические события, которые происходили в бывших советских республиках, в том числе и в Таджикистане. В результате различных социальных потрясений и кризисов происходят социальные революции, смена политической власти, национальные кризисы, отражающиеся и на религиозной идентичности, особенно у молодежи. Мигранты здесь являются исключением.

В современных условиях исследования по проблемам формирования религиозной идентичности мигрантов продолжаются. Им посвящают свои работы многие ученые-философы, социологи, политологи, религиоведы дальнего зарубежья. Но особенно большой вклад в их решение внесли российские и таджикские учёные. Упомянутые выше вопросы значительно актуализировались после распада СССР, когда начали активно развиваться противоречивые тенденции практически во всех сферах государственной деятельности всех республик, в том

числе и Таджикистана. С одной стороны, стала расти популярность религии, роль и влияние религиозных институтов, обозначились четко и явно. С другой стороны, расширились процессы секуляризации и глобализации, в итоге в сознании людей стали укрепляться и нерелигиозные ценности, и идеи. Здесь будет вполне уместно привести слова русского философа И.А.Ильина, который писал: «Покажи мне как ты веруешь и молишься, как проявляется у тебя доброта, геройства, чувства чести и долга, как ты поёшь и пляшешь, и читаешь стихи, что ты называешь «знать» и «понимать», как ты любишь свою семью, кто твои любимые вожди, гении и пророки, - скажи мне всё это, и я скажу тебе какой нации ты сын» [8, 237]. В этом высказывании заложен глубокий смысл, отражающий суть исследуемого феномена, который сегодня характеризуется гораздо большим числом факторов или ценностей, влияющих на формирование религиозной идентичности мигрантов в отдельности и общества в целом. Это такие факторы, как уровень религиозного сознания, традиции культуры, обычные ценности жизни, социально-бытовые установки, семейные традиции и др. О важности таких ценностей, как традиции, институт семьи, для традиционных мусульманских общин писали многие философы, историки, поэты. В частности, вспомнили строки великого персидского учёного, философа и поэта Омара Хайяма:

«У рек, известно есть свои истоки.
И жизнь нам преподносит бесценные уроки,
Чтоб жить красиво, мудро и богато,
Заприте глубоко в подвал свои пороки.

Не надо поучать, коль слаб ты в дисциплине,
Ведь дисциплина жизнь трудна, хоть и поныне,
Другие ценности сегодня в моде, но
Храни традиции, что предки подарили.

Когда есть корни и фундамент крепкий,
Нам не страшны цунами, войны, сплетни,
Как строй солдат закроют нас стеною,
От гроз и стрел, отпущеных судьбою.

Живите, чтобы жить, а не существовать
Учите то, что важно, в любое время знать,
Любить родителей, любовью неземною.
Чтоб в старости, от согрешенного, без чести не упасть» [9].

В этих строках «прочитываются социокультурные установки общества, по ним, можно охарактеризовать религиозную, этническую, культурную идентичность народов, в том числе и современных мигрантов. В стихах Хайяма прослеживается мысль о том, что религиозная идентичность, как и другие виды идентичности, может быть рассмотрена не только как средство адаптации в обществе или взаимодействия людей одной общины, социальной группы, но и как рычаг взаимодействия людей разных национальностей, религии и культуры. В культурных парадигмах, где преобладает социальный вектор развития человека, религия занимает важное место. В свою очередь индивидуалистический характер отношения человека к религии требует создания такой социальной системы, в которой индивидуализм не проявлял бы своей разрушительной силы.

Именно культура была и остается важнейшим фактором, влияющим на формирование религиозной идентичности - мигрантов мусульман, которые живут и работают в регионах традиционного распространения христианства. Почти во всех городах России существуют таджикские диаспоры, как диаспоры из других суверенных государств, которые стремятся мирно сосуществовать друг с другом. Сегодня в условиях миграции таджики, сохраняя свою культурную идентичность, стремятся создать свой бизнес в сферах снабжения, торговли, строительства, гостиничного и ресторанных дела, они работают в сферах науки, образования и здравоохранения. Наряду с этим таджикские мигранты, несмотря на трудности социального характера, не забывают свою национальную культуру, язык и религию, соблюдают традиции. В России и в других бывших союзных республиках живет уже несколько поколений таджиков, подавляющее большинство которых, за исключением тех, кто недавно прибыл на заработки, приспособилось к новым условиям жизни. Многие из них участвуя в реальной социальной и культурной деятельности, сформировались в этой культурной среде и стали гражданами этих стран. Под влиянием различных внутренних и внешних факторов у мигрантов сформировалась и трансформировалась позитивная

религиозная идентичность, а некоторые стали приверженцами христианства. Таких факторов очень много, но основными из них являются религиозно-идеологические, исторические, географические, политические, экономические, социально-правовые.

Один из наиболее важных факторов формирования религиозной идентичности в условиях миграции – это социализация в новых условиях жизни. Существующие ценности, нормы поведения мигрантов постепенно проникают в такие социальные институты, как семья, которую создают многие мигранты, причем с представителями других наций. Кроме того, система образования и воспитания, церковь, средства массовой информации в новых условиях также влияют на религиозную и гражданскую идентичность приезжих. В результате же процесса глобализации, о котором мы уже писали и который так или иначе соотносится с социально-культурными факторами, происходит активная трансформация различных сфер общественной жизни государств, и это тоже воздействует на образ жизни мигрантов. Важными факторами изменения идентичности мигрантов являются также информационные технологии и средства массовой коммуникации, активная социальная и политическая мобильность народов многих стран мира и экономические и технологические достижения.

Все эти факторы формирования религиозной идентичности особенно сильно заявляют о себе в условиях, когда человек находится в жестких рамках возможностей удовлетворения своих и семейных экономических потребностей. В силу же происходящих изменений исторического характера, перед ним возникают различные барьеры и препятствия. В итоге равновесие между человеком и миром нарушается. Когда человек становится мигрантом, берет на себя большую вся ответственность. Как известно, практически все люди обладают и положительными, и отрицательными чертами характера. Например, те мигранты, у которых крайне низкий уровень духовного развития, подвержены быстрой смене своей идентификации. Поэтому с нашей точки зрения, в республиках постсоветского пространства и в Таджикистане в том числе необходимо активизировать процессы идеологического, культурного (включая и религиозную идентичность), правового воспитания. Так, по мнению известного исследователя Р.Эриксона, «идеология предоставляет людям упрощенные, но четкие ответы на вопросы: «Кто я?», «Куда иду?» [10, 125].

Но следует отметить, что идеология, в том числе и религиозная не всегда даёт правильные ответы на все вопросы, и это касается проблем религиозной идентичности. Когда теряется доверие к идеологической системе, социальные правила, тоже начинают вызывать сомнения. В результате возникает множество других вопросов – как у населения страны, так у мигрантов, выехавших на заработки. Особенно трудно приходится молодежи и людям среднего возраста (от 18 до 40 лет), которые по тем или иным социальным причинам покинули родные места. В поисках своего места в другой этнокультурной среде, при решении семейных экономических проблем многие из них оказываются «загнанными в угол». Отсюда, собственно, и происходят неадекватные действия.

Как правило, религиозное сознание начинает формироваться еще в детском возрасте, а религиозные стереотипы складываются к 20-25 годам. Именно этот возраст отличается повышением мировоззренческой устойчивости и сознательностью. Повзрослевший человек начинает гораздо глубже осмысливать и оценивать происходящее в мире, в его стране, семье и т.д. Здесь свою роль могут сыграть официальные религиозные организации, которые, на наш взгляд, должны помочь человеку делать осмысленный выбор.

Устойчивость религиозной идентичности во многом зависит от прочности мировоззренческих взглядов, что подразумевает сохранение языка, национальных и религиозных традиций. Кроме того, важное значение имеет осознание мигрантами своих долговременных национальных интересов и культурных норм. Как мы уже писали, одним из наиболее эффективных методов формирования религиозной идентичности у мигрантов является использование разнообразных информационных технологий и средства массовой коммуникации. Именно информация может или способствовать формированию позитивной религиозной идентичности, или очень отрицательно влиять на этот процесс. Еще одним важным моментом является осознание членами диаспоры своих долгосрочных и частных интересов, этом мигрант всегда должен помнить о своих исторических корнях, о своей малой родине, о своих предках и т.д.

С нашей точки зрения, все упомянутые выше факторы, влияющие на формирование религиозной идентичности мигрантов, способствуют развитию разнообразных межнациональных связей и взаимных действий, и вместе с тем они не препятствуют развитию национальной культуры. Но вместе с тем эти же факторы могут обусловить возникновение кризиса или нивелированию религиозной идентичности, появлению

националистических шовинистических взглядов. Как видим, вопросов здесь возникает множество, и все они отличаются явной актуальностью и дискуссионностью. Глубокое их изучение – это требование нашего времени.

В этом контексте возникает проблема отчуждения, которая приобретает социальный характер и напрямую связана с процессом миграции, которая уже само по себе уже является отчуждением от своей страны, своей семьи, друзей. В поисках работы, покидая пределы страны, мигранты по сути дела отчуждаются от всего им привычного и родного. У них происходит отчуждение от семейной жизни, от местного окружения, в новой стране им приходится приспосабливаться к новым реалиям жизни, а это процесс очень сложный и длительный. При этом молодые мигранты становятся более самостоятельными в решении многих жизненных вопросов. Кроме того, мигранты оказываются в таком социально-культурном и политическом пространстве, которое требует от них иных социальных качеств, в частности рационализма и расчетливости в поступках и в общении, что особенно характерно для развитых обществ, в которых имеют место другие социокультурные, экономические и политические институты. Для того чтобы защитить свои права и тем самым, создать условия для сохранения своей идентичности в иной культурной, религиозной среде, для адаптации в ней, мигранты стремятся создать свои общественные гражданские ассоциации.

Конечно, проживая в другой этнокультурной среде, мигранты из Таджикистана (как и все другие мигранты из Центрально азиатских стран) стремятся сохранить свою идентичность, в том числе и религиозную. При этом они готовы принять некоторые социальные и культурные нормативы поведения, характерные для той страны, которая их принимает и обеспечивает работой. Естественно, все это происходит в процессе адаптации мигрантов к условиям при которых на первом плане находятся рациональные культурные ценности. Стремление к сближению является более перспективным и позволяет мигрантам избежать изоляции и социальной отчужденности от тех социальных и культурных условий, в которых они находятся.

Огромное влияние на формирование религиозной идентичности оказывает деятельность религиозных организаций и само религиозное учение, потому что они тесно связаны с теми процессами, которые происходят в социально-культурной сфере. Религия переплетается с самой повседневной жизнью населения центральноазиатских стран, в том числе и Таджикистана. При этом, как известно, религиозное восприятие действительности от общего миропонимания человека. Другими словами, религия является таким же институтом, как и другие социальные институты, и она посредством религиозного культа и обрядности формирует религиозное сознание и влияет на религиозную идентичность.

Однако во многоконфессиональном обществе нередко существуют такие запреты или ограничения, которые для светского общества вообще не характерны. В итоге религиозный человек вольно или невольно ограничивается в своих действиях. Иначе говоря, ислам, христианство, буддизм и другие религии в своем конкретном проявлении выступают, по мнению В.А. Ядова, как институт, «обеспечивающий интеграцию людей, их идентификации с конкретным социумом, как способ осмыслиения мира – как истину в последней инстанции» [11]. Поэтому с формированием одной идентичности и разрушением других, при их взаимодействии, а также вследствие тотального ограничения мировоззрения человека, создается благоприятная почва для манипуляции сознанием людей, что заложено в самой природе религии.

Одной же из причин усиления роли религии в общественно-политических процессах в современных условиях является слабая деятельность социальных институтов. В такой ситуации наблюдается религиозная активность людей, являющаяся ключевым показателем религиозной идентичности. Когда человек не имеет возможности удовлетворить свои потребности в обеспечении своего здоровья, получении качественного образования и объективных знаний о происходящих процессах и в особенно сложные моменты жизни, он обращается к религии. Именно в ней он пытается найти ответы на свои проблемы и защиту от несправедливости окружающего его мира. Подобные ситуации свидетельствуют о неизбежном проникновении религии в различные сферы деятельности людей, но религиозная ситуация при этом остается неустойчивой. Объясняется это тем, что религиозность людей чаще всего сводится к обрядам и традициям народа.

Примечателен и тот факт, что многие жители Таджикистана считают возможным при своей религиозности обращаться не врачам, а знахарям. Эти свои действия они обосновывают, помимо посылки на дороге лечение в больницах и поликлиниках, религиозными постулатами. Святые места, тоже посещаются с целью исцеления от недугов.

Согласно утверждениям экспертов, число таких граждан с каждым годом увеличивается, и в настоящее время их количество превышает 25% всего населения республики. Мы считаем, что в данном случае о себе дают знать проблемы не только физического характера, но и духовного. Это говорит об очень слабой и непрофессиональной деятельности психологических служб, которые должны оказывать помощь больным на высоком уровне и которые должны быть доступны всему населения.

Негативные процессы, происходящие в образовании и в науке, в первую очередь связаны со снижением качества обучения в вузах, и это тоже один из факторов усиления позиций религии в таджикском обществе. Кроме того, нельзя не отметить и того факта, что интерес молодёжи к получению высшего образования сегодня падает, потому что в этой сфере имеет место тотальная коррупция и они перестали служить. В итоге высшее образование начинает терять статус социального средства преуспевания. Поэтому в условиях низкого образовательного уровня мигрантов и части населения Таджикистана в целом быстрое распространение получают антинаучные, религиозные, порой экстремистские и мифологические взгляды, что отрицательно влияет на религиозную идентичность населения.

Кроме того, незащищённость людей перед несправедливостью, с которой они могут сталкиваться в своей жизни, антиправовые явления, социальное расслоение в стране также вынуждают их обращаться к Богу, и это существенно влияет на религиозную идентичность населения. Согласно проведенным социологическим исследованиям в Таджикистане и по мнению исследователей, разница в прибылях между богатыми и бедными составляет более чем в 25 раз; бедных, у которых не хватает денег на покупку даже самых необходимых продуктов питания, более 27% населения; безработные составляют 8,2% жителей, которые с трудом сводят концы с концами; часть населения лишена возможности получить качественное образование, защитить в суде свои юридические права из-за высокой стоимости образовательных услуг и коррупции.

Неудивительно, что в таких условиях некоторые представители религиозных организаций, особенно незарегистрированные в своих публичных выступлениях особое внимание уделяют именно этим трудностям. При этом всем этом негативным явлениям жизни они дают религиозное объяснение и предлагают пути решения возникающих проблем, соответственно религиозному миропониманию. Вместе с тем традиционные течения ислама, особенно те, которые активизировали свою деятельность в годы независимости, члены христианской религиозной организации, свидетели Иеговы, баптисты стремятся оказывать помощь попавшим в беду семьям, не дать встать на преступный путь молодым людям, отвратить их от наркомании и т.д. Эти и другие косвенные факторы формирования религиозной идентичности мигрантов в условиях светских многонациональных государств с преобладающим христианским населением и на фоне подъёма исламского радикализма могут иметь важное значение для стабилизации религиозной ситуации как внутри страны мигрирующих, так и в стране, принимающей мигрантов.

Масштабная миграция населения Таджикистана, как и миграция из других среднеазиатских государств, в Россию и другие страны СНГ влияет на их религиозную жизнь, религиозное сознание. В целом центральной азиатские мигранты редко создают этнические общины вокруг мечетей в России, но верующие мусульмане регулярно посещают эти мечети, реализуя таким образом свои духовные потребности. При этом нельзя забывать о том, что даже если мигрант и посещает мечеть, его религиозная идентичность все же может измениться. Трансформация идентичности мигрантов негативно, а иногда позитивно влияет на религиозную ситуацию. Для того чтобы разобраться в вопросах изменения религиозной идентичности мигрантов из Центральной Азии целесообразно будет проанализировать становление их гражданской идентичности. Это можно рассмотреть на примере таджикских мигрантов, большинство которых, живя в России, становятся более раскрепощенными, свободными, их религиозное сознание становится более гибким. Какую же роль играет ислама в этом процессе? Сохраняется ли его воздействие при изменении идентичности на религиозную жизнь мигрантов. Для ответа на эти вопросы необходимо помнить о том, что трудовая миграция в Россию имеет транснациональный характер.

Исследование показало, что подавляющее большинство мигрантов являются сезонными работниками, которые периодически возвращаются домой, а затем снова выезжают на заработки. Процесс миграции особенно интенсивен весной и осенью, а зимой мигранты стремятся вернуться домой, чтобы побывать в кругу семьи, отдохнуть. Поэтому миграционные сообщества, которые создаются в России, чаще всего воспроизводят социальную структуру временных сообществ. Те, кто живет и трудится на постоянной основе и являются гражданами России, тоже, когда есть возможность, возвращаются на родину для проведения

или участия в каких – то важных семейных мероприятиях. В среде как временных, так и постоянных мигрантов наблюдается высокий уровень религиозности, как и, впрочем, в целом по Таджикистану. В Таджикистане, демократической и светской стране, живут в основном мусульмане-сунниты, которые мирно сосуществуют с мусульманами шиитского направления (исмаилиты). Последние проживают в Горно-Бадахшанской автономной области. Граждане Таджикистана традиционно считают себя мусульманами, и степень их религиозности обусловлена с географическими особенностями, уровнем образования и другими характеристиками. Поэтому степень религиозной идентичности таджикского общества определить трудно, как невозможно определить и уровень их религиозности. Однако, как показывают социологические исследования, проведенные в 2017 г., 97% опрошенных респондентов, представляющих население Таджикистана, утверждали, что верят в Бога, 94,8% признали себя мусульманами, 0,4% - христианами, 0,2% - неверующими.

Как известно, религиозность довольно долгое время считалась несущественной характеристикой, и внимание большинства исследователей было направлено на изучение совершенно других личностных и поведенческих проявлений. Например, для З. Фрейда религиозность выступала в качестве признака незрелости человеческой личности, способом подавления бессознательных влечений [12,67]. К. Шнейдер трактовал религиозность как психическое отклонение[13,95]. А. Эллис также считал религию иррациональным способом мышления, схожим с эмоциональным нарушением, и предполагал, что люди были бы гораздо здоровее эмоционально, если бы не были религиозны [14,124]. Да, с одной стороны, религия утешает, духовно обогащает человека, а с другой, воздействия на психику, приводит к нигилизму, безразличию, а порой и к экстремизму. Ислам, христианство, другие монотеистические религии со временем своего возникновения учили верующих отказываться от двойных стандартов и быть правдивыми, честными, обходительными и милосердными. После распада СССР и образования независимых государств, с одной стороны, интерес граждан к вере и религии начал расти, и это повлияло на эмоциональное состояние человека, на его идентичность, которая стала трансформироваться, причем очень активно. В странах Центральной Азии, как и в других регионах с мусульманским населением, небольшие изменения претерпела гражданская идентичность. Это конечно, коснулось и мигрантов из Таджикистана и других среднеазиатских республик, которые в силу влияния вышеупомянутых социокультурных факторов стали идентифицировать себя не с позиции религии, а с позиции этнической принадлежности. Об этом свидетельствуют многочисленные интервью, проведенные в различных городах России. Интервью с сотрудником ресторана (Москва): «...мы прежде всего таджики. Гражданство не очень важно... То, что мы самаркандцы, - это во вторую очередь» [15,46].

Негативным фактором, влияющим на изменение религиозной идентичности, по словам Е.А..Степановой, «является исламский фундаментализм, который, независимо от конкретного учения и ветви ислама, представляет собой инструментализацию культурных различий» [16, 96-114]. Как известно, фундаментализм якобы должен помочь в решении острых социально-политических и мировоззренческих проблем. Если следовать идеям фундаментализма, то, как полагают его приверженцы, общественное сознание мифологическое и идеализированное прошлое, где якобы не было этих проблем, и, естественно, того же идеала надо добиваться сегодня. Вопросы социального характера и исламское религиозное учение исламский фундаментализм «пропускает» через различные элементы традиции, через критерии собственного учения о подлинности или истинности. При этом фундаменталисты формируют мировоззренческое положение о каких-то мнимых ценностях, которые являются набором ценностей-средств, подчинённых целям построения уммы в кораническом смысле. Необходимо отметить, что, некорректным было бы утверждать, что насилие является имманентным исламскому фундаментализму, однако фундаменталисты не собираются отказываться от такого средства достижения своих идеологических целей. Свойственное им понимание или восприятие любых социальных, политических и институциональных нововведений, как нежелательных, приводит их к поиску собственной идентичности. Используя коранический термин «абида», они ищут в идеализированном прошлом свое настоящее. Этот термин, ранее распространявшийся только на религиозную жизнь, фундаменталисты трактуют весьма вольно и своеобразно, стремясь «найти» свою идентичность в идеализированном прошлом. Они формируют фундаменталистское сознание, предлагая широкому кругу мусульман собственную, альтернативную, хорошо усваиваемую идентичность, которая дает возможность найти себя в открытом, современном постиндустриальном обществе риска.

Обобщая вышесказанное, можно констатировать:

1) на формирование религиозной идентичности мигрантов большое влияние оказывают социальные проблемы, решение которых будет способствовать укреплению этого феномена. Таджикские мигранты, считающие себя мусульманами, всегда на первое место ставят решение своих семейных проблем социально-экономического характера, при этом они не уделяют особого внимания проблемам веры и религии. Их характер определяет не ислам, а повседневная работа и дела, направленные на заботу о семье и доме, и большинство из них при выяснении их принадлежности считают себя прежде всего таджиками, а потом мусульманами. Самое важное в их жизни – это семья и друзья. Однако, когда мигрант сталкивается с трудностями социально-экономического характера, он ищет спасения в религии. Поэтому нередко молодые мигранты из Таджикистана становятся членами незарегистрированных экстремистских религиозных организаций, или они пытаются изменить, поменять свою религиозную ориентацию, причем ради удовлетворения экономических нужд;

2) на изменение религиозной идентичности влияет и культурная среда, в которую попадает мигрант. Чужая культура может или позитивно, или негативно влиять на религиозную идентичность мигранта. Позитивная религиозная идентичность мигрантов формируется и укрепляется в культурном пространстве, где существует правильная культурная идентичность. Это позволяет мигранту обогащать свое сознание новыми культурными аспектами, влияющими на его самоидентификацию;

3) понятие «религиозная идентичность» появилось в западной культуре. Связанные с ней проблемы обсуждаются и в западных странах, и в восточных, причем для восточного секулярного контекста данное понятие имеет более широкое значение. В этом смысле еще одним фактором является уникальная конфигурация внутренних атрибутов или качеств, мотивов и ценностей, которыми обладают мигранты из Таджикистана и других стран Средней Азии и которые можно использовать в процессе выстраивания отношений с другими личностями. Необходимо учитывать, что все части, которые образуют концептуальную основу идентичности, «породили» свои собственные сферы исследования, и поэтому соединить воедино различные факторы или проявления индивидуальной религиозной идентичности достаточно проблематично;

4) вопросы, поставленные еще Зороастром, Конфуцием, Лао-Цзы, Буддой, Христом и Мухаммадом, в первую очередь касаются человеческой природы. Это взаимоотношения человека с миром, с себе подобными, это его отношение к культуре – своей и чужой и т.д. Эти же вопросы стоят сегодня перед всеми сообществами, в том числе и мигрантами. Анализ систем образов и представлений, в которые погружен человек (в нашем случае мигрант), позволяет исследователям открывать бессознательные, архаические пласти сознания человека, а это дает возможность прочтения какой бы то ни было культуры в новом ракурсе;

5) в культурных и религиозных парадигмах, где преобладает социальный вектор развития человека, проявляется индивидуалистичный характер отношения человека к миру. Возникает необходимость создания такой социальной системы, в которой индивидуализм не проявлял бы своей разрушительной силы. Иначе на имплицитном уровне создается условие для общинных и мессианских идей, как это часто происходит в различных регионах мира, особенно с мигрантами;

6) одним из негативных факторов, влияющих на идентичность мигрантов, является распространение исламского фундаментализма, представители которого стремятся изменить религиозное сознание, используя все возможные способы, в том числе социокультурные парадигмы. Сформированная под влиянием фундаментализма идентичность не является антитезой модернизму и не должна восприниматься как традиционная форма идентичности. По своей сути и духу, фундаментализм и экстремизм. От фундаменталиста до экстремизма - один шаг, и поэтому проникновению фундаментализма не только в мигрантскую среду, но и в целом в традиционное таджикское общество нужно противопоставить эффективные способы для егонейтрализации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Трифонова Т.Л. Особенности формирования религиозно-ценостных установок в современной межнациональной семье // Вестник Башкирского государственного университета. - 2013. - № 14. - С. 114-116; Campbell N. Religion and the Internet // Issue of Communication Research Trends. - 2006. - V. 25, Iss. 1. - P. 4-6; Забияко, А. П. Феноменология религии // Религиоведение.– М.: 2010. – № 4. – С. 152–164; Забияко А. П. Феноменология религии // Религиоведение. – М.: 2011. – № 1. – С. 114–126 и др.
2. Олимов М.А, Олимова С.К. Трансформация идентичности в миграции: этничность и религия. Известия Томского государственного университета. История 2019, №59. –248 с.

3. Маргулян Я.А. Социокультурные факторы укрепления национальной идентичности. – Санкт-Петербург, 2015 – С. 170.
4. Адорно Т. Исследование авторитарной личности // Библиотека Гумер. Социология [Электронный ресурс]. URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Adorno/index.php; Витгенштейн Л. Лекции и беседы об эстетике, психологии и религии / Пер. с англ. В. П. Руднева. — М.: Дом интеллектуальной книги, 1999; Витгенштейн Л. Лекции о религиозной вере / Предисл. к публ. З. А. Сокулер // Вопросы философии. — 1998; Гумбольдт, В. Язык и философия культуры / В. фон Гумбольдт. — М.: Прогресс, 1985. — 450 с; Маркова Л. А. Философия из хаоса. Ж. Делёз и постмодернизм в философии, науке, религии. — М.: Канон, 2004.; Хабермас Ю. В поисках национальной идентичности. Философские и политические статьи. Донецк: Донбасс, 1999. 123 с. и др.
5. Бергер. П. Фальсифицированная религиозность // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. - 2012.; Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. — М.: «Медиум», 1995. — 323 с. Перевод Е. Руткевич; Мертон Р Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ Москва: Хранитель, 2006; Гоффман И. Стигма: Заметки об управлении испорченной идентичностью. (электронный ресурс) URL: <http://www.ecsocman.edu.ru> и др.
6. Социологический анализ культуры//Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры и искусств. - М., 2015. - С.46-49.
7. Ядов В.А. Социальные и социально-психологические механизмы формирования социальной идентичности личности //Психология самосознания: хрестоматия. Самара, 2003. - 589 с.
8. Ильин И.А. Путь духовного обновления // Путь к очевидности. М., 1993, С.134-289.
9. Омар Хайям. Перев. на russ.яз. Ерёмина С.П. Литературный дневник. Стихи.ру. – 2015. - [Электронный ресурс]. - URL: <https://stihi.ru/diary/ sveta768/2015-10-28>.
10. Эриксон Э. Идентичность, юность и кризис. Пер. с англ. –М., 1998. – 205 с.
11. Ядов В.А. Социальные и социально-психологические механизмы формирования социальной идентичности личности . Мир-Россия №3\4.
12. Freud Z. The future of one illusion. Moscow: AST; 2011. (In Russ). 235 pp.
13. Schneider K. Clinical psychopathology. Kyiv; 1999. (In Russ). 167 pp.
14. Ellis A, Dryden W. The practice of rational emotional behavioral therapy. Saint-Petersburg.: Rech»; 2002. (In Russ). 276 pp.
15. Мукомель В.И. Диаспора – партнер по развитию Таджикистана. Душанбе : Международная организация по миграции, 2014. –149 с
16. Степанова Е. А. Фундаментализм и мания идентичности // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. - Екатеринбург, 2008. Вып. 8

ОМИЛХОИ ИЧТИМОЙ ДАР ТАШАККУЛИ ҲУВИЯТИ ДИНИИ МУҲОЧИРОН

Муаллиф дар ин мақола ба таҳлили омилҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ, ки ба ташаккули ҳувияти динии шаҳс таъсир мерасонанд, таваҷҷуӯҳ кардааст. Зоро дар шароити афзояндай равандҳои ҷаҳонишавӣ ва муҳочирати ҷавонон аз кишиварҳои Осиёи Марказӣ ба Русия ва дигар кишиварҳо ташаккули ҳувияти динӣ дар ҷаҳони муосир вижагиҳо ва ҷанбаҳои тозаеро қасб мекунад, ки баррасии дақиқро тақозо мекунад.

Ба андешии муаллиф, омили иҷтимоӣ - фарҳангӣ ҳамчун ҷузъи ҷудонашаванди ҳувият ба ташаккули ҳувияти динӣ, ки бо раванди шинохти низоми арзишиҳои динӣ аз ҷониби шаҳс алоқаманд ва дар шуури динӣ бунёд мегардад, таъсири назаррас расонида, дар рафтари динӣ бевосита инъикос мейёбад. Инкори қоидаҳо ё арзишиҳои муайян сабаби муноғишиаш дохилишахсӣ, ихтилоф дар зеҳн ва рафтари шаҳс мегардад, ки метавонад ба бӯҳрони шаҳсият оварда расонад. Дар баробари ин амал кардан дар як низом ё ҷомеаи нави динӣ боиси ташаккули шуури нави динӣ мегардад. Дар низоми омилҳои асосӣ, аз қабили навсозии ҳаёти иҷтимоӣ, ҷаҳонишавӣ, фаъолияти миссионерии созмонҳои динӣ ва гайра, омилҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ ҷойгоҳи муҳимро ишғол мекунанд.

Калидвоожаҳо: ҳувият, дин, муҳочират, шуур, инсон, ҷомеа, фарҳанг

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ В ФОРМИРОВАНИИ РЕЛИГИОЗНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МИГРАНТОВ

Автор в данной статье уделяет внимание анализу социокультурные факторы, влияющие на формирование религиозной идентичности человека. Потому что в условиях усиления процессов глобализации и миграции молодых людей из стран Средней Азии в Россию и другие страны становление религиозной идентичности в современном мире приобретает новые черты и аспекты, требующие тщательного рассмотрения.

По мнению автора, социокультурный фактор, как составная часть идентичности, существенно влияет на формирование религиозной идентичности, которая связана с

процессом познания человеком системы религиозных ценностей и выстраивается в религиозном сознании и имплицитно отражается в религиозном поведении. Отрицание некоторых правил или ценностей становится причиной внутриличностного конфликта, конфликта в сознании и поведении человека, что может привести к кризису идентичности. Вместе с тем функционирования в новой религиозной системе или общине приводит к формированию нового религиозного сознания. В системе основных факторов, таких, как модернизация социальной жизни, глобализация, миссионерская деятельность религиозных организаций и другие, социокультурные факторы занимают важное место.

Ключевые слова: идентичность, религия, миграция, сознания, человек, общества, культура

SOCIO-CULTURAL FACTORS IN THE FORMATION OF THE RELIGIOUS IDENTITY OF MIGRANTS

The author pays attention to the analysis of socio-cultural factors that influence the formation of a person's religious identity in this article. In the context of the intensification of the processes of globalization and the migration of young people from the countries of Central Asia to Russia and other countries, the formation of religious identity in the modern world is acquiring new features and aspects that require careful consideration.

According to the author, the sociocultural factor, as an integral part of identity, significantly affects the formation of religious identity, which is associated with the process of cognition of a system of religious values by a person; it is built in religious consciousness and is implicitly reflected in religious behavior.

The negation of certain rules or values becomes the cause of an intrapersonal conflict, a conflict in the mind and behavior of a person, which can lead to an identity crisis. At the same time, functioning in a new religious system or community leads to the formation of a new religious consciousness. In the system of main factors, such as the modernization of social life, globalization, and missionary activities of religious organizations etc., sociocultural factors occupy an important place.

Keywords: identity, religion, migration, consciousness, human, society, culture

Маълумот дар бораи муаллиф:

Ходибоева Азиза Азамҷоновна- омӯзгори Донишгоҳи давлатии Хӯҷанд ба номи академик Бобоҷон Гафуров (Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Хӯҷанд), E-mail: Aziza-shokirova@mail.ru, тел: 92-870-22-88.

Сведения об авторе:

Ходибоева Азиза Азамжановна- преподаватель Худжандский государственный университет имени академика Бободжона Гафурова, (Республика Таджикистан, город Худжанд), E-mail: Aziza-shokirova@mail.ru, тел: 92-870-22-88.

About the author:

Hodiboeva Aziza Azamjonovna- the tether of Khudjand State University named after academician B.Gafurov, (Republic of Tajikistan, Khujand), E-mail: Aziza-shokirova@mail.ru, tel: 92-870-22-88.

ТАРТИБИ ҚАБУЛ ВА НАШРИ МАҚОЛА

Мачаллаи «Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ» тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи матбуот ва дигар воситаҳои ахбори омма» интишор мешавад.

Дар мачалла натиҷаи корҳои илмӣ-тадқиқотии профессорону омӯзгорони Донишгоҳ ва олимони ватанини хориҷӣ нашр карда мешавад.

Ҳайати таҳририя, ки ба он мутахассисони соҳаҳои муҳталифи илм шомил мегарданд, бо фармони ректори Донишгоҳ тасдиқ карда мешавад.

Мачалла мақолаҳои илмиро тибқи қарори кафедра ва шӯрои олимони факултет қабул менамояд. Мақолаҳое, ки ба суроғаи мачаллаи «Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ» ирсол мешаванд, бояд ба талаботи зерин ҷавобгӯ бошанд:

1. Дар мақолаҳои илмӣ ҳалли масъалаҳо аниқ ва равшан ифода гардад.

2. Ҳаҷми мақола якҷоя бо расм, ҷадвал, диаграмма, графика ва матни аннотатсия аз 10 саҳифаи чопӣ зиёд набошад.

3. Дар ҳар як мақолаи илмӣ тартиб зикри мағҳумҳои калидӣ ва аннотатсия бо ду забон: русӣ ва англисӣ риоя шавад.

4. Мақолаҳо тибқи барномаи Winword дар дискета ё флешкарт бо шрифти Times New Roman Tj, ҳуруфи 14 қабул карда мешавад. Фосилаи байни сатрҳо 1, ҳошия аз тарафи чап 3 см, аз тарафи рост 1, 5 см, аз боло 2 см, ва аз поён 2 см - ро бояд ташкил намояд, матни мақола аз тарафи рост рақамгузорӣ карда шавад.

5. Дар саҳифаи аввали мақола ному насаф, номи падар ва ва номи чойи кори муаллиф дарҷ гардад.

6. Дар мақолаҳои илмӣ истифодаи адабиёт ва тарзи гузоштани иқтибос тибқи қоидаҳои нашрия, дар асоси талаботи амалкунандаи ГОСТ риоя шавад.

7. Дар охири мақола маълумот оид ба чойи кор, вазифаю унвони илмӣ, суроға ва имзои муаллиф чой дода шавад. Ба муаллифоне, ки масъули асосии ҳифзи сирри давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд, нишон додани маълумотҳои мушахҳас зарур намебошад.

8. Ҳайати таҳририя ҳуқуқ дорад, ки мақолаи илмиро ихтизор ва ислоҳ намояд.

9. Даҳстҳати мақолаҳо баргардонида намешавад.

ПОРЯДОК ПРИЁМА И ИЗДАНИЯ СТАТЬИ

«Вестник педагогического университета. Серия философские науки» издается в соответствии Законом Республики Таджикистан «О печати и других средств массовой информации».

В журнале публикуются основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата и доктора наук отечественных и зарубежных исследователей.

Редакционная коллегия утверждена по приказу ректора университета.

Статьи принимаются с протоколом кафедр, научного совета факультетов и с отзывами научных руководителей.

Статьи, которые отправляются в адрес университета, должны соответствовать следующим требованиям:

1. Основное содержание издания должно представлять собой оригинальные научные статьи.

2. Представленные статьи совместно с рисунками, диаграммами, графиками, аннотациями должны быть не менее десяти страниц.

3. Каждая научная статья в обязательном порядке принимается с ключевыми словами и с аннотациями на русском и английском языках.

4. Статьи принимаются в формате Microsoft Word, шрифтом Times New Roman (Times New Roman Tj), размер шрифта 14. Все поля обязательны для заполнения независимо от формы (бумажной или электронной) научного издания. Интервал между строками 1 см с левой стороны 3 см., с правой стороны 1, 5 см, сверху 2 см, снизу 2 см., текст статьи номеруется с правой стороны.

5. На первой странице статьи указывается фамилия имя отчество и место работы автора.

6. У всех публикуемых научных статьях должны быть пристатейные библиографические списки, оформленные в соответствии с правилами издания, на основании требований, предусмотренных действующими ГОСТами.

7. В публикуемых материалах указывается информация об авторах, их месте работы и необходимые контактные данные. Авторы, имеющие допуск к государственной тайне Республики Таджикистан имеют право не указывать место работы и контактные данные.

8. Редакционная коллегия имеет право сократить и исправить научную статью.

9. Представленные научные статьи автору не возвращаются.

ACCEPTANCE AND PUBLICATION PROCEDURE

«Herald of the Pedagogical University» is published in accordance with the Law of the Republic of Tajikistan «On press and other forms of mass media».

The journal publishes the main scientific results of dissertations for the degree of candidate and doctor of sciences of local and foreign researchers.

The editorial board was approved by order of the rector of the university.

Articles are accepted with the protocol of the departments, the scientific council of the faculties and with the reviews of scientific supervisors.

Articles sent to the university must meet the following requirements:

1. The main content of the publication should be original scientific articles.

2. The submitted articles together with figures, diagrams, graphs, annotations must be at least ten pages.

3. Each scientific article is accepted with keywords and annotations in Russian and English.

4. Articles are accepted in Microsoft Word format, font Times New Roman (Times New Roman Tj), font size 14. All fields are required regardless of the form (paper or electronic) of the scientific publication. The interval between the lines is 1 cm on the left side 3 cm, on the right side 1, 5 cm, on top 2 cm, on the bottom 2 cm and the text of the article is numbered on the right side.

5. On the first page of the article, the surname, name, patronymic, and the place of work of the author are indicated.

6. All published scientific articles must have cited bibliographic lists drawn up in accordance with the rules of publication, based on the requirements provided for by the current GOSTs.

7. The published materials indicate information about the authors, their place of work and the necessary contact information. Authors with access to state secrets of the Republic of Tajikistan have the right not to indicate their place of work and contact details.

8. The editorial board has the right to reduce and correct a scientific article.

9. Submitted scientific articles are not returned to the author.

**ВЕСТНИК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
2022. № 2(6)**

**Издательский центр
Таджикского педагогического университета им. С.Айни
по изданию научного журнала
«Вестник педагогического университета»:
734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки 121
Сайт журнала: www.vestnik.tgpu.tj
E-mail: vestnik.tgpu@gmail.com
Тел.: (+992 37) 224-20-12, (+992 37) 224-13-83.
Формат 70x108/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Тираж 100 экз. Уч. изд. л. 16 усл. п.л.16
Подписано в печать 13.06.2022г. Заказ №125
Отпечатано в типографии ТГПУ им. С.Айни
734025, г.Душанбе, ул.Рудаки 121.**